

АЛАМХОН КҮЧАРОВ

МАТНИШИНОСЙ



Аламхон Кӯчаров

Матнишиносӣ

китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои
таҳсилоти олии касбӣ

*Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба чоп тавсия кардааст*

Душанбе
«ТоРус»
2017

ББК: 74.00 (2 тоҷик)

К-98

Кӯчаров Аламхон, «Матншиносӣ». Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, Душанбе, ТоРус, 2017, 224 сах.

Муҳаррир:

номзади илмҳои филологӣ, дотсенти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон **С. Қурбонов**

Муқарризон:

академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Х. Отахонова,

номзади илмҳои филологӣ, дотсенти ДМТ **М. Низомов**

Китоби дарсии «Матншиносӣ», асосан, ба нақди матни осори адабони давраи нави тоҷик баҳшида шудааст ва мавзӯъҳои пешниҳодгардида на танҳо дарсҳои назарӣ ва амалиро фаро мегиранд, инчунин барои кори мустақилонаи донишҷӯён низ имконият фароҳам меоваранд.

ISBN 978-9975-802-7-6

© Кӯчаров Аламхон, 2017

САРСУХАН

«Тадқиқи матншиносӣ таҳқурсиест, ки тамоми кори минбаъдаи адабиётшиносӣ дар болои он соҳта мешавад».

(Д.С. Лихачёв)

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз соли 1998 дар мулоқоташон ба ҷавонони соҳибистеъодод гуфта буданд: «Мо имрӯз ба ҷунин мактабу маорифе эҳтиёҷ дорем, ки шаҳсияти комилро ба воя расонда, баробари дониши ҳамаҷониба, ихтисоси ҳозиразамон одобу ахлоқи ҳамида, интизомнокӣ, эҳтиром гузоштан ба инсонҳо ва ақидаи онҳоро тарбият намояд». Ва муассисаҳои таълими миёнаву олии мамлакат дар муддати зиёда аз ҷоряқ асари Истиқлолияти Тоҷикистон бо истифодаи беҳтарин дастовардҳои дидактикаи ҷаҳони мутамаддин ҳамвора дар ҷустуҷӯ ва баррасии усулҳои самараноки таълим мебошанд, то дар ниҳоди толибиљону донишҷӯён дар баробари малакаҳои илмомӯйӣ ва донишшандӯзӣ хислатҳои ҳудшиносиву ифтихори миллӣ, масъулияти амики ватандорӣ, зиракиву ҳушё҃рӣ, дӯстиву ҳайроҳӣ ва завқи баланди забондониву зебоипарастӣ парвариш ёбад.

Баъди Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои олии филологияи мамлакат аз қисматҳои илмҳои адабиётшиносӣ дар баробари таърихи адабиёт, назарияи адабиёт, нақди адабӣ таълими фанни матншиносӣ низ ҷорӣ гардид. Манбаи омӯзишу тадқиқи фанҳои назарияи адабиёт, таърихи адабиёт ва нақди адабӣ, асосан, нусхай охири асари бадей мебошад ва ба гуфти матншиноси барҷастаи рус Д.С.Лихачёв: «То он вақте ки мо асарро дар нусхай охиринаш медонем ва имконияти мушоҳидаи ҳаракати матнро надорем, шарҳу тафсири мо оид ба ин асар ҳолисона буда наметавонад».

Аз ин рӯ, дар ҷаҳорчӯбаи таҳлили филологӣ матншиносӣ мавқеи арзанда дорад, зеро дар он матни асари бадей аз тарҳу қайдҳои ҳомакӣ, сиёҳнавису тозанавис то ҷузъитарин тағйироту дигаргунҳоёе, ки дар дастхату матнҳои чопӣ мувоғики салоҳиди нависанд ва ғайри ихтиёри ўруҳ додаанд, ба таҳлилу тадқиқ гирифта мешавад ва дар ин ҳолат қонуниятнокӣ, ҳусусиятҳои эстетикиву услубии асар, инчунин давраҳои фаъолияти эҷодкор амиқтар ошкор гардида, ҷиддитарин баҳсҳои суханшиносӣ оид ба мавқеи иҷтимоӣ ва моҳияти таърихии адабиёти бадей бомуваффақият ҳал

мегардад. Ҳаким Низомии Ганҷавӣ эҷоди асарро барҳақ ба кон кандан, зиёда аз он, ба чон кандан баробар намудааст:

Биё-ку шаб бубин кон канданамро,
На кон кандан, бубин чон канданамро.

Ва донишҷӯён ин заҳмати сангиро, ки дар ҷараёни он ҳар ҷузъи қалимаву таркибот бо ҳам мувоғиқату муносибати комил пайдо карда, дар пайвастагӣ чун ганҷи бебаҳои фарҳанг зоҳир мегарданд, тавассути таълими матншиносӣ дарк намуда, минбаъд ба ҳар ҳарфи асари арзишманд азми «чун сиёҳӣ фурӯ рафтан» мекунанд.

Бояд гуфт, ки матншиносии адабиёти бадеии хаттӣ ба қисматҳои нақди матни осори қадим, нақди матни осори асримиёнагӣ ва нақди матни адабиёти бадеии давраи нав ҷудо мешавад ва аввалин китоби дарсии матншиносӣ дар ҷумҳурии мо – «Матншиносии осори бадей»-и профессори зиндаёд Абдулмансуни Насриддин (Хучанд, 2009. – 392с.) ба масъалаҳои нақди матни осори адібони классикии форсу тоҷик баҳшида шудааст. Матншиносии адабиёти давраи нав бошад, ба бойгониҳои адіbon ворид гардида, масъалаҳои таърихи эҷоди асар, гуногуннусхагӣ, иродai эҷодии муаллиф, охирин нашри асар дар давраи ҳаёти адіб ва байди онро мавриди омузиши ҷиддӣ қарор медиҳад ва ин имкон медиҳад, ки дар ҷараёни таълим равишу назарияи илми матншиносӣ бештар зоҳир гардад.

Китоби дарсии мавриди назар, асосан, ба нақди матни осори адібони давраи нави тоҷик баҳшида шудааст ва мавзӯъҳои пешниҳодгардида на танҳо дарсхои назарӣ ва амалиро фаро мегиранд, инчунин барои кори мустақилонаи донишҷӯён низ имконият фароҳам меоваранд.

ДАРСХОИ НАЗАРӢ ВА АМАЛӢ

1. Матншиносӣ – соҳаи мустакили адабиётшиносӣ

Маълум, ки матншиносӣ ё накди матн як соҳаи муҳимми илмҳои адабиётшиносӣ мебошад ва чун дигар кисматҳои адабиётшиносӣ таърихи дуру дароз ва бою рангин дорад. Матншиносӣ чун соҳаи фаъолияти таҳиягарӣ хеле барвакӯт пайдо шудааст ва ҳанӯз файласуфони Юнони қадим Зенодот (асри III то мелод), Аристофан (солҳои 250-180 то мелод), Аристарх (солҳои 217-145 пеш аз мелод) барои ба вучуд овардани матнҳои саҳехӯ мукаммали асарҳои Гомер, Гесиод, Эсхил, Софокл, Пиндар кӯшиши зиёд кардаанд. Таърихи накди матни адабиёти форсу тоҷик низ басо қадимӣ мебошад. Ба гуфти адабиётшинос Аълоҳон Афсаҳзод, сабти кисмати «Готҳо»-и Авасто, ки қариб 3000 сол пеш аз ин, яъне дар асри IX то мелод сурат гирифта буд, ибтидои ин илм (матншиносӣ – К.А.) дар таърихи эронинажодон буд (33,11).

Матншиносӣ муддати мадиде чун соҳаи ёвари илмҳои адабиётшиносӣ амал намуд ва вазифааш ба табъ расондани матни асари бадей буд. Дар муддати солҳои зиёд тарзу усулҳои таҳияи асарҳо такмил мейёбад. Аз ҷумла, бунгоҳи азими китобсозии Ҳирот, ки дар асри XV аз тарафи набераи Темур-шоҳзода Байсунгур (1397-1433) таъсис ёфта, зиёда аз ҷиҳил нафар фозилону мутахассисони даврро гирд оварда буд, дар кори тадвину тасниф ва табъу нашри матнҳои саҳехӯ комили осори Фирдавсӣ, Анварӣ, Захири Форёбӣ, Низомӣ, Саъдӣ, Амир Ҳусрави Дехлавӣ, Ҷалолиддини Румӣ, Ҳофиз, Камоли Ҳучандӣ ва дигар суханварони бузург мавқеи басо баланд дорад.

Ихтирои дастгоҳи китобчопкунӣ дар асри XVI муносибати китобдоронро ба асарҳои чопшавандӣ боз ҳам ҷиддитар намуд. Дар асри XIX ҷи аз тарафи таҳиягарони Шарқ, чун Абдулғани Ҳолисакоризода ва ҷи аз тарафи таҳиягарони русу аврупойӣ, чун К. Лахтман, Э. Браун, А. Шлетсер, И. Добривский, усулҳои гуногуни таҳияи матнҳои адабӣ пешниҳод шуданд. Вале ҳамаи ин ба баркарор намудани матни бозътиимидаи асари бадей нигаронида шуда буданд.

Дар баробари ин, дар матншиносӣ ҷараёни дигар ҳам ривоҷ мегирифт: муҳаккикони таърихи адабиёт торафт амиқтар дарк мекарданд, ки барои таҳлили пурра, асоснок ва дақики асари бадей гузашта ё худ сарчашмаи пайдоиши асарро муайян

кардан зарур аст. Барои адабиётшиносӣ маводи таҳкики таърихи таҷаввули матн беш аз пеш зарур шуд. Ба гуфти матншиносӣ рус Е.И. Прохоров: «Дар натиҷа, дар пои ду соҳаи фаъолияти инсонӣ – адабиётшиносӣ ва китобшиносӣ матншиносии ҳозира шакл гирифт» (90,10).

Маншиносӣ аз адабиётшиносӣ методологияи таҳлили асари бадеъ ва ба асари бадеъ чун асари санъат муносибат карданро гирифт, аз китобшиносӣ бошад, ба матни асар чун маводи нашрӣ муносибат карданро омӯҳт. Маҳз аз адабиётшиносӣ ва китобшиносӣ ду роҳи омӯзиши матншиносии асарҳои бадеъ ва вазифаҳои назарию амалии нақди матн бармеояд.

Бояд гуфт, ки матншиносони асри XIX, ки оид ба омӯзиш ва табъи матнҳои классикони адабиёт корҳои зиёдеро анҷом додаанд, инчунин муаллифони аввалин корҳои матншиносӣ дар ибтидои асри XX Ҳ. Риттер, М.Гофман, Б.Томашевский, Г.Винокур барои муайян кардани предмети омӯзиши нақди матн кӯшиш накардаанд. Воқеан, то замоне ки матншиносӣ чун системаи тарзҳои амалии чопи матнҳои осори адибон амал менамуд, предмети омӯзиши матншиносӣ номушаҳҳас ба назар мерасид. Ҳатто вакте ки дар тадқиқоти матншиносӣ муносибати илмӣ як андоза шакл гирифт, оид ба предмети омӯзиши матншиносӣ сухан нарафта буд. Ин табиист. Омӯзиши таърихи шаклгирӣ ва барқароршавии илмҳо ва соҳаҳои илмӣ таъқид бар он доранд, ки чун қоида дар аввали пайдоиш масъалаҳое, ки моҳияти он илмҳоро муайян мекунанд, аниқ карда намешаванд. Танҳо оҳиста-оҳиста аз доираи масъалаҳо ва проблемаҳое, ки илми навпайдошударо фаро мегиранд, ба чӣ машгул шудан ва чиро чун предмети ин илм қабул кардан муайян мегардад.

Матншиносӣ ҳам аз ибтидои солҳои 60-уми асри XX чун илм шинохта шуд. Соли 1962 ду асари бунёдии матншиносони рус бо номҳои «Асосҳои текстология» ва «Текстология» ба табъ расид. Аз инҳо «Текстология»-и Д.С. Лихачев мавқеи баландтар дорад, зеро дар он бори аввал матншиносӣ чун илми мустақил шарҳ дода шудааст: «Матншиносӣ, – мегӯяд муҳаккӣ, – соҳаи ёрирасони вазифааш аз чопи дурусти матн иборат нест, балки илми мустақилест, ки таърихи матни асарро меомӯзад» (64, 33).

Баъди ду сол, яъне соли 1964 китоби дигари Д.С. Лихачев бо номи «Матншиносӣ» (Очерки мухтасар) ба табъ мерасад, ки дар он предмет ё соҳаи омӯзиши матншиносӣ боз ҳам

мушаххастар таъкид меёбад: «Матншиносӣ, ба гуфти Д. С. Лихачев, предмети маҳсуси омӯзиш дорад, ки он **таърихи матни асар мебошад**» (63, 5).

Ҳамин тариқ, чун илми мустақил шакл гирифтани матншиносӣ ба меъёрҳои умумии ташаккули ҳар илми дигар мувофиқат дорад. Накди матн, гайр аз предмети маҳсуси омӯзиш, обьект ё самти тадқик, ҳамчунин дорон қонуният, усул ё принцип, вазифаҳои тадқиқот ва истилоҳоти хосай илмӣ мебошад. Матншиноси рус Е.И.Прохоров барои амиқтар муайян намудани предмети омӯзиши матншиносӣ таваҷҷуҳи мутахассисонро ба обьект ё самти илми адабиётшиносӣ ҷалб мекунад. Ҳамаи қисматҳои адабиётшиносӣ, аз ҷумла накди матн, дорон самти ягона, валие предметҳои алоҳидаи омӯзиш мебошанд. Самти омӯзиши матншиносӣ, чун дигар қисматҳои адабиётшиносӣ, **асари бадей буда**, предмети омӯзиши он як тарафи ин самт – **матни асари бадей ба шумор меравад**.

Асари бадей бо роҳҳои гуногун тадқик мешавад. Агар мутахассисони таърихи адабиёт, назарияи адабиёт ва накди адабӣ танҳо ба матни оҳири асари бадей сарукор дошта бошанд, пас матншинос матнҳои гуногуни дастнавис ва чопии ин ё он асарро дар ҷараёни тағиیرёбӣ ва инкишоф меомӯзад. Аз як тараф, дар пайдарпайии мураттаб ва, аз тарафи дигар, дар алоқамандӣ ба якдигар ва давраҳои таъриҳӣ таҳлил намудани матнҳои асари бадей ба муҳаққик имкон медиҳад, ки рушди эҷодиёт, ҷаҳонбинӣ ва маҳорати нависандаро дуруст дарк намуда, барои ба вуҷуд овардани матни пурраи асар шароит фароҳам оварад. Аз ин рӯ, бо зътироғи аксари матншиносон, усули тақиқоти матншиносӣ **усули муқоисавӣ** - таъриҳӣ дониста шудааст. Матншиносӣ дорон як қатор аркони тадқиқ низ мебошад. Рукни асосии он, ки ҳанӯз соли 1923 аз тарафи Н. К. Писканов пешниҳод шуда, мақбули аксари матншиносон гардидааст, **тағиирнопазирии иродай эҷодии нависанда** мебошад. Иродай эҷодии нависанда ин фаъолияти бошуруна ва мақсадноки адиб аст, ки дар шакли матни асари бадей воқеъ гардидааст.

Ҷараёни эҷодӣ хеле мураккаб ва пеҷдарпеч аст. Нависанда ғоҳо дар рафти эҷод ва ғоҳо баъди анҷом ва ҷопи асар дар матн нокисии мазмунӣ-гоявӣ ва услубӣ ҳис карда, онро тағииру тақмил медиҳад. Дар баробари ин, асар дар ҷараёни ҷоп ба даҳолати чопгарҳо, мусаҳҳедон, муҳаррирон ва дигар шахсони масъул дучор меояд. Матншинос вазифадор аст, ки тамоми

дастхатҳо ва матнҳои чопии асарро дар мукоиса омӯхта, матни ҳакиқии муаллифро пурра барқарор намояд.

Як катор шартҳои дигар низ, чун бешарҳу эзоҳ истифода нашудани ягон далели матншиносӣ, шарҳи алоҳидан худро доштани ҳар як далели матншиносӣ ва дар алокамандӣ ба фаяҳои дигар ва таърихи тафаккури ҷамъияти омӯхтани тамоми далелҳои матншиносӣ, ба таври амиқ тадқик намудани таърихи матни адабиро дар назар доранд.

Матншиносӣ дорои мушкилоти ба худ хос мебошад, ки онҳо мустакилият ва фарқи нақди матнро аз таъриҳ, назарияи адабиёт, санъатшиносӣ, бостоншиносӣ, палеография барин соҳаҳои илм таъмин менамоянд. Ҳоло дар матншиносӣ мағҳумҳои таъйиноти муаллиф (**атрибутия**), санагузории матн (**датировка**), тақрир (бо фаҳму фаросат муайян кардани ҳатоҳои матн - **коњектура**), тавзехот, талҳис, машқук (*dubia*) чун масъалаҳои муҳим ташаккул ёфтаанд, ки бо ҳама фарқ ва вазифаҳои муайянни худ ба як сарчашма – дастнавису матнҳои чопӣ ва услуби ягонаи тадқиқоти матншиносии асарҳо вобаста мебошанд (ниг. ба мавзӯи «Муаммоҳо ва шартҳои нақди матн»).

Дар асоси татбики қоидаҳои умумии назарияи матншиносӣ ба эҷодиёти нависандагони алоҳида **матншиносии фардӣ** ба вуҷуд омадааст, ки дар он услуби эҷодӣ, тақдирӣ таърихии асарҳо, ҳусусияти дастнависҳои нависандай алоҳида, муносибати ў ба чопи асарҳояш ва ҳатто ҷузъиёти назарногир, ба мисли ҳусусияҳои ҳат, асбоби ҳатнависӣ, тарзҳои амалии эҷодӣ, одатҳои нависанда ва гайра, омӯхта мешавад. Ба ин маънӣ ҳатто матншиносии фардӣ бо мушкилоти маҳсуси назарӣ ва амалии худ як андоза мустакил гардидааст.

Аз тарафи дигар, тадқиқи таърихи матнҳои муаллифони алоҳида воситаи муҳиммest, ки ба амиқияту пешрафти назарияи умумии матншиносӣ пайваста ёрӣ мерасонад. Омӯзиши матншиносии эҷодиёти Абулқосим Фирдавсӣ, Низомии Ганҷавӣ, А.С.Пушкин, Т.Г.Шевченко, А.М. Горкий манбаи назариявӣ ва мактаби таҷрибавии матншиносии адабиёти асрҳои миёна ва мусоири тоҷик мебошад.

Ҳамин тарик, ҳоло матншиносӣ чун соҳаи мустакили илмҳои адабиётшиносӣ дорои мавзӯъ ва усули маҳсуси омӯзиш, қоида ва масъалаҳои муайянни тадқиқот мебошад. Вазифаи асосии матншиносӣ аз омӯзиши таърихи матн иборат аст. Таърихи матни асар дар алоки мустаҳкам ба ҷаҳонбинӣ,

акидаи ғоявии нависанда, хусусиятҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии давру замон омӯхта мешавад.

Ҳар қадар ки доираи тадқиқоти матншиносӣ амиқтар ва масъалаҳои омӯзишаш равшантар мегардад, ҳамон қадар алокай он ба соҳаҳои дигари илмҳои филология ва таъриҳ назаррастар мешавад. Ҳар андозае ки матншиносӣ ба далелҳои соҳаҳои ҳатшиносӣ, бостоншиносӣ, адабиётшиносӣ, таъриҳ, санъатшиносӣ... диккат ҷалб менамояд, хулосаҳои он ҳамон андоза амиқ ва асоснок мегарданд.

Чун соҳаи мустакили адабиётшиносӣ будани матншиносиро аз баъзе нишонаҳои дигар низ фахмидан мумкин аст. Аз ҷумла, инкишофи он ба як қатор соҳаҳои ёрирасон вобаста аст. Масалан, матншиносӣ талаб дорад, ки корҳои осоршиносӣ дуруст ба роҳ монда шавад ва дар ҳонаҳои китобнигоҳдорӣ ва координатсияҳои умумиҷаҳонӣ рӯйхати илмии дастнавису матнҳои чопӣ мувоғиқи мақсад бошад. Дар акси ҳол омӯзиши таърихи матни асар ба як маром давом карда, натиҷаи дилҳоҳ дода наметавонад. Матншиносе, ки бе мавҷудияти дастгоҳи пурраи феҳраст тадқиқот мегузаронад, вакти зиёдеро ба ҳарҷ дода, таърихи матнро дуруст омӯхта наметавонад. Бинобар ин, ба ақидаи Д.С.Лихачев: «Тартиб додани рӯйхати пурра, муфассал ва комили илмии фондҳои то ҳол аз эътибор сокит, сермаҳсул намудани корҳо дар ин соҳа вазифаи таъхирназиртариҳи ҳамаи маҳзанҳои дастнависҳои мо мебошад. Бе ин матншиносӣ ҳатто ҳангоми мавҷуд будани тарзҳои пешқадамтарини илмӣ низ тараккӣ карда наметавонад» (63,29).

Соли 1958 Нашриёти давлатии Тоҷикистон ба нақша гирифта буд, ки дар давоми солҳои 1958-1961 Куллиёти асосгузори адабиёти мусоири тоҷик устод Садриддин Айниро иборат аз 15 ҷилд чоп намояд. Мутасаддиёни чоп – Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, Раёсати АУ Тоҷикистон ва ҳайати таҳририя бар он буданд, ки Куллиёти 15-ҷилдаи Айни «бар мабно ва дар асоси сабку конунҳои риштai матншиносии советӣ, яъне дар асоси сарчашмаҳо ва дастхатҳои мӯътамади муаллиф таҳия гардида, дар сатҳи болои илмии ҳозиразамон қарор гирифта бошад» (2,217). Аз «Лугати Айни» ва «Ду таҳрири як асари Садриддин Айни» ном мақолаҳои Камол Айни маълум мешавад, ки ба чоп ҳозиркунандагони осори нависанда дар кори тартибу танзими бойгонии устод Айни меҳнати зиёде ба ҳарҷ додаанд. Вале нопурра мондани омӯзиш боиси он шуд, ки дар зарфи ним аср 13 ҷилди Куллиёт дастраси

хонандагон гардиду халос. Фарзанди устод Камолиддин Айнӣ бо максади ба итмом расондани Куллиёти 15-чилда «Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро» ва боз акси қисмате аз дастхатҳои нависандаро ба унвони чилдҳои 14 ва 15 ба табъ расонд ва ҳол он ки аз рӯйи барномаи нашриёт ду чилди охир бояд мактубҳо ва асарҳои чопнашудаи устод Айниро фаро мегирифт.

Дар ҳақиқат, пешрафти минбаъдаи матншиносии тоҷик кори тартибу танзим ва тадқики бойгонии адібони муосири тоҷикро бо тамоми ҷиддият ба миён мегузорад, дар акси ҳол боз ҷандин намояндагии салоҳиятдор, ҷун намояндагии мероси Мирзо Турсунзода, маҷбур мешаванд, ки байди 10-15 соли кор карорашонро тағиیر диханд: «Азбаски ҳанӯз архиви шоир кор карда нашудааст, комиссияи оид ба мероси адабии Мирзо Турсунзода ба ҷунин қарор омад, ки ин нашри осори адабӣ ва бадеи шоир (ба ҷойи шаш ҷилд) дар ҷор ҷилд ба охир расонда шавад» (115,6).

Бояд гуфт, ки ҷараёни ташаккулёбии матншиносӣ ҳамчун соҳаи мустакили илм алҳол пурра ба охир нарасидааст. Ҳанӯз дар байни олимон оид ба мавзӯъ, услугу вазифаҳои матншиносӣ фикрҳои мухталиф ҷой доранд. Махсусан, мухолифати мутахассисон оид ба усули тадқики матн дар тамоми давраи матншиносӣ равшан мушоҳида мешавад. Таравдорони усули гайрииљии тадқики матн алоқаи матншиносиро ба илмҳои гуманитарӣ инкор карда, бо ҳамин масъулияти тадқиқотии матншиносиро хеле ноҷиз менамоянд. Ба қавли онҳо, барои ба танқиди ҳақиқии матн пардохтан танҳо ба мӯқоисаи сарчашмаҳо ва таҳрири нусхаҳо, баҳисобгирии миқдори ғалат ва интиҳоби матни асосӣ сарфаҳм рафтани кифоя аст. Зиёда аз ин, ҳоло ҳам дар як катор асарҳо, аз ҷумла дар «Асосҳои матншиносӣ» (С.А.Рейсер), «Муқаддимаи адабиётшиносӣ» (Г.А.Абрамович), «Муқаддимаи адабиётшиносӣ» (Ю.Бобоев), вазифаи матншиносӣ ҳамчун соҳаи ёрирасону амалии адабиётшиносӣ танҳо аз бачопхозиркунии матни аслии муаллиф дониста мешавад. Ҳол он ки «вазифаи матншиносиро танҳо аз нашри осор иборат донистан ҳатои маҳз аст, – қайд кардааст академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳ.Отахонова. – Нашри осор ҷиҳати амалии матншиносист. Ҷиҳати дигари муҳимми он тадқики текстологии барҷастатарин асарҳои адабӣ мебошад. Танҳо ҷунин тадқик имкон медиҳад, ки коргоҳи эҷодии адиб намоён карда шавад,

ташаккул ва такомулот, вусъати назар ва инкишофи гоявию бадеи ў муайян гардад» (84,14).

Ба эътибори аксари мутахассисон, тадкиқоти матншиносӣ ба ду мақсад гузаронида мешавад. Аввалан, матни асари бадей барои амиктару дурусттар муайян кардани таърихи барқароршавӣ ва хусусиятҳои мазмуниву шаклии он, барои дурусттар мушохиди намудани рӯхияи эҷодӣ ва рушди тафаккури нависанд, яъне барои хуносабарориҳои таъриҳӣ-адабӣ, назариявӣ-адабӣ, таъриҳӣ-фехристӣ омӯхта мешавад. Хуносахои матншиносӣ на танҳо барои таҳлили бомуваффакияти соҳаҳои гуногуни адабиётшиносӣ, инчунин дар илмҳои дигар низ истифода бурда мешавад.

Максади дувуми тадкиқоти матншиносӣ барқарор намудани нусҳаи асл ва саҳехи асар баҳри чопи матни интиқодии он мебошад. Дар адабиётшиносии асри XIX рус асосан қоидai аввал чоп кардан ва баъд омӯхтани матн мавқеи асосӣ дошт. Вакте ки омӯхтани таърихи матн ба дараҷаи соҳаи мусакили илм мерасад ва он тамоми раванди эҷодии нависандаро аз аввалин қайдҳои ҷузъӣ то охирин нашри асар дар бар мегирад, қоидai матншиносӣ ба дараҷаи аввал омӯхтан ва баъд чоп кардани матн инкишоф мебошад. Ҳоло ба чоп тайёр кардани матни ҳакиқии асари бадей чун вазифаи амалии матншиносӣ дар асоси омӯзиши ҷиддии таърихи матни асари бадей ба амал бароварда мешавад.

Бояд гуфт, ки дар адабиётшиносии Шарқ, аз ҷумла адабиётшиносии Эрон, ба вазифаи амалии матншиносӣ зиёда таваҷҷӯҳ зохир мешавад. Дар китоби доктор Мансури Сарват - «Равиши тасҳехи интиқодии мутун» (2001) равиш ва қоидҳои виростории матнҳои ҳаттӣ муфассал тадқик гардидааст. Ҷадо ҳуд доктор Абдулхусайн Зарринқӯб вазифаи нақди матнро ҷунин муайян кардааст: «Ҳадаф ва гояти нақду тасҳехи мутуни адабӣ он аст, ки аз рӯйи нусҳаи ҳаттии мавҷуд нусҳаи асли ё қариб ба асли як асарро ҳамон ҷо мураттаб ва мудавван кунанд ва онро ба сурате арза доранд, ки хонандай ахли таҳқик битавонад якин ва итминон ҳосил кунад, ки агар асли як асарро дар даст надорад, нусҳаи аз он дорад, ки ба сурати асле ва шакле, ки мусанниф ва муаллифи асл навиштааст, ба ниҳоятдараҷа наздик аст» (51,46).

Ба эътибори аксари матншиносон, ба чоп тайёр кардани матни асар дар ду давра мегузарад. Давраи аввал интихоби сарчашмаи матни асосӣ мебошад. Ба сифати сарчашмаи матни асосӣ тозанавис ё снёхнавис, нусҳаи ислоҳшудаи мошинка,

нусхай ислоҳшудаи матни чопӣ, корректураи ислоҳшуда ва, нихоят, чопи охири авторизатсияшуда, яъне матне қабул карда мешавад, ки натиҷаи охири кори эҷодии нависандаро аз болои матни муайян мекунад. Дар адабиёти мусосир сарчашмаи матни асосӣ, одатан, нашри охирини давраиҳаётӣ дониста мешавад. Вале ин ҳукми ягона ва қатъӣ нест. Матни асосӣ дар рафти тадқики муфассали таърихи матни муайян мегардад.

Дар давраи дуюм сарчашмаи матни асосӣ ба тамоми матнҳои дигар татбик гардида, саҳву ҳатоҳои он муайян ва аз рӯйи қоидаҳои матншиносӣ ислоҳ карда мешавад, дар ин ҳолат бояд чунин қоида ба эътибор гирифта шавад: «Матншинос галатро пай бурда, на аз нуқтаи назаре баҳо диҳад, ки он матнро хубтар ё бадтар намудааст, балки ба он бояд танҳо аз як тараф наздик шавад: ин галат дар ҳақиқат бо айби нусҳабардор сар задааст? Ин тағиরоти байни дастнависҳо оё ба иродаи муаллиф вобаста нест? Ана, масъалаи муҳим ва, шояд, ягона» (44, 237).

Тадқиқоти маншиносӣ ба ҳар гуна таҳмину фарзияҳо такя накарда, танҳо дар асоси далелҳои аниқу дақиқ ба вучуд меояд ва дар бисёр ҳолатҳо нокисии ҳулосаҳои адабиётшиносиеро, ки аз гайри истифодаи дастхатҳо ва маводи бойгонӣ рух додааст, нишон дода, дар айни ҳол, ба мұтамадии ақидаҳои таърихӣ-адабӣ имконият фароҳам меоварад. Тадқиқоти матншиносӣ инчунин барои омӯҳтани мактабҳо ва равияҳои адабӣ, ҳусусиятҳои гоявӣ ва тағиরоти услубии асарҳо, камолоти мушахҳаси эҷодӣ, умуман барои ҳалли бисёр масъалаҳои адабиётшиносӣ, ки бе омӯзиши таърихи мушахҳаси матнҳо метавонистанд дуру дароз давом карда ҳал нашаванд, шароити мусоид фароҳам меорад. «Тадқиқоти маншиносӣ, - қайд мекунад Д.С. Лихачев, - ин таҳкурсиест, ки тамоми кори минбаъдаи адабиётшиносӣ дар болои он соҳта шудааст» (64, 29).

Хонанда асарро дар шакли яклухт мутолиа намуда, бо ҳамин аз ҷараёни эҷодии нависанда гоғил мемонад. Сиёҳнавис, порчаҳои дастнавис, таҳrirҳои гуногуни нависанда, даҳолати рӯбардоркунандагон, мөшинанависон, муҳаррирон ва дигар шахсони ба чоп масъул ба хонанда маълум нест. Нависанда хонандаро танҳо ба иродаи эҷодии худ шинос мекунад. Аммо дар натиҷаи омӯзиши таърихи матни таърихи баркароршавии асар ҳатто иродаи охирини нависандаро бо таври илмӣ дарк карда метавонем. Пас, аҳамият ба мұтамадии таҳлил, пеш аз ҳама, ба омӯзиши ҷараёни ҳаракати матни (аз дастхатҳои аввалин то нашри охирини асар) вобаста мебошад.

Хамин тарик, матншиносӣ на танҳо яке аз соҳаҳои мустақили илмҳои адабиётшиносӣ ба шумор меравад, инчунин, ба қавли мунаққиди эронӣ Абдулҳусайн Зарринкӯб, «асоси ҳар навъ дигар аз анвои наққодӣ аст ва дар ҳақиқат хишти аввал ва рукни аъзами нақди адабӣ» (51,47) мебошад. Бинобар ин, месазад, ки ин илм дар тадқиқоти адабиётшиносии тоҷик низ ҷойгоҳи муносиб дошта бошад.

2. Матншиносии умумӣ ва матншиносии фардӣ

а) Матншиносии умумӣ. Матншиносӣ аз рӯйи самти тадқик ба қисматҳои матншиносии умумӣ ва матншиносии фардӣ чудо мешавад. Матншиносии умумӣ қоидаҳо ва масъалаҳои умумии назарияи матншиносиро меомӯзад. Назарияи матншиносӣ талаб дорад, ки ягон далели матншиносӣ бе шарҳу эзоҳ истифода нашавад, ҳар як далели матншиносӣ шарҳу эзоҳи алоҳидан ҳудро дошта бошад ва тамоми далелҳои матншиносӣ дар алоқамандӣ ба фанҳои дигар ва таърихи тафаккури ҷамъияти омӯхта шавад. Дар қисмати матншиносии умумӣ масъалаҳои назариявӣ чун моҳияти мағҳуми текстология, мавзӯи баҳс ва усули тадқиқоти матншиносӣ, таърихи матн ва таърихи эҷоди асар, ироди эҷодии нависандагӣ ва муаммоҳои тайёр кардани мутун барои чоп баррасӣ мешаванд.

Соли 1964 матншиносӣ барҷастаи рус Д.С. Лихачёв дар китоби «Матншиносӣ» (Очерки мухтасар) бори аввал мавзӯи омӯзиши матншиносиро чунин муайян кард: «Матншиносӣ дорон мавзӯи мустақили омӯзиш – таърихи матни асар мебошад» (62,48). Баъд матншиносони дигари рус, чун Е.И. Прохоров, Г.Е. Винокур, мавзӯи баҳси матншиносиро мушаххастар шарҳ додаанд. Муайян гардид, ки манбаи омӯзиши матншиносӣ **асари бадӣ** ва мавзӯи баҳси он **таърихи матни асар** мебошад ва ҳар қадар ки мавзӯи баҳси илм ҳурдтар гардад, ҳамон андоза манбаи омӯзиши он васеътар мешавад.

Мағҳуми усули (методи) тадқики матншиносӣ низ дар адабиёти илмӣ оҳиста-оҳиста муайян гардид. Маълум, ки усул воситаи маърифати мавзӯи баҳс мебошад ва ҳар як матни то замони мо омада давраи муайянни кори муаллифро бо тартиб ифода мекунад ва ин давраҳо метавонанд зиёд бошанд. Бинобар ин, ҳар як матн на танҳо дар алоҳидагӣ ва ба ҳуд хос, ҳамчунин якҷоя бо таърихи матнҳои пешин тадқиқ карда мешивад. Аз ин рӯ, усули тадқики матншиносӣ омӯзиши муқонсавӣ-таърихии мутуни асари бадӣ мебошад. Яъне, матн

дар алохидагӣ не, балки дар киёси пайдарпайи матнҳои то замони мо омада омӯхта мешавад ва ин усули омӯзиш имконият медиҳад, ки ҳаракати тафаккуру ҳунари нависанда аз пайдоиши мақсад то ифодаи матн дуруст муайян гардад. Принципи методологии таърихият ҳар як зухуротро дар ҳаракат, тараққиёт ва алоқамандӣ меомӯзад.

Ҳар як усули илмӣ асоси маърифатии худро дорад. Дар усули матншиносӣ чунин асос ҷараёни эҷодии нависанда чун фаъолияти бошуурона ва мақсаднок барои ноил гардидан ба натиҷаҳои олӣ мебошад. Баъзе олимон усули матншиносиро **таҳлили филологӣ** донистаанд. Аз ҷумла, А.Л. Гришунин мегӯяд: «Методи умумии илмҳои оид ба забон ва адабиёт, аз ҷумла матншиносӣ, методи филологӣ мебошад» (42, 38). Дар ин ҳолат вобастагии усул аз илмҳо, мавзӯъҳои омӯзиш ва давраҳои тараққиёти илмҳо инкор мешавад, зоро усули филологӣ садсолаҳо пештар ташаккул ёфта буд.

Дигар масъалаи муҳимми матншиносӣ иродai эҷодии нависанда мебошад, ки он низ дар натиҷаи баҳсу мунозираҳои зиёд пайдо шудааст. Ифодаи «иродai шоир» бори аввал аз тарафи Н.К.Пиксанов соли 1913 истифода шудааст ва дар конференсияи байналхалқии соли 1954 иродai эҷодии нависанда чун мағҳуми матншиносӣ аз ҷиҳати назарӣ асоснок гардида, тағйирназарии иродai эҷодии нависанда эътироф карда шуд.

Е.И.Прохоров иродai эҷодии нависандаро чун ифодаи тафаккури бадей дар шакли матн эътироф карда, муносибати тавъами мағҳумҳои ирова ва матнро муайян намуд ва таъкид кард, ки иродai нависанда дар матни бадей таҷассум ёфтааст ё ҳуд матни бадей ифодаи воқеии иродai эҷодии нависанда мебошад. Бинобар ин, моҳияти ин принципи матншиносӣ дар он аст, ки дар ҳама ҳолат матни ҳақиқии адиб, ки аз таҳрифот озод бошад, истифода шавад ва дар матни нависанда аз ҳуд ҷизро илова кардан нашояд.

Боз яке аз масъалаҳо, ки дар матншиносии умумӣ бисёр муҳим аст, барқарор кардани матни ҳақиқии муаллиф ва тайёр кардани ин матн барои чоп мебошад. Дар назари аввал ин қисмат ҳусусияти амалӣ дорад, вале бе асоси боварибахши назарӣ, ки матншинос ба он такя мекунад, матни барқароршударо ҳамеша гаразнокӣ (субъективизм) ва ё шаклпарастӣ (механиклизм) дун болагир аст. М.А.Гофман дар китоби «Пушкин. Сарлавҳаи аввали илм оид ба Пушкин» нахустин бор қалимаи **канон** (коин – месъёр, коида) ва **матни**

канониро истифода намуд, ки ин мафхум матни аз ҳама галатҳо тозашудаи асарҳои Пушкинро дар назар дошт. Истилоҳи матни қонунӣ (канонический текст) аз тарафи мутахассисон танқид шунид ва Б.В.Томашевский истилоҳи **охирин матни муаллифро** пешниҳод намуда қайд кард, ки ин ҳамон матн аст, ки муаллиф дар ивази матни пешина барои чоп тайёр мекунад. С.А.Рейсер бошад, истилоҳи **матни асосирио** пешниҳод мекунад. Мувоғики нишондоди олим, аввал матни асосӣ интихоб мешавад ва баъд матни асосӣ ба дигар матнҳо татбиқ гардида, галатҳо ислоҳ меёбанд.

Матншиносии умумӣ мушкилоти зиёд дорад, ки онҳоро Е.И.Прохоров бо истилоҳи самтҳои проблемавӣ ифода намудааст, зоро дар ҳар як самт ҷандин масъалаҳои хурд вучуд доранд, ки ҳалли ҳар қадоми онҳо шарту зарур аст. Вале ба ҳамаи гуногунии самтҳои омӯзиш нигоҳ накарда, кулли тадқиқот ба як самти умумӣ равона мешавад ва аз як сарчашма – дастҳат ва матнҳои чопӣ гизо мегирад. Маҳз ҳамин умумияти дохилии тадқиқи матншиносии умумӣ, ки ба як самти проблемавӣ равона шудааст, имконият медиҳад, ки ба ҳар яке аз ин проблемаҳо фаъолияти илмӣ бурда шавад.

б) **Матншиносии фардӣ.** Матншиносии фардӣ (персональная текстология) дар асоси татбиқи қоидаҳои умумии назарияи матншиносӣ ба осори нависандагони алоҳида ба вучуд меояд. Дар матншиносии фардӣ ҳам ҳусусиятҳои услуби эҷодӣ, ҳам тақдирӣ таърихии асарҳо, ҳам ҳусусиятҳои дастнависҳои нависандагони алоҳида, ҳам муносибати нависандагон ба чопи асарҳояшон омӯхта мешавад. Ҳангоми таҳлили матнҳои алоҳидаи нависандагон чунин ҷизҳои дар назари аввал назарногир, ба мисли ҳусусиятҳои ҳат, асбоби ҳатнависӣ, тарзҳои амалии эҷодӣ, одатҳои нависандагӣ ва гайра низ ба тадқиқ ҷалб мешаванд.

Ҳамаи ин дар масъалаҳои умумии адабиётшиносӣ чунон дигаргунӣ ба вучуд овардаанд, ки матншиносии фардӣ як андоза мустақилият пайдо кардааст. Бехуда нест, ки аксари матншиносон одатан мутахассисони нақди матни осори нависандагони алоҳида мебошанд. Дар таърихи матншиносии ҷаҳон номи матншиносони барҷаста ба нависандагони мушахҳас алоқаманд мебошад. Аз матншиносони рус Н.Пиксанов ба матни асарҳои Грибоедов, Б.Эйхенбаум ба матни асарҳои Лермонтов, Н.Гудзий ба матни осори Л.Толстой, С.Бонди ба матни эҷоди Пушкин саруқордоранд. Аз матншиносони тоҷик А.Афсаҳзод матни осори

Абдурахмони Чомӣ, Ҳ.Отахонова матни осори Лоҳутӣ, А.Кӯчаров матни асарҳои Айниро бештар мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор додаанд. Дуруст аст, ки ҳар матншинос баъзан аз доираи тадкики осори ба истилоҳ ҳудӣ мебарояд. Масалан, А.Афсаҳзод матни асарҳои Низомии Ганҷавӣ ва Ҳ.Отахонова матни асарҳои Пайрав Сулаймонӣ ва Сотим Улугзодаро низ мавриди тадқик қарор додаанд, вале ҳар матншинос ба муаллифи алоҳида бештар таваҷҷӯҳ дорад.

Соли 1982 нашриёти «Дониш» китоби А.Кӯчаровро бо номи «Тадкики текстологии «Одина»-и Айнӣ» ба табъ расонд, ки дар он танҳо матнҳои чопии аввалин қиссаи устод Айнӣ ба забони тоҷикӣ дар даврони Шӯравӣ таҳлилу тадқик ёфта буд. Ин китоб дар тадкики матншиносии осори фарогири устод Айнӣ муқаддимае беш набуд ва событ кард, ки нақди матни осори нависандагонро бе матнҳои қаламӣ анҷом додан имкон надорад. Танҳо вакте ки дастхати тозанависшудаи қиссаи «Одина» дастрас гардид, масъалаи чопи илмии қиссаи мазкур ба миён омад ва нашриёти «Дониш» соли 1992 матни илмии қиссаи «Одина»-ро ба табъ расонд, ки ин аввалин матни илмӣ аз осори устод Айнӣ буд.

Минбаъд дар асоси матнҳои қаламӣ ва чопии асарҳои «Доҳунда», «Ғуломон», «Марги судхӯр» ва «Ҷаллодони Буҳоро» тадкики матншиносии осори С.Айнӣ идома ёфт ва тавассути он як қатор масъалаҳои баҳсталаби эҷодиёти ин нависандай барҷаста ошкор гардид. Масалан, маълум шуд, ки дар тасвири образи коммунист Абдуллоҳоча (аз боби «Оташи ниҳонӣ»-и романи «Доҳунда») иродай эҷодии нависанда ҳалалдор гардидааст. Ё худ маълум гардид, ки қиссаи «Марги судхӯр» аввал чун асари бачагона таълиф ёфта ва баъд барои қалонсолон пешбинӣ шудааст, бинобар ин, дар қисса ду услуби навишт – ҳам услуби навишти асарҳои бачагона ва ҳам услуби навишти асарҳо барои қалонсолон мушоҳида мешавад. Ҳамчунин маълум шуд, ки бобҳои ба деҳот сар даровардани Корнишмат аввал дар матни ӯзбекии қиссаи «Марги судхӯр» ворнӣ гардида будааст.

Устод Айнӣ нависандай зуллisonайн мебошад. Бинобар ин, барои боз ҳам амиқтар муайян кардани услуби тасвири Айнӣ матнҳои ӯзбекии осори устод ба тадқик ҷалб карда шуд ва ба ин восита фарки тарҷумаи тарҷумони касбӣ аз баргардони тарҷумон – муаллифи мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Вакте ки муҳаккӯк аз рӯйи матнҳои гуногуни осори нависанда тадқик мебарад, тақдирӣ таърихии асарҳои ӯ ошкор мегардад. Аз

ин чиҳат, тақдири навишт ва чопи ҳар як асари устод С. Айнӣ ҷолиби дикқат аст. Баъзе асарҳои устод С. Айнӣ чун «Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро» ва «Ҷаллодони Бухоро» ба забони тоҷикӣ чоп нашудаанд, бинобар ин нависанда маҷбур шуд, ки онҳоро ба забони ўзбекӣ баргардон карда, табъ намояд ва нусхай тоҷикии онҳо хеле баъдтар дастраси хонанда гардид. Романи «Ғуломон» бошад, аввал ба забони ўзбекӣ дар шакли ҳикоя («Қулбобо ё ки икки озод») ва роман («Қуллар») ба табъ расида, баъд ба тоҷикӣ баргардон шуд.

Нақди матни осори С. Айнӣ ба услуби эҷодиёти нависанда ҳам маводи фаровон медиҳад. Нашрияи «Ду панҷсола» - и Маскав аз устод С. Айнӣ ҳошиш мекунад, ки дар тартиб додани маҷмӯаи «Таърихи одамон ва воқеаҳо» бо асаре ширкат варзад ва дар қадом мавзӯъ, шакл ва ҳаҷм навиштани онро пешакӣ муайян намояд. Устод С. Айнӣ таклифи редаксияи «Ду панҷсола»-ро бо мамнуният қабул карда менависад: «Аммо дар интиҳоб кардани қадом мавзӯъ ҳоло ба як қарор наёмадаам. Сабабаш ин аст, ки одатан ман то шурӯъ кардан ба кор ба як қарор омада наметавонам. Баъд аз сар шудани кор рафти кор ба ман плану мавзӯъ медиҳад. Албатта ин одати ман ҳандаовар аст, лекин чӣ бояд кард, одат аст» (69, 283/1).

Ҳамчунин, аз муқоисаи матнҳои қаламии асарҳои С. Айнӣ маълум мешавад, ки устод ҳамеша ба ранги бунафш китобат мекардаааст ва ҳамаи дастхатҳои тозанавис хеле эҳтиёткорона, бо назардошти душворписандиҳои алифбои ниёғон навишта шудаанд. Агар қалима зиёда душворҳон бошад, дар қавсайн тарзи навишти лотиниаш низ оварда мешавад. Монанди *ابرده* (obburda), *شیفرو* (sifrav) ва г. Ҳамчунин, тарзи дуруст ҳондани қалима ва таркибҳои душворҳон ба воситаи ҳаракаҳо (забар, зер, пеш, сокин) таъмин мегардад ё дар зери исмҳои хос ҳат кашида мешавад.

То имрӯз аз тарафи мутахассисоне чун Камол Айнӣ, Соҳиб Табаров, Аламхон Кӯчаров, Абдулҳай Маҳмадаминов матнҳои илмӣ ва саҳехи «Одина», «Марги судхӯр», «Мухтасари тарҷимаи ҳоли ҳудам», «Таҳзиб-ус-сибён», «Тартил-ул-Қуръон», «Зарурийёти динийя» барин асарҳои устод С. Айнӣ ба табъ расидаанд, ки асоси матнҳои оммавии минбаъдаи осори С. Айниро ташкил ҳоҳанд дод.

Ҳамин тарик, матншиносии фардӣ дар асоси дастовардҳои назарияи матншиносии умумӣ тадқиқ мешавад ва ин ду соҳаи матншиносӣ якдигарро аз нигоҳи назарӣ ва амалӣ ҳамвора пурра менамоянд.

3. Муносибати матишиносӣ ба илмҳои дигар

а) **Робитан илмҳо омили мухимми инкишофи онҳо.** Илмҳои гуногун танҳо дар муносибат ба якдигар инкишоф меёбанд. Масалан, дастовардҳои илми ҳандаса ба илми риёзӣ вобаста аст ва ин муносибатро дар бораи илмҳои табиатшиносӣ, ҷуғрофии ва кимиё низ гуфта метавонем. Илмҳои ҷомеашиносӣ ва фарҳангшиносӣ низ дар алокамандӣ бо ҳам инкишоф меёбанд. Чунин ҳолат аз табиату ҳусусияти онҳо сар мезанад. Масалан, предмети омӯзиши ҳамаи илмҳои филологӣ адабиёти бадӣ мебошад (**филология** калимаи юнонӣ буда, маънояш **суханшиносӣ** мебошад). Ва модоме ки ҳамаи илмҳои адабиётшиносӣ ва забоншиносӣ асосан ба як мавод сарукор доранд, ҳамаи онҳо дар ҳамbastagӣ пешрав мебошанд.

Илмҳои филологӣ дар навбати худ ба илмҳои таъриҳ, фалсафа муносибати қавӣ доранд ва танҳо дар сурати ба инобат гирифтани принсипҳои онҳо пеш мераванд. Вақте ки давраҳои таъриҳӣ чиддан ба ҳисоб гирифта мешавад, тадқиқоти адабиётшиносӣ ба комёбиҳо ноил мегардад ва барьакс. Масалан, муаллифи «Тазкират-уш-шуаро» Давлатшоҳи Самарқандӣ ҳангоми баҳо додан ба шеъри устод Рӯдакӣ давраи таърихири ба эътибор нагирифтааст ва дар натиҷа ақидаи ӯ бебунёд баромадааст: «Уқалоро ин ҳолат ба хотир ачиб менамояд, ки ин шеър (шеъри «Васфи Бухоро» - К.А.) назмест сода ва аз саноеву бадоеву матонат орӣ, чи ки агар дар ин рӯзгор суханваре мисли ин сухан дар маҷлиси салотин ва умаро арз кунад, муставчиби инкори ҳамгиюи гардад» (45, 19).

Шеъри «Васфи Бухоро» бо матлаи:

Бӯи ҷӯи Мулиён ояд ҳаме,

Ёди ёри меҳруbon ояд ҳаме.—

пайдан мушаххасест, ки дар асри X дар давраи шаклгирии забон ва адабиёти форсии тоҷикӣ ба хотири муҳаррик соҳтани калбу рӯҳи амири фарҳангдӯст суруда шудааст ва қувваи фавқулодан шӯрандагӣ ва муассирӣ дорад.

Яке аз сабабҳои муваффакияти китобҳои академик А.Мирзоев дар он аст, ки ҳангоми тадқики онҳо давраҳои таъриҳӣ хеле амиқ ба инобат гирифта шудааст. Масалан, аксари шарқшиносони аврупой дар он ақидаанд, ки ташаккули адабиёти форсӣ бо эҷодиёти Абдураҳмони Ҷомӣ хотима ёфтааст. А.Мирзоев бошад, бо тадқиқоти пуарзишаш – «Сайидо ва макоми ӯ дар таърихи адабиёти тоҷик» нишон дод, ки инкишофи адабиёти форсии тоҷикӣ баъди асри XV низ

вобаста ба шароитҳои гуногуни иҷтимоӣ мавқеи муносибе доштааст. Ҳамин тарик, муносибату алоқаи илмҳо ба инкишофи такмили якдигар боис мегарданд.

б) Мавқеи матншиносӣ дар байни илмҳои адабиётшиносӣ

Чи хеле ки дар дарсҳои гузашта қайд шуд, матншиносӣ дар қатори таърихи адабиёт, назарияи адабиёт, накди адабӣ ва г. яке аз қисматҳои бонуфузи адабиётшиносӣ мебошад. Аз ин чост, ки матншиносӣ, пеш аз ҳама, бо дигар қисматҳои илмҳои адабиётшиносӣ робитаи қавӣ дорад. Ба гуфти матншиноси рус Б.В.Томашевский: «Адабиётшинос наметавонад матншинос набошад, яъне шахсе, ки қобилияти коркарди матнро надошта бошад. Ҳамчунин, матншинос агар адабиётшинос набошад, яъне ба маънои матни омӯхташуда сарфаҳм наравад, дар ҳолати тамоман нобобе меафтад» (112, 30).

Гуфтан зарур аст, ки матншиносӣ дар байни илмҳои дигари адабиётшиносӣ мавқеи намоён дорад. Агар мутахассисони илмҳои дигари адабиётшиносӣ танҳо ба як матни асари бадей сарукор дошта бошанд, пас матншинос матнҳои гуногуни дастанвис ва чопии асарро дар ҷараёни тағйирёбӣ ва инкишоф меомӯзад. Чунин тарзи омӯзиш имкон медиҳад, ки матншинос ба рушди эҷодиёт, ҷаҳонбинӣ ва маҳорати нависандагон амиқтар фурӯ равад, аз тарафи дигар, барои ба вучуд овардани матни пурраи асар шароит фароҳам орад.

Агар адабиётшинос матнҳои саҳеху комили асарро дар даст надошта бошад, ҳангоми тадқиқ ба бисёр мушкиниҳо рӯ ба рӯ мешавад ва ба ҷаҳонбаҳои ҳунариву эстетикии асар баҳои дуруст дода наметавонад. Соли 1982 матни илмии Ашъори мунтажаби Тошҳоҷаи Асирий дар таҳсии С. Асадуллоев дар Москав бо ҳуруфи ниёғон ба табъ расид, ки матни он ноқис аст ва аз рӯйи ин матн ба эҷодиёти шоир баҳо додан муҳаққиқро ба ғалат мебарад. Аз ҷумла, дар саҳ. 146-и Ашъори мунтажаб газале ҷой дода шудааст, ки ҷанд мисрааш ин аст:

Нигаҳи гарми ту бо аҳли **қарам** бисёр аст,
Шуъларо майл ба ҳошоку ба ҳас бисёр аст.
Гул ҳамон бех, ки ба ҳар ҳарф **напиндорад** гӯш,
В-арна дар **доҳили** мургони қафас бисёр аст.
Қобили файзи Асирий дили мо нест рафеъ,
В-арна дар ҳонаи сайёд қафас бисёр аст.

Аввал ин ки қалимаву таркибҳои таъқидшуда ғалат буда, шакли дурусти онҳо ҳавас (ба ҷойи **қарам**), наяндозад (ба ҷойи **напиндорад**), дарди дили (ба ҷойи дар **доҳили**) мебошад. Файр аз ин, чи хеле ки аз мақтai ин газал низ маълум мешавад, шеър на

ба Тошхочаи Асирий, ки дар охирхон асри XIX ва ибтидои асри XX зиндагӣ кардааст, балки ба шоири асри XVI Рафеи Бухорӣ мутааллик мебошад ва ба он шоири асри XVII Сайидои Насафӣ мухаммас бастааст:

Қобили файзи асирий дили мо нест, Рафевъ.

Варна дар хонаи сайёд қафас бисёр аст (97, 53).

Чунин шеърҳои илҳоқӣ дар эҷодиёти шоирони классикии адабиёти тоҷик бисёр мушоҳида мешавад. Рубоиёти зиёде ба Абӯалӣ ибни Сино ва Умарӣ Ҳайём нисбат дода мешаванд, ки az онҳо нестанд. Масалан, рубоии зерин ба Ибни Сино нисбат дода мешавад, ки ҳатост, зоро Абӯалӣ ибни Сино ҳамагӣ 57 сол умр диданд:

Ҳаргиз дили ман зи илм маҳрум нашуд,

Кам монд зи асрор, ки маълум нашуд.

Ҳафтоду ду сол илм ҳосил кардам,

Маълумам шуд, ки ҳеч маълум нашуд.

Яъне барои таҳлили дурусту воеии асари бадеӣ матни саҳеху комил ниҳоят зарур аст. Ба вучуд овардани матни саҳехи асар бошад, вазифаи бевоситаи матншиносӣ мебошад.

Матншиносӣ дар тадқики назарияи адабиёт низ саҳм мегирад. Масалан, адабиётшинос Носирҷон Маъсумӣ дар ҳусуси услуги қиссаи «Марғи судҳӯр» сухан ронда қайд мекунад, ки дар ин асар ду услуги тасвир – ҳам услуги тасвири асарҳои бачагона чун «Аҳмади девбанд», «Мактаби кӯҳна» ва ҳам услуги тасвири адабиёти қалонсол чун «Одина», «Доҳунда» ва «Гуломон» истифода гардидааст (73,71). Вале муайян намудани сабаби дар қиссан «Марғи судҳӯр» истифода бурдани ду услуги тасвир ба зимаи матншинос меафтад. Дар натиҷаи муқонсан матнҳои гуногуни қисса маълум мешавад, ки ин асар аввал чун асари бачагона таълиф шуда будааст ва баъдтар нависанда онро таҳrir карда, ба табъу завки хонандай қалонсол мувоғик мекунад ва бо ҳамин дар қисса ду услуги тасвир мавқеъ пайдо менамояд.

Чунин мисолҳо бисёранд ва ҳамаи онҳо гувоҳи онанд, ки матншиносӣ ба дигар илмҳои адабиётшиносӣ дар муносибати басо наздик мебошад ва дар тадқики ҳуд аз дастовардҳои дигар қисматҳои адабиётшиносӣ ба таври фаровон истифода мекунад.

в) Муносибати матншиносӣ ба илмҳои дигар

Матншиносӣ ба илмҳои забоншиносӣ, шарҳшиносӣ, таъриҳ, китобшиносӣ, осоршиносӣ, ҳатшиносӣ ва г. низ муносибати наздик дорад. Маълум, ки илмҳои забоншиносӣ ба таҳлилу

тадқики забони асарҳои бадей машғул мебошанд. Бинобар ин тадқики забоншиносӣ ҳамон вақт бомуваффакият мебарояд, ки агар дар асоси матнҳои комилу саҳехи асарҳои бадей фароҳам оварда шавад. Масалан, забоншиносоне, ки аз рӯйи матнҳои то соли 1992-и киссаи «Одина» тадқикот бурдаанд, дар нишон додани хусусиятҳои сарфию нахвӣ ва услугии асар ба мушкилоти зиёд дучор мешуданд, зоро матнҳои чопии асар, аз ҷумла матни куллиётин он, пур аз ғалати забонӣ, аз қабили нодуруст омадан ё ихтизор гардидани ҷузъҳои ҷумлаҳо, қалимаҳо ва таркибҳо мебошад. Ҳангоми тайёр намудани матни илмии «Одина» қариб 240 ғалат ва гуногунҳонҳои ҳурду қалон ислоҳ гардид. Масалан, аз ҷумлаи «ҳар сангро, ки гӯсфанд дар аснои ғалтидани ҳуд (барҳӯрда аз ҷояш бечо мекард, ин санг низ ба санги дигаре барҳӯрда ӯро) дар ҷунбиш ва ҳаракат меовард» таркиби «барҳӯрда аз ҷояш бечо мекард, ин санг низ ба санги дигаре барҳурда ӯро» аз матн афтидааст, таркибҳои ҳай мезад, ҳай лагадкорӣ мекард, диёри ғурбат ба таркибҳои ҳам мезад, ҳам лагадкорӣ мекард, диёри беғурбат иваз шудааст, ба ҷойи қалимаҳои дар, **бевазанона, мардака...** вожаҳои **дарак, бевазанон, мард ки...** омадааст ва гайра. Матни илмӣ бошад, барои тадқики забоншиносии киссаи «Одина» шароити хуб фароҳам овард.

Матншиносӣ ба илми шарҳшиносӣ (ё герменевтика) муносибати кавӣ дорад. Шарҳшиносӣ дар таърихи фарҳанги мо мавқеи зиёд дорад. Шарҳҳои «Гулистан» (аз тарафи Судӣ – асри XVI), «Маснавии маънавӣ» (аз тарафи Абдулатифи Аббосӣ – асри XVII), «Бӯстон» (аз тарафи Абдулҳасани Фароҳонӣ) дар ҷаҳон машҳур мебошанд. Шорехон яке аз принципҳои муҳимми матншиносӣ – принсипи коррексияро бомаҳорат истифода мебурданд, яъне онҳо ҳангоми таҳия аз байни нусхаҳои сершумор нусхаи қадима ва ба давраи зиндагии муаллиф ҳарчи наздиктарро чун асос қабул карда, дигар нусхаҳоро ба он татбиқ мекарданд ва ба ин восита нусхаҳои саҳехро ба вуҷуд меоварданд. Масалан, Абдулатифи Аббосӣ аз рӯйи ҳамин усул дар «Маснавии маънавӣ»-и Мавлонои Рум 2000 байти илҳоқиро ошкор соҳтааст.

Матншиносӣ ба илми таъриҳи алоқаи қавӣ дорад. Аз як тараф, барои тадқики илми таъриҳи матнҳои саҳеху дуруст зарур бошад, аз тарафи дигар, дар тадқики матншиносӣ давраҳои таъриҳӣ ва замону макони муайян аҳамияти қалон дорад. Бисёр муаммоҳои матншиносӣ маҳз ҳангоми ба инобат гирифтани давраҳои таъриҳӣ ҳалли пурраи худро мейёбад. Масалан, дар

матнҳои солҳои 1947 ва 1948 достони «Парии Бахт»-и устод Лоҳутӣ дар қатори образҳои дигари асар образҳои Ҳакими бахтинос (В.И.Ленин) ва Ҳомии бахт (И.В.Сталин) мавқеи муайян доранд. Аммо дар матни қуллиётӣ шоир аз достон образи Ҳомии бахтро ихтисор менамояд. Сабаби ихтисори ин образро дар ҳодисаҳои сиёсии давр ҷустуҷӯ кардан ба мақсад мувоғиқ аст. Ҳизби коммунист баъди сари И.В.Сталин (соли 1953) ба парастиши шаҳсияти ў мубориза эълон кард ва шоир низ маҷбур шуд, ки ин образро ихтисор кунад.

Яке аз муаммоҳои матншиносӣ ин санагузории матн мебошад. Муайян намудани санаи тавлиди матн ва чопи асар дар тадқики таърихи матн аҳамияти қалон дорад. Агар санаи таълифи асар, ҷунонки аз шеъри «Илоҷам чист?» ном шеъри М.Турсунзода бармеояд (ниг. ба саҳ. 60-61), нодуруст гузошта шавад, муҳаққиқон ҳангоми таҳлил ба галатҳо роҳ медиҳанд.

Умуман, матншиносӣ барои ҳалли принсипҳо ва муаммоҳои худ ба воқеаҳои таърихӣ, санадҳо ва маводи воқеӣ такъя дорад.

Матншиносӣ ба осоршиносӣ муносибати наздик дорад. Тадқики таърихи матн ҳамон вакт боэътибор мегардад, ки бо маводи бойгониҳои нависандагон асос ёфта бошад. Ба вучуд овардани матни саҳеху комили асар бе истифодай дастхатҳои нависандагон (дар адабиёти давраи нави тоҷик) имкон надорад. «Дастнависи асари нависанда нафақат барои матншиносон ва ба чопҳозиркунандагони асарҳои бадей, балки барои тадқиқотчиён, барои онҳое, ки аз ҳар як дастхати шоир мисраи то ин дам номаълумеро ҷустуҷӯ мекунанд ё ин ки таҳрири аввали бисёр шеърҳо ва романҳои машҳурро муайян менамоянд, маводи иловагӣ медиҳад, дастнавис ба мо нафақат ҳусусияти аслии матнро зоҳир мекунад, балки ҷараёни эҷод шудани онро нишон медиҳад» (86, 85).

Бисёр китобҳои адабон зоҳирان хуб ороиш ёфтаанд, лекин азбаски бе истифодай маводи бойгонӣ фароҳам омадаанд, аз нигоҳи саҳеҳияти матн камарзишанд. Дар Тоҷикистон аксар бойгониҳои нависандагон мавриди истифодай муҳаққиқон қарор нағирифтаанд. Ин аст ки то ҳол чопи ягон қуллиёти нависандагони муосир дар шакли пурра анҷом наёфтааст. Қуллиёти 15-чилдаи устод Айнӣ бошад, аз нашри ҷилди нахустӣ он қариб шаст сол сипарӣ шуда бошад ҳам, алҳол нотамом аст. Ҳамаи ин норасоиҳои нақди матн барои он аст, ки дар ватани мо илми осоршиносӣ ҳанӯз дуруст ба роҳ монда нашудааст.

Ҳамин тариқ, илми матншиносӣ ба илмҳои гуногуни чомеашиносӣ, ба журналистика ва тарҷумонӣ муносибати ногусастани дошта, бисёр масъаларо танҳо дар иртибот ба онҳо бояд ҳал намояд. Дар айни ҳол тадқикоти матншиносӣ боиси инкишофи илмҳои номбурда мешавад.

4. Матни асл ва тарҷумаи бадей

«Матншиносӣ, – гуфтааст А.Л.Гришунин, – як андоза ба назарияи тарҷумаи бадей мувофиқат дорад ва бинобар ин ба чопҳои матнҳои тарҷумавӣ бетараф буда наметавонад. Назариячиёни тарҷума оид ба талаботи мурочиат ба ҳуччатҳои қаламӣ сухан ронда таъкид мекунанд, ки тарҷума бо назардошти таърихи нусхаҳои асл ба вучӯд оварда шавад» (42, 38).

Дар ҳақиқат, илми матншиносӣ, ки таърихи матни асари бадеиро аз дастхати муаллиф сар карда то охирин матни чопӣ меомӯзанд, бояд матни саҳеху комилро ба мутарҷим пешкаш намояд ва баъди таҳриру такмили матни асл боз масъалаи тарҷумаи навбатии асар ба миён гузашта шавад. Аз ин рӯ, матншиносӣ ба назарияи тарҷума алоқаи ногусастани дорад.

Маълум, ки тарҷума (аз «таргум»-и забони оромӣ, маънояш баён кардани матолиби як забон ба забони дигар) навъҳои гуногун дорад: тарҷумаи таҳтуллафз, тарҷумаи озод, тарҷумаҳои дақиқ, мазмунан, таклидӣ ва гайра. Вале ҳама навъи тарҷума матни саҳехи аслро тақозо дорад. Аз ҷумла, тарҷумаи бадей як навъи эҷоди бадей, тафсири ваҳдати шаклу мазмуни асари бадей аз як забон ба забони дигар, аён кардани таъсири эстетикии матни асл ба хонандай забони гайр мебошад.

Таҷумаи бадей таърихи чандҳазорсола дорад. Аввалин тарҷумаҳои мардуми форсизабон дар асри III пеш аз мелод пайдо шудаанд. Вақте ки Искандари Макдунӣ хоки форсро забт мекунад, китоби Авасторо ба забони юнонӣ тарҷума карда, нусхай аслро оташ мезанад. Аммо илми маҳсуси тарҷумаи бадей баъди нимаи дуюми асри XX ташаккул ёфта, бо номҳои тарҷумашиносӣ, илми тарҷума, назарияи тарҷума ва г. равнақ ёфтааст. Бомуваффакият баромадани тарҷумаи бадей ба маҳорати касбӣ ва забондонии тарҷумон вобаста мебошад. Агар тарҷумон бехунар ва камсавод бошад, хусусиятҳои гоявию бадеии асари тарҷумашавандаро ба хонандай дигар забон пешкаш карда наметавонад. Ҳанӯз устод Айнӣ таваҷҷуҳи адабиётшиносону мунаққидонро ба ин масъалаи муҳим ҷалб

намуда буд: «Маи гоҳо баязе тарчумаҳоро хонда дар ҳайрат мемонам, ки чӣ қадар онҳо суст ва якқолиба мебошанд. Мунакқидон дар ин бора ҳомӯшанд, vale оё ин кори мунаққидон нест?» (22,107)

Ҳангоми баррасии иртиботи матни асл ва тарчумай бадей шахси тарчумон мавқеи муҳим дорад. Тарчума метавонад аз тарафи тарчумони касбӣ ба вучуд оварда шавад ва ё худи муаллиф асарашро баргардон кунад ва фаъолияти тарчумони касбӣ аз фаъолияти тарчумон-муаллиф фарқ дорад. Тарчумони касбӣ дар ҳама ҳолат наметавонад аз чаҳорҷӯбай матни асл берун барояд. Хоҳ дар тарчумай озод ва хоҳ дар тарчумай таҳтуллафзӣ тарчумони касбӣ муваззаф ҳаст, ки мундариҷа ва ҳатти сужаи матни аслро дар тарчума пурра инъикос намояд.

Тарчумон-муаллиф бошад, асари худро худ ба дигар забон баргардон мекунад, бинобар ин ў озод аст ва метавонад дар ҷараёни тарчума асарро дар айни ҳол таҳриру такмил низ намояд ё ихтисор карда фишурдаи асарашро ба хонандай дигар забон пешниҳод намояд.

Вобаста ба фаъолияти тарчумон-муаллиф масъалаи билингвизм ё худ зуллисонайӣ пеш меояд. Билингвизм ё зуллисонайӣ аз масъалаҳои муҳимми соҳаи филология буда, таърихи дуру дароз ва бой дорад. Дар таърихи адабиёту фарҳанги тоҷик дузабонагӣ аз давраҳои қадим роич буда, ба забондонии шахсиятҳои фарҳангӣ вобаста аст. Нуфузи забони арабӣ дар асрҳои VIII–IX ва минбаъда як қатор олимону адибони форсу тоҷикро водор намуд, ки ба ин забон асарҳо оғаранд. Мисоли барҷастаи чунин шахсиятҳо адиби эронинажоди араб Ибни Муқаффаъ (Абумуҳаммад Абдуллоҳ соли 724 дар Фирӯзбод ба дунё омада, соли 759 дар Басра вафот кардааст. Аслан Рӯзбех писари Додвех ном дошт ва байди дини исломро қабул карданаш номаш арабӣ шудааст) ва Муҳаммад Ҷарири Табарӣ (838-922 м.) мебошанд.

Вакте ки дар асрҳои миёна таъсири забони форсӣ-тоҷикӣ зиёд гардид, бисёр шахсиятҳои фарҳангии дигар миллатҳо ба забони форсӣ-тоҷикӣ асар менавиштанд. Мисоли барҷастаи зуллисонайӣ дар асрҳои миёна асарҳои ба забони туркӣ ва форсӣ-тоҷикӣ оғаридаи Алишери Навоӣ мебошад. Дар давраи нав бошад, фаъолияти зуллисонайни устод Айнӣ ҷолиби дикқат аст. Устод Айнӣ фаъолияти зуллисонайниро дар наср идома дод ва аксари асарҳояшро худ аз забони тоҷикӣ ба забони ўзбекӣ ва ё аз ўзбекӣ ба тоҷикӣ баргардон намуд.

Устод ҳангоми ба забони дувум баргардонидани «Чаллодони Бухоро», «Одина», «Ғуломон», «Ёддоштҳо» онҳоро чиддан таҳрир намудааст, ба дараҷае ки нусхаҳои «тарҷумашуда» аз нусхаҳои «асл» ҳам аз ҷиҳати шаклу мундариҷа ва ҳам аз лиҳози забону услуби тасвир ба таври куллӣ тағириру такмил диданд. Масалан, мувоғиқи шартномаи дар бойгонии нависанда зери рақами 333/3 маҳфуз, ҷараёни таълифи матни ўзбекии «Ғуломон» ду зимистону як тобистон давом мекунад ва баъди ба нашриёт супурдани тозанависи матни ўзбекии «Ғуломон» боз меҳнати пуршиддати эҷодӣ аз болои матни тоҷикӣ асар оғоз гардида, он қариб як сол давом мекунад.

Маълум, ки меҳнати пуршиддати қариб яқсолаи эҷодӣ танҳо ба хотири ба тоҷикӣ баргардонидани матни ўзбекии «Ғуломон» нест. Таҳриру такмили лаҳзаҳои ҷолиби асар, иловай фаровони китъаву пораҳои матлуб, дар шакли бадӣ истифода кардани сарчашмаҳову ҳӯҷҷатҳои ба тозагӣ дастрасшуда бандубаст ва ҳатти сужети матни тоҷикии асарро ганӣ гардонида, мундариҷаи гоявӣ ва ҳусусиятҳои бадеии онро боз ҳам афзудаанд. Тавассути тағириоту иловаҳои минбаъда ҳачми «Ғуломон» аз 25 ҷ. ҷ.-и матни ўзбекӣ дар матни тоҷикӣ қариб ба 40 ҷ.ҷ. мерасад.

Баъди ба чоп супурдани матни ўзбекии асар устод ривоят-маҳзари ҳариду фурӯши як қанизакро дастрас мекунад ва ин ҳӯҷҷат имкон медиҳад, ки муаллиф дар боби 11 матни тоҷикӣ порай панҷсаҳифагиё илова намуда, бо ҳамин ҳусусиятҳои таърихӣ ва воқеии асарро боз ҳам пурқувват кунад. Ё худ соли 1934 дар баробари баргардони матни ўзбекии «Ғуломон» ба забони тоҷикӣ барои матни тоҷикии асар пораҳои шеърӣ низ эҷод мекунад, ки ин пораҳои шеърӣ дар ҳачми 20 варак дар бойгонии Осорхонаи нависанда таҳти рақами 19 маҳфуз мебошанд. (ниг. ба бахши «Мусавада – маъҳази муҳим»).

Ҳусусияти дигари зуллисонайний устод Айнӣ он аст, ки нависанда ба забони дувум баргардонидани асарҳояшро ба таъхир намеандозад ва ин ҳолат самаранокии фаъолияти эҷодии нависандаро дар худ таҷассум намуда, ҳукми таҳрири навбатии асарро мегирад. Масалан, тавассути меҳнати самараноки эҷодӣ дар нимаи аввали соли 1937 қиссаи «Марғи судҳӯр» дар шакли тозанавис анҷом мейбад ва ибтидои соли 1938 қисса ба забони ўзбекӣ баргардон мешавад ва ҷолиб аст, ки қисмати ба дехот сар даровардани Қориисмат аввал дар матни ўзбекӣ дар се боб ворид карда мешавад.

Тарчумахо аз рўйи мувофиқат ва мутобиқаташон ба матни асл таҳтуллафз – ҳарф ба ҳарф ва озод мебошанд. Тарчумай таҳтуллафз дар асарҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, илмӣ, техникий васеъ истифода мешавад. Мутарҷим ҳангоми тарчумай чунин асарҳо кӯшиш мекунад, ки аз чаҳорҷӯбаи асл набарояд. Вале тарчумай асарҳои бадей бо баъзе хусусиятҳои худ фарқ мекунад ва бадеиёт аз талаботи муҳимми санъати тарчумонӣ дар тарчумай асарҳои бадей мебошад. Аз ин ҷиҳат, ширкати шоири ҳунарманди тоҷик дар тарчумай китобчай «Ман ва гунчишкак»-и шоирай Ҷопон Мисузу Канеко ҷолиби диққат аст. Ин китобча, ки аз 31 шеър иборат аст, соли 2011 дастраси ҳонандай тоҷик гардидааст. Ин шеърҳо аз тарафи донишҷӯёни ихтисоси ҷопонии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С.Улуғзода аз забони ҷопонӣ ба тарики таҳтуллафз ба забони тоҷикӣ баргардон мешаванд ва ин тарчумай калима ба калима аз тарафи шоир Салими Ҳатлонӣ ба тарчумай бадей табдил дода мешавад:

Санг

Дирӯз кӯдаконро овард пешпой ба саҳтӣ,
Имрӯз бар аспҳои бодпой бадбаҳтӣ.
Фардо чӣ қасоне, ки аз ин роҳ биспоранд,
Пайроҳаҳои деха чӣ сангборонанд.
Дар сурхсори шоми шафақбор
Тобе аҷаб диҳанд ба ноҳамвор.

Маълум, ки санг рамз аст ва дар тарчума вазну қофияи мувофиқ ботини одамони сангтабиатро, ки бо саҳтӣ, дурушӣ ва ноҳамворӣ ба ҷомеа зарар мерасонанд, басо равшан зоҳир намудааст. Ин ҳолат мутарҷимон, маҳсусан мутарҷимони соҳибтаҷрибаву машҳури оламро водор мекунад, ки ҳангоми баргардони асари бадей тарчумай озодро истифода намоянд. Дуруст аст, ки тарчумай озод аз нигоҳи илмӣ он қадар пуқимат нест, зеро он ба мутарҷим имконият медиҳад, ки ба матни муаллиф даҳолат кунад. Вале агар мутарҷим маҳорати баланд дошта бошад, боиси дар тарчума беҳтару хубтар баромадани матни асл мегардад. Мисоли барҷастаи тарчумай озодро дар адабиёти тоҷик боз устод Айнӣ пешниҳод намудааст, ки он дар мақолаи мунакқид С.Табаров хеле ҷиддӣ ва муфассал мавриди тадқик қарор гирифтааст (105,46-116.).

Устод Айнӣ ба забони тоҷикӣ ҳамагӣ як асар тарчума кардааст ва он ҳам тарчумай бавосита мебошад, яъне тарчумা ба тоҷикӣ на аз забони асл, балки аз забони сеюм аст. Соли 1926 романи нависандай фаронсавӣ Фердинанд Ҷюшен

«Қамар» ба забони русӣ (аз тарафи Н.А. Макшеева ва А.К. Виноградов) тарҷума мешавад ва соли 1927 тарҷумаи русии «Қамар»-ро Зариф Башир ба забони ўзбекӣ баргардон мекунад ва онро НДӮ соли 1928 чоп менамояд. Устод Айнӣ соли 1928 «Қамар»-ро аз рӯйи тарҷумаи ўзбекӣ ба тоҷикӣ баргардон мекунад ва худи ҳамин сол дастраси хонандай тоҷик мегардад. Мутарҷим дар муқаддимаи тарҷумаи тоҷикӣ гуфтааст: «Бо вучуди ин (азбаски ба ду восита ба мо расидааст), мумкин аст, ки мазмун, номҳо ва тасвирҳои аслиаш хеле дигаргун шуда бошад. Дар болои ин завқи хонандай тоҷикро, ки назмро зиёда дӯст медоранд, дар назар гирифта, баъзе тасвирҳо бо порчаҳои шеърӣ ва фикраҳои шеърмонанд зинат дода шуд».

Як мисол:

Тарҷумаи русии «Қамар»:

«Камир всё ждала ответа на свою жалобу птички, попавшей за решёку клетки.

Шли недели, а ответ не приходил».

Тарҷумаи ўзбекии «Қамар»:

«Қоронғи деворлар орқасида қафасча тушган Қамар. Ҳоли ҳам жавоб кутманда эди

Лекин кунлар, ҳафталар ўтди, жавоб кўринмади, эши тилмади».

Тарҷумаи тоҷикии «Қамар»:

«Қамари сиёҳбахте, ки дар пушти девори торик, ба даруни қафаси танг парпанак мезад, ҳанӯз ҷашм дар роҳи ҷавоб буд.

Буд аз ҳамнафасон дур ба кунчи қафасе,

Оҳ агар мужда наоранд зи фарёдрасе.

Аз касе ин ҳама озор ба як бекаси зор!

Бекасе чанд қашад ин ҳама озори касе?

Лекин ҳафтаҳо гузашту аз фарёдрасе муждаи ҷавоб наёмад» (105,108).

С.Табаров аз муқоисаи матни асл ба тарҷумаҳои русӣ, ўзбекӣ ва тоҷикии «Қамар» ба чунин натиҷа омадааст: «С.Айнӣ ба воситай озодона муносибат намудан ба матни оригинал бо ҳудсарӣ роҳ надода, дар ҷойҳои даркорӣ ба матни нависанда иловаҳои бадеии зебое ҳамроҳ намудааст, ки ба воситай ин сифати мундариҷавӣ-бадеии роман беҳтар гардидааст. Бинобар ин, бисёр порчаҳои матни тоҷикии роман нишон медиҳанд, ки С.Айнӣ ба масъалаи тарҷумаи асари бадей ихтироъкорона рафтор намуда ба баъзе саҳифаҳои он иловаҳои пурқимате ҳамроҳ намудааст.

Баъзе чунин иловаҳои Айни мутарчим порчаҳои асари оригиналиро ба хотир меоранд, чунки чунин иловаҳо бо чунон маҳорат ва истеъдоди калон ҳамроҳ карда шудаанд, ки дар хеч ҳолат худи Фердинанд Дюшен он гуна порчаҳои ба санъати баланди бадей навишта шударо ба вучуд оварда наметавонист» (105,104).

Ҳамин тарик, тарчумай бавосита маҳдудиятҳои зиёд дорад, vale агар мутарчим боистеъдод бошад, дар тарчумай бавосита ҳам ба комёбиҳо ноил мегардад.

Тарчума бояд ҳамеша ба матни асл мувофиқат намояд ва агар матни асл аз тарафи нависанда таҳрир ёбад, бояд ин матн аз нав тарчума карда шавад. Масалан, романи «Қамар» соли 1925 бори аввал аз тарафи ҳайати таҳририяи мачаллаи «Лиустратион» ҳамчун иловаи мачалла чоп мешавад ва соли 1926 ин асар аз тарафи М.А.Макшеева ва А.К.Виноградов дар асоси ҳамин матни мачаллавӣ ба забони русӣ тарчума мешавад. Пас аз ин Фердинанд Дюшен дар болои асар кор мекунад ва роман дар таҳрири нав чоп мешавад. А.К. Виноградов ҳамроҳи Е.В.Виноградова матни охири фаронсавии романро бори дигар тарчума ва чоп мекунанд.

Вале ин суханро дар бораи тарчумаҳои як қатор асарҳои насрин тоҷик, аз ҷумла қиссаи «Одина»-и устод Айнӣ гуфта наметавонем. Соли 1927 қиссаи мазкур бо номи «Саргузашти як тоҷики камбағал ё ки Одина» дар шакли китоби алоҳида чоп мешавад ва аз рӯйи ҳамин матн қисса соли 1929 дар тарчумай П.П.Введенский ва соли 1930 дар тарчумай З.Хатревин дастраси хонандай рус мегардад. Минбаъд матни русии ин қисса солҳои 1931, 1946, 1949, 1951, 1960, 1973 (дар маҷмӯа ва китобҳои алоҳида) дар тарчумай З.Хатревин сурат гирифтааст.

Бояд гуфт, ки қиссаи «Одина» баъди чопи аввал боз чанд маротиба аз тарафи нависандай он таҳрир ёфта, аз 23 боби нашри соли 1927 ба 30 боб ва чор қисм расонда мешавад, vale тарчумай русии «Одина» ҳанӯз аз рӯйи матни тоҷикии соли 1927 чоп шуда истодааст, ки ин ҳолат ба талаботи илми матнишиносӣ тамоман мухолиф мебошад. Илми матнишиносӣ тақозо дорад, ки тарчума ба матни таҳрирёфта ҳатман мувофиқат намояд.

5. Матнишиносӣ ва рӯзноманигорӣ

Муносибати матнишиносӣ ба соҳаҳои тарчума ва рӯзноманигорӣ низ назаррас мебошад. Маълум аст, ки матнишиносӣ ба қисматҳои нақди мутуни адабиёти қадим,

адабиёти асримиёнагӣ, адабиёти нав, адабиёти гуфторӣ ва адабиёти тарҷумавӣ ҷудо мешавад ва вакте ки дар бораи муносибати матншиносӣ ба тарҷумаи бадеӣ сухан мегӯем, тамоми давраҳои накди матнро дар назар дорем, зоро соҳаи тарҷума низ чун накди матн таърихи қадима дорад. Аммо вакте ки масъалаи муносибати матншиносӣ ба соҳаи рӯзноманигорӣ ба миён меояд, асосан матншиносии адабиёти нав дар назар гирифта мешавад, зоро рӯзнома ва рӯзноманигорӣ, маҳсусан рӯзноманигории тоҷик, маҳсули асрҳои XIX ва XX мебошад (рӯзнома ба маънои имрӯзааш бори аввал соли 1631 дар Париж аз тарафи ношири фаронсавӣ Т. Ренодо ба расмият дароварда мешавад. Дар асри XVII рӯзномаҳо мунтазам чоп мешуданд. Дар Россия аввалин рӯзномаи чопиро Пётри I таъсис дод).

Матншиносӣ ба назарияву амалияи рӯзноманигорӣ алоқаи мустаҳкам дорад. Аксари асарҳои адибони муосир бори аввал ба воситаи матбуоти даврӣ ба хонанда дастрас мегарданд. Мавқеи иҷтимоиву адабии машалла ва мароми барномавии он ба ҷараёни барқарор ва мустаҳкамшавии матн таъсир мерасонад. Ба гуфти профессор С.И.Тимина, «маҷалла чун як навъ «зоҳиркунандай» ҷараёни адабӣ ва дар айни замон мисли нашрҳои алоҳидай асар «устуворкунандай» он ба ҳисоб меравад» (111, 23). Масалан, ҷараёни устуворшавии матни достони «Сурӯши Сталинград»-и Муъмин Қаноат маҳз аз муқоисаи матнҳои рӯзномавӣ ва маҷаллавӣ ҳувайдо мегардад. Асар аввал «Достони Сталинград» номгузорӣ шуда, порчаҳои алоҳидай он солҳои 1967-1970 дар саҳифаҳои рӯзномаҳои ҷумҳурияйӣ ба табъ расид. Мувоғиқи башорати рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон», «Достони Сталинград» баҳори соли 1970 ба муносибати 25-солагии Ғалаба бар Германияи фашистӣ пурра анҷом ёфта буд ва он бояд дар маҷаллаи «Садои Шарқ», аз шумораи ҳафт сар карда, дастраси хонанда мешуд. Вале шоири ба кори эҷодӣ серталаб дар устуҳонбандӣ, мазмуну мундариҷа ва услуби нигоришу бадеияти асар ҳанӯз номукаммалие¹ ҳис карда, бори дигар онро ҷиддан таҳrir мекунад ва достон соли 1971 дар шумораҳои 5 ва 6-и «Садои Шарқ» бо номи «Сурӯши Сталинград» дарҷ мегардад. Аввалин чопи алоҳидай асар бошад, дар асоси матни «Садои Шарқ» фароҳам омада, он гайр аз ивазшавии якчанд қалимаву ибора тағйироти дигар надидааст.

Бояд гуфт, ки имконияти чопи дастхатҳои адибон нисбат ба маҷалла дар рӯзнома ва ҳафтавор маҳдудтар мебошад. Рӯзнома имконияти чопи пурраи асарҳои насрӣ ва достонҳои

калонҳаҷмро надорад, ки ин ҳолат, аксаран, боиси коҳиши ёфтани марҳалаи рӯзномавии матн гардида, баъзан миёни муаллиф ва кормандони адабӣ ихтилоф меангезад. Устод Айнӣ бори аввал қисмате аз дастхати қиссаи «Одина»-ро бо номи «Саргузашти як тоҷики камбағал» дар 13 шумораи рӯзномаи «Овози тоҷик» (аз ноябрри соли 1924 то майи соли 1925) ба табъ расонда, чопи минбаъдаи онро мавқуф мегузорад. Раҳим Ҳошим сабаби қатъ кардани чопи давоми қиссанро дар кундфаҳмии муҳаррири онвақтаи «Овози тоҷик» – Абдулқаюми Курбӣ медонад: «Курбӣ, ки аҳамияти ин асарро пай намебурд, боре ба устод бо мазмуни «ин саргузашт бисёр қашол ёфт, инро тезтар кӯтоҳ кунед» гуфта гап зада буд, ки ин сухан саҳт боиси ранчиши устод ва то ҳадде дилсардии вай аз ин кор гардид. Ӯ байд аз ин гап дар газета нашр кардани қиссанро бас кард» (131, 22). Маълум, ки чунин муомилаи як андоза дурушти сармуҳаррири рӯзнома ба муаллифи асар аз имконияти маҳдуди рӯзнома сар задааст.

Ҳам рӯзнома ва ҳам ҳафтавор аз пайдо шудани қиссану достон ва романи наве иттилоъ дода, аҳолиро аз навигариҳои ҳаёти адабии мамлакат башорат медиҳанд ва дар айни ҳол пораи ҷолиберо аз матни асари тоза дар саҳифаи худ ҷой дода, бо ҳамин таваҷҷуҳи хонандаи соҳибзавқу ҷустуҷӯкорро, чунонки аз пешгуфтори идораи ҳафтавори «Адабиёт ва санъат» (2012, 20 март, с. 9) бармеояд, ба дарёфт ва мутолиаи пурраи ин навғонӣ равона месозанд: «Нависанда Кароматуллоҳи Мирзо аз ҳаёту зиндагии фарзандони холаи Қаҳқаҳа қиссаи ҳӯҷатие оғарида, ба он «Ду қаҳрамон аз як хонадон» ном ниҳодааст. Қисса дар шумораи сеюми мачаллаи «Садои Шарқ» чоп шудааст. Ҳоло аз ин порае манзури хонандагон мегардад». Матни мачаллавии қиссаи мазкур дар 22 саҳифаи «Садои Шарқ» ба табъ расидааст. Бо ин ҳама гунҷойиш имкониятҳои чоп дар мачалла низ ба мисли чопи алоҳидаи асар васеъ нест, ки ин ҳолат аз ишораҳои идораи мачалла – «муҳтасари матни роман ба табъ расид», «роман дар шакли муҳтасар ба дasti чоп мерасад» – равшан маълум мегардад.

Ҳамин тарик, дар ҷараёни таҳлили таъриҳи матни асари бадей як қисмати муҳимми тадқиқ ба мушоҳида мерасад, ки онро бо истилоҳи «ваҳдати сегона» ифода кардан мумкин аст: **дастхат (матни компүтерӣ)** – чопи мачаллавӣ – чопи алоҳида. Дар адабиёти давраи нав, аз ҷумла адабиёти давраи нави тоҷик, аксари асарҳои бадей ин се марҳаларо тай кардаанд ва ин ҳолат гувоҳ бар он аст, ки дар эҷодиёти аксари адабони

садаи XX точик чун устодон Айнӣ, Лоҳутӣ, Турсунзода, Улугзода, Фазлиддин Муҳаммадиев, Муъминн Қаноат, Лоик Шералий, Бозор Собир, Гулруҳсор ва дигарон **марҳалай мачаллавии матн** дорои аҳамияти муҳимми назариву амалӣ мебошад.

Омӯзиши такомули мутуни асарҳо, таҳаввули услуб, усулҳои барқароршавии симоҳои бадей, мавқеи нависанда, ироди эҷодии муаллиф тақозо доранд, ки дар системаи тадқиқоти матнишиносии адабиёти давраи нав таъсиру мавқеи мачалла дар фаъолияти эҷодии адібон ҷиддан ба эътибор гирифта шавад. Ба қавли матнишиносони маъруф, кор аз болои матни асар дар чаҳорҷӯби мачалла лаҳзаи муҳимми тадқиқоти адабиётшиносии адабиёти давраи нав ба шумор меравад. Вақте ки дастнависи романи «Обутоб ёфтани пӯлод»-и Н.Островский ба идораи мачаллаи «Молодая гвардия» пешниҳод мешавад, муҳаррир А.А.Караваева ва ноиби ў М.Б.Колосов ба матн шинос шуда, эҳсос мекунанд, ки ин бозёфтест барои нашрияи ҷавонони Иттиҳоди Шӯравӣ. «Ин ҳамон асаре буд, ки мо, кормандони адабӣ, мекофтем ва интизораш будем», – гуфта буд бъядҳо А.Караваева (88, 291). Дар ҳақиқат, ин асар бо мундариҷаи ғоявӣ ва хусусиятҳои таълимию тарбиявиаш барои ҷавонон зиёда зарур ва омӯзанда буд, вале он ҳанӯз номуқаммал ва аз тарафи нависандай ҷавони тамоман номаълуме пешниҳод шуда буд, бинобар ин матни он пеш аз чоп бояд ҷиддан таҳрир меёфт ва кӯтоҳ карда мешуд. Таҳриру тағирии «Обутоб ёфтани пӯлод» аз тарафи кормандони адабӣ ба дараҷае буд, ки қисмҳои якуму дуюми роман дар шумораҳои январӣ—майии (1934) мачалла аз 16,5 ҷ. ҷ. ба 10,5 ҷ.ҷ. расонда шуд. Ва нависанда маҷбур буд, ки дар матнҳои минбаъдаи қитобӣ бисёр лаҳзаҳои ихтисоршудаи асарро, аз ҷумла суханронии Корчагинро дар қабристони бародарӣ («Самое дорогое у человека это жизнь...») аз нав барқарор кунад. Бо вуҷуди ин Островский аз кормандони нашрияи «Молодая гвардия» миннатпазир буд: «Молодая гвардия» барои ман номи азиз аст. Он маро ба адабиёт ҳидоят намуд ва ман ҳеч гоҳ муносибати мустаҳками дӯстонаамро ба ин мачалла қатъ намекунам» (88, 299).

Ҳангоми тадқиқи марҳалай мачаллавии мутуни бадей дар адабиёти тоҷик маҳсусан фаъолияти рӯзнома ва мачаллаҳои соҳавӣ чун «Садои Шарқ», «Адабиёт ва санъат», «Памир», «Рӯдакӣ», «Адаб»-ро ба эътибор гирифтан лозим аст, зоро ин нашрияҳо, пеш аз ҳама, ба чоп ва таҳлилу тадқики асарҳои

бадей сарукор доранд. Кормандони эчодии рӯзнома ва маҷаллаҳои мазкур мизҳои мудаввар баргузор намуда, оид ба ҳусну қубҳи матнҳои нашрияҳо баҳсҳо барпо мекунанд ва дар айни ҳол аз чопи баъзе асарҳои аз нигоҳи ҳунар ва мундариҷа нокис ҳуддорӣ намуда, бо ҳамин дар тагириру такмили минбаъдаи чопи алоҳидай асарҳои бадей саҳми муносиб мегиранд. Дар «Забон нахустунсури адабиёт» ном мақолаи Ато Мирҳоҷа («Адабиёт ва санъат», 29. 11. 2007) сухан дар ҳусуси костагии забонии шеъри имрӯзai тоҷик меравад ва дар он ҷанд матни маҷаллавии шеърҳои шоирони ҷавон мавриди нақушиш қарор мегирад. Арбоби Вадуд:

Диёри тозагонӣ, Тоҷикистон,
Шиори тозагонӣ, Тоҷикистон.

Зи «тозак» – «тоза» омад номи тоҷик,

Ту оби тозабонӣ, Тоҷикистон («Садои Шарқ», 2004, № 10-12. С. 103).

Рустам Аламхонзода:

Эй ёри мададгор, мадад кун, ки на ҳар кас,

Додам шунавад, рафта ба гамхор расонад.

(«Садои Шарқ», 2004, № 10-12. С. 47)

Маълум, ки ҷунин матнҳо танҳо баъди таҳриру такмили ҷиддӣ ба матнҳои китобӣ роҳ ёфта метавонанду ҳалос.

Матншиноси рус С.И.Тимина муносибати кормандони эчодии маҷаллаи «Знамя»-ро ба дастнависҳои асарҳои ба он воридгардида қайд карда, аз ҷумла, ҷунин мегӯяд: «Дар маҷаллаи «Знамя» бо дастхати нависандагон корҳои зиёд бурда мешуд. Бисёр вакт дастнависҳо дар идораи маҷалла мавзӯи баҳси домандор қарор мегирифтанд. Накди адабӣ маҷаллаи «Знамя»-ро толори баҳсҳои эчодӣ меномид. Дар маҷалла саҳифаи «Рӯзномаи адабӣ» вучуд дошт, ки он натиҷаи баҳсҳоро ба табъ расонда, ҷун мактаби маҳорати адибон эътибор пайдо карда буд» (111, 23).

Ҷунин муҳити фаъоли эчодӣ дар назди идораи маҷаллаи «Садои Шарқ», ки аз соли 1927 бо номҳои «Дониш-биниш» ва «Раҳбари дониш» (с.1927-1930), «Барои адабиёти сотсиалистӣ» («БАС» – с. 1932-1938), «Шарқи сурҳ» (солҳои 1938-1964) дастраси хонанда мегардад, ба мушоҳида мерасад. Махсусан, матнҳои маҷаллавии осори адибони ҷавон аз қадамҳои аввалин ба тағириоту таҳаввулоти амиқ дучор омада, баъди чоп боз мавриди гуфтугӯи ҷиддӣ қарор мегиранд. Аз мақолаҳои «Мактуби күшода ба рафиқ Толис»-и Айнӣ (соли 1948) ва «Оид ба яӯ ҳикоя»-и Муҳаммадиев (соли 1979), ки ба

матнҳои маҷаллавии ҳикояҳои «Студентшавандагон»-и Пӯлод Толис ва «Ранчиш»-и Ҷонибек Акобиров баҳшида шудаанд, маълум мешавад, ки кормандони адабӣ ба осори адибони ҷавони лаёқатманд зиёда таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд, то андешаҳои танқидии онҳо барҳадар наравад. Фазлидин Муҳаммадиев «оре, аз қалами Ҷонибек умеде ҳаст ва факат ба хотири ҳамин умед чанд мулоҳизаи худро дар бораи як ҳикояи вай арз карданӣ ҳастам» (79, 349) гуфта ҳикояро муфассал таҳлил менамояд ва мулоҳизаҳои танқидии ин нависандай бузург дар фаъолияти минбаъдаи қаламкашии Ҷонибек раҳнамо мешавад.

Фаъолияти таҳриргарии кормандони масъули маҷалла дар қадом шакле сурат гирад, бояд ба муаллифи асар мувофиқа гардида, мохияти омӯзандагӣ ва ҳидояткунанда дошта бошад. Баъзан матнҳои осори адибони маъруф ва рӯзгордида низ бо таҳрир ва ихтисори зиёд дастраси хонандай маҷалла мегарданд. Кормандони маҷаллаи «Садои Шарқ» романи Нависандай ҳалкии Тоҷикистон Шодон Ҳаниф – «Беҳзод»-ро дар шакли муҳтасар ба ҷоп тавсия дода, афсӯс меҳӯранд, ки ба сабаби марғи нобаҳангом натавонистанд дар якчоягӣ бо муаллиф аз бурду бохти роман ҳарф зананд, андешаҳояшонро ба ў гӯянд.

Пас, марҳалаи рӯзномавӣ ва маҷаллавӣ давраи одии мавҷудият ва барқароршавии матни асари бадей нест, зеро ҳар маҷалла талаботи эстетикиву ғоявӣ, яъне **ҷеҳраи худро** дорад ва дар ҷараёни ба ҷоп омода намудан ҳам муҳаррир ва ҳам дигар намояндагони расмии маҷалла ба матн таъсир мерасонанд. Умуман, вобаста ба мавқei иҷтимоӣ-адабӣ, барнома ва ҳатто муҳтавои ҳар рақами нашрия матни асари бадей ба тағиирот дучор мешавад. Усули кори муҳаррир, ҳамоҳангозии матнҳои дар маҷалла чопшаванда, таъсири ҳамдигарии муаллифоне, ки осорашонро дар ин нашрия ба табъ мерасонанд – масъалаҳои муҳиманд, ки давраи маҷаллавии матнро фаро гирифтаанд. Аз ин ҷиҳат, ба ёд овардани муносибати кормандони «Раҳбари дониш» ба асарҳое, ки дар маҷалла дарҷ мегардид, ҷолиби дикқат аст. Бо шаҳодати яке аз шогирдони устод Айнӣ Раҳим Ҳошим: «Дар тамоми масъалаҳои адабӣ ва таҳрир дар муддати дар Самарқанд будани идораи журнал роҳбари маънавии он устод Айнӣ буд. Қисми адабӣ ва қисми танқиди журнал бевосита дар таҳти роҳбарии устод тартиб дода мешуд. Устод Айнӣ буд, ки аввалин асарҳои шогирдонаи Пайрав, Дехотӣ ва Ҷалол Икромиро шахсан аз нав кор карда баромад, ба онҳо

рохнома ба адабиёт дод ва асарҳои аввалини онҳо бо тавсияи вай дар журнал чоп шуданд» (129, 159).

Аз ҷумла, муносибати саҳтигиронаи устод Айнӣ барои ба талаботи мундариҷавӣ-бадеии маҷалла мувоғиқ намудани дувумин ҳикояи Ҷалол Икромӣ – «Ширин» ҷолиб аст. Икромӣ аз чопи ҳикояи аввалинаш дар маҷаллаи «Раҳбари дониш», ки ба ташабbusi устод Айнӣ ба вуқӯъ пайваста буд, илҳом гирифта, дарҳол «Ширин» ном ҳикоя навишта ба идораи маҷаллаи «Раҳбари дониш» пешниҳод мекунад ва дастхати ин ҳикоя баъди он ки бо талабу роҳнамоии устод Айнӣ панҷ ё шаш бор тағиیر ёфта ислоҳ мегардад, қабул ва дар маҷалла дарҷ мегардад. Нависандай ҷавон ҷараёни таҳрири дастхати ҳикояро ҷунин ёдовар мешавад: «Устод ҳикояро варақ ба варақ хонда, ба ҳар қалима, ба ҳар ҷумла эрод мегирифтанд ва ба ҷозибае, ки ба худашон ҳос буд ва аз он дили ғов об мешуд, маро ба зери таъна мефишурданд... Маро обу арақ зер кард, ҳазор пушаймон будам, ки ҳикоя навиштам ва онро ба ҳукми устод овардам» (54, 81).

Оре, кормандон ва, махсусан, сармуҳаррирони ин маҷаллаи миллӣ С.Айнӣ, А.Лоҳутӣ, С.Улугзода, Ҳ.Нематуллоев, М.Турсунзода, Ф.Ниёзӣ, П.Толис, А.Баҳорӣ, Убайд Раҷаб, Лоиқ Шералий, Абдулҳамид Самад, Ӯрун Кӯҳзод, Ҷонибек Акобиров, Рустам Ваҳҳобзода дар масъалаи накди матни осори суханварони тоҷик низ саҳми муносиб доранд.

Матни маҷаллавии асар барои нависанда боз аз он ҷиҳат аҳамиятнок мебошад, ки он аввалин маротиба ба хонанда пешниҳод мешавад ва бо ҳамин имкон фароҳам меояд, ки ҳангоми ба чопи алоҳида омода намудани асар фикри хонанда, аз ҷумла фикри хонандай мутахассис, ба инобат гирифта шавад. Ҳодисаҳое, ки чопи маҷаллавии асар таваҷҷӯҳи накди адабиро ба худ ҷалб карда, муаллиф ҳангоми ба нашри алоҳида омода намудани он андешаҳои мунаққидонро ба эътибор гирифтааст, дар адабиёти ҳалқҳои гуногун зиёд аст. Вақте ки матнишиноси рус Л.Н.Смирнова матни маҷаллавии қиссаи «Виринея»-и Л.Сейфулинаро (матни маҷаллавӣ—«Красная новь», 1924, №4) ба аввалин матни китобии он муқоиса мекунад, зиёда аз шаст гуногунҳониро ба мушоҳида мегирад (101, 332).

Матнҳои маҷаллавии осори адабони тоҷик низ борҳо мавриди баррасии мунаққидон қарор гирифта, ҷунин ҷараёни таҳаввулро аз сар гузаронидаанд. Соли 1959 дар шумораи 12 маҷаллаи «Шарқи сурҳ» ҳашт шеъри ба тозагӣ эҷодгардидаи

шоири чавон Муъмин Қаноат чоп мешавад, ки дар байни онҳо шеъри «Аҳсант ба одам» ҳам буд:

Як моҳаше дар лаби дарёчаи қӯҳӣ

Аз об баромад,

Гӯё зи паси абри чу симоб сафеде

Маҳтоб баромад.

Дар соғӣ рухаш чилвакунон дар назари ман

Ойинаи олам,

Ҳар қатра дар он акси худаш дидаяу меҳонд

Аҳсант ба одам!

Мунаққид Соҳиб Табаров шеърҳои дар мачалла дарҷардидаи шоирро таҳлил карда, аз ҷумла, ба нотамом мондан ва ҳал нашудани мавзӯи асосии шеъри «Аҳсант ба одам» ишора карда буд (109,300). Шоири чавон ҳангоми ба чопи китобӣ омода намудан шеъри мазкурро мувофики андешаҳову эродҳои мунаққид дар шакли зерин таҳрир карда, баъдҳо ба баҳои баланди нақди адабӣ сазовор мегардад:

Як моҳаше дар лаби дарёчаи қӯҳӣ

Аз об баромад,

Гӯё зи паси абри чу симоб сафеде

Маҳтоб баромад.

Рӯ дидаму ин сония дар чашм аён шуд

Ногаҳ табакӣ гул,

Лаб дидаму ин сония аз чашм ниҳон шуд

Ногаҳ варакӣ гул.

Аз ҳар сари мӯйи сияҳаш реҳт ба пояш

Ҳамчун дурри галтон,

Сад қатраи тобандай дарёчаи қӯҳӣ,

Сад қатраи раҳшон.

Бо ин ҳама хубиву бузургӣ шуда тасвир

Дар қатраи обе,

Метофт ҳамон қатра ба руҳсораи покаш

Бо ранги гулобӣ.

Эй пайкари покиза чу як қатраи обе,

Эй зебиши олам!

Бо он ки туро зода парӣ ном надодаст,

Аҳсант ба одам! (59, 43)

Ҳамин тариқ, мачаллаву рӯзномаҳо, маҳсусан мачаллаҳои чун «Садои Шарқ» ҳаҷман бузурги соҳавӣ, ба сифати марказҳои бонуфузи адабӣ хизмат мекунанд. Бинобар ин, дар системаи тадқики матншиносӣ марҳалаи мачаллавии матнҳои бадей дорои мавқеи ба худ хос ва муайянкунанда буда, бозгӯи

иртиботи комили нақди матн ба соҳаи рӯзноманигорӣ мебошад.

6. Нигоҳе ба таърихи нақди матн

Матншиносӣ бо вучуди он ки дар солҳои наздик чун риштai мустақили илми адабиётшиносӣ шинохта шудааст, таърихи қадим дорад. Нисбат ба дигар бахшҳои адабиётшиносӣ муқаддамтар арзи ҳастӣ намудани нақди матн аз табиату вазоифи он, ки бо ҳат, матн ва шакли воқеии тафаккур иртибот дорад, сар задааст. Асари бадей, тавре ки Саноии Фазнавӣ изҳор намуда, маҳсули заҳамоти бурдборонаи эҷодист:

Ҳарза н-овардаам ман ин тасниф,
Чону дил кардаам дар он таълиф.
Ресмон кардаам тану ҷонро,
То ба сӯзан бикандаам конро.

Ин маҳсули ранҷҳои адиб, ки тавассути ҷаҳонбинӣ ва завқу маҳорати нигорандагии эҷодкор чун ганчи бебаҳои фарҳанг зуҳур мекунад, баъдан бо даҳолати номуносиби котибону носихон таҳриф ёфта, баъзан, ба ҳадде мерасад, ки бо воридоти беруна маҳлут ва аз асли худ фарсаҳҳо дур мешавад. Ба қавли доктор Абдулҳусайн Зарринкӯб, «маҳсусан илҳоқи ашъори дигарон ба қутуби назму наср тадовил доштааст ва нусханависон ва қироъаткунандагони кутуб ҳар ҷо шеъре аз касе ба хотирашон мегузаштааст, онро дар ҳошия ё байни сутур ва ё ҳатто дар матни китоб илҳоқ мекардаанд» (51, 47).

Ин вазъи номатлуб адибону суханваронро ба ташвиш меовард ва мубадону дабирони равшанзамир, ки аз ҳунари виростории матн оғаҳии комил доштанд, дар асоси қиёси нусах ба барқарории мутуни саҳҳи осори ниёғон саҳм мегирифтанд. Ва ин қӯшишот дар таърихи матншиносии тоҷик чун аввалин падидаҳои нақди матн дорои арзишҳои илмӣ мебошанд. Донишмандон ва дабирони қадим матнҳои нисбатан комили «Авасто», «Корномаи Доро», «Ҷадори зарирон», «Дарахти ассурик», «Арҷанг»-и Монӣ барин ёдгориҳои адабӣ ва ахлоқиву фалсафии аҷдоди форсизабононро барқарору баррасӣ намуда, бо ҳамин ба қисмати амалии матншиносии форсӯ тоҷик асос гузоштаанд.

Коршиносону дабирони аҳди Сосонӣ аз таҷрибаи нусхабардории аҷдоди хеш ва усули виростории Юнонзамин баҳра бардошта, гоҳи табъи осор ба дастхатҳо ва нусхаҳои ба матни муаллиф наздик ӯзганӣ ҷудоӣ мешуданд. Мутуни

рӯбардоршаванд ба асл қиёс ва дар зарурат бо камоли эҳтиёт ислоҳ мегардианд.

Аз ин ҷиҳат, таърихи ниғориши китоби паҳлавии «Худойнома» («Хватайномак»), ки ба охири салтанати Сосониён, давраи шоҳаншоҳии Яздигурди III (632-651м.) рост меояд, мисоли хубест. Мусанифон дехқон Донишвар, мубад Ардубади Фаррухон ва ҳодими дарбор Ромин дар асоси гирдоварӣ, татбиқи мутун ва таҳриру нақди ривоёти зиёд китобе бо номи «Худойнома» фароҳам оварданд, ки воқеаҳои он «аз даврони нахустин подшоҳони ҷаҳон оғоз мешуд ва то поёни шоҳаншоҳии Ҳусрави Парвиз идома мейёфт» (55,32). Ин аст, ки китоб баъдҳо маъруфияти зиёд қасб намуд ва дар давраи хилофат ҷандин маротиба ба забони арабӣ тарҷума шуда, ки беҳтарини онҳо тарҷумаи Ал-Муқаффаъ мебошад. Вале чун дар замони истилои Искандар, дар аҳди пирӯзии арабҳо низ, китобҳо ва марказҳои зиёди фарҳангӣ нобуд гардианд ва ин ҳолат табиист, ки дастовардҳои нақди матни осори паҳлавиро ҳам аз байн бурд.

Инкишофи минбаъдаи нақди матн ба вусъати фаъолияти китобдорӣ, таълифу тарҷума ва тафсири китобҳо дар аҳди Сомониён вобаста аст. Дар «Савонех-ул-ҳикмат», «Сари пули бозор» ном китобхонаҳои машҳури Бухоро китобҳои нодир ва навиштаоти мӯътабари зиёде ба забонҳои паҳлавӣ, форсӣ, арабӣ, лотинӣ нигаҳдорӣ мешуд. Чунин махзанҳои китобнигаҳдорӣ дар Балҳ, Тӯс, Марв, Ҳирот, Самарқанд, Ҳуҷанд ва дигар шаҳрҳои марказӣ амал мекарданд, ки онҳо дар фаъолияти носихӣ ва виростории мутафаккирони давр имконияти мусоид фароҳам оварданд. Бинобар ин, мубадону дабирони аҳди Сомонӣ фаъолияти мутафаккирони тоисломиро дар шакли боз ҳам мукаммал идома дода, дар тасҳехи мутуни адабию илмӣ кӯшишҳои судманд намудаанд. Аз ин ҷиҳат, фаъолияти носихии Абӯалий Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъами дар ҷараёни тарҷумаи форсии «Таърихи Табарӣ», ки бо супориши амир Аӯсолеҳи Мансур ибни Нӯҳ (961-976) ба вуқӯъ пайваста буд, ҷолиби дикқат аст. Абӯалии Балъами, ки мувоғики шаҳодати устод Парвиз Нотили Ҳонларӣ, ҳуд соҳиби китобхонаи азим буда, чун шаҳси босалоҳияти давлатӣ сарчашмаҳои боэътибори зиёдеро дар ихтиёр доштааст, ҳангоми тарҷума ба матни арабии «Таъриху-р-руслу ва-л-мулук»-и Имом Табарӣ муносибати ҷиддии танқидӣ мекунад.

Тафсилоти нобаҳангом, такрори ноҷои нақлу ривоёт, беътиборӣ ба ихтилоғи манобеъ, муносибати гайризҷодӣ ба

нақли ноқилон мутарчимро водор менамояд, ки бо истифода аз усули талхис ба тасҳех ва ихтисори фаровони матни асл даст дошта бошад. «Балъамӣ, – қайд намудааст таърихинос М. Исиматов, – матни «Таъриху-р-руслан ва-л-мулук»-ро дар шаклҳои гуногуне, ки Табарӣ ба ҳини нақли рӯйдодҳои як сол айнан як хабарро (бे таҳқиқ) дар панҷ ё шаш ривояту қисса бо ихтилофи ровиёни манбаъҳо меорад, бо ашколаш қиёс намуда, (ба таҳқиқ) яке аз ин ривоятҳоро, ки аз диди хеш ва соири муаррихон саҳехтар ва ба ҳақиқат наздиктар ба назар мерасид, мепазирад» (55, 21). Ихтисороти ин асари 13-чилда ба дараҷае корӣ ва қатъӣ буд, ки талхис якҷоя ба афзудаҳои Балъамӣ як китоби 454-саҳифаро ташкил дод ва он мувофики табакабандӣ ва масъалагузории мутарчиму мусанниф ба 4 бобу 437 фасл чудо карда шуд.

Дар тадқики матншиносӣ маҳз афзудаҳои хурду бузурги Балъамӣ, ки шумораашон ба 175 мерасад, қимати бештар қасб мекунанд. Зеро ба тавассути воридот тасҳех, такрир ва таъйиноти муаллиф барин масоили нақди матн ба миён гузошта мешавад. Ин афзудаҳо, аз ҷумла қиссаҳои мулуки Аҷам дар аҳди Сулаймон, Баҳроми Ҷубин, мулуки Араб дар аҳди Қубод, Баҳроми Гӯр, Яздигурди Шаҳриёр дар Хуресон, пораҳои шеърӣ..., ба сарҷашмаву маълумотномаҳои мӯътамад такя дошта, на танҳо боиси ислоҳи баъзе иштибоҳҳои Имом Табарӣ гардидаанд, инчунин дар барқарор намудани матнҳои азбайнрафтаи осори хаттии ниёгон низ саҳм гирифтаанд. Балъамӣ қаринаҳои пурраву саҳехи порчаҳои шеърии матни арабии «Таърихи Табарӣ»-ро барқарор намуда, баъзан, оид ба таърихи эҷоди онҳо маълумоти дақиқ медиҳад. Аз ҷумла, аз таърихчай қасидаи 24-мисраъгӣ чунин ёдовар шудааст: «Ва шоире, номи вай Умайя ибн ас-Салт аз бани Сакиф, ўро (подшоҳ Сайфро – К.А.) мадҳе гуфтааст. Ва аз он қасида Муҳаммад ибни Ҷарир, раҳматуллоҳи алайҳи, ду-се байт беш нагуфтааст, мо онро тамом бигӯем» (1,559).

Фаъолияти матншиносии Балъамиро таърихи эҷоди байти:

Ҷазонӣ ҷазоҳул –л-Лоҳу шарра ҷазоҳи,
Ҷизоа Синимморин ва мо кона зо занби –
(Абдулуззо ибни Имруул Қайс)¹

¹ Маро подоши Синиммор дод ва Ҳудо ўро сазои бад диҳад, Синимморро гуноҳе набуд.

боз ҳам хубтар ошкор месозад. Мутарчим бар хилофи нусхаи асл баробари баркарор намудани матни комили ин касидаи аз 10 байт иборат таърихи эҷоди онро низ хеле муфассал тадқиқ менамояд, ба дараҷае ки ҳонанда дар бораи муаллиф ва сабабҳои дар байни қавми араб паҳн гардидан он огоҳии комил пайдо мекунад (1, 490-491).

Ҳамин тарик, таҳлису тасҳехи матн, ки тамоми лаҳзаҳои созмонӣ, маънавию лафзӣ ва услубии асарро фаро гирифтааст, ба бобҳою фаслҳо чудо кардани мундариҷаи он ва, ниҳоят, афзудаҳои бисёри муфассалу муҳтасар масъалаи дигари нақди матн – таъйиноти муаллифро ба миён мегузорад. Тақрибан ҳамаи муаллифоне, ки ба тадқики матни форсии «Таърихи Табарӣ» пардохтанд, аз ҷумла Е.Э. Бертелс, Маликушшуаро Баҳор, А. Шаҳобӣ, О.И. Смирнова, Б.Faфуров, П.Д. Бойматов, М. Исоматов, бар онанд, ки Абӯалии Балъамӣ дар ниғориши ин асар **бештар муаллиф асту камтар мутарчим** (55, 49). Ба исми ин мутафаккир номгузорӣ шудани матни форсии «Таърихи Табарӣ» ва ҳатто китобро чун «Табарии форсӣ» ва «Таърихи Балъамӣ» ном бурдани олимон гувоҳ бар он аст, ки Абӯалии Балъамӣ, пеш аз ҳама, чун муаллиф шинохта шудааст.

Дар ин аҳд на танҳо дар марказҳои бонуфузи ҳукуматӣ, инчунин дар дарбори ҳокимони ноҳияву вилоёт низ таснифу танзими осор ба ҳукми анъана даромада буд. Аз ҷумла, бо супориши ҳокими Тӯс Абӯмансур Муҳаммад ибни Абдураззоқ (951-963) мубадону донишмандон бо роҳбарии Абӯмансури Муаммарӣ дар асоси ҷамъоварию омӯзиш ва тарҷумаву татбики мутуни қиссаву ривоёт матни саҳеху комили «Шоҳнома»-ро ба табъ расонданд, ки баъдҳо асоси «Шоҳнома»-ҳои Дақиқӣ ва Фирдавсӣ гардид.

Муқаддимаи «Шоҳнома»-и Абӯмансурий низ баъзе лаҳзаҳои раванди нақди матн ва усули виростории аҳди Сомониёнро равшан месозад. Аввал ин ки дар ин аҳд таснифу танзими номаҳо ба зиммаи мубадони кордида гузошта мешуд ва Абӯмансури Муаммарӣ барои тадвини «Шоҳнома» Шамоҳ писари Хурсонӣ, Яздондоди писари Шопур, Моҳуи Хурshed ва Шодон писари Барзинро аз шаҳрҳои муҳталиф интихоб намуд. Ва табиист, ки гоҳи нусхабардорӣ ба кори тасҳехи матн эътибори комил дода мешуд ва матни асосӣ ба ҷандин матнҳои дигари мұттамад ҷиддан татбик ва маъҳазҳо дар доҳили матн ишора мегардид «Ва андар номаи писари Муқаффаъ (тарҷумаи арабии

«Худойнома» – К.А.) ва Ҳамзаи Исфаҳонӣ ва монандагон эдун шунидем, ки аз гоҳи Одам... то бад-ин гоҳ... панҷ ҳазору ҳафтсад сол аст... ва ҳамчунин аз Муҳаммад Ҷаҳими Бармакӣ маро хабар омад ва аз Зодуй бинни Шоҳий ва аз номаи Баҳроми Исфаҳонӣ, ҳамчунин аз роҳи Сосониён Мӯсо бинни Исои Хусравӣ ва аз Ҳушшоми Қосими Исфаҳонӣ ва аз «Номаи подшоҳони Порс» ва аз «Ганҷина»-и Маъмун ва аз Баҳромшоҳ Мардоншоҳи Кирмонӣ ва аз Фарруҳони мубадони мубад Яздиғурди шаҳриёр ва аз Ромин... огаҳӣ ҳамчунин омад» (31, 25-26). Умуман, қимати илмӣ ва маъруфияти минбаъдаи «Таърихи Балъамӣ» ва «Шоҳнома»-и Абӯмансурӣ барин асарҳо, пеш аз ҳама, дар он аст, ки мутуни онҳо дар сатҳи баланди таҳиягарӣ ва виростории давр омода гардидаанд.

Дар қуруни баъдӣ таваҷҷуҳи ҷомеа ба осори ниёкон ва мероси адабию илмии ҳалқҳои араб, юнон, ҳинд ва г афзоиш ёфт, ки ин ҳолат бозори носихони эронинажодро боз ҳам гармтар намуд. Ба қавли олимӣ қитобшинос Сафари Сулаймон: «На фақат дар ҳудуди имрӯзai Эрон ва Осиёи Миёна, балки инҷунин дар бархе аз қисматҳои Афғонистон ва Покистон, ноҳияҳои ҳамсарҳадди Қафқоз, Осиёи Сағир, Ҳиндустон ва Туркистони Чин қитобҳо аз оҳири асри IX то ҳудуди ибтидои қарни XVI ба забони адабии расмии тоҷикӣ навишта ва чоп мешуданд» (102, 4). Аз ҷумла, бунгоҳи азими қитобсозии Ҳирот, ки дар қарни XV аз тарафи шоҳзода Бойсунгур (1397-1433) таъсис ёфта, шумораи зиёди фозилону мутахассисонро гирд оварда буд, дар кори тадвину тасниф ва табъу нашри матнҳои саҳеху комили осори Фирдавсӣ, Анварӣ, Захири Форёбӣ, Низомӣ, Саъдӣ, Амир Хусрави Дехлавӣ, Аттори Нишопурӣ, Ҷалолиддини Балҳӣ, Ҳофиз, Камоли Ҳучандӣ ва дигарон мавқеи басо турифтиҳореро ишғол мекунад.

Фаъолияти қитобдории бунгоҳи Бойсунгур, аз ҷумла, меҳнати заргаронаи таҳиягарони чопхона, ки бо роҳнамоии қитобшиносӣ номӣ Камолиддин Ҷаъфари Табрезӣ амал мекард, ҳанӯз диққати адабиётшиносону мутахассисони қуруни XV-XVI-ро ба ҳуд ҷалб намуда буд. Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-шуаро», Ҳондамир дар «Ҳабиб-ус-сияр», Соммирои Сафавӣ дар «Тухфаи Сомӣ» ба меҳнати қитобдорӣ ва таҳиягарии бунгоҳи Бойсунгур баҳои баланд додаанд. «Бойсунгурхон саъӣ ва ҷаҳди бисёре намуд дар ҷамъ овардани суханони Амир Хусрав, – менависад Давлатшоҳ, – ва ҳамоно яксаду бист ҳазор байт ҷамъ намуда

ва баъд аз он ду ҳазор байт аз газалиёти Ҳусрав чое ёфта, ки дар девони ў набуда» (45, 150). Таҳиягарони бунгоҳи мазкур ҳангоми таснифу танзими матн аз татбиқи нусхаҳои муҳталиф, ба дигар нусхаҳо тарҷех додани нусхай қадимаи асар ва муайян намудани муаллифи матни адабӣ (атрибутия), ки ҳоло аз руқнҳои асосии матншиносӣ дониста мешаванд, бомуваффақият истифода кардаанд.

Баъдҳо, ба сабаби шиддат гирифтани воқеаҳои сиёсӣ ва камэътибор гардидан ҳаёти фарҳангии марказҳои пуркуввати адабӣ рафти истинсаҳи осори ниёгон як андоза суст гардид. Бо вучуди ин, қисматҳои амалии нақди матн беш аз пеш инкишоф меёфт. Таҳиягарон ба матн на чун муншии одӣ, балки чун муҳаққикии варзида муносибат мекарданд. Аз ин ҷиҳат, мутуни рубоиёти Умарӣ Ҳайём бо номи «Тарабҳона», Девони Ҳоқонии Шарвонӣ ва «Ҳамса»-и Низомӣ, ки дар қуруни XV-XVII масеҳӣ аз тарафи Ёраҳмад ибни Ҳусайн Рашидии Табрезӣ ва Дӯстмуҳаммад Дараҳҷӣ таҳия гардидаанд, ҷолиби диққат аст. Мураттибон ҷандин нусхаро татбиқ намуда, дар ҳошия гуногунҳониҳо, сатрҳо, абӯт ва порчаҳои шеърии аз мутуни пешин уфтодаро қайд мекунанд. Моҳияти фаъолияти матншиносии Ёраҳмад ибни Ҳусайн дар он аст, ки ў таърихи матни рубоиётеро, ки то нимаи қарни XV ба Ҳаким Ҳайём нисбат медоданд, омӯхта, онҳоро аз рӯйи мавзӯъ, мундариҷа ва машкуниашон ба фаслҳо ҷудо карда, таҳти унвони «Тарабҳона» китобат намуд. Умуман, мутафаккирони қуруни вусто дар пайдоиш ва ташаккули роҳу равиш ва усулҳои илмии тадқиқу таҳияи матн хизмати босазое кардаанд. Аммо ҳанӯз таҷрибаи таҳиягарионҳо ҷиддӣ омӯхта ва аз лиҳози илмӣ ҷамъбаст нашудааст.

Манбаи дигари боъзтимоди матншиносии муосир шуруҳоти асримиёнагӣ маҳсуб меёбад. Барои шарҳи амиқу дақиқ ва баҳои ҳақиқии мағҳумҳои адабӣ шореҳро лозим аст, ки ба матни саҳҳ, комил ва аз ҳаробкориҳои давр эмин саруқор дошта бошад. Ин ҳолат ўро водор мекунад, ки аввал дар асоси нақди нусхаҳои гуногунбунёд эътиборнокӣ ва асолати матни тафсиршавандаро барқарор намояд. Ин аст ки шореҳони асримиёнагӣ чун Абдулатиф бинни Абдуллоҳи Аббосӣ (дар шарҳи «Маснавии маънавӣ» ва «Ҳадоик-ул-ҳақоик»), Муҳаммад Акрами Мултонӣ (дар шарҳи «Гулистон»), Муҳаммад Фиёсиддин (дар «Баҳори борон»), Абдулҳасани Фароҳонӣ (дар шарҳи «Бӯстон»), Сироҷиддин Алиҳони Орзу (дар «Хиёбон») роҳҳои муҳталифи таҳияи матнро истифода

карда, дар ташаккули танқиди матни осори классикони асрийнагай саҳми босазо гузоштанд. Бинобар ин, таърихи ташаккул ва мохияти шарҳависиро ба ҳисоб нагирифтган боиси нокисии асосҳои назарӣ ва усулҳои илмии матншиносии мусир мегардад. «Яке аз сабабҳои то имрӯз амиқ муайян нашудани асосҳои метудулучӣ ва усулҳои нақди матн ба эътибор нагирифтани таҷрибаи шореҳони осори адабист,— қайд кардааст профессор А. Насриддинов. — Аксар натиҷаю хулосаҳои навакак ҳосилкардаи моро шореҳон чандин аср муқаддам пай бурда, пажӯхишоти хешро дар ҳамин замина пеш мебурданд» (83, 106).

Аввалан, таҳиягарон ва шореҳони қуруни вусто замони китобати матнро меъёри мӯътамадӣ ва мӯътабарии нусхаҳо медонистанд. Таҳиягарон ҳангоми таҳия нусхаи қадима ва ба давраи зиндагии муаллиф ҳарчи наздиктарро чун асос қабул карда, дигар нусахро ба он татбиқ менамуданд. Мувофиқи ин усул мӯътабартарин нусха дастҳати муаллиф ва баъд матни аз рӯйи дастҳат рӯбардор шуда ҳисоб меёфт ва интиқоди матн ҳам дар асоси онҳо сурат мегирифт. Абдулатифи Аббосӣ аз рӯйи ҳамин усул илҳоқӣ будани 2000 байти «Маснавии маънавӣ»-ро муайян ва байтҳои зиёдатиро бо ҳарфи «ғ» ишора кардааст. Ё худ шореҳони «Гулистон» бо ин роҳ тасарруфи котибон будани баъзе порчаҳои асарро муайян намудаанд. Аз ҷумла, Алихони Орзу мисраъҳои:

В-ар набувад маркаби раҳвор ром,
Пой тавонад, ки равад чанд гом – ро

байти даҳил пиндоштааст, зеро дар қадимтарин нусхаи «Гулистон» байти мазкурро дучор наомадааст.

Истифодаи ин усули нақди матн, ки дар матншиносии кунунии адабиёти Шарқ усусли коррексия ном гирифтааст, маҳсусан дар адабиёти классикии форсу тоҷик хеле самаранок аст, зеро он матншиносро водор менамояд, ки гоҳи ба даҳҳо ва садҳо нусхаи асар сарукор гирифтган ба чанд нусхаи қадимтар ва беҳтар тақя карда, ба натиҷаҳои дилҳоҳ ноил шавад. Дар ҳакикат, барои ба вучуд овардани матнҳои илмии «Шоҳнома» (дар дунё қариб 1000 нусхаи «Шоҳнома» вучуд дорад), девони Ҳофиз (қариб 480 нусха), «Ҳамса»-и Низомӣ (қариб 240 нусха), «Бӯстон» ва «Гулистон»-и Саъдӣ (қариб 160 ва 340 нусха) коррексия усусли аз ҳама мувофиқи танқиди матн аст, ки заминай онро шореҳони асрийнагай гузошта буданд.

Баъдан, шореҳон ба тамоми нусахи дастрас назари интиқодӣ дӯхта, ба таъриҳ ва шароити ба вучуд овардани нусхаҳо, забону услуг ва мантиқи баён, шароити иҷтимоӣ ва майлҳои сиёсии котибон эътибори комил додаанд. Ин шеваи нақди матнро, ки бо усули таърихию мантиқии матншиносии муосир мувофиқат дорад, профессор А. Насриддинов шартан усули казовати мантиқӣ номидааст. Шеваи қазовати мантиқӣ ба матн иртиботи комил дорад ва муҳокимаҳои он танҳо дар алоқамандӣ бо матн эътибори қонунӣ пайдо мекунад. Дар акси ҳол дар нусах тасарруфот мавқеъ пайдо карда, асолати матн коҳиш меёбад. Аз ин чиҳат, муносабати шореҳон ба байти зерини Шайх Саъдӣ ҷолиби дикқат аст:

Бани одам аъзои яқдигаранд,
Ки дар оғариниш зи як гавҳаранд.

Шореҳони «Гулистон» бар онанд, ки калимаи охири мисраи аввал яқдигаранд – ноқис аст ва маънои матлубро дуруст ифода карда наметавонад. Аз ҷумла, Мавлоно Ҳодии Алӣ зимни шарҳи порчай боло менависад: «Ҳама мардум ҷун як бадан ҳастанд ва ҳар воҳид ба манзалаи узве, сабабаш ин ки дар оғариниш аз як гавҳар, яъне Одам, алайҳиссалом, будаанд: ҷунончи аъзо аз як ҷисм» (124, 35). Ин маъниро дигар олимон низ тасдиқ дошта, ақида доранд, ки ба ҷойи **بک یکدیگر** бояд башад ва он вақт ҳама дар ҷойи худ қарор мегирад: «Бани одам аъзои як пайкаранд».

Бояд гуфт, ки мазмуни мисраи боло такя ба ҳадиси ҳазрати Муҳаммад (с) дорад, ки гуфтааст: Дар ҳақиқат, муъминон ҷун часади як одаманд. Ин ҷо калимаи часад ба пайкар мувофиқати комил дорад. Бо ин ҳама шореҳон тасҳехи мисраи болоро зарур нашуморидаанд, зеро дар ягон нусха калимаи «пайкар»-ро дучор наомадаанд, то фикрашонро дар қиёс ба он собит созанд. Пас, шеваи таърихию қиёсии нақди матн низ ҳанӯз дар фаъолияти матншиносии мутафаккирони асри миёна мавқеъ доштааст. Ҳамин тарик, фаъолияти нусхашиносон, таҳиягарон ва шореҳони куруни вусто асоси ҳуҷҷатӣ ва дақиқияти мутунро таъмин намуда, ба ҳар гуна худсариҳо ва тасарруфот ба матн монеъ мешавад ва барои инкишофи матншиносии муосир заминаи муносиб фароҳам меоварад.

Фаъолияти нусхашиносӣ, таҳиягарӣ ва шарҳнависии ниёкони мо аз як бахши кори амалий мунтазам ба кисмати маҳсуси илми адабиётшиносӣ инкишоф ёфтани матншиносиро ба таври возех ошкор месозад. Дар таълифоти олими

барчастай қарни XIX озар Абдулганий Холисақоризода бошад, ин чараён ба дарацай муайянни такомул расидааст. Истеъдоди комил, маҳорати баланди забондонӣ ва маълумоти барчастай филологӣ ба олим имкон доданд, ки як қатор шартҳо ва усулҳои барқарор намудани матни интиқодиро муайян намояд. Аввалан, муҳаққиқ пеш аз татбиқи мутун таърихи китобати онҳоро меомӯзад ва бо ин роҳ дарацай мӯтамадӣ, саҳехият ва ба қадом муаллиф мутааллиқ будани нусхахоро муайян мекунад. Баъдан, мусанниф дар замима ба қисмати илмии матн дикқати ҷиддӣ медиҳад ва дар ин ҷо фаъолияти матншиносии олим бо камоли амиқӣ зохир мегардад.

Абдулғаний Холисақоризода **инверсия**, **атетеза**, **шурӯҳот** барин масоили муҳимми матншиносиро дар таҷрибаи таҳиягарии худ хеле хуб истифода кардааст. Ҳамчунин, олим мавқеъ ва таркиби дастхатҳоро бо истилоҳоти нусҳаи аввал, нусҳаи мӯтамад, нусҳаи саҳех, нусҳаи ҳасана, нусҳаи зохира, нусҳаи басита, нусҳаи гайримӯтамад ифода ва гуногунҳониҳову саҳву ҳатоҳоро бо ҳуруфоту аломатҳои маҳсус ишора намудааст, ки ин барои матншиносони имрӯз чун манбаи боэътиҳод қимат дорад.

Фаъолияти тадқиқотии номбурдагон гувоҳ бар он аст, ки нақди матн дар адабиётшиносии қуруни вустои Ҳовари наздик ба комёбихои назарраси илмию тадқиқӣ ноил гардида будааст. Баъзе матншиносон аввалин падидаҳои илмии нақди матнро дар адабиёти Ҳовари наздик ба фаъолияти таҳиягарони Аврупо нисбат медиҳанд: «Кӯшишҳои нисбатан ҷиддӣ ба манзури тасҳехи мутуни адабии Ҳовари наздик факат аз нимаи дувуми қарни нуздаҳум дар Урупо оғоз гардид. Интишори осори адабии Шарқ аз тарафи муҳаққиқони урупой ба кор бурдани шевай илмиро дар тадвии мутун поягузорӣ кард» (29, 20).

Дар ҳақиқати фаъолияти мутахассисони аврупои нақди матн дар асри XIX аз нигоҳи илмӣ пешрав буд, ки ин ҳолатро, алалҳусус, аз тасҳеху табии «Лубоб-ул-албоб»-и Муҳаммад Авфии Бухорӣ аз тарафи донишманди маъруфи англisis Эдвард Браун мушоҳида кардан мумкин аст. Чунонки профессор А. Насридин қайд кардааст, Э. Браун ҳангоми таҳияи матни илмии «Лубоб-ул-албоб» ҷойҳои оғатрасида ва ҳаробшудаи нусхахои мавриди истифодаро бидуни тасарруф ҳолӣ мемонад ва бо бисёрнукта ишора мекунад. «Ҳол он ки дар таърихи таҳияи мутуни классикий борҳо ба мушоҳида расидааст, ки

тахиягарони саҳлангор ин гуна чойхоро аз рӯйи нусхаҳои камарзиш пур мекунанд ва матнро «комил» месозанд» (82,313).

Ба ҳар ҳол, чунин ба назар мерасад, ки то ҳол таърихи нақди мутуни адабиёти Ҳовари наздик ба таври зарурӣ омӯхта нашудааст. Бинобар ин, матншиносии мусоир тақозо дорад, ки дар баробари К. Лахтман, Э.Браун, А.Шлётсер, И. Добривский, А.Шахматов барин нахустолимони матншиноси Россия ва Аврупо фаъолияти матншиносии мутафаккирони куруни вустои форсу тоҷик низ омӯхта шуда, бурду боҳти онҳо дар ин бахши илм ба таври дақиқ нишон дода шавад.

7. Иродай эҷодии нависанда

Иродай эҷодии нависанда мағхумест, ки бори аввал аз тарафи матншиноси рус Н.К. Пиксанов соли 1923 истифода шуда, муҳимтарин масъалаҳои матншиносӣ, маҳсусан матншиносии адабиёти мусоирро дарбар мегирад. Иродай эҷодии нависанда ин фаъолияти бошуурона ва мақсадноки адиб аст, ки дар шакли матни асари бадеъ воқеъ гардидааст.

Тадқики иродай эҷодии нависанда, чун принсипи асосии матншиносӣ, на танҳо барои интиҳоби матни асосӣ (оид ба интиҳоби матни асосӣ баъдтар сӯхбат мекунем), балки, пеш аз ҳама, барои ба ботини эҷоди муаллиф доҳил гардидан, ба таҳлили амиқи ҷараёни эҷоди адиб имконият пайдо кардан, ҷаҳонбинӣ, услуг ва тарзи ифодай санъаткорро равшан дарк намудан шароит фароҳам меоварад. Бинобар ин, ҳангоми омӯзиши иродай эҷодии нависанда бояд тамоми тарафҳои алоқамандии адиб ба ҳаёт, чун муҳити иҷтимоиву синғӣ, вазъияти сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мавриди баррасӣ карор гирад.

Иродай эҷодии нависанда ҳамеша якранг наҳоҳад буд. Вай, мисли ҳар амали эҷодӣ, аз тавлиди гоя сар карда, дар тамоми давраи таърихи эҷоди асар ҳамвора дар тағиирот аст. Маҳсусан, дар замони шӯравӣ, вакте ки ба муҳимтарин воқеаҳои сиёсиву иҷтимоии давр ҳамовозии нависанда лозим мешавад, ҳатто ба асари пурра баанҷомрасида низ тағиироти минбаъдаро ҷашмдор будан зарур аст. «Таърихи адабиёти шӯравӣ, – қайд кардааст матншиноси рус С.И. Тимина, – барои тасдики ақидае, ки иродай эҷодии нависанда як чизи абадан шаҳшудамонда набуда, балки категорияи инкишофёбанди ба паҳлӯҳои бисёри таҳаввули ботинии нависанда ба замон марбут мебошад, маводи фаровоне дар даст дорад» (110,110).

Зохиран, аз тарафи муаллиф ҳамвора тағиیر додани матни бадей гүё вазифаи матнинносиро оид ба муайян намудани иродаи эҷодии нависанда осон мекунад. Яъне, ҳар он чӣ, ки байдар навишта, таҳрир ёфта аз нав дида мешавад, нисбат ба таҳрир, нусха ва чопи аввал бартарӣ дошта, боло меистад ва бинобар ин дар худ охирин иродаи эҷодии нависандаро таҷассум менамояд. Иродаи эҷодии нависанда дар тағиироте, ки тавассути майлҳои гоявӣ, ҷаҳонбинӣ, нуқтаи назар ва услуби адабиву эстетикии нависанда ба амал омадааст, тазоҳур мекунад.

С.Айнӣ асоси комёбихои нависандагиро дар меҳнати бурдборонаи эҷодӣ медонист ва баробари таълифи асарҳои минбаъда, бо назардошти мулоҳизаҳои танқиди адабӣ ба такмили мундариҷавию бадеии асарҳои пешина кӯшиш намудани адабонро шарти асосии эҷодкорӣ мешумурд: «Нависандае, ки дар болои асари танқидшудааш дубора кор накарда ва онро дуруст нанамуда, дар фикри эҷод кардани асари беайб меафтад, ба он падаре монанд аст, ки дар тарбияи фарзанди ҷалазоидашудааш кӯшиш нанамуда ва ўро дар мавқеи тамоман ҳалокшуда гузошта, дар фикри зоёндани ягон бачаи пурра беайбе меафтад» (22,120), – навиштааст устод дар як мактубаш ба Абдусалом Дехотӣ.

Вақте ки ба таҳрирҳои минбаъдаи як қатор асарҳо, аз ҷумла, достони «Ҳасани аробакаш» назар меафканем, таъсири танқиди адабиро дар тағииру такмили минбаъдаи асарҳо баръало эҳсос мекунем. Достони «Ҳасани аробакаш» бори аввал дар маҷаллаи «Шарқи сурҳ» (1953, №12; 1954, №1-7) ва соли 1954 чун китоби алоҳида ва дар доҳили «Асарҳои мунтаҳаб»-и шоир ба табъ мерасад ва таҳрири дувумбораи достон ба нашри соли 1961 рост меояд.

Баъди чопи нахустини достони «Ҳасани аробакаш» мунаққидони зиёде аз қабили Ю. Бобоев, Н. Маъсумӣ, А. Сафронов, С. Табаров, Р. Тошматов оид ба мундариҷа ва услуби баёни асар мулоҳиза ронда, онро чун асари марҷалавии адабиёти нави тоҷик қаламдод карданд. Дар баробари ин нақди адабӣ норасоиҳои лафзиву маънавии достони «Ҳасани аробакаш»-ро низ ошкор намуд. Мулоҳизаҳои танқидӣ дар ҳусуси «Ҳасани аробакаш» адабро водор мекунад, ки матни достонро дигарбора ҷиддан таҳрир намояд (Дар бораи таҳрири «Ҳасани аробакаш» ниг. ба бахши «Аз таърихи эҷоди достони «Ҳасани аробакаш»).

Пас, дар матнҳои соли 1961 ва минбаъдаи достон муҳтавои эҷодии М. Турсунзода пурра зохир гардидааст.

Бояд гуфт, ки тағйирёбии иродай эҷодии нависанда танҳо ба муносибати нақди адабӣ вобаста набуда, омилҳои гуногун дорад. Танқиди адабӣ нахустин нашри китобии «Марги судхӯр»-ро гарму чӯшон пешвоз мегирад. «Умуман китоби С. Айнӣ ҳам барои муҳаққиқи адабиёт, ҳам барои тарғиботчиён ва ҳам барои оммаи хонандагон мароқангез аст» (74, 19), – гуфтааст Д. Молдавский нахустин матни китобии «Марги судхӯр»-ро дар назар дошта.

Вале матни соли 1939-и қисса худи С.Айниро қаноатманд кунонида натавонист, зоро дар он фаъолияти персонажи асосӣ – Қориишкамба танҳо дар шаҳр маҳдуд мешавад, ҳоло он ки судхӯрӣ чун зуҳуроти манғии иҷтимоӣ тамоми ҷомеаи феодалии Бухорои охирҳои аспи XIX ва ибтидои аспи XX-ро фаро гирифта буд ва дар сурати ба ҳисоб нағирифтани ҳама паҳлухои муносибатҳои судхӯрӣ мавқеи иҷтимоии асар пурра ҳувайдо намегардид. «Вақте ки худ ба назари ҳудтанқидкуй ҳонда баромадам, – қайд кардааст нависанда дар сарсухани матни соли 1953, – дар ин китоб як камбудии муҳиммеро дарёфтам: ин камбудӣ асосан иборат аз ҳамин буд, ки дар воқеаҳои дар ин китоб нақл ёфта ҳалқ кам иштирок мекард: дар асар... тарзи тороч кардани Қориишкамба оммаи меҳнаткашонро, ҳусусан дехқононро, бо мисолҳои равшан нақл наёфтааст» (16, 7).

Бояд гуфт, ки фикри зарурати дар асар илова намудани фаъолияти судхӯрии Қориисмат дар деҳот ба нависанда ҳангоми тайёр намудани нусҳаи ӯзбекии «Марги судхӯр» пайдо шуда буд ва адиб ба «Судхӯрнинг ӯлими» (1946) се боби нав (бобҳои X-X11), ки воқеаҳои ба деҳот сар даровардани образи асосӣ бахшида шудаанд, илова менамояд. Ҳамчунин, нависанда боби X нусҳаи тоҷикиро, мумкин, ба андешаи он ки зоҳирان аз ҳатти сужети асар як андоза берун аст, аз қисса мегирад.

Вале матни ӯзбекии «Судхӯрнинг ӯлими» низ иродай эҷодии муаллифро пурра ифода карда наметавонист. Зоро, аввалан, Айнӣ ба гурӯҳи нависандагоне мутааллик аст, ки ба қавли адабиётшинос Р.Мусулмониён, «аз асари худ ҳеч қаноатманд намешаванд ва сари ҳар як ҷузъи он гаштаю баргашта андеша меронанд» (77, 13). Бинобар ин, худи андешаи ба забони тоҷикӣ аз нав ба чоп омода соҳтани қисса маънои онро дошт, ки нависанда асарро аз нав таҳрир карданист.

Аз тарафи дигар, аз матни ўзбекии «Марги судхўр» партофтани боби X (60 саҳифа) низ ба услуби эҷодии қисса мувофикат надошт, зеро он зоҳиран аз хатти сужет берун намояд ҳам, дар асл чун қисмати таркибӣ барои ифодаи боз ҳам амики мундариҷаи гоявии асар хизмат мекард. «Ниҳоят имсол – соли 1952 маро фурсате даст дод, ки ин асарро дубора кор карда баромадам ва дар вакти кори дубора чуонки камбудии ин китобро ислоҳ кардам, инчунин муомилаҳои векселиро ҳам, ки ба судхўрон вобастагии қавӣ дошт, Қориишкамба ҳам ба ин кор машғул шуда буд ва дар таърихи иқтисодиёти Бухорои амирӣ саҳифаи пурфочиаero ташкил мекард, тасвир намуда, ба ҷойҳои муносиби асар даровардам» (16, 9).

Дар матншиносии адабиёти муосир ба сифати нусхаи арзишманд нусхаэро мешуморанд, ки дар он иродай охирини нависанда бевосита, бе даҳолати қувваҳои ғаразнок ифода ёфта бошад ва, чи хеле ки маълум шуд, матни соли 1953 «Марги судхўр» ифодакунандай охирин иродай эҷодии С. Айнист.

Бояд дар назар дошт, ки як қатор гуногунҳониҳои матнҳои чопӣ натиҷаи ҳамкорӣ ва ҳусни тафоҳуми муаллифону муҳаррирони адабӣ мебошанд ва дар онҳо иродай эҷодии нависанда объективона тазоҳур кардааст. Масалан, охирин матни давраиҳаётӣ «Одина» матни соли 1948 мебошад, ки онро бо салоҳиди устод Айнӣ А. Деҳотӣ ба чоп ҳозир намуда буд.

А. Деҳотӣ ҳангоми ба чоп ҳозир кардани «Асарҳои мунтажаб»-и С. Айнӣ онро гаштаю баргашта меҳонад ва баъзе фикрҳои ҳалталаб ва ҷумлаҳову порчаҳои шубҳанокро аз муаллиф пурсида, баъд мувофиқи салоҳиди нависанда, тағијирот медарорад. «Дар вакти якумин бор ҳонда баромадани маҷмӯаи «Асарҳои мунтажаб» баъзе саволҳо пеш омада буд... Ҳозир, ки пас аз саҳифабандӣ як бори дигар ҳонда ба чоп ҳозир карда истодаам, боз ба ҳамон саволҳо воҳӯрдам. Рухсат дихед акнун пурсам», – менависад А. Деҳотӣ ба устод Айнӣ (48, 426). Аз ин рӯ, ҳамаи тағијироти дар ин нашр даровардаи А. Деҳотӣ, ки бо ризогии муаллиф сурат гирифтааст, чун тағијироти ҳуди нависанда шинохта мешавад.

Бояд гуфт, ки иродай эҷодии нависанда баъзан зери таъсирҳои субъективӣ мемонад, ки дар ин ҳолат матни минбаъд тағијирёфта бартариашро нисбат ба матни пешина аз даст медиҳад. Дастдарозӣ ба иродай эҷодии нависанда дар шаклҳои гуногун зоҳир мешавад: «Асосҳои матншиносӣ ва асарҳои барҷастаи муҳакқикони шӯравӣ тарзҳои гуногуни таҷовуз

кардан ба иродай эчодии нависандаро (тахир ва худтахиркунӣ, фишори рафиқона, вазъи замонае, ки асар дар он эчод гардидааст ва гайра) ба қайд гирифта, онҳоро ба кисматҳои эчодӣ ва гайриэчодӣ чудо намудаанд» (110, 135).

Дар солҳои пеш аз Ҷанги Бузурги Ватаний, дар даврае, ки қисми зиёди асарҳои С. Айнӣ таълиф ва чоп гардидаанд, асарҳои бадей ва илмӣ ба **муҳаррирони сиёсӣ** супурда мешуданд, ки вазифаи онҳо танҳо аз баҳои сиёсӣ додан ба асар иборат буд. Ва иродай эчодии нависанда борҳо зери фишори мулоҳизаҳои муҳаррирони сиёсӣ қарор гирифтааст, ки тағиироти минбаъдаи романи «Доҳунда», маҳсусан боби «Оташи ниҳонӣ» гувоҳ бар он мебошад (Дар дарси амалӣ оид ба таҳрири боби «Оташи ниҳонӣ» сӯҳбат мекунем).

Ё худ романи «Гузашти айём»-и Чумъа Одина соли 1976 ба поён расида, дар рӯзномаҳову мачаллаи «Садои Шарқ» порча-порча ба табъ мерасад. Соли 1978 ин роман аз тариқи нашриёти «Ирфон» бо төъдоди 14 ҳазор нусха чоп мешавад ва дар ҳамин ҳолат котиби комитети ҳизбии шаҳри Панҷакент, ки дар симои образи манғии Қосим Бобоевич (котиби ноҳиявии ҳизб) худро дода буд, ба Кумитаи марказии ҳизби коммунисти Тоҷикистон шикоят мекунад. Романи «Гузашти айём» аввал бо қарори бюрои Комитети Марказӣ ва баъдан бо қарори пленуми КМ ҲК Тоҷикистон (апрели соли 1979) чун асари зиддисиёсӣ, зараровар ва бадномқунандай воқеяияти сотсиалистӣ маҳкум шуда, «тамоми 14 ҳазор нусха китоб (бо тасодуфе чанд нусхааш аз анбори комбинати полиграфӣ берун шуда буд) дар зери тег пора шуда, дар ҳавлии даруни комбинати полиграфӣ аз болояш карасин рехта, оташ заданд» (61,15). Ҳамин тариқ, муҳаррирони сиёсӣ ва мафкураи ҳоким тақдири романеро, ки нависанда он солҳо дар хотира пазонда, дар зарфи чор сол рӯйи когаз оварда буд, дар чанд рӯз ҳал мекунанд.

Назарияи матншиносӣ ҳангоми ба чоп тайёр кардани асари бадей ҳатман ба ҳисоб гирифтани иродай эчодӣ ва охирин иродай эчодии муаллифи онро талаб дорад. «Ба соҳаи кори эчодии адиб ҳамаи эчодкориҳое, ки аз тарафи ў бошуруна ба ҷо оварда шудааст, ҳатто ин корҳо ба таъсири беруна ё бо маслиҳати шаҳси дигар ба вукуъ пайваста бошад ҳам, доҳил мегардад, вале ин таъсирро аз фишороварӣ ва даҳолате, ки ба он нависанда мачбуран розӣ шудааст ё худ розигиашро додаст, фарқ кардан лозим аст» (92, 146).

Хамин тарық, چараёни эчодай хеле мураккаб ва пеңдарпек аст. Нависанда гоҳо дар рафти кор ва гоҳо баъди анҷом ва чопи асар дар он нокисии мазмунӣ, ғоявӣ ва услубӣ ҳис карда, онро борҳо тағири туқмил медиҳад. Дар баробари ин, асар дар چараёни чоп ба даҳолати мошиннависон ва компютерчиҳо, мусаҳҳедон, муҳаррирон ва дигар шахсони масъул дучор меояд. Матншинос вазифадор аст, ки тамоми дастхатҳо ва матнҳои чопии асарро дар муқоиса омӯхта, матни ҳақиқии муаллифро, ки аз ҳама даҳолати беруна тоза буда, иродай эчодии муаллифро комилан ифода мекунад, пурра барқарор намояд. Б.Я.Бухштаб иродай эчодии нависандаро меъёри асосии интиҳоби матн дониста гуфтааст: «Даст қашидан аз он (аз иродай эчодии нависанда – К.А.) маънои аз тамоми риштаҳои раҳнамои тадқиқоти матншиносӣ маҳрум гардиданро дорад» (40, 132).

8. Таърихи матн ва چараёни эчод

Предмети омӯзиши матншиносӣ таърихи матни асар ба шумор меравад. Таърихи матни асар маънои кулл ва фарогир дошта, тамоми лаҳзаҳои соҳтор, چараёни ташаккулу тақомули матнро аз нақша, тарҳи асар, қайдҳои ҳомакӣ, сиёҳнавису тозанавис то хурдтарин иловаву ихтисоротро, ки дар дастхату матнҳои чопии асар мувоғики дарҳости нависанда ва гайри ихтиёри ӯ рӯх додаанд, дар бар мегиранд. Бо вуҷуди ин, таърихи матни асар мактубу ёддошт, суханрониву мусоҳибаҳои ҳаттиву даҳонӣ барин мағҳумҳоеро, ки дар چараёни ташаккул ва барқароршавии асар мавқеи муайян доранд, бевосита фаро намегирад. Ин аст ки дар матншиносӣ баробари истилоҳи таърихи матн истилоҳоти чараёни эчод ё таърихи эчоди асар истифода мешавад.

Истилоҳи таърихи эчоди асар (тварческая история произведения) бори аввал соли 1922 аз тарафи олим рус Н.Л.Бродский пешниҳод шуда, Н.К.Пиксанов дар мақолаи «Роҳи нави илми адабиёт. Омӯзиши таърихи эчоди шоҳасарҳо (Принцип ва методҳо)» (1923) онро ҳамчун роҳи нави таҳлили адабиётшиносӣ ва тадқики пурсамари асари бадӣ аз ҷиҳати илмӣ асоснок мекунад.

Таърихи эчоди асар бо замони омӯзиш ва давраҳову марҳалаҳои таърихи адабиёт вобостагӣ дорад. Таърихи эчод дар адабиёти қадиму асримиёнагии Шарқ ва адабиёти қадими русу дигар ҳалқҳо мавқеи маҳдуд дорад, чунки дар нусхаҳои гуногуни асарҳои давраи мазкур тағйироти аз гайри ихтиёри

нависанда баамаломада мавқеъ дошта, дар онҳо таъсири оғаридаҳои муаллифони дигар низ мушоҳида мешавад.

Ҳангоми тадқики таърихи матн ва таърихи эчоди осори нависандагони мусоир низ дар боробари ба эътибор гирифтани ирода ва мақсадҳои эчодии адиб, таъсири мухит ва замону маконро дар назар доштан зарур аст. Ба андешаи адабиётшинос Сироҷиддини Эмомқул, «давраҳои таърихӣ ва замон, пеш аз ҳама, ба воситаи адиб ба асар таъсири худро мерасонад» (137, 17).

Соли 1947 достони тамсилии «Парии Бахт»-и устод Лоҳутӣ аввал дар мачаллаи «Шарки сурҳ» ва баъд чун китоби алоҳида ба табъ расид. Дар ин достон дар қатори образҳои мусбати Ҳакими Бахтшинос (Ленин), намояндаи ҳалқҳои гуногуни Иттифоқи Шӯравӣ – Сергей, Латуге, Тухтасун, Шогадо, Эсхел Ҳомии Бахт (Сталин) низ амал мекунад, вале дар матни куллиётини «Парии Бахт», ки соли 1961 ба табъ расидааст, образи Ҳомии Бахт (Сталин) ихтисор шудааст. Сабаби ҳазв шудани образи сардори давлати Шӯравӣ баъди маргаш ба шахпарастӣ маҳкум шудани ў мебошад ва шоир наметавонист шахсеро, ки аз тарафи давлат маҳкум шудааст, чун образи мусбат пешниҳод намояд.

Тадқики таърихи эчод ва таърихи матн ҳоло тамоми паҳлӯҳои матни асари бадей – образҳо, сужет, бандубаст, забону услубро фаро гирифта, бо ҳамин як соҳаи самараноки таҳлили адабиётшиносиро ба вучуд овардааст. Ба гуфти матншиноси рус Л.Н.Душина, омӯзиши таърихи эчод тасаввуроти муҳакқикро оид ба осон будани заҳмати нависандагӣ ба таълифи асари бадей бартараф месозад: «Маҳз дар ҷараёни таҳлили таърихи эчод дар бисёр маврид алоқаҳои хеле амики ботинии он ба замона зоҳир мешавад, инчунин ҷиҳатҳои фардии рӯҳиву равонии бунёд, инкишоф ва тағйироти ҳамаи паҳлӯҳои афкори эчодӣ ва унсурҳои алоҳидаи он, аз қабили сужет, тип, ҷузъиёти бадей дарк ва ошкор мешаванд» (49, 194).

Аз ин ҷиҳат таърихи эчоди нахустин қиссаи адабиёти давраи шӯравии тоҷик «Одина» ҷолиби дикқат аст. Ин асар дар давраи хеле зарурӣ – ташкили Ҷумҳурияти мухтори Тоҷикистон (1924-1925), ҳудшиносии ҳалқи тоҷик, рад кардани ақидаи пантуркистон дар масъалаи мавҷуд набудани «як қавми бузург бо номи тоҷик» (С.Айнӣ), таваҷҷуҳ ба забон ва маданияти миллӣ арзи ҳастӣ намуда, ба наслҳои гуногуни хонандай тоҷик таъсири калони маърифатӣ расонда истодааст. Таърихи эчоди

кисса «Одина» чун таҷассумгари фаъолияти эҷодии нависанда дар давраи ҳассоси иҷтимоӣ дорои кимати баланди илмӣ мебошад ва маводи ба мо дастрас тағириру такмили паҳлӯҳои гуногуни мундариҷа ва лафзи асарро бозгӯ менамояд.

Аввалин матни ба мо дастраси қисса «Саргузашти як тоҷики камбагал» (Аз хотираҳои истибдод) ном дошта, дар 13 шумораи рӯзномаи «Овози тоҷик» (аз 23 ноябрин соли 1924 то 5 майи соли 1925) ба таври нопурра чоп гардид. Чопи рӯзномавии қисса аз 11 боб иборат буда, матни он бо боби «Моҳи феврал» ба итмом мерасад.

Устод Айнӣ баъди он ки чопи қисса дар рӯзнома қатъ мегардад, онро аз нав кор карда, дар ҳачми 199 вараки ҳаҷмашон $34 \times 20,5$ бо ранги бунафш китобат менамояд ва қисса бо номи «Саргузашти як тоҷики камбагал ё ки Одина» соли 1925 ба Нашриёти давлатии Тоҷикистон пешниҳод мешавад.

Ҳамин тарик, аввалин матни китобии қисса, ки дар асоси дастхати тозанависшудаи муаллиф ба табъ мерасад, нисбат ба матни «Овози тоҷик» аз ҷиҳати ҳаҷм, бандубаст, тасвири воқеа ва образҳо ба дараҷот тағириру такмил ёфтаст. Шумораи бобҳои матни соли 1927-и қисса ба 23 расида, ҳатти сужети асар то воқеаҳои хушксолии соли 1918 давом кардааст.

Вақте ки соли 1931 Нашриёти давлатии Тоҷикистон бо супориши Кумитаи марказии алифбои нави тоҷикӣ қиссанро аз нав чоп карданӣ мешавад, нависанда қиссанро бори дигар таҳрир намуда, мазмун, гоя ва шакли бадеии онро боз ҳам такмил дода, номашро «Одина» (Аз хотираҳои истибдод) мемонад. «Дар вақти дубора кор кардан... баъзе бобҳои асарро ду тақсим карда ва баъзе бобҳои ноқисашро пурра намуда, шумораи бобҳояшро аз 23 ба 30 расондам» (8, 3), – қайд кардааст нависанда дар сарсухан.

Дар натиҷаи муқоиса маълум гардид, ки «Одина» се таҳрири ҷиддиро аз сар гузаронидааст. Таҳриrot яклухтии ҳатти сужет, пайдарпайии мантиқии ҷузъҳои тасвиршаванда, инкишофи пуршиддати воқеаҳо ва зиддиятҳои иҷтимоии асарро дучанд таъмин ва ҳусусиятҳои жанрии онро барқарор намудааст. Дар чопҳои минбаъда (1935, 1938, 1948) тағиироти ҷиддие дар бандубости асар ба назар намерасад. Вале нависанда барои тасвири пурраи хислати образҳо, масъалаҳои асосӣ ва равиши ҳатти сужет асарро бо чор қисм тақсим мекунад.

Устод Айнӣ ҳангоми таҳрири матнҳои гуногун ба забони асар зиёда таваҷҷуҳ зоҳир менамояд. Агар дар матни «Овози

точик» танҳо се зарбулмасал истифота шуда бошад, дар матнҳои 1931-1948 ин шумора ба 19 мерасад:

Агар худо накарда ин чо бимирад, харчи гӯру кафанаш ба гардани мо меафтад (О.т., 1924, №18).

Агар худо накарда ин чо бимирад, харчи гӯру кафанаш ба гардани мо афтода болои мурда сад чӯб мешавад (1927, 20).

Устод дар асарҳояш калимаву таркибҳои шевагиро танҳо дар нутқи персонажҳо, маҳсусан персонажҳои манғӣ, истифода мекунад ва дар чопҳои аввали «Одина» калима ва таркибҳои ибӣ, бачем, читуйин гап, далеш, ки аз забони сокинони кӯҳистон истифода шудаанд, ба хусусияти шеваи онҳо мувофиқат намекунанд. Нависанда минбаъд онҳоро ба муродифҳои ба шеваи ин маҳалҳо мувофиқ иваз намуда, бо ҳамин вазифаи услубии онҳоро мувофиқ намудааст:

Зан: Далеш! Шуморо чӣ шуд? (1927,122)

– О мардак. – гуфт зан, – шуморо чӣ шуд? (1948,405)

Бинобар ин, матншинос вазифадор аст, ки тамоми дастхатҳо ва матнҳои чопии асарро дар муқоиса омӯхта, матни аслии муаллифро пурра барқарор намояд. Умуман, то вакте ки мо асарро дар ҳолати анҷомёфтааш меҳонем ва аз имконияти мушоҳидаи ҷараёни барқароршавии матн маҳрумем, шарҳу тафсири мо ҳамеша субъективӣ ҳоҳад буд.

Матншиносон таърихи матнро тадқиқот ба паҳнӣ ва таърихи эҷодро тадқиқот ба умқ номида, таъқид кардаанд, ки: «Таърихи матн муваззаф аст, ки ба ҳамаи таъсироти оғоҳона ва тасодуфии матни асар эътибор дихад. Таърихи эҷод бошад, асосан ба ҷараёни эҷод сарукор дорад, ки на ҳамеша дар матн бевосита таҷассум меёбад (чун прототипҳои воқеӣ, сарчаашмаҳои гуногуни ҳаттӣ ва ҳатто даҳоние, ки барои таърихи эҷод аҳамиятнок бошанд ҳам, чи хеле ки мегӯянд, дар кисмати таҳхонаи биноҳо монда, ба матн бевосита доҳил намешаванд)» (43,11).

Дар ҳакикат, ҷаъриҳи матн ва таърихи эҷод чун мағҳумҳои шаклу мазмун бо ҳам алоқаманданд, ки эътибор надодан ба яке сабаби костагии дигаре мешавад. Ҷараёни эҷоди асар дар баробари кисмати таркибии матни асар будан боз вижагиҳое низ дорад, ки онро дар ҷадвал чунин ишора кардан мумкин аст.

Таърихи эчоди асар

Мактубҳо
Протоколҳо
Суханрониҳо
Мусоҳибаҳо
Нутқу мулоҳизот

Нақша
Мусаввада
Сиёҳнавис
Тозанавис
Тасҳех
Матнҳои чопии давраи ҳаёти нависанда

Матнҳои чопии баъди ҳаёти нависанда

Таърихи матни асар

Чи хеле ки аз ҷадвал бармеояд, барои тадкиқу баррасии таърихи эчодии асар дар баробари нусхаҳои қаламиву чопӣ рӯзномаҳо, мактубҳо, дафтарҷаи қайдҳо, ёддоштҳо, ки бевосита ба матни асар дохил намешаванд, хеле заруранд.

Муъмин Қаноат оид ба бандубаст, ҳатти сужет ва образҳои асарҳояш муддати мадиде фикр карда, баъд рӯйи коғаз меорад. Нависанда баъди он ки мазмуну муҳтавои асарро дар хотирааш мепазонад, ба навиштан сар мекунад, нақша мекашад, матнҳои сиёҳнавису тозанависро фароҳам меорад ва пеш аз ҳар чоп матни асарро, шояд, таҳрир мекунад. Ин давра ҳам ба таърихи матн ва ҳам ба таърихи эчод муштарақ аст. Соли 1965 М. Қаноат чун иштирокчии Даҳаи адабиёт ва маданияти тоҷик дар Россия ба шаҳри Волгоград сафар мекунад ва дар ин айём дар вай ҳаёли навиштани асаре оид ба муҳорибаи Сталинград пайдо мешавад. Ҷараёни омӯзиш, ҷустуҷӯ ва эчоди асар панҷ соли расо давом мекунад. Порчаҳои алоҳидаи достон аз соли 1967 сар карда, дар рӯзномаҳои «Тоҷикистони советӣ», «Маориф ва маданият», «Комсомоли Тоҷикистон» бо номи порае аз «Достони Сталинград» ҷоп мешавад. Матни пурраи ин асар соли 1971 дар шумораҳои 5 ва 6 «Садои Шарқ» бо номи «Сурӯши Сталинград» дарҷ мегардад. Ва боз ҷанд маротибаи дигар ин асар дар шакли китоби алоҳида ва дар дохили маҷмӯаҳо ба табъ мерасад. То вакте ки шоир дар қайди ҳаёт

ҳаст, ҳам таърихи матн ва ҳам таърихи эчоди «Сурӯши Сталинград» идома меёбад, зеро, шояд, пеш аз чопи навбатӣ матни достон боз мавриди таваҷҷуҳи шоир қарор мегирад. Масалан, дар маҷмӯаи «Ойинай беғубори ман», ки соли 2002 ба табъ расидааст, дар оғози «Сурӯши Сталинград» ба ин банди семисраъгӣ дучор меом:

Суханро сехри мурдан, зинда гардида,

Чу дарё дар муҳити хеш гунчида

Бувад лозим, ки авсофи туро гӯяд(93),

Дар маҷмӯаи «Мехри сипеҳр», ки соли 2007 нашриёти «Адиб» чоп кардааст, мисрай сеюми банди мазкур ҷунин таҳrir гардидааст:

Ҳамешояд, ки авсофи туро гӯяд(193).

Баробари аз ҳаёт даргузаштани нависанда таърихи эчоди асар қатъ мегардад, зеро эҷодкори он нест, валие таърихи матни асар идома меёбад, зеро асар аз тарафи таҳиягарон ва дигар шахсони мутасаддӣ борҳо нашр мешавад ва табиист, ки дар матн баъзе гуногунхониҳо ворид мегардад. Ин ҳолат матншиносони адабиёти асримиёнагиро водор мекунад, ки ҳангоми таҳияи осори адибони классик басо эҳтиёткор бошанд ва тамоми гуногунхониҳои матнро дар тарозуи нақди матн баркашанд. Аз тадқиқи А. Насриддин бармеояд, ки дар аксари нусхаҳои Девони Камоли Ҳучандӣ матлаи газали машҳури «Ғарбиӣ» ҷунин омадааст:

Дил муқими кӯйи ҷонон асту тан ин ҷо ғарib,

Чун кунад бечораи мискин тани танҳо ғарib.

Матншинос таъкид мекунад, ки: «Дар нусхаҳои тоҷикистонӣ ба ҷойи «тан»-и мисрай аввал «ман» навиштаанд, ки дуруст нест, зеро он мувофиқи ақидаи сӯфиён ба дурии ҷонон, ғарibии тан аз қурбати оstonи Ҳудовандӣ ишора дорад» (82, 280). Шояд ин ғалатҳонӣ бар асари мафкураву дарҳости замони Шӯравӣ сар зада бошад ва таҳиягарони тоҷикистониро зарур аст, ки дар чопҳои минбаъда матни саҳехи байtro барқарор намоянд.

Тадқиқи таърихи матн баъди сари нависанда дар адабиёти давраи нав низ басо муҳим мебошад. Дар ин ҳолат матншинос бояд танҳо дар асоси нусхаҳои қаламӣ ва чопӣ ба муҳокимаи матн пардозад. Байти зерини шеъри «Ватан»-и М.Турсунзода дар тамоми матнҳои дар давраи ҳаёти шоир ба табъ расида ҷунин садо медиҳад:

Ба мисли гӯшту ноҳун ҳамеша бо Ватан будам,

Агарчи нисфи умри беҳтаринам дар сафар бигзашт.

Тахиягарони осори мунтахаби дучилда, ки ба шарафи 70-умин солгарди устод соли 1981 ба табъ расидааст, калимаи «гӯшт»-ро чун хичойи дарози одӣ пиндошта, гӯё барои мувофиқати вазн ба мисраи аввали байти боло калимаи «ман»-ро илова намудаанд. Дар натиҷа матн аз нигоҳи вазн коста гардида, чунонки аз мулоҳизаи муҳаққики эронӣ Алиризой Қазва дар асари «Хуршедҳои гумшуда» бармеояд, мунакқидони ашъори шоирро ба андешаи галат бурдааст:

Ба мисли гӯшту нохун ман ҳамеша бо Ватан будам (117, 54).

Фехрастҳои матншиносӣ ба мо имконият медиҳанд ба чунин ҳулоса оем, ки дар адабиёти рус омӯзиш ва тадқики таърихи матн ва таърихи эҷоди осори адабон хеле хуб ба роҳ монда шудааст. Дар адабиёти давраи нави тоҷик бошад, ин масъала таваҷҷуҳи мутахассисонро ҳанӯз ҷиддан ба худ ҷалб накардааст. Ба сабаби қобили истифода набудани бойгониҳои адабон аксари ин тадқикот, аз ҷумла асару мақолаҳои С.Табаров, А.Сайфуллоев, Х.Отахонова, К.Юсуфов, Р.Ҳошим, С.Салоҳ, А.Кӯчаров, Ҳ.Муҳибов, А.Ӯрунов, С.Эмомқул... дар асоси муқоисаи матнҳои чопии асарҳо фароҳам оварда шудааст.

Ташаккул ва такомули асари бадей ба заҳмати пайдарпай ва меҳнати бурдборонаи нависанда вобастагии куллӣ дорад. Адабон бояд ин гуфтаи устод Айниро ҳамеша пайгирий намоянд: «Кори нақу кардан аз пур кардан аст» ва боз бояд дар назар дошта бошанд, ки А.П.Чехов бо мақсади ба вучуд овардани таассуроти тому яклухт аз ҳикоя, бо мақсади фишурдабаёниву қӯтоҳсуханӣ аз баҳри лаҳзаҳо, саҳнаҳо, ҷузъиёти алоҳидаи аллакай эҷодшуда мебаромад ва борҳо изҳор намуда буд, ки санъати навиштан санъати ҳат задани ҷизҳои навишташуда аст.

Умуман, таърихи матн ва таърихи эҷод маҳақест, ки муҳаққикро аз қайди ҳулосаҳои субъективӣ озод намуда, ба ўимкон медиҳад, ки дар ҷараёни тадқики мушаҳҳаси ташаккул ва таҳаввули асар ба ҷустуҷӯҳои гоявию бадеии нависанда робитаи тавъами адабро ба замон ва ҳақиқати ҳаёт ба таври амиқу боварибаҳш ошкор созад.

9. Муаммоҳо ва шартҳои нақди матн

Матншиносӣ дорои як қатор муаммоҳо ва мушкилоти ба худ ҳос мебошад, ки омӯзиши онҳо мустакилият ва фарқияти онро аз таъриҳ, назарияи адабиёт, санъатшиносӣ, бостоншиносӣ, ҳатшиносӣ барин соҳаҳои илм таъмин менамояд. Ҳозир дар матншиносӣ таъйиноти муаллиф, санагузории матн, тақрир (бо

фаҳму фаросат муайян кардани галатҳои матн), машкуқ, талхис, илҳоқ, фехрист, тавзехоту ташрехот барин як қатор масъалаҳои ташаккул ёфтаанд, ки бо ҳама фарқ ва вазифаҳои муайяни худ ба як сарчашма – дастнавису матни чопӣ ва услуби ягонаи тадқиқоти матншиносии асарҳо вобаста мебошад.

Атрибутсия ё таъйиноти муаллиф.

Атрибутсия (аз калимаи лотинии *attributio*) ба маънои барқарор намудани муаллифи асар ва атетеза (аз калимаи юонии *ateteza*) ба маънои муайян кардани ба нависанда тааллук надоштани асар истифода мешавад. Азбаски ин истилоҳот ба яқдигар наздиканд, одатан ҳар ду мағҳум бо истилоҳи **атрибутсия** истифода мешаванд.

Муайян кардан ва шинохти муаллифи ҳақиқии асар аз масъалаҳои мухимми матншиносӣ ба ҳисоб меравад. Ихтилоф дар шинохти нависандаи ҳақиқии асар, маҳсусан дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ, сабаб ва заминаҳои гуногун дорад. Аз чумла, бо гузашти солҳои зиёд муаллифони баязе асарҳо, ки ҷеҳраҳои намоён нестанд, фаромӯш мешаванд. Ҳамчунин, дар баёзҳо, радиоиф-ул-ашъорҳо ашъори зиёде ҷамъ омадаанд, ки муаллифонашон зикр наёфтаанд.

Воқеан дар адабиёти асримиёнагии форсу тоҷик навиштани назираҳои ҷавобия ва татаббӯот ба ашъори шоирони тавоно ривоҷ гирифта буд. Ба рубоиёти Ҳаким Ҳайёми Нишопурӣ бошад, ҳам дар замони зиндагии мутафаккир ва ҳам байди вафоти ў назира ва татаббӯоти зиёде навиштаанд, ки аксари онҳо бо номи Ҳайём корбаст шудаанд. Шореҳи асри XV1 эронӣ Ёраҳмад бинни Ҳусайн Рашидии Табрезӣ таърихи матни ҳамаи рубоиҳоеро, ки то нимаи асри XV ба Ҳаким Ҳайём нисбат додаанд, омӯхта, онҳоро таҳти унвони «Тарабхона» китобат мекунад. Ва дар асоси омӯзиши ин асар адабиётшиносӣ мусосири Эрон Ҷалолиддини Ҳумой оид ба рубоиёти асилу даҳил ва машкуки Умарӣ Ҳайём хулосаҳои мультамад баровардааст: «Рубоиҳои мундариҷ дар «Тарабхона» ба рӯйи ҳам се синф мешавад: як қисмат ҷузви 55 ё 66 рубоӣ аст, ки дар маъҳази қадим қабл аз санаи 800 ҳичрӣ... сабт карда ва голиби ахли тадқиқ, онҳоро гуфтаҳои мусаллами Ҳайём шумурдаанд. Синфи дувум он даста аз рубоиётест, ки гӯяндагони аслии онҳоро шинохтаем ё аз матни худи рубоӣ лафзан ва маънан пайдост, ки ҷузви осори аслии Ҳаким Ҳайём нест ва синфи сеюм рубоиёти машкуқ аст, ки бе мушобехат ба рубоиёти асил

нест. Далели мұтабаре ҳам барои сиххату интисоби он ба Ҳаким Хайём надодем» (133, 4).

Устод Ҳумой собит намудааст, ки аз 559 рубои «Тарабхона», ки ба Ҳаким Хайём нисбат дода шудаанд, 101 тоаш рубои дахил мебошанд ва аз он микдор 77-тоаш ба қалами Шайх Аттор, Афзалиддини Кошонӣ, Начмиддини Розӣ, Ибни Сино, Абӯсаид Абулхайр, Саъдӣ, Салмони Совачӣ ва дигарон мутааллик буда, муаллифони 27 рубои дигар ҳанӯз маълум нагардидааст.

Бояд гуфт, ки ба Ҳайём номнавис шудани рубоиёти дигар шоирон баъди асри XV боз ҳам зиёдтар шуд ва ин ҷараён баъди дар асри XIX аз тарафи Эдвард Фитчералд ба забони англисӣ тарҷума шудани рубоиёти шоир маҷрои тоза гирифт ва кор ба ҷое расид, ки ба гуфти Мирзо Муллоаҳмадов, имрӯз ба ў беш аз панҷ ҳазор рубоиро нисбат медиҳанд (75, 4).

На танҳо газал, китъа, рубой барин асарҳои хурди лирикӣ, ҳатто асарҳои қалонҳаҷам низ ба номи муаллифони дигар муаррифӣ мешаванд. А. Насриддин дар ин бора ҷунин ишора дорад: «Ба Фирдавсӣ нисбат додани достони «Юсуф ва Зулайҳо», ба Низомӣ мансуб донистани «Вис ва Ромин» (Давлатшоҳи Самарқандӣ баргалат ин асари Фахриддини Гургониро ба Низомӣ нисбат додааст), аз Амир Ҳусрави Дехлавӣ ҳисобидани «Чор дарвеш», достони «Варқа ва Гулшоҳ»-и Айюқиро моли Аҳмади Ҷомӣ ҳисобидан, «Бехрузу Бахром»-ро ба Саной мутааллик шумурдан аз ҷумлаи ҷунин иштиҳобат аст» (82, 61).

Дар гузашта бо як таҳаллус эҷод кардани адабони гуногун низ боиси маҳлутии эҷодиёти шоирони ҳамтаҳаллус мегардад. Ҷандин шоир дар адабиёти классикии форсу тоҷик бо таҳаллусҳои Нозим, Ҳилолӣ, Мушғиқӣ, Низомӣ, Сайидо, Бедил, Ҷаҳфӣ, Назмӣ, Ҳотиф, Ҳофиз, Ҷомӣ... шеърҳо навиштаанд.

Адабиётшиноси Эрон Шафейи Кадканӣ дар муқаддимаи «Мантиқ-ут-тайёр» навиштааст, ки дар замони Шайх Аттори Нишопурӣ 24 шоир бо таҳаллуси Аттор шеър менавиштааст. «Бо ҳамин роҳ маснавиҳои «Уштурнома», «Ҷавоҳир-уз-зот», «Булбулнома» («Гул ва Булбул»), «Мифтоҳ-ул-футух», «Васлатнома», «Ҳайлоҷнома», «Панднома», «Лисон-ул-гайб», «Мерочнома», «Ҳаётнома», «Ҳафт водӣ», ки аслан маҳсули қалами шоирони дигарест, бо таҳаллуси Аттор, ҳамчун осори Аттори Нишопурӣ муаррифӣ шудаанд» (82, 67).

Ҳамчунин, бисёр мавридхое ба назар мерасанд, ки ба номи шахсиятҳои барчастаи ирфониву мазҳабӣ асар эҷод мекарданд. Муҳакқиқони матншинос маълум карданд, ки девони Мансури Ҳаллоҷ ба қалами Камоли Хоразмӣ тааллук дорад. Бинобар ин, дар илми матншиносӣ муайян кардани муаллифи асар басо зарур мебошад. То соли 1952 «Чор дарвеш» асари Амир Ҳусрави Дехлавӣ дониста мешуд ва Ҷалол Икромӣ низ ин асарро ҳамчун моли Амир Ҳусрави Дехлавӣ ба чоп омода мекунад. Вале устод Айнӣ вақте ки ба матни «Чор дарвеш»-и аз тарафи Ҷалол Икромӣ таҳиякарда сарсухан навиштани мешавад, ба чунин хулоса меояд, ки ин асар ба Амир Ҳусрави Дехлавӣ тааллук надорад: «Касе, ки ин китобро ба муҳокима ва дикқати дуруст хонда мебарояд, мефаҳмад, ки ин асар ба Ҳусрави Дехлавӣ ҳеч як алоқа надорад. Чунки муаллифи ин киссаҳо дар рафти воқеаҳо шеърҳои машҳури Ҳофизи Шерозиро (баъзеашро бо таҳаллуси Ҳофиз), якчанд байт аз тарҷеъбанди Абдураҳмони Ҷомиро, ки сарбандаш «Биншинаму бо ғами ту созам, Пинҳон зи ту бо ту ишқ бозам» мебошад ва инчунин шеърҳои Урфии Шерозӣ, Шопури Текронии Ҳиндустонӣ, Муҳсини Фонии Кашмирӣ ва Файратӣ барин шоиронро, ки баъд аз замони Ҳусрав ба дунё зиндагӣ кардаанд, меорад» (18, 242).

Устод Айнӣ аз мундариҷаи «Чор дарвеш» ба чунин хулоса меояд, ки ин китоб аз тарафи муаллифи номаълум дар охири асри XVIII ё ибтидои асри XIX, дар солҳое, ки Ҳиндустон аз тарафи ғосибони аврупой тасарруф шудааст, таълиф гардидааст.

Мисолҳои номбурда таъкид бар он доранд, ки таъйиноти муаллиф ва муайян кардани таълифоти асил ва мансубу машкуки суханварон дар адабиётшиносӣ дорон аҳамияти қалони илмию амалий мебошад, ба дараҷае ки ба ҳангоми таҳлилу тадқики осори адабӣ ба эътибор нагирифтани он муҳакқиқонро бо иштибоҳҳои ҷиддӣ гирифтор месозад.

Санагузории матн. Муаммои санагузории матн дар таърихи адабиёти давраи нав мавқеи бештар дорад. Санагузорӣ ё таъйини санаи таълифи асар дар тадқики таърихи матн, муайян намудани муносибати эҷодкор ба муҳити атроф ва ҳамовозии нависанд ба муҳимтарин ҳодисаҳои давр ба аҳамияти қалони илмӣ молик аст. Ба қавли матншинос С.А.Рейсер, «муайян кардани замоне, ки дар муддати он асар эҷод гардидааст, маънои чун ҳодисаи таърихии ин ё он давр барқарор намудани матни асарро дорад» (92,73).

Дар хакиқат, эътибор надодан ба санаи таълиф ё нодуруст муайян кардани мухлати эчоди асар на танҳо боиси костагии низоми таълифоти асар мегардад, ҳамчунин дар маълум намудани услуби тасвир ва мундариҷаи ғоявии он низ таъсири манғӣ мерасонад. Масалан, ба эътибор нагирифтани санаи эчод ва ба қадом муносибат навишта шудан ба Н.Бектош имконият додаст, ки мундариҷаи як шеъри устод Айниро таҳриф карда, аз он ақидаҳои ҳалқчигӣ, муқобил гузоштани шаҳру деҳа ва бар зидди Ғарб шӯронидани Шарқ барин мазмунҳои гаразкоронаи сиёсӣ барорад. Мунаққид дар китоби «Садриддин Айнӣ ва эҷодиёти ў» (1933) баъд аз овардани мисраъҳои:

«Муслим аз муслим саломат бошад» – ин қавли Расул Гуфтааст «алмуъминуна ихватун» Парвардигор.

Худкушӣ баҳри чӣ? Аз бегонағон орем шарм,

Дӯстозорӣ чаро? Аз душманон дорем ор. —

«Садриддин Айнӣ ахли исломро бар зидди ғайри ислом мегузорад, «оқибат Шарқ мешавад бедор» гуфта ба дили Ғарб воҳима меандозад. С. Айнӣ маҳсусан дар нуқтаи назари буржуазии майдадеҳқонии барбодшудаистодагӣ меистад» (37,20), – гуфта ҳулоса мекунад. Вале аз сарчаашмаҳо бармеояд, ки ин шеър соли 1910 (муҳаррами соли 1328 ҳ.) ба муносибати воқеаи таъриҳии низои шиа ва суннӣ, ки бавучудовардагони он ба чудоиандозии байни мусулмонон ва аз тарафи мӯминон рехтани хуни мӯминон муваффақ гардида буданд, эҷод гардида, мақсади он ба сулҳу салоҳ овардани мӯминони ба фитна додашуда буд.

Бояд гуфт, ки санаи таълифи асар аз санаи чопи он фарки қалон дорад ва, баъзан, ин ду санаро ба якдигар махлут мекунанд, ки ин боиси баҳои нодуруст додан ба асарҳои бадӣ мегардад. Моҳи ноябрисоли 1949 бо даъвати нависандагони Покистон ҳайати адабони Шӯравӣ дар шахси Мирзо Турсунзода, Николай Тихонов, Анатолий Сафронов ва Ойбек ба Покистон сафар карданд ва ин сафар се ҳафта давом ёфт. Шоири тоҷик дар ин сафари басо душвору азиятовар «Илоҷам чист?» ном газал эҷод карда, дар он ҳолати рӯҳӣ, мавқеи иҷтимоӣ ва ифтиҳори ватандӯстии хешро ҷунин ба қалам додаст:

Туро ман ёд кардам, кӯҳсори ман, илоҷам чист?

Шудам дур аз канори ту, диёри ман, илоҷам чист?

Дар атрофам замини регзори бесамар дидам,

Гули ман, бӯстони ман, баҳори ман, илоҷам чист?

Ватанро ёд кардам, ҳар замон дар хеш печидам,
Баромад оби чашми интизори ман, илочам чист?

Ин шеър бори аввал дар қатори силсилаи шеърҳои «Дастовез» соли 1975 чоп шудааст. Адабиётшиносонро байди 26 соли таълиф ба табъ расидани газали «Илочам чист?» ба галат андохтааст. Юсуф Акбаров дар «Талаби ҳаёт ва қисмати адабиёт» ном асараш, ки соли 1977 чоп гардидааст, шеъри «Илочам чист?»-ро «газали нави шоир» гуфтааст ва онро давому инкишофи шеъри «Ватан» номидааст (26, 42). Ҳоло он ки шеъри «Ватан» байди 16 соли таълифи газали «Илочам чист?», яъне соли 1965, таълиф гардидааст ва маҳз он давом ва инкишофи шеъри «Илочам чист?» мебошад.

Чолиб аст, ки сана ва макони таълифи газали мазкур дар матни қаламии он басо аниқ ишора гардидааст. Устод Турсунзода дар зери сарлавҳай газал «дар яке аз мамлакатҳои Шарқ навишта шудааст» гуфта, дар охири шеър санаи онро ноябри соли 1949 қайд кардааст. Вале дар ягон матни чопӣ ин қайди шоир ба инобат гирифта нашудааст. Мо ҷанд маротиба таваҷҷуҳи мутасаддиёни чопро ба таҳрифоти ашъори устод ҷалб намудаем. Вале ҳатто дар охирин мачмӯаҳои ашъори шоир, ки ба муносибати ҷашинон 90-солагӣ ва садсолагиашон солҳои 2001 ва 2011 бо номҳои «Ҳамеша бо Ватан» ва «Гулчини ашъор» чоп гардидаанд, таҳрифоти ашъори устод, аз ҷумла санаи шеъри «Илочам чист?», ислоҳ нагардидааст (ниг. ба саҳифаҳои 177 ва 114 китобҳои мазкур).

Ҳамин тарик, «Лугати нимтағсилӣ забони адабии тоҷик» ва «Муҳтасари тарҷими ҳоли ҳудам» ном асарҳои устод Айнӣ байди 38 ва 15 соли таълифашон рӯйи чопро додаанд, ки муайян кардани сабабҳои таъхири табъи онҳо дар ҳалли бা�ъзе масъалаҳои матншиносӣ ёрӣ мерасонад.

Дар матншиносӣ таъйини сана, одатан, барои муайян кардани вакти се лаҳзаи асосӣ равона шудааст: оғози кор аз болои матн, анҷоми кор бар матн ва таърихи чопи нахустин. Маълум, ки таърихи эҷоди асари бадӣ, маҳсусан асарҳои қалонҳаҷм, аксаран хеле пештар аз оғози навишт сар мешавад. Адиб байди интиҳоби мавзӯъ муддати мадиде оид ба бандубаст, ҳатти сюжет ва образҳои асараш фикр карда, онро дар аклу шуури ҳуд мепазонад. Байди тартиб додани нақша, қайдҳои ҳомакӣ ба мусаввада кардани асар сар мекунад. Пас, меъёри муайян кардани санаи оғози эҷоди асар қадом аст? Масалан, ҳуҷҷатҳои ба мо дастрас собит менамоянд, ки С. Айнӣ ҳанӯз тобистони соли 1935 ба эҷод кардани асаре дар

ҳакки судхӯрон омода будааст. Вале устод Айнӣ ба навиштани киссаи «Марги судхӯр» аввали соли 1936 оғоз менамояд. Пас, қадом сол санаи эҷоди «Марги судхӯр» ҳисоб меёбад? Соли 1935 ё соли 1936? Соли 1936, зоро ба гуфти матншинос Е.И.Прохоров, «санай оғози кори муаллиф бар матн бояд таърихи бевосита шурӯй намудан ба навишти матн дониста шавад» (89, 126).

Нависанда таҳрири аввали қиссаро 19 декабря соли 1936 ба анҷом мерасонад ва матнро боз аз нав кор карда, таҳрири дувумро 30 декабря соли 1936 ба охир мерасонад ва онро дар ҳафт дафтари 12-варақа барои ба Нашриёти давлатии Тоҷикистон пешниҳод кардан тозанавис мекунад. Ин кор аввали соли 1937 ба вуқӯй пайваста буд ва ин санаро метавон санаи анҷоми кор ба матн ҳисобид.

Нусҳаи тозанависи дастхати «Марги судхӯр» соли 1937 дар маҷаллаи «Барои адабиёти сотсиалистӣ» ва соли 1939 аз тарики Нашриёти давлатии Тоҷикистон чун китоби алоҳида ба табъ мерасад ва санаи чопи аввал, одатан, ба чопи нахусти китобӣ ишора мекунад.

Илми матншиносӣ сабит намудааст, ки таърихи эҷоди аксари асарҳои адабони мусоир баъди чопи аввал боз давом меёбад. Муаллифон, одатан, пеш аз ҳар чопи навбатӣ асарҳояшонро тағйири тақмил медиҳанд ва оё ин ҳолат ба масъалаи санагузорӣ таъсир мерасонад? Масалан, киссаи «Марги судхӯр» соли 1952 боз ҷиддан таҳрир ёфта, соли 1953 чоп мешавад. Оё мумкин аст, ки соли 1952-ро санаи анҷоми таълифи қиссаи «Марги судхӯр» номид? Албатта, не. Ҳукуки санаи анҷоми таълифи асар танҳо ба санаи анҷоми тозанависи ба чопи аввалин пешниҳодшуда пешбинӣ мешавад, зоро ба гуфти Е.И.Прохоров, «ба ҳар ҳол худи қарори муаллиф оид ба чопи асар гувоҳ бар он аст, ки аз тарафи нависанда асар ба анҷомрасида дониста шудааст» (89, 127).

Ҳамин тавр, санагузории асарҳо, чи хеле ки аз усули ҷомеи тадқики матн бармеояд, ба тадқики эҷоди нависанда дар алоки тавъям буда, дар ҳалли бисёр масъалаҳои адабиёти мусоир тоҷик мусоидат мекунад.

Тақрир ҳам дар адабиёти пешинаи тоҷик ва ҳам дар адабиёти давраи нав мавқеи қалон дорад, зоро осори адабон дар натиҷаи саҳлангориву бемасъулиятӣ ва «эҷодкориҳои» котибону носихон чунон қаринаҳои зиёде пайдо кардаанд, ки баъзан, аз асли ҳуд тамоман дур рафта, мисраъхову фикраҳо ба куллӣ тағйир ёфтаанд. Ба ин рубоии Умарӣ Ҳайём таваҷҷуҳ намоед:

Гар бода хүрй ту, бо хирадмандон хүр,

Ё бо санами лоларухи хандон хүр.

Бисёр махүр, вирд макун, фош масоз,

Кам-кам хүру гах-гах хүру пинхон хүр.

Маълум, ки мисраи чоруми рубоии мазкур аз чиҳати вазн нокис аст ва барои бартараф кардани ин костагӣ виросторон баъзан пайвандаки ҳам (Кам-кам хүру гах-гах хүру ҳам пинхон хүр) ва баъзан пешванди би (Кам-кам хүру гах-гах хүру пинхон бихүр) истифода кардаанд, ки дар ҳарду маврид номувофик аст. Бояд гуфт, ки меъёри асосии такрир, чун дигар масъалаҳои матншиносӣ матни асар аст ва ҳар муҳокима ва мулоҳизаву хулосабарорӣ бояд бо матнҳои мӯътамад такя дошта бошад. Агар ба матни «Тарабхона», ки мувофиқи тадқики Ҷалолиддини Ҳумоӣ, нусҳаи як андоза мӯътабари рубоиёти Ҳаким Ҳайём мебошад, муроҷиат намоем, ҳам матни асл барқарор мешавад ва ҳам сабаби костагии минбаъдаи мисраи чорум баръало маълум мегардад: Андак хүру гах-гоҳ хүру пинхон хүр.

Оре, такрир ҳамон вақт эътибор дорад, ки матншинос на танҳо дурустӣ ва боварибахшии матни пешниҳодшуда, инчунин сабаби костагии матни то кунун вучуддоштаро бо далелҳои эътимодбахш исбот карда тавонад. Як қатор ҳатоҳо ҳангоми бознависӣ аз ҳуруфи арабиасос ба ҳуруфи кирилӣ руҳ додаанд. Ба матлаи зерини газали Ҳофиз, ки аз тарафи Ҳ. Мирзозода ва Ҷ. Шанбезода ба чоп омода шудаанд, муроҷиат мекунем:

Эй боди насим ёр дорӣ,

З-он накҳати мушкбор дорӣ(127, 574).

Ин байт аз чиҳати вазну қоғия ва оҳанг камбудӣ надорад. Вале дар мисраи якум костагии мантиқӣ ба назар мерасад. Аввалан, ба воситаи бандаки изоғӣ пайваст гардидаи муродифҳои бод ва насим (боди насим) ба мақсад мувофиқ нест. Сониян, дар газал дар бораи ёри қаҳрамони лирикӣ (на ёри бод) сухан меравад. Агар ба ин тобишҳои маъноии калимаи насимро, ки гайр аз боди нарм мағҳумҳои бӯи хуш ва муаттариро низ ифода мекунад, илова намоем, мақсад пурра равшан мешавад. Қаҳрамони лирикӣ ба бод, ки ба турраи ёраш бархӯрда, аз он муаттар ва мушкбор гардидааст, муроҷиат карда, чи хеле ки аз байти дувум низ маълум мегардад, аз рашик дастдарозии шамолро мазаммат намудааст:

Зинҳор макун дароздастӣ,

Бо турраи ў чӣ кор дорӣ?

Пас, мисраи аввали байти матлаъ: Эй бод, насими ёр дорӣ бояд бошад. Ин костагӣ аз нодуруст хондани хатти арабӣ сар задаст(بود نسمه – боди насим; бод насими). Ё худ дар «Мунтаҳаби газалиёти Камоли Хӯҷандӣ» чунин байт дида мешавад:

Камол, ин нукта гар мурге барад бо пар ба Ҳиндустон,
Бибояд тӯтиён аз ту сухан омӯхтан гирад.

Саидурон Саидов дар асоси муқобалаи матнҳои илмӣ-интиқодии Аҳмади Қарамӣ, Шарифҷон Ҳусейнзода ва Саъдулло Асадуллоев ва Эрачи Гулисурхӣ ба ҷойи «**бибояд тӯтиён**» таркиби «**бибояд тӯтиву**»-ро ба мантиқ наздик медонад: Биояд тӯтиву аз ту сухан омӯхтан гирад (96, 6).

«Ҳама гап дар он аст, ки, – навиштааст Д.С.Лихачёв, – муҳаққик ин ё он тақрирро пешниҳод карда, ба дараҷаи сахехи он баҳои холисона дигҳад ва тақрирро ҳатман эзоҳ дода, онро ҳаргиз ба ҷойи нусҳаи асл истифода набарад, масалан, дар матн тақрир барҷаста (бо курсив) ишора шуда, дар поварақ, нусҳаи асл қайд гардад» (64, 166). Таркибҳои ислоҳшудаи ба мисолҳои боло монандро бошад, ҳочати барҷаста ишора кардан нест.

Маълум, ки қиссаи «Одина» аввал бо ҳуруфи арабиасос (соли 1927), лотинӣ (солҳои 1931, 1935, 1938) ва кириллӣ (соли 1948) ҳангоми дар қайди ҳаёт будани муаллиф ба табъ расида буд ва ҳангоми аз ҳуруфи арабӣ ба лотинӣ баргардондани асар як қатор ғалатҳо рӯҳ додаст. Аз ҷумла, баъзе ғалатҳо аз он сар задаст, ки нусҳабардор ё ҳуруфчин баъзе қалимаҳоро ба қалимаҳои бо ҳудашон шинос ва ҳар рӯз дучоршаванда, ки шаклан ба қалимаҳои нусҳаи муаллиф наздиқанд, беихтиёр иваз кардааст: **Ночор ба ҷойи начот; қач ба ҷойи гач; даст ба ҷойи қасд; касса ба ҷойи коса; мард, ки ба ҷойи мардака.**

Дар матни соли 1927 «Одина» ба чунин ҷумла дучор меоем: «**Бибиоиша... ин гавғои дурӯғро барои ҳифз намудани шахси ҳуд аз ҳӯҷуми ин мардака барпо карда буд**». Аввал ба мард ки ва баъд ба мард табдил ёфтани мардакаро тағйироти нависанда доистан ба мақсад мувоғик нест. Зеро қалимаи мардака ба тобиши маънои манғии ҳуд ба матн зиёда мувоғикат мекунад. Ғайр аз ин, таркиби мард ки сабаби ҳаробии услуби ҷумла гардидааст. Ин тағйирот дар натиҷаи ҳаттои нусҳабардор ё ҳуруфчин пайдо шудааст: азбаски доираи истеъмоли қалимаи мардака маҳдуд аст, онро нусҳабардор ба тарзи навишти арабиаш (**مرد کی**) нигоҳ карда мард ки хондааст ва дар матнҳои минбаъда ки ихтисор шуда, қалимаи мард бокӣ мондааст. Бинобар ин, дар матни илмии қиссаи «Одина» қалимаи мардака барқарор гардид.

Ҳамин тарик, барои боваринок баромадани тақрир сабабҳои пайдоиш ва роҳҳои ислоҳи онро муайян кардан лозим аст, то ки барои ислоҳи он аз тарафи матншинос ягон шубҳа намонад. Ин аст ки тақрир аз мутахассис бар замми дониши амики тахассусӣ боз зираӣ ва уҳдабароиро низ тақозо дорад.

10. Омӯзиши матн пеш аз чоп

Яке аз муҳимтарин усулҳои нақди матн, ки тавассути академики рус А.А.Шахматов (1884-1920) дар илми матншиносӣ ҷорӣ гардидааст, **аввал омӯхтани матн ва баъд чопи он** мебошад. То давраи А.А.Шахматов дар байнӣ муҳакқикон чунин ақидае роич буд, ки матн аввал чоп карда ва баъд аз он омӯхта шавад. Бинобар ин, яке аз нусхаҳоро барои такмили «нусхаи ҳақиқӣ» истифода мекарданд.

А.А.Шахматов дар тадқиқоташ оид ва танқиди матн муносибати ба матн ва чопи он доштаи гузаштагони худро ба куллӣ тағиیر дод. «Вай, – қайд кардааст Д.С. Лихачев усули истифодаи ин олимро дар танқиди матн дар назар дошта, – аввал матнҳо ва муносибати онҳоро омӯхта, сабаби пайдоishi онҳоро муайян карда, танҳо баъд чоп мекард» (64,481).

Дар ҳақиқат, модоме ки матншиносӣ илм оид ба тадқиқи таърихи матн бошад ва модоме ки натиҷаи амалии он чопи асар дар асоси хулосаҳои илмӣ сурат гирад, пас, матншинос вазифадор аст, ки таърихи матни асарро аввал ҳаматарафа омӯхта, баъд онро ба чоп омода созад. Дар китобхонаҳои ҷаҳон як қатор ёдгориҳои адабие маҳфузанд, ки зоҳирان хеле хуб оро ёфтаанд. Ҳар қадоми онҳо ғайр аз «нусхаи асосӣ» боз ҷандин нусхаҳои дигарро дарбар кардаанд. Вале таърихи ҳаракати матнҳои ин асарҳо пеш аз чоп ҷиддан омӯхта нашуда, меъёри илмии интиҳоби матни асосӣ риоя нагардидааст. Дар натиҷа, ин гуна асарҳо аз нигоҳи матншиносӣ камарзиш буда, ҳангоми чопҳои минбаъда ба эътибор гирифта намешаванд, зеро барои чопи минбаъдаи ин асарҳо боз ба таърихи матни онҳо муроҷиат кардан лозим мешавад.

Тамоми ҷараёни ба чоп омода соҳтани асар маълум намудани дараҷаи саҳеҳияти нусхаҳо, интиҳоби матни асосӣ, таҳрирҳои ёвари ба чоп ҷалб гардида ва истифодаи мувофиқи тарзу намуди чоп – ҳама ба омӯзиши пешакии таърихи матни асар вобаста аст. «Танҳо вакте ки таърихи матн бо тамоми нусхаҳои дастрас омӯхта мешавад, ҳамон вакт муайян мегардад, ки ҷанд нусха вучуд дорад, қадом таҳрирро чоп

кардан ва кадом усули чопро истифода бурдан лозим аст» (64, 220).

Усули аввал омӯхтани матн ва баъд чопи он бештар дар мавриди танқид ва табъи нашри осори қадима ва асримиёнагӣ, ки дар ин ҳолат матншинос ба нусхаҳо ва таҳрирҳои бисёри қаламигу чопии ин ё он асар сарукор дорад, истифода мешавад. Ҳамчунин дар адабиёти пешин бе ном бурдан муаллифон истифода кардани осори онҳо бисёр мушоҳида мешуд. Сирқоти адабӣ баъзан ба дараҷаи аъло мерасид, ки ин ҳолат боиси нигаронии ҷиддии мутахасисон гардидаанд. Дар охирҳои асри XVI Сайид Алӣ ибни Маҳмуд ном шаҳс аз Ҳиндустон «Лубобул-албоб»-и Муҳаммад Авғиро пурра бо номи худ рӯбардор карда, номашро «Базморо» мемонад. Оғои Қазвийн ин нусхаро аз қитобхонаи Бритониё дастрас карда, дар натиҷаи татбиқ ба нусхаҳои «Лубоб-ул-албоб» ба ҳулосае меояд, ки: «Ин қитобро намунаи нодире аз шармовартарин сирқотҳои адабӣ шумурдан мумкин аст» (93,11).

Матнро тадқик накарда ба табъ расондан сабаби ба галат андохтани муҳаққиқон ва таҳиягарон мешавад. «Веростории матн кори бағоят ҷиддӣ ва пурмасъулият буда, аз таҳиягар дақиқназарӣ, бинишу фаҳмиши амиқ, донишу маълумоти кофӣ, вуқуфи комил аз таъриҳ, фарҳангту тамаддуни гузашта, заҳмату вазифашиносӣ ва муносибати заргаронаро тақозо мекунад» (71,115).

Аз ин ҷиҳат «Ифшои як тақаллуби адабӣ» ном мақолаи Қодири Рустам ҷолиб аст. Мувоғики иттилои муаллифи мақола, Фаҳриддини Роҷӣ соли 1913 (баъди 22 соли марги падараш Ҳодии Самарқандӣ) дар баробари газалҳои падар, ки ҳамагӣ 77-то будааст, боз 263 газали шоири асри XVII Эрон Мирзо Муҳаммадрафеи Қазвиниро дар як ҷо ҷамъ оварда, бо номи «Девони Ҳодии Самарқандӣ» чоп мекунад ва ягона тағйироте, ки дар матни даҳил медарорад, ин аст, ки таҳаллуси Мирзо Муҳаммади Қазвани – Вонизро ба таҳаллуси Ҳодӣ иваз менамояд. Ва ин сирқоти адабӣ минбаъд натиҷаҳои номатлуб ба бор овардааст: «Чунончи, - гуфтааст Қодири Рустам, - аз нух газале, ки устод Айнӣ ба ҳайси намунаи оғаридаҳои Мирзо Ҳодӣ дар «Намунаи адабиёти тоҷик» овардааст, шаш газал аз Вонизи Қазвийн аст. Ин иштибоҳро дар «Ганчи Зарафшон» (таълифи Амирбек Ҳабибов) ва «Суҳанварони сайқали руйи замин» (таълифи Тӯракул Зехнӣ, Садрӣ Саъдиев) ҳам мебинем» (93, 11).

Чанде пеш донишманди эронӣ доктор Иброҳими Худоёр зимни таҳлилу муқобалаи матни «Девон»-и Ҳодӣ бо Девони Воизи Қазвий қитоби Ҳодиро дар ҳаҷми 77 газал таҳия намуда, дар Текрон соли 1386 ҳичрии шамсӣ ба табъ мерасонад(126).

Усули аввал омӯхтани матн ва баъд чопи он ба адабиёти мусоир, аз ҷумла адабиёти мусоир тоҷик, низ даҳл дорад. Дар адабиёти мусоир низ матни асаре, ки омӯзиши ҷиддии матншиносиро аз сар нагузаронидааст, муҳаққиқонро ба ғалат меандозад. Қиссаи «Одина» аз чопи нопурраи рӯзномавӣ (солҳои 1924-25) сар карда, тамоми ҳафт нашри асар (1927, 1931, 1935, 1938, 1948, 1958) ҷиддан омӯхта шуда, натиҷаи он дар «Тадқики текстологии «Одина»-и С.Айнӣ» ном рисола соли 1982 ба ҳонандаи мутахассис пешниҳод гардид. Вале ҳанӯз имконияти ба вучуд овардани матни илмии «Одина» фароҳам наомада буд, зоро омӯзиши таърихи матни қисса ба сабаби дастрас набудани матни қаламии қисса ба анҷом нарасида ҳисоб мейфт.

Ниҳоят, имконияти омӯзиши дастҳатҳои қисса низ пайдо шуд. Дар бойгонии Осорхонаи устод Айнӣ таҳти рақамҳои 44/40, 44/41 ва 2802 се дастнависи қиссаи «Одина» маҳфуз аст.

Дастҳати 2802, аз ҷумла, барои пурра барқарор қардани як қатор ҷумлаҳо ва сарҳатҳои аз матнҳои чопӣ афтида кӯмак мерасонад. Устод Айнӣ ҳангоми тасвири ҳаёти персонажи асосӣ дар Тошканд таъкид мекунад, ки Одинаи бемору дур аз ёру диёр дар ҳолати тамоман навмедӣ ногоҳ аз забони ҳамсӯҳбати худ қалимаи Қаротегинро мешунавад ва ба ин муносибат гӯё рӯҳи тоза мегирад. Нависанда садои қалби қаҳрамонро ҳангоми шунидани номи ватан ба таври зайл тасвир намудааст:

«Қаротегин... Ин чӣ қадар ҷои азизу муборак буд, ки Одина азизтарин умри худро, ки айёми хурдсолӣ аст, дар он ҷо ба висоли Гулбибӣ гузаронида буд.

Қаротегин... Ин чӣ гуна ҳаробаи зулмобод буд, ки бо шумии Арбобкамолҳои он Одина аз маҳбубаи дилороми худ абадӣ чудо шуда буд» (14, 287).

Дар ҳақиқат, Қаротегин барои Одина, аз як тараф, чун зодгоҳ ва чун макони гузаронидани гуворотарин лаҳзаи умр қимати беандоза қалон дошт, вале, аз тарафи дигар, чун мудҳиштарин диёре буд, ки ҳама орзуу умедашро ба якборагӣ ба бод дода буд. Ана ҳамин тазодди ҳақиқии зиндагӣ, ки дар Одина нисбат ба Қаротегин пайдо шуда буд, ба сабаби дар

матнҳои чопӣ афтидани ҷумлаи аввали порчаи мазкур аҳамияти иҷтимоию фалсафиашро гум кардааст.

Ҳамин тарик, ки хеле ки аз татбики матни қалами 2802 ба матнҳои чопии «Одина» маълум шуд, аксари саҳву ҳатоҳои ҳурду қалон аз бедикқатӣ ва саҳлангории ҳуруфчинон, мусаҳҳеҳон ва дигар шаҳсони мутасаддии чоп сар задаст. Ва факат баъди дастрас гардидани кулли нусхаҳои қаламиву чопии «Одина» имкон пайдо гардид, ки таърихи матни асар муқаммал омӯхта, тарзу усулҳои ба чопи илмӣ тайёр кардани он муайян карда шавад.

Соли 1992 аз тарики нашриёти «Дониш» матни илмии «Одина» табъ гардида, ба ҳамин яке аз усулҳои муҳимтарини матншиносӣ – аввал омӯхтани матн ва баъд чоп кардани он – дар насири муосири тоҷик татбик карда шуд.

11. Матни асосӣ ва сарчашмаи матни асосии асар

Ба эътибори аксари мутахассисон, тадқики матншиносӣ бо ду мақсад гузаронида мешавад. Аввалан, матни асари бадей барои амиқтару дурусттар муайян кардани таърихи баркароршавӣ ва ҳусусиятҳои мазмуниву шаклии он, барои равшантар мушоҳида намудани рӯҳияи эҷодӣ ва рушди тафаккури нависандা, яъне барои ҳулоسابарориҳои таъриҳӣ-адабӣ, назариявӣ-адабӣ, таъриҳӣ-фехристӣ омӯхта мешавад. Ҳулосаҳои матншиносӣ на танҳо барои таҳлили бомувафақияти соҳаҳои гуногуни адабиётшиносӣ, инчунин дар илмҳои дигар чун забоншиносӣ, таъриҳ низ истифода бурда мешавад.

Максади дувуми матншиносӣ баркарор намудани нусҳаи асл ва саҳехи асар баҳри чопи матни илмӣ-танқидии он мебошад. Ба чоп тайёр кардани матни ҳақиқии асари бадей чун вазифаи амалии матншиносӣ дар асоси омӯзиши ҷиддии таърихи матн ва эҷоди асари бадей ба амал бароварда мешавад.

Ба эътибори аксари матншиносон, ба чоп тайёр кардани матни асар дар ду давра сурат мегирад: 1. Маълум кардан ва омӯхтани манбаъҳои қаламӣ ва чопии матн ва дар асоси ин интиҳоб намудани манбаӣ (сарчашмаи) асосии матн; 2. Татбики ҳамаи манбаъҳои матн, таҳлили матни асосӣ, онро пурра ғалатгирӣ кардан ва дар натиҷа баркарор кардани матни илмӣ-интиқодии асар. Матншинос дар сурати ба ҳисоб нагирифтани ин ду давраи тадқики матн вазифаи асосии худ – ба ҳонанда пешкаш кардани матни ҳақиқӣ ва беолоши нависандаро иҷро карда наметавонад.

Манбаъҳои матн инҳоянд: манбаъҳои қаламӣ – накша ва мусаввада, сиёҳнавис ва тозанавис, нусҳаи ислоҳшудаи мошнинка ё компютер, корректураи аз тарафи муаллиф ислоҳшуда, манбаъҳои

чопӣ – чопҳои асар дар давраи ҳаёти нависанда, яъне матнҳои чопие, ки дар онҳо фаъолияти эҷодии нависанда мушоҳида мешавад. Ба манбаъҳои чопӣ нашрҳои асар баъди марги нависанда ҳам дохил шуда метавонанд.

Файр аз ин, барои матншинос мукотибаҳои нависанда ба хешовандон, муҳаррирон, дӯстон, рӯзнома ва дафтарҳои хотира ва ёддоштҳои нависанда чун маъказҳои ёрирасон қимат доранд.

Омӯзиши манбаъҳои қаламии матн як давраи муҳим ва басо душвори фаъолияти матншинос мебошад. Омӯзиши матнҳои қаламӣ ба матншинос имкон медиҳад, ки ба коргоҳи эҷодии нависанда пурра ворид гардад, давраҳои оғариданӣ асарро омӯзад ва мавкеи ҳар дастхатро дар эҷоди асар муайян кунад. Чунин ҷараёни омӯзиши матнҳои қаламӣ танҳо дар сурати қобили истифода будани бойгониҳои давлатӣ ва шахсӣ, шуъбаҳои дастхатҳои китобхонаҳо ва осорхонаҳои адабон мусассар мегардад. Дар Россия ва як ҷатор мамлакатҳои пешрафтаи ҷаҳон ин масъала, як андоза, ҳал гардидааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, осорхонаҳои нависандагон ҳанӯз ба таври бояду шояд танзим нашудааст. Бинобар ин, омӯзиши манбаъҳои қаламии мутуни нависандагони тоҷик алҳол дар сатҳи зарурӣ қарор надорад.

Давраи дигар кори матншинос аз болои манбаъҳои матнҳои чопии асар мебошад, зоро нависандагон, аксаран, борҳо ба матнҳои чопии асарҳояшон муроҷиат карда, мутуни чопии осорашонро такмил медиҳанд. Яъне, тағириру такмил додани матни чопӣ ин давоми ҷараёни эҷоди асар ба ҳисоб меравад ва матншинос матнҳои чопии асарро ҳам бояд муфассал ва амиқ омӯзад. Дар ин ҳолат феҳристҳои умумӣ ва шахсӣ аҳамияти зиёд пайдо мекунанд. Масалан, соли 1973 нашриёти «Дониш» «Феҳристи журнали «Садои Шарқ» ном асари 450-саҳифагиро ба табъ расонд, ки дар он номгӯ ва санаи чопи тамоми осори насрӣ, назмӣ, публисистӣ ва илмие, ки дар солҳои 1927-1967 дар ин мачалла («Раҳбари дониш» – 1927-1931, «Барои адабиёти сотсиалистӣ» – 1932-1937, «Шарқи сурҳ» – 1938-1964) дарҷ гардидаанд, фароҳам омадааст. Ё худ соли 1972 нашриёти «Дониш» нишондиҳандай библиографии Мирзо Турсунзодаро ба табъ расонд, ки он феҳристи осори чопии шоирро ба забонҳои гуногун аз соли 1951 то соли 1971 дар бар кардааст.

Шояд, нависандагон осори худро бо таҳаллусҳои гуногун ва солҳои гуногун чоп мекунанд ва матншиносро зарур аст, ки барои барқарор кардани муаллифи ин матнҳо ва солҳои навишти онҳо талош варзад. Ва омӯзиши матнҳои чопии давраи ҳаёти нависанда бо барқарор кардани шиносномаи мукаммали онҳо ба тартиби муайян ба охир мерасад. Вокеан, на ҳамаи матнҳои чопӣ аз ҷониби

нависандагон таҷдили назар мешавад, бинобар ин аз шуморан умумин матнҳои чопшуда матнҳои ба таҷдили назар дучоромадаро чудо карда, онхоро чун манбаъҳои матнҳои чопӣ бо матнҳои калами татбик менамоянд.

Баъзан, матнҳои баъди сари нависанда чопшударо ҳам, агар нусҳаи асли ба чоп тайёр кардан нависанда маҳфуз набошад, чун манбаи матн истифода кардан мумкин аст. Дар ин ҳолат, аввалин матни чопии баъди сари нависандаро, ки матншинос аз тарафи нависанда таҷдили назар шудани онро бовар дорад, ба эътибор гирифтган лозим мешавад.

Рӯзнома, мукотибот ва ёддоштҳои нависанда ва ҳамсафони ўҳам дар кори омӯзиши матн барои чоп ёрӣ мерасонанд. Ин мавод, хусусан маводе, ки ба нависанда тааллук доранд, дар омӯзиши тафаккури нависанда ва нақшан асар, таъйини муаллиф ва санаи асар, таърихи матн аҳамияти калон дорад. Бинобар ин, онхоро ҳамчун манбаи иловагии матн истифода бурдан лозим мешавад.

Масалан, устод М.Турсунзода дар мақолаи «Андешаҳо дар бораи лирикаи гражданий» сабаби ба дунё омадани силсилаи шеърҳои «Қиссаи Ҳиндустон»-ро чунин ба қalam додааст: «Соли 1947 ман дар ҳайати вакилони нависандагони советӣ ба Ҳиндустон сафар кардам ва ин кишварро бо ҷашмони ҳуд дидам. Ман дидам, ки ин кишвари қадимӣ бо манзараҳои дилфиреб ва ёдгориҳои беамсолашибо дилрабост, аммо ҳалки ҷафодида ва аз тарафи империалистон таҳкиршуdae дар он зиндагонӣ ба сар мебаранд. Ҳиндустон бо тамоми зиддиятҳояш дар пеши ҷашмонам ҷилвагар шуд ва дар дилу дидай ман ба таври аబадӣ нақши ҳудро гузошт. Ҳамин зиддиятҳои Ҳиндустонро ман барои достони ҳуд мазмунӣ асосӣ интихоб намудам» (114, 102).

Ҳамин тарик, маводи ёрирасон низ аз тарафи матншинос, хусусан вакте ки ягона манбаи маълумот оид ба таърихи матни асар мебошанд, бояд ҷиддан омӯхта шавад.

Дар натиҷаи омӯзиши манбаъҳои асосӣ ва ёрирасон матншинос матнҳоеро, ки иродai эҷодии муаллифро дурусттар ва ҳубтар ифода мекунанд, муайян менамояд ва яке аз ин манбаъҳо бояд чун асоси матни ба чоп тайёршаванда карор гирад. Яъне, акнун дар назди матншинос масъалаи интихоби матни асосӣ меистад, ин матнест, ки максадҳои гоявию бадей ва иродai эҷодии нависандаро пурратар ифода мекунад ва охирин иродai эҷодии нависанда дар матни асосӣ таҷассум месбад.

Дар адабиёти мусоир матни асосӣ, одатан, нашри охирин давран ҳёти нависанда дониста мешавад, vale ин ҳукми ягона ва катъӣ нест. Матни асосӣ дар рафти тадқики муғассали таърихи матни асар муайян карда мешавад. Матне, ки аз тарафи ҳуди нависанда охирин дониста шудааст (яъне, матне, ки охирин иродai эҷодии

нависандаро комилан ифода мекунад) ё худ матне, ки натицаи кори охирини нависанда дар он таҷассум ёфтааст (ъyne, матне, ки иродай охири нависандаро мувофиқи тартиби муайян ифода мекунад), дар матншиносӣ матни асосии асар дониста мешавад, зоро маҳз ин матн барои чоп чун асос қабул мешавад. Ҳамин тариқ, таҳлили ҳамаи манбаъҳо матншиносро ба интиҳоби манбай матни асосӣ ва матни асосӣ оварда мерасонад.

12. Барқарор намудани матни илмӣ-танқидӣ

Таҷрибаи матншиносони адабиёти гузашта ва имрӯза нишон медиҳад, ки ҳарчанд матни асосӣ охирин иродай эҷодии нависандаро таҷассум менамояд, онро наметавон айнан, насанҷида ба чоп пешниҳод намуд, зоро ҳолатҳои хеле кам мешавад, ки дар матни асосӣ ягон галат чой надошта бошад.

Ин табиист: дар ҷараёни таълиф ва чопи асар матни он ба ду роҳ тағиیر мебёбад. Нахуст нависанда, ҳамвора аз болои матн кор мекунад, онро тағииру такмил медиҳад, ки ин матнро боз ҳам беҳтар намуда, онро ба дараҷаи болои гоявию бадӣ мерасонад. Дар айни ҳол, ҷараёни дигари тағиирёбӣ низ давом мекунад: дар матн галатҳо ҷамъ шудан мегиранд: саҳви худи нависанда, ҳатоҳои рӯбардоркунандагон ва мошинистон, норасоиҳои муҳаррирон ва дигар шаҳсони мутасаддӣ ва гайра. Бинобар ин, матни асосӣ ҳам иродай эҷодии нависандаро пурра ифода карда наметавонад.

Як мисол. Дар ҷониши китобии «Одина» ба ин ду ҷумла дучор меоем: а) «Вакте ки синни Одина ба 17-18 ва умри Гулбибӣ ба 15-16 - солагӣ расид, ҳақиқатан ошики шайдои якдигар шуданд». б) «Ба даруни хона ба як гӯшае сари зонуи худро дар багал гирифта пушт ба девор як дуҳтараки 16-17 -сола нишастааст».

Агар дар ҷумлаи а) синну соли Гулбибӣ пеш аз сафари нахустини Одина ба Фарғона оварда шуда бошад, пас ҷумлаи б) синну соли Гулбибиро байди сафари дуюми Одина нишон медиҳад. Аз ин ҷиҳат, ҷумлаи б) танҳо ба чопи рӯзнома, ки дар он Одина байди як соли кори завод сафари ёру диёрро ихтиёр карда буд, мувофиқат мекунаду бас. Зоро дар сурати дар завод се сол кор кардани Одина (чун ҳамаи матнҳои китобӣ) синни Гулбибӣ бояд ба 18-19 мерасид.

Матншинос вазифадор аст, ки матни асари ин ё он нависандаро ба чоп тайёр карда истода, ба ҳонанда матни сахех ва бегалатро расонида тавонад. Ин вазифаи асосии матншинос аст. Агар матншинос матнеро, ки охирин иродай эҷодии нависандаро таҷассум кардааст, гирифта, аз он ҳамаи сахву галатҳои аз ҷониби муаллиф ё шаҳсони беруна воридшударо бартараф намояд, ин

матн илмӣ-интиқодӣ ном мегирад. Ба қавли Е.И.Прохоров: «Матни илмӣ (Канонический текст – К.А.) ин матни аслии муаллиф дар таҳрири охирин аст, ки барои тамоми чопҳои минбаъдаи ин асар дар як давраи муайян чун сарчашмаи асосӣ қабул шудааст» (89,54). Истилоҳи юнонии «канон» матни илмӣ-интиқодии асарро, ки барои ҳамаи нашрҳои минбаъда (чи нашри илмӣ ва чи нашри оммавӣ) пешбинӣ шудааст, ифода менамояд.

Ховаршиноси барҷастаи олмонӣ Ҳелмут Риттер матни илмӣ-интиқодии «Савонех»-и Аҳмади Фаззолиро таҳия намуда, онро соли 1942 дар Истамбул ба табъ расонд ва ҷолиб аст, ки ҳангоми таҳия ҳамаи нусхаҳои дар ихтиёර доштаашро бо дикқати том омӯхта, қалима, ибора ва таркибҳои аслиро интиҳоб намуд ва нусхай нав ва дақиқеро ба вучуд овард, ки онро нусхай Риттер меноманд ва он асоси матнҳои илмиву оммавии минбаъдаи «Савонех»-и Аҳмади Фаззолӣ гардид (82, 317).

Ҳангоми таҳияи матни илмӣ вазифаи матншинос аз он иборат аст, ки танҳо ба далелҳо ва хулосаҳои аз таҳлили минбаъдаи нусхаҳо бароварда такя карда, галатҳои дар матни асосӣ мавҷудбуدارо ислоҳ намояд. Дар баъзе ҳолатҳо ислоҳи матн на дар манбаъҳои қаламию чопии матн, балки дар ягон мактуб, ёддошт ё рӯзномаи нависанда ифода ёфтааст. Аз ин рӯ, барои ба вучуд овардани матни илмӣ-интиқодӣ омӯзиши мактуб, рӯзнома ва ёддоштҳои адиб басо зарур аст. Масалан, нависанда Сотим Улугзода дар мақолаи «Дар бораи якчанд қайди устод Айнӣ» менависад: «Ман ҳар боре, ки асари худам – «Қисмати шоир»-ро варақ мезанам, аз хичолат сурҳ мешавам: дар вай ба ҳатоҳои матбаа ҳатоҳои муҳаррири камдониш низ зам шудаанд (Чунончи, як мисол: «шоири шаҳир»-ро муҳаррир «шоири шаҳр» кардааст; Ҳатто баъзе мисраъҳои Рӯдакиро ҳам «ислоҳ» намудааст)» (118, 75).

Баъзан, муқоисаи манбаъҳои матн низ, азбаски дар ҳамаи онҳо галат рафтааст, ҳаторо ошкор соҳта наметавонанд. Дар ин ҳолат матншинос усули мантиқӣ, услубӣ ва грамматикии ошкор намудани галатҳоро истифода мебарад. Масалан, аксари таҳиягарони «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ибораи «Балҳи Бомӣ»-ро нодуруст истифода кардаанд:

Бад-ӯ гуфт: Ҷандин ҷаро мондӣ,
Худ аз Балҳи номӣ ҷаро рондӣ?
(«Шоҳнома», ч.6, Душанбе, 1989,171)

Чу аз Балҳи номӣ ба Ҷайхун шуданд,
Сипаҳдору лашкар фуруд омаданд.

(«Шоҳнома», Текрон, 1363, ч.4. с.194)

Чи хеле ки А. Насриддинов қайд кардааст, Бомӣ ё Бомиён лақаби шаҳри Балҳ будааст, вале таҳиягарон моҳияти Балҳи

Бомиро нафаҳмида ба ғалат роҳ додаанд. Ҳангоми ба вучуд овардани матни илмӣ-интиқодии «Шоҳнома» М.Н.Османов ин ғалатро ислоҳ мекунад:

Чу аз Балхи Бомӣ ба Ҷайхун расид,

Сипаҳдор лашкар фурӯд оварид.

«М.Н.Османов дар нусҳаи асосӣ «Балхи Бомӣ» оварда, дар дӯ нусҳаи дигари асоси матн қарор додаи ў чой доштани «Балхи номӣ»-ро қайд кардааст» (82,94).

Ҳамин тариқ, оид ба ислоҳоти матни илмӣ-интиқодӣ сухан ронда, таъкид кардан лозим аст, ки ин корро танҳо дар асоси ҳуҷҷат ва хеле эҳтиёткорона анҷом додан зарур аст, зоро маҳз матни асосии тафтишгардида ба хонанда пешкаш мешавад.

Ҳангоми ба ҷоп тайёр кардани матни илмии асар ба матншинос зарур аст, ки ба матнҳои бâъди сари нависандагӣ чопгардида бештар таваҷҷуҳ намояд, зоро ин ҷопҳо танҳо аз тарафи шахсони мутасаддӣ тайёр мешаванд ва маълум, ки тағйироти минбаъда ба онҳо тааллук доранд. Д.С.Лихачев тағйироти аз тарафи шахсони беруна дохилшударо ба ду қисмат ҷудо кардааст: а) Тағйироти беихтиёр рӯй дода; б) Тағйироти фаҳмида ба матн дохилкарда. Баъзан машинистону ҳуруфчинон ва компютерҷо аз саҳлангорӣ ё дар натиҷаи монда шудан калима, таркиб, ҷумла ё ҳатто сарҳатро мепартоянд ё илова мекунанд. Масалан, дар матни куллиёти «Гуломон» аз ҷумлаи зерин таркиби дар қавсайнбуда иҳтисор гардида, бунёди ду ҷумларо ҳароб кардааст: «... бойҳои калон (пайдо шуданд. Дар аввали кор заминдорони калон) ба ин тадбир норозӣ шуда буданд» (15, 123). Сабаби аз матн афтидани ин порҷаи ҳафткалимагӣ тақрори калимаи калон мебошад. Ҷашми ҳуруфчин баъди ҷидани вожаи калони аввал ҷашмаш ба вожаи калони дувум меафтад. Ин қонунияти тағйироти беихтиёр рӯйдодаро Б.В.Томашевский чунин асоснок кардааст: «Ҳуруфчин ҷашмашро аз нусҳаи асл қанда, калимаи оҳири хондаашро ба хотир мегирад. Баъд ба хондан баргашта, бо ҷашмонаш калимаи дар хотир гирифтаашро мечӯяд. Аз ин ҷо ду намуди ҳато – партофтани ва тақрор сар мезанад» (112, 42).

Тағйироти дидаву дониста ба матн воридкарда, ҷун тағйироти беихтиёр, боиси тамоман ҳароб шудани соҳти ҷумла ва костагии баёну ифодаи фикр намегардад. Ин тағйирот гӯё боиси ба талаботи давру замон мувофиқат кардани матн гардида, ба мазмун, гоя ва услуби асар таъсир мекунад. Масалан, қисми ҷоруми матни куллиёти «Дохунда» бо ҷумлаи зерин анҷом пазируфтааст: «Ҳудаш (Иброҳимбек-К.А.) бо 21 нафар навқари зиндамондааш ба Афғонистон гузашта, ҷони ҳудро аз дасти мардум ҳалос кард (ва мардум ҳам аз дасти ў ҳалос шуда буданд)».

Порчай дохили қавсайн тағйиротест, ки дар матни куллиёттии роман пайдо шуда, зоҳиран, боиси такмили мазмуни матн гардидааст. Дар ҳақиқат хонанда аввал дар боби «Мехмонӣ»-и қисми якум ва баъд дар тамоми қисми чоруми «Доҳунда» ба образи Иброҳимбек дучор гардида, аз торочи гӯшношуниди ў ба дод омадани мардумро бо тамоми ҳастӣ эҳсос мекунад. Бинобар ин, ба Афғонистон гурехтани Иброҳимбек маънои «аз дасти ў халос шудани мардумро» ҳам дорад. Вале дар боби мазкур сухан мушаххас аз шикасти пайдарпайи дастай Иброҳимбек меравад, ки бо гурехтан ба хоки Афғонистон аз таъқиботи фидоиён ва мардуми багазабомада бо талафоти зиёд чон ба саломат бурдааст. Бинобар ин, ба порчай иловашуда зарурат нест.

Тағйироти фаҳмида дохилшуда, аксаран, гаразҳои сиёсӣ ва идеологӣ доранд ва ба костагии гоя ва муҳтавои асар сабаб мешаванд. Асари «Мирзо Абдулқодири Бедил» (1954) пас аз вафоти нависанда, вакте ки аз тарафи шахсони беруна баъзе ҷойҳои он тағийир дода, ба талаботи сиёсии давр мувоғиқ карда мешавад, рӯйи чопро мебинад. Ва он воридоти беруна имрӯз ҳам боиси сар задани фикрҳои гаразкорона оид ба шаҳсияти устод Айнӣ гардидааст. Ӯктами Холиқназар аз шарҳи калимаи мачзубон ба хулосае омадааст, ки устод Айнӣ ба дини мубини ислом беэътиборӣ кардааст. Дар поварақи китоби мазкур чунин қайд аст: «Мачзубон - тоифае аз аҳли сулуканд, ки бо фармоиши зоҳири шариат он қадар амал намекарданд ва риёзати шоққаро воситаи ба Ҳудо – ба ҳақиқат расидан медонистанд ва дар зоҳири аҳвол девонавор мегаштанд. Маслаки мачзубӣ ҳам монанди ҳамаи шоҳу шоҳчахои дин ба заҳролуд кардани майнаи ҳалқ нигаронида шудааст» (19, 31). Аз дастҳати устод Айнӣ, ки дар «Мунаққиди густоҳ» ном мақолаи Мустафо Форуқ (ҳафтвори «Тоҷикистон», 1.4.2004) омадааст, маълум мешавад, ки чумлаи «маслаки мачзубӣ ҳам монанди ҳамаи шоҳу шоҳчахои дин ба заҳролуд кардани майнаи ҳалқ нигаронида шудааст» аз тарафи шахсони беруна илова гардидааст.

Ҳамин тариқ, қисми кулли тағйироти фаҳмида дохилкарда, ки боиси дигаргунии забон, услугуб, устухонбандӣ ва майлҳои сиёсиву иҷтимоии матнҳои баъдиҳаёттии асарҳои устод Айнӣ гаштаанд, ба талаботи илми матншиносӣ муҳолифат доранд. Чунин тағйирот маънои аз тарафи мутасаддиёни чоп ба назар нагирифтани иродай эҷодии нависандаро дошта, ҷанбаи таърихии асарро коҳиш медиҳанд. Ба гуфти матншиносон Н.К.Гудзӣ ва В.А.Жданов, «ба рӯбардоркунанда ё муҳаррир имтиёзи «бехтар кардани» эҷоди нависандай гениалиро додан нашояд» (44, 237).

Кори матншинос ҳангоми баркарор кардани матни ҳақиқии нависанда ба ҳалли як қатор масъалаҳои марбути имло ва

аломатҳои китобат поён меёбад. Дар забони осори нависандагони барчаста дар бисёр ҳолат дур рафтан аз меъёри забони адабӣ мушоҳида мешавад, ки ин ҳолат ба хотири таъмини ифоданокии бадеи матн ва сабку услуги хоси нигоранда мебошад. Нависанда барои таъмини фардият ва умумияти персонажҳо ва умуман образнокии асар метавонад аз шеваву лаҳҷаҳо, эҷодиёти шифоҳӣ, архаизмҳо ва неологизмҳо истифода кунад. Муаллифро аз ин чараён нигоҳ доштан пеши роҳи ўро ҳамчун ҳунарманд гирифтадаст. Масалан, Салими Хатлонӣ дар ашъораши калима ва таркиби забони зиндаи ҳалқ чун вач-вач, тумбадарӣ, каштал, халукро дар чойи худ истифода кардааст:

Даррасиду даст зад дар кашталаш,

Бо ҳалуки хеш кард аз по шалаш(121,577).

Бинобар ин, матншинос матни саҳеҳи нависандаро барои чоп тайёр карда истода, ҳуқӯқ надорад, ки ягон калима ва таркиби наҳвии аз тарафи нависанда истифода шударо, ки ба назари ўғалат менамояд, аз матн ҳориҷ кунад.

Меоем ба сари имло ва аломатҳои китобати матни илмӣ-интиқодӣ. Асарҳои нависандагон мувофиқи қоиди имло ва аломатҳои китобати замони худ таълиф мешаванд. Маълум, ки мероси адабии адибони тоҷик, аз ҷумла адибони давраи нав, ҳам ба алифбои арабиасос, ҳам ба алифбои лотинӣ ва ҳам ба алифбои кирилӣ ба табъ расидаанд. Аломатҳои китобат бошанд, танҳо пас аз қабул шудани алифбой лотинӣ (1929) ва алифбои кирилӣ (1940) мувофиқи вазифа ва маънои худ ба забони ҳатти имрӯзани мо доҳил гардидаанд. Зиёда аз ин, имлои забони тоҷикӣ боз солҳои 1953, 1972, 1998 ва 2001 тағириру такмил гардид. Масалан, соли 1940, вакте ки забони тоҷикӣ бо графикаи русӣ гузашт, дар алифбои тоҷикӣ ҷор ҳарф – ц, щ, ы, ь ҳамроҳ гардид ва як муддат ба чойи шакли навишти арабӣ-тоҷикии калимаҳои иқтибосии русию байналхалқӣ (инқилоб, инқилобӣ, шӯроҳо, ҳамватан, аксулинкилобчиён, фирқа, ҷумхурият, мошин, зовуд, тилиграф, қумита, бучка, закун, Руслан, вакзол...) шакли навишти русии калимаҳои мазкур (революция, революционер, советҳо, гражданин, партия, республика, машина, завод, телеграф, комитет, бочка, закон, Россия, вокзал...) мавқеъ пайдо карданд.

Соли 1998 бошад, ҳарфҳои ц, щ, ы, ь аз алифбои тоҷикӣ ихтиisor карда шуда, ба чойи ц с (дар байни садонкҳо тс) ва ба чойи щ щ менавиштагӣ шуданд: дотсент, сирк, семент ва дар навишти калимаҳои типи маликушшуаро, бадоєъулвакоёсъ нимтире (-) бардошта шуд. Минбаъд дар имлои забони тоҷикӣ боз тағириоти зиёд ба вучуд омад. Ин аст ки матншинос ҳангоми ба вучуд овардани матни илмии осори нависандагон имлои ҷориро бояд истифода кунад. Масалан, соли 2010 аз тарики нашриёти

«Адиб» матни илмии қиссаи «Марги судхӯр» (бо кӯшиш ва эҳтимоми А.Кӯчаров) ба табъ расид, ки матни он фарогири шакли навишти арабӣ-тоҷикии қалимаҳои русӣ-байналмилалӣ мебошад: имперотурий, бонк, Русия, инқилоб.

Чи хеле ишора гардид, имлои забони тоҷикӣ бори охир соли 2011 таҷдиди назар гардид, бинобар ин чопи минбаъдаи, масалан, қиссаи «Марги судхӯр» бояд дар асоси имлои нав сурат бигирад: дувум (ба чойи дуvvum), савум (ба чойи саввум), шуълавар (ба чойи шӯълавар), пахлу (ба чойи пахлӯ), муътабар (ба чойи мӯътабар), туҳмат (ба чойи тӯҳмат)...

Дар ҳусуси аломатҳои китобат ҳаминро гуфтан мумкин аст, ки ҳангоми тайёр кардани матнҳои илмии асарҳо ба иродai эҷодии нависанда мувоғикат кардан лозим аст, яъне матншинос набояд як аломатро (масалан, аломати хитобро) ба аломати дигар (масалан, ба аломати савол) иваз намояд, то ки соҳти оҳангнокии матн ҳалалдор нагардад.

Барои ба вучуд овардани матни илмии осори нависандагон ҳизмати ҳайати таҳририя ва баъзан комиссияи маҳсуси матншиносӣ қалон аст. Ҳайати таҳририя миқдори чоп, ҷойгиршавии асарҳои чопшаванд, ба чоптайёркунандагон ва муҳаррирони ҷилдҳоро муайян мекунад ва ҳамаи корҳои ба чопи илмӣ-интиқодӣ вобастабударо сарварӣ мекунад. Агар матнҳои илмӣ-интиқодии осори нависандагон ба ин минвол таҳия шаванд, метавон ба ҳулосае омад, ки ҳадафи асосии фаъолияти матншиносон иҷро гардидааст.

13. Дастгоҳи ёрирасони матн

Ҳангоми ба вучуд овардани матнҳои ҳаттӣ ва чопӣ зарур аст, ки ҳонандаи мутахассис оид ба матнҳо маълумоти ҳарчи муфассал ва фарогир дошта бошад. Ин вазифаро мақолаҳои раҳнамо, тавзехоту ташреҳот ва феҳристҳои гуногуни матнҳо бо номи умумии **дастгоҳи илмӣ-маълумотдиҳии матн** иҷро менамоянд.

Мундариҷаи қисмати дастгоҳи илмӣ-маълумотдиҳӣ вобаста ба ҳачм, ҷобаҷоузорӣ ва ҳосияти матнҳои ҳаттӣ ва чопӣ, ҳусусияти эҷодиёти нависанда таѓири мейбад. Масалан, ба асарҳои бадӣ шарҳи таърихӣ-адабӣ, ба ёддоштҳо ва мактубҳо, ки саршори маводи воеӣ мебошанд, тавзехи воеӣ зарурати бештар дорад. Номхое ҳастанд, ки дар асар борҳо такрор шуданд, дар ин ҳолат ин номҳо як бор муфассал шарҳ ёфта, дигар ба ҳамон шарҳ ишора мешавад.

Чунин фарқият дар миёни маколаи адабӣ-танқидӣ ва тавзехи адабӣ-таърихӣ низ мушоҳида мешавад. Макола бояд тамоми эҷодиёти нависандаро фаро гирад ва тавзехи адабӣ-таърихӣ

бошад, ба асарҳои алоҳида мутааллик буда, дар қисмати ташрехот чой дода мешавад. Баъзан як қисми вазифаи дастгоҳи илмий-маълумотдиҳиро ишораи «Аз нашриёт» ичро мекунад. Ҳамаи ин гувоҳи алоқаи мустаҳкам ва монандии вазифаҳои қисматҳои дастгоҳи ёрирасони матн мебошад.

1

Вобаста ба мақсаду вазифаҳое, ки назди **мақолаҳои раҳнамо** меистад, онҳоро ба се навъ тақсим кардан лозим аст:

1. Мақолаҳое, ки ин чопро шарҳ медиҳанд;
2. Мақолаҳое, ки ба асарҳои дар ин нашрия чопгардида баҳои илмий-танқидӣ медиҳанд;
3. Мақолаҳое, ки характеристи тарҷумаҳолӣ доранд.

Мақолаҳои навъи аввал бо номҳои «Аз нашриёт», «Аз муҳаррир»... қайдҳои камтареро дар бар карда, ба ин нашр маълумоти умумӣ медиҳанд. Дар ин мақолаҳо бояд навъю намуди нашрия (чопи илмӣ, мунтажаби осор), микдори ҷилдҳо ва тартиби ҷойгиршавии асарҳо (дар қадом ҷилдҳо асарҳо, дар қадом ҷилдҳо мукотибот...), ҳусусиятҳои ҷойгиршавии асарҳо (дар ин нашрия қадом асар ё мақола дохил нашудааст ё бори аввал ин ё он асар ба табъ мерасад), қайдҳо оид ба атрибутсия ва санагузории асар, принципҳои чопи матн, маълумотнома оид ба дастгоҳи илмий-маълумотдиҳӣ (микдори мақолаҳо, тавзеҳот, фехристҳо), принципи орфографии нашрия (ҳусусиятҳои орфографӣ ва аломатҳои китобати истифодашуда)... дохил гарданд. Ҳамаи ин бояд ба доираи хонандае, ки нашрия ба он нигаронида шудааст, мувофиқат кунад.

Мақолаи «Аз нашриёт» одатан дар ҷилди аввал чой дода мешавад, вай нашрияро оғоз бахшида, ба хонанда ҳусусиятҳои матнро муаррифӣ мекунад ва бояд ҳачман кам ва мушахҳас бошад.

Вазифаи мақолаҳои таъриҳӣ-адабӣ ё адабӣ-танқидӣ ба хонанда расонидани моҳияти асарҳои нашрия, мавқеъ ва маҳорати муаллиф мебошад. Баъзе олимон мӯқобили чунин мақолаҳои нашрияҳо мебошанд. Вале чунин мақолаҳо барои шарҳу тафсири мавқеи нависандагон, дарки дурустӣ гояи асарҳои нашрия зарурат доранд.

Дар ин мақолаҳо ба услуби хоси эҷодии нависанда таваҷҷуҳи зиёд зоҳир мешавад ва агар дар мундариҷаи асарҳо гуногунии гоявию услубӣ чой дошта бошад (чуноне ки дар эҷодиёти Л.Толстой, В. Гогол, С.Айнӣ, А.Лоҳутӣ мушоҳида мешавад), ҷанд ҷумлае лозим аст, ки давраҳои таъриҳии зиндагӣ ва эҷоди нависандаро фароғир бошанд. Масалан, дар Куллиёти 20-ҷилдаи Салтиков-Шедрин ҳар ҷилд мақолаи мӯқаддимавӣ дорад, ҳатто ҷилдҳои XІІ ва XІV бо ду мақола оғоз мейёбад, ки дар ҳар қадоми

онҳо вазъи мушаххаси таърихӣ-адабӣ ва ҷамъияти- сиёсӣ таҳлил мешавад. Маколаҳои муқаддимавӣ на танҳо барои куллиёти нависандагон, инчунин барои осори мунтаҳаб ва ҳатто асари алоҳидай онҳо зарур аст.

Аслан ҳамаи мақолаҳои адабиётшиносӣ дар қатори таҳлили эҷодиёти нависанда, маълумоти тарҷумаиҳолии ўро низ фаро мегиранд. Вале дар баъзе нашрияҳо маълумоти тарҷумаиҳолӣ, новобаста аз мақолаи адабиётшиносӣ, дар қисмати намоёни асар бо тартиби муайян оварда мешавад, ки онро одатан, «санаҳои асосии ҳаёт ва эҷодиёт» меноманд. «Санаҳои асосии ҳаёт ва эҷодиёт» ба ҳонанда имкон медиҳад, ки ҳарчи тезтар лаҳзаҳои мухимми ҳаёту эҷодиёти нависандаро аз худ намояд. Дар назар доштан зарур аст, ки мақолаи адабиётшиносӣ ва «санаҳои асосии ҳаёт ва эҷодиёти нависанда» якдигарро айнан тақрор накунанд. «Маҳдудияти мавод, - гуфтааст матншинос Прохоров Е.И., - дар қисмати дастгоҳи илмӣ-эзоҳии нашрия умуман масъалаи бисёр мухим аст ва ин ҷо он аҳамияти аввалиндарача касб мекунад. Ҳуб мешавад, ки асоси дастгоҳи ёрирасон дар охири ҷилди аввали нашрия оварда шавад» (89, 145).

2

Ташреҳот дар нашрия маҷмӯи маълумоти нуқтаҳоест, ки ба ҳонанда барои дарки пурраи асар ва қисматҳои алоҳидай он зарур аст. Дар баъзе ҳолатҳо, маҳсусан дар нашрҳои оммавӣ, қалимаи ташреҳотро (коментарие) қалимаи ҳошия (примечание) иваз мекунад. Вале ин мағҳумҳоро аз якдигар чудо кардан даркор аст. Ташреҳот – ин маҷмӯи иловаҳо ба матн мебошад, ки асосан мақсади нависандаро муфассал мекушояд, ҳошия бошад, маълумот оид ба масъалаҳои алоҳида мебошад.

Қисмати ташреҳоти ҳар як асар, ҷун қоида, бо бахши дебоча оғоз гардида, баъд ташреҳоти ба ҳар асари алоҳида роҳандозӣ мешавад ва мувоғики тақсимот ташреҳот ба бахшҳои матншиносӣ, таърихӣ-адабӣ, воқеӣ ва луғавӣ чудо мешаванд. Дар бахши дебоча масъалаҳои умумии ҳарактери матншиносӣ ё таърихӣ-адабии ин ё он асар ҳеле муҳтасар эзоҳ дода мешавад. Масалан, дар ҷилди I Куллиёти 15-ҷилдаи С.Айнӣ дар дебочаи ташреҳоти «Муҳтасари тарҷимаи ҳоли худам» ҷунин маълумот омадааст: «Муаллиф ин тарҷимаи ҳоли худро соли 1940 навиштааст, аммо дар он солҳо ҷоп нашуда, бори аввал соли 1955 дар шумораҳои 7, 8, 9 журнали «Шарқи сурҳ» ҷоп шудааст. Матни тарҷимаи ҳол бори дувум бо дастнависи муаллиф татбик карда шуд ва ба он тасҳех ва тавзехи лозимӣ низ дода шуд» (14, 329).

Баъзан дебочаи ташреҳот истифода намешавад ва ин гувоҳи он аст, ки он дар фаъолияти ноширий ҳанӯз мавқеи мустаҳкам надорад, вале он зарур аст. Дар асарҳое, ки мақолаҳои таърихӣ-

адабӣ надорад, муфассалтар ва дар асарҳое, ки мақолаҳои таърихӣ-адабӣ доранд, хеле мухтасар дебочаи ташрехот бояд ба кор равад.

Ташрехоти матншиносӣ ин маҷмӯи маълумотест, ки ҳолати мероси адабии нависандаро шарҳ дода, роҳ ва тарзи фаъолияти матншиносро ҳангоми ба чоп тайёр кардани ҳар як асар равшан менамояд. Аз ин рӯ ташрехоти матншиносӣ риштаҳои зеринро дар бар мегирад:

1. Номбар кардани ҳамаи сарчашмаҳои матн;
2. Асоснок кардани атрибутсияи асар;
3. Асоснок кардани санаи асар;
4. Маълумоти мухтасари таърихи матн;
5. Номбар кардани ислоҳоти ба матни асосӣ ворид гардида.

Дар фасли аввал хуб мешавад, ки ҳамаи манбаъҳои матн пайдарпай номбар шуда, сарчашмаҳои матнҳои ҳаттӣ ва чопӣ алоҳида гурӯҳбандӣ шаванд. Барои сарчашмаҳои ҳаттӣ манбаи ҳаттӣ бо характеристикии тамоман мухтасар («сиёҳнавис», «сафеднавис»), чойи нигоҳдорӣ, шифр нишон дода мешавад. Барои сарчашмаҳои чопӣ маълумоти библиографӣ оварда мешавад. Дар ин ҳолат ба ишораҳои ихтисоршудаи минбаъда ва тарзи дурусти ишораи номҳои ихтисорӣ (шуъбаи ленинградии Институти шарқшиносӣ – ШЛ ИШ, китобхонаи миллии Тоҷикистон – КМТ, автограф – А) диққати ҷиддӣ додан лозим мешавад.

Қисмати дувуми ташрехоти матншиносӣ (асоснок кардани атрибутсияи асар) дар ҳолате истифода мешавад, ки агар муаллифи асар маълум набошад. Агар муаллифи асар дар нашри пештар маълум шуда бошад, дар ташрехот инро бояд қайд кард ва агар бори аввал муаллифи асар маълум шуда бошад, пас шарҳи атрибутсионӣ хеле амиқ ва дақиқ сурат мегирад. Дар ин ҳолат фасли ташрехоти матншиносӣ чун як тадқиқоти мухтасар ба назар мерасад.

Фасли сеюми ташрехоти матншиносӣ — вобаста ба санагузорӣ низ ҳусусияти хос дорад. Дар ин ҳолат шарҳи санагузории ҳар асар зарур аст. Дар баъзе ҳолатҳо ин маълумоти одӣ мебошад: (15 январи соли 1863 аз рӯйи дастҳати тозанавис санагузорӣ шуд ё соли 1848 аз рӯйи чопи аввалин санагузорӣ шуд...). Дар ҳолатҳои дигар, маҳсусан вақте ки санаи пештар гузошта инкор мегардад, шарҳи матншинос тафсил ёфта, асоснок мешавад.

Фасли чоруми ташрехоти матншиносӣ маълумоти таърихӣ аз дастҳат то нашри оҳири асар мебошад. Дар ин ҳолат бояд матншинос дурустии интиҳоби матни асосиро асоснок намояд.

Ниҳоят, дар фасли панҷуми ташрехоти матншиносӣ ислоҳоте, ки дар матни асосӣ ворид мегардад, асоснок карда мешавад.

Матни асосй хеч гох айнан рўбардор нашуда, он аз тарафи матншинос ба матнҳои дигар татбик ва, дар зарурат, ислоҳ мешавад. Ҳама гуна ислоҳот бояд асоснок шавад, то ки хонандай мутахассис ба он бовар намояд.

Ташрехоти таърихӣ-адабӣ бо мақсади муайян намудани муносибати асар ба замон, ба самъи хонанда расонидани мундариҷаи гоявии асар ва маҳорати бадеии нависанда, муносибати нақди адабӣ ба асар ва маълум кардани аҳамияти он ба хонандай мусоир гузаронида мешавад. Ин масъала дар мақолаи таърихӣ-адабӣ низ бардошта мешавад, бинобар ин матншиносро зарур аст, ки дар ташрехоти таърихӣ-адабӣ аз такрор парҳез карда, ба гуногунхонии байни мақола ва ташрехот роҳ надихад, маҳсусан дар ҳолате ки мақола ва ташрехот аз тарафи шахсони гуногун навишта мешаванд.

Агар мақолаи таърихӣ-адабӣ тамоми эҷодиёти нависандаро дарбар гирад, пас ташрехоти таърихӣ-адабӣ ба як асар оид мебошад, бинобар ин бояд он мухтасар ва мушаххас бошад ва лаҳзаҳои асоситарини зиндагии сиёсӣ-иҷтимоии нависандаро, ки дар вакти таълифи асар ба вучуд омадааст, фаро гирад. Аз ин рӯ, базаи илмии матншинос-шорех бояд дастовардҳои навтарини адабиётшиносӣ, таъриҳ ва дигар илмҳои ба матншиносӣ алоқаманд бошад.

Ташрехоти воеӣ – ин системаи маълумоти воеӣ ба матни нависанда мебошад. Он на танҳо баҳри дарки дурусти ҳусусиятҳои гоявӣ-бадеии асар зарурат дорад, ҳамчунин асарро бо тамоми ҷузъиёти мундариҷавиаш ба хонанда мерасонад. Ташрехоти воеӣ ба ҳамаи чопҳо мутааллиқ аст. Дар ҳақиқат, бояд ҳам дар чопҳои оммавӣ ва ҳам дар чопҳои илмӣ галатҳое, аз қабили бодигарон (ба ҷойи бодгарон – аз «Дохунда»-и С.Айнӣ), Люблен дар Полша (ба ҷойи Любан – истгоҳи роҳи оҳани байни Петроград ва Москва), ислоҳ карда шаванд.

Ташрехоти воеӣ бояд ҷавоби одӣ ба савол набошад, балки матнро ҳаматарафа шарҳу ззоҳ дода, ба хонанда ҳам маълумот ва ҳам дониш дихад. Масалан, дар қисмати ташрехоти матни куллиёти «Дохунда» агар дар бораи ин қалима шарҳи таърихӣ ва этимологӣ дода мешуд, хонанда мефаҳмид, ки қалимаи «дохунда» иҳтизоршудаи «додархонда» буда, дар кӯҳистони тоҷик бо маънову мазмуни рафик, бародар, дӯст истифода мешавад ва дар шаҳрҳо чун Бухоро, Самарқанд, Ҳучанд маънои манғӣ – пойлуч, пойбараҳна, факирро гирифта буд.

Яке аз вазифаҳои муҳимтарини ташрехоти воеӣ ислоҳ намудани саҳвҳои нависанда аст, ки матншинос онҳоро дар матн ислоҳ карда наметавонад. Бояд дар қисмати ташрехи воеӣ матншинос на танҳо оид ба саҳв сухан ронад, ҳамчунин сабаби

пайдо шудани онро низ нишон дихад. А.М.Горкий дар маърузааш дар Анчумани якуми нависандагони СССР гуфтааст, ки маҷмӯаи реаксионии «Вехи» соли 1907 ба табъ расидааст. А.М.Горкий медонист, ки ин маҷмӯа соли 1909 чоп шудааст, вале воқеаҳои ин маҷмӯа, ки ба солҳои 1905-1907 тааллук дошт, нависандаро бо чунин саҳв бурдааст. Ё худ дар матнҳои чопии соли 1931 ва минбаъдаи «Одина» чунин чумла омадааст: «Одинаро ҳарчанл
куввати он набуд, ки каф занад ва «урро» гӯяд, лекин аз суханони Иван ба таъриф (дурусташ таърих – К.А.) ва сабаби инқилоб пай бурда, мазмуни ин шеърро аз дили худ гузаронид» (8,30).

Бояд гуфт, ки порчай дар зераш ҳаткашида ба матнҳои солҳои 1938 ва минбаъда мувофиқат надорад, зеро дар матнҳои мазкур муносибати аҳли ҷойхонаи Шоҳмирзо ба суханони Иван на бо хитоба ва уррогӯҳо, балки ба воситаи ҷумлаҳои ҳикоягӣ баён шудааст. Дар ин ҳолат ба каф задан ва «урро» гуфтан хостани Одина зарурат намемонад. Илми матншиносӣ сабаби асосии аз тарафи нависанда сар задани саҳви мазкурро дар тағиیر додани матни асар медонад. Равшан намудани ин гуногунҳонӣ вазифаи бевоситаи шореҳ мебошад.

Дар охир ташреҳоти воқеӣ ба хонанда маълумотҳоеро мерасонад, ки барои дуруст фаҳмидани матн ба он ёрӣ мерасонад, чун маълумот оид ба шаҳсҳои ишораҳуда ва баязе паҳлӯҳои ҳаёти онҳо, ба ҷойи номҳои аслӣ овардани номҳои дигар ва гайраҳо. Масалан, вақте ки овардани номи Белинский дар мақолаҳо аз тарафи сензура манъ шуда буд, Добролюбов дар як қатор мақолаҳояш ба ҷойи фамилияи ў «мунаққиди гениалии Гогол» менавишт. Ё худ дар матбуоти даврагии солҳои 20-уми садаи XX тоҷик Айнӣ, Лоҳутӣ, Турсунзода ва даҳҳо дигар адабону рӯзноманигорони тоҷик бо имзои мустаор ё беимзо ё таҳаллусҳои нав асар чоп мекарданд. Дар ташреҳоти воқеӣ на танҳо таҳаллусҳои нависандагон оварда мешавад, инчунин бояд сабаби ба чунин таҳаллус асар навиштани онҳо аниқ карда шавад, зеро ба гуфти мунаққид С.Табаров: «Ҳангоми ҷустуҷӯи асарҳои мустаорӣ, номуайянмуаллиф ва колективона, ному насаби муаллифони асарҳои бадей ё беимзо, ё бо таҳаллusi нав, ё мустаор (О.И. – Обид Исматӣ, Наистонӣ – Алӣ Хуш, Б.Рахимов – Боқӣ Раҳимзода, М.Раҳимзода – М.Раҳимӣ, Абдулғанӣ – А.Мирзоев, Нигҳати Шугнонӣ – Нодир Шанбезода ва бисёр дигарон) пеш аз ҳама ба ҳусусиятҳои ғоявию тематикӣ, забон, сабку услуб, жанру намуд, поэтикаи эҷодии онҳо аҳамияти якумдараҷа додан лозим аст» (106, 139).

Ҳатто дар ҳолатҳое, ки адаб аз дигар муаллиф иқтибос кардааст, бояд на дар бораи сарчашмаи иқтибос таваҷҷуҳ зоҳир шавад (аниқ карданӣ манбаи иқтибос кори саҳл аст), балки барои

ошкор кардан хусусиятҳои иқтибос аз тарафи нависанда, муайян кардан сабаби овардани иқтибос лозим мешавад. Ва агар иқтибос нодуруст оварда шудааст, онро мувофиқи манбаъ ислоҳ кардан шарт нест, балки сабаби истифодаи нодурусти иқтибосро муайян кардан лозим аст.

Ҳамин тарик, ташрехоти воқеии матн як намуди басо мураккаби фаъолияти матншиносӣ мебошад, ки дониши амиқ ва ҷаҳонбинии васеъро тақозо дорад. Ташрехоти воқеӣ бояд дар асоси дастовардҳои навтарини илм сурат бигирад ва матншинос ҳақ надорад, ки маълумотнома, энсиклопедияҳо ва ташрехҳои воқеии кӯхнаро гайританқидӣ истифода кунад. Дар айни ҳол бояд танҳо ҳамон таркибҳое шарҳ дода шаванд, ки ба ҳонандагон номафҳум буда, аз тарафи онҳо дастрас карданашон душвор бошад.

Ташрехоти лугавӣ. Матншинос бояд ҳамон калима ва таркибҳоеро ба ҳонандагон шарҳ диҳад, ки аз истифодаи забони адабии ҳозира фарқ доранд ва ба ҳонандагон номафҳуманд ё нодуруст маънидод мешаванд, ба мисли архаизмҳо, неологизмҳо, варваризмҳо, диалектизмҳо, профессионализмҳо ва г. Ва дар ин ҳолат низ матншинос калима ё таркибро танҳо ба маъни имрӯза нагардонида, балки моҳият ва лавозимоти дар асар истифодаи онҳоро равшану возех намояд. Маслан, устод Лоҳутӣ дар шеърҳои давраи аввали эҷодиёташ, ки дар Эрон ва Туркия таълиф шудаанд, баъзе калима ва мафҳумҳоеро истифода кардааст, ки ба ҳонандай имрӯзai тоҷик мафҳум нестанд ва шарҳу тавзехи онҳо барои дарки дурусти матнҳои шоир мегардад: Дукулу (дугоникҳо), чулҳо офтобӣ мешаванд (айбҳои пинҳонӣ ошкор мегарданд), дуда (хонадон, оила), Илҳомӣ (таяхаллуси падари Лоҳутӣ), хорбор (хӯрокворӣ), ҳазиз (чукурӣ, нишебӣ, пастӣ), фасинҷон (як навъ ҳӯриш аст, ки аз гӯшт, чормагз ва шираи анор мепазанд), шӯҳм (шудгор) ва г. Ё худ адабони муосир чун шеърборон, камонмардон, ғамогонда, (Ш.Лоик), ёдвор, балопеч, мардгоҳ (Салими Хатлонӣ) калимаву таркибҳои нав истифода кардаанд, ки дар қисмати ташрехоти лугавӣ шарҳу эзоҳи онҳо зурур аст.

3

Ба қисмати дастгоҳи илмӣ-эзоҳӣ ҳамчунин феҳристҳои гуногун доҳил мешавад. Вазифаи онҳо ёрӣ расонидан ба ҳонанда дар дарки амики мундариҷаи асар мебошад: маълумот оид ба ҷойи чопи ин ё он асар («Феҳристи асар»), ёрӣ расонидан барои ёфтани номҳои персонажҳои асар ва номҳои шахсиятҳои воқеӣ ва мунаққидон («Феҳристи номӣ») ва г.

Феҳристи асосие, ки дар ҳамаи матнҳои чопӣ мушоҳида мешавад, «Мундариҷа» мебошад, ки номгӯи бобҳо ва дигар

faslخои асарро, чун «Дигар таҳрир ва вариантҳо», «Матн» фаро мегирад.

Дар мундариҷаи ҷилди аввали Куллиёти ҳафтҷилдаи устод Лоҳутӣ (алҳол ду ҷилдаш (солҳои 1987, 2010) дастраси хонандагон гардидааст) дар охири сарлавҳаи ҳар шеър ду ва ё се ракам истифода шудааст. Масалан, шеъри «Рӯйи ту, ки рашки моҳи Нахшаб бошад» бо ракамҳои 15 (нусхай асосии шеър) ва 322 (тавзехот-сарчашмаҳои матн) ишора шудааст, шеъри «Эй ранҷбари сиёҳтолеъ» бошад, бо ракамҳои 23 (нусхай асосии шеър), 249 (фарки матнҳо, вариантҳо), 324 (тавзехот-сарчашмаҳои матн) ишора шудааст.

«Мундариҷа» бояд саҳифаҳои ҳар бобу фасл ва асарҳои хурду қалони китобро фаро гирад, риоя нашудани ин қоиди маъмулӣ ба хонанда душворӣ меоварад. Юсуфи Акбарзода камбудии асосии китоби Низом Қосим – «Аз ассалом то вассалом»-ро (Душанбе, «Истеъдод», 2014. 864 с.), ки дар он шеърҳои даҳ маҷмӯаи дар солҳои гуногун батабърасидай шоир пайдарпай ҷойгир шудаанд, дар номукаммалий ва надоштани мундариҷаи маъмулӣ медонад: «Дар мундариҷа танҳо аз қадом саҳифа то қадом саҳифаро фаро гирифтани ин ё он китоб (дар мундариҷа факат саҳифаҳои маҷмӯаҳо қайд гардидааст – К.А.) сабт шудааст. Ва барои он ки қас аз ашъори дохили китобҳо оғоҳ бишавад ва шеъри дилҳоҳашро пайдо бикунад, бояд 813 вараки китобро бигардонад, ки заҳмати ҳастакунандаест» (25, 114).

Вале як «Мундариҷа» талаботи хонандаро қонеъ карда наметавонад. Дар Куллиёти бисёрҷилда барои ёфтани асари матлуб мундариҷаи ҳамаи ҷилди Куллиётро дидан лозим мешавад. Барои рафъи ин номувофиқатӣ феҳристи ҷамъбастӣ, лозим аст, ки дар он бо тартиби алифбо номи тамоми осор ва дар қадом ҷилди саҳифа ҷойгиршавии онҳо сабт мешавад. Дар феҳристи ҷамъбастӣ асарҳо танҳо бо тартиби алифбо ҷой дода мешавад ва тартиби алифбо дар ҳарфҳои дувум ва минбаъдаи асар низ ба ҳисоб гирифта мешавад (куллиёти Пушкин, Гогол...)

Агар дар куллиёти нависанда ҳамаи асарҳои ў ҷойгир набошад, пас дар феҳристи ҷамъбастӣ боз феҳристи асарҳои чопнашударо илова кардан зарур аст ва дар ин сурат хонандай мутахассис оид ба тамоми осори нависанда маълумот мегирад.

Дар қисмати феҳристи асар феҳристи мактубҳоро низ дохил кардан мумкин аст, ки, одатан, алоҳида мураттаб мегардад. Ин дар қисмати «Мундариҷа»-и ҷилди бо мактубҳо дода мешавад ва, одатан, бо тартиб раками мактуб, суроға ва санаи он оварда мешавад. Агар дар осор мукотиботи нависанда ворид шавад, пас аввал феҳристи мактубҳои нависанда, минбаъд мактубҳои ба ўирсолшуда ҷой дода мешавад.

Дар охир дар як қатор осори нависандагон зарурати феҳристхои гуногуни соҳавӣ пайдо мешавад, ки ҳам хусусияти эҷодиёти нависанда ва ҳам фарқияти нашрияро инъикос карда тавонад. Баъзе нависандагон ҳамвора номҳои асарҳояшонро иваз мекунанд ва хонанда ба ин падида ҳам тавассути феҳрист ошно мешавад. Масалан, романи Гулруҳсор аввал бо номи «Марзи номус» («Садои Шарқ», 1988, №1, 2) ва баъд бо номи «Занони Сабзбахор» (1989) чун китоби алоҳида чоп мешавад.

Дигар навъи феҳристи феҳристи номҳо мебошад, ки дар он шахсиятҳои воқеӣ, ки нависанда дар рӯзнома, мактубҳо, ёддоштҳо ёдовар шудааст, ном бурда мешавад. Дар ин феҳрист ҳамчунин номҳои дар мақолаи муқаддимавӣ, тавзехот... ишора шуда низ қайд мегарданд. Албатта, дар бахши феҳристи персонажҳои адабӣ ҳама персонажҳо не, ҳамон персонажҳое доҳил мешаванд, ки қаринаи воқеӣ доранд ва ифодакунандаи замону макони воқеа ва муносибатҳои гоявии асар мебошанд. Масалан, дар романи «Гуломон»-и С.Айнӣ бештар аз 200 персонаж амалиёт дорад, vale ҳамагӣ ҷандтои персонажҳо дар тавзехоти ҷилди сеюми Куллиёти устод шарҳ ёфтааст: «Рустами Ашкӣ – шахси таърихии реалий буда, образи он дар «Ёддоштҳо» тасвир ёфтааст» (15, 618). Ҳамчунин баъзе номҳои мифологӣ, мағҳумҳои арҳаистӣ ва неологизмҳо, ки шарҳи онҳо барои дарки дурусттари асар заруранд, низ таъкид меёбанд.

Қоиди асосии феҳристи мавзӯй ҳамин аст, ки дар он бояд танҳо мағҳумҳои мухимме, ки ифодакунандаи мақсаду мароми муаллиф мебошанд, шарҳу баён ёбанд. Ин аст, ки бояд тартибдихандай феҳрист ба қонуну қоидаҳои калимаву мағҳумҳо зътибори аввалиндарача дихад.

Таҷрибаи чопии осори нависандагони классик нишон медиҳад, ки феҳристҳо бояд шаклану мазмунан гуногун бошанд ва талаботи хонандагони гуногунро қонеъ намоянд. vale мақсадашон як – ба хонанда осон намудани истифодаи осори адибон мебошад.

14.Хелҳо ва иавъҳои чопии осори адибон

Дар шаронти ҳозираи табъи нашри беандозаи китоб мо ба яке аз хусусиятҳои фарқунандаи китобчопкуни – гуногуни шақлҳову иавъҳои чоп ҳанвора дучор меоем. Масалан, барои як қисми чопҳо матн махсус тайёр карда мешавад, як қатор чопҳои дигар аз рӯйи матнҳои чопии пештар ба вучуд оварда мешаванд. Баъзе матнҳо ба хонандай умум нигаронида шудааст, як қатор матнҳои дигар ба хонандай мутахассис пешниҳод мешавад. Қисмате чопҳо бо муқаддима, тавзехот ва феҳристҳои гуногун фаро гирифта шудаанд, дар дигар танҳо матни нависанда ба

хонанда пешниҳод мегардад ва г. Пас, матншиносро зарур аст, ки ба ин масъалаи басо муҳимми муайян намудани дараҷаи табъу нашри осори нависандагон зиёда таваҷҷуҳ намояд ва ҳамеша дар хотир дошта бошад, ки ҳар як чоп хонандаи худро дорад.

I. Хелҳои чопи осори бадеӣ

Дар матншиносӣ мувофиқи дараҷаи коркарди матни ба чоп тавсияшаванда хелҳои нашр тақсимбандӣ мешавад ва дар ин ҳолат се қисмат ба ҳисоб гирифта мешавад:

1. Матн бе ягон тағйирот ба табъ расонида мешавад;
2. Матн аз тарафи матншиносон ба чоп тайёр карда мешавад;
3. Матн аз рӯи матни пештар таҳиягардида чоп мешавад.

1. Нашри ҳӯҷҷатӣ чунин нашрест, ки матни он ба асл комилан мувофиқат дорад. Ин имкон медиҳад, ки матн намуди зоҳирӣ аслро (ҳам соҳти ҳарф, ҳам ороиши матн ва ҳам таҳриру ислохи он ва г.) пурра дар худ таҷассум намояд. Ин навъи чоп бо ду тарз амалий мегардад: бо дастгоҳи суратгирий ва бо тавассути ҳуруфчинӣ. Ҳолати аввал чопи факсимил мебошад, ки он бояд ҳолати дастгоҳро пурра таҷассум намояд. Вале чопи факсимил матни аслро комилан иваз карда наметавонад, зоро дар он сифати когаз, ранги ҳат, ҷойҳои қатъшудаи варақ, ки дар омӯзиши нусхашиносии матн зиёда заруранд, номаълум мемонанд, ки ин матнро ҳалалдор мекунад.

Ин ҳолат матншинос ва нусхашиносеро, ки танҳо аз рӯи чопи факсимил кор бурда, аз нусхай асл сарфи назар мекунад, ба ғалат наандохта наметавонад. Бинобар ин матншинос бояд дар назар дошта бошад, ки чопи ҳӯҷҷатӣ танҳо дар сурати дар худ инъикос кардани тамоми сифатҳои матни асл ба вуҷуд оварда мешаваду ҳалос.

Чопи факсимил ё фотографӣ зиёдтар барои ба хонанда пешниҳод намудани матнҳои камёби адабиёти қадим ва классикий истифода мешавад, вале дар адабиёти давраи нав низ ин навъи чоп баъзан истифода мешавад. Барои нишон додани бартарии чопи факсимил ба як далел муроҷиат мекунем: соли 1989 нашриёти «Адиб» ҷанд шеъри устод Турсунзодаро, ки дар бемористони шаҳри Москваво моҳи июн навишта шудааст, ҳам бо ҳуруфи кириллӣ ва ҳам дар шакли дастхати муаллиф (бо ҳуруфи арабиасоси тоҷикӣ) ба табъ расонд. Бояд гуфт, ки дастхати муаллиф дар шакли факсимил ба хонанда пешниҳод шудааст ва аз он бармеояд, ки шеъри «Илочам чист?» дар яке аз мамлакатҳои Шарқ моҳи ноябр соли 1949 навишта шудааст. Аммо таърихи ин матн дар ҳуруфи кириллӣ барғалат «Москва, Кунсево, июн-июли

1975» қайд гардидааст. Пас, ин ғалат аз рўйи матни факсимил бояд ислоҳ шавад.

Усули дигари ба вучуд овардани чопи ҳуччатӣ ҳуруфчинӣ мебошад. Ин усули чоп намуди зоҳирӣ матнро инъикос намекунад, vale дар сурати хелле ҷиддӣ ҳуруфчинӣ ва тасҳҳо кардан онро ҳам матни ҳуччатӣ гуфтан имкон дорад.

Чунин матни дақиқу саҳехро муҳаққиқони адабиёти қадими рус матни дипломатӣ (пухтакорона, мукаммал) номидаанд. Матни дипломатӣ дар асоси меҳнати ҷиддии матншиносӣ фароҳам омада, дар айни ҳол барои тадқиқоти минбаъда заминаи мусоид мегузорад. Бо вучуди ин ҳама дақиқкорӣ, азбаски матни дипломатӣ тавассути ҳуруфчинӣ сурат мегирад, дар он пайдо шудани баъзе ғалатҳо аз эҳтимол дур нест. Соли 1888 А.Суворин ном олими рус матни дипломатии «Саёҳат аз Петербург ба Москва»-и А.И. Радишевро ба табъ мерасонад, ки дар варакаи унвони он номи А.И. Радишев сабт нагардидааст.

Оид ба табъу нашри матни ҳуччатӣ боз як нуктаи дигарро хотиррасон кардан лозим аст: дастгоҳи илмӣ-эзоҳӣ дар чопи факсимил одатан аз як мӯқаддима оид ба матни асл, дар кучо ва қадом ҳолат будани он иборат мебошад. Масалан, адабиётшинос Лола Саломатшоева дар мӯқаддимаи матни факсимили Девони Ҳасани Дехлавӣ ҳабар додаст, ки матн аз рўйи дастхати дар қитобхонаи давлатии ба номи М.Е.Сатиков – Шедрини Ленинград маҳфуз, ки дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, чопи факсимил шудааст: «Матни Девон (1 б – 255 а) дар як сутун бо ҳатти хуб ва мавзуни настаълик қитобат шудааст. Унвони асар ба шакли гунбади байзавӣ мутаносибан мунакқаш буда, бо ҷавқоти ранга ороиш ёфтааст ва ҳар як ғазали доҳили ҷавқот ва бо шангарфи сурх қашида шудааст» (103, ХУ).

Дастгоҳи илмӣ-эзоҳии чопи дипломатӣ бошад, басо мураккаб аст. Пеш аз ҳама, мақолаи «Аз нашриёт», ки оид ба усули чоп ва қоидоҳои интиҳоби матн маълумот медиҳад, зарур аст. Ҳамчунин шарҳу тафсири матншиносӣ, ки оид ба сарчашимаҳои матни дипломатӣ, сифати коғаз ва ҳолати ҳатту дараҷаи истифодади он маълумот диҳад, басо зарур аст. Дар қисмати тавзехи таъриҳӣ-адабӣ дар бораи таърихи матни асл ва мавқеи муайянкунандагии он маълумот дода мешавад. Дар ҳулоса пешниҳодҳо ва аломатҳои шартӣ дода мешавад.

Умуман, бо вучуди камшумор будан, матнҳои ҳуччатӣ бо ҳусусиятҳои фарқкунандай худ як навъи мустақили чоп ба шумор мераванд.

2. Чопи интиқодӣ матне мебошад, ки чопи он дар асоси тадқиқи муайянни матншиносӣ сурат мегирад. Вазифаи матни интиқодӣ ба хонанда пешкаш кардани матни аз ҳар ҷиҳат асосноку саҳехӣ

асари адіб мебошад, ки он аз ҳама гуна дахолати беруна ва ғалатҳо орӣ аст. Матнҳои интиқодӣ мувофиқи вазифаашон академикӣ, илмӣ ва илмӣ-оммавӣ мешаванд.

а) **Чопи академикӣ** ин дараҷаи олии чопи интиқодӣ мебошад, ки бо сифати баланд ва меҳнати амиқи мутахассисон фароҳам омадааст. Матни академикиро ҳамон нашриёте ба чоп расонида метавонад, ки ҳайати кормандони он мутахассисони варзида ва дараҷаи олий бошанд, то матни таҳлилкардаи ин ё он пажуҳишгоҳи илмиро ба сифати даркорӣ ба чоп расонида тавонанд.

Матншиносоне, ки таҳияи матни академикиро ба зимма гирифтаанд, бояд вазифаҳои зеринро ба анҷом расонанд: аввалан, миқдори пурраи таълифоти чи ҳаттӣ ва чи чопии адабро аз бойгониҳо ва рӯзномаву мачаллаҳои ватаниву ҳориҷӣ ба таври амиқу дақиқ муйян намоянд; Баъдан, замони таълифи тамоми навиштаоти адабро ба қайд гиранд; солисан, ҳамаи матнҳои ҳаттӣ, нусхаҳои сиёҳнависи ва тозанависи ҳар як асарро ба яқдигар қиёс карда, рӯйхати пурраи матнҳои ҳаттӣ ва чопиро тартиб диханд; чаҳорум, ҳар як матн, маҳсусан матни асосии ба хонандай мутахассис пешниҳодшавандаро муфассал шарҳу эзоҳ диханд.

Барои таҳлили матни академикии осори нависанда матншиносон баяд се талаботро ба инобат гиранд: тамоми матнҳои нависанда чун осори комил ва нотамоми бадей, публистистӣ, илмӣ, ҳамаи мусаввадаҳо, нақшашо ва таҳрирои гуногун, рӯзнома, китобчаи қайдҳо, мактубҳоро дар даст дошта бошанд; Ба хонанда дар асоси талаботи навтарини матншиносӣ матни мӯътамад ва мӯътабареро пешниҳод намоянд, ки солиёни зиёд чун асоси чопҳои минбаъда хизмат карда тавонанд; Дастроҳи илмӣ-эзоҳии чопи академикӣ бояд вазъи умумии тадқики матншиносии осори нависанда ва сатҳи кори онҳоро бар матни муаллиф равшан таҷассум карда тавонад.

Мағҳуми «чопи академикӣ» дар адабиёти Фарб ва рус дар нимаи дувуми аспи XIX пайдо шуд ва аввалин нашрҳои академикии классикони рус – Державин (дар таҳрири Я.К.Грот, 1864-1883), Хемнитсер (дар таҳрири Я.К.Фрот, 1873), Батюшков (дар таҳрири Л.Н.Майков, 1885-1897) хелле ҷиддӣ ба чоп омода шуда, дастоварҳои нақди матнро дар ҳамон давра ботамом дарбар мегирифтанд.

Дар даврони шӯравӣ чопҳои бисёри интиқодӣ ба табъ расонида шудааст, vale ҳамагӣ ҷандтои онҳо ба талаботи чопи академикӣ ҷавобгӯ мебошаду ҳалос. Е.И. Прохоров Куллиёти А.С. Пушкинро дар 16 ч. беҳтарин дастоварди матншиносии шӯравӣ дар соҳаи чопи академикӣ шумурда, қайд мекунад, ки: «Дар ин нашр ҳамаи он ҷизе, ки бо дасти Пушкин навишта шуда, то давраи мо омадааст, ба табъ расидааст» (89, 180). Бар замми ин дар

Куллиёти мазкури Пушкин дастгохи амики илмий-эзохӣ (мақолаи «Аз нашриёт», мақолаи таърихи-адабӣ, эзоҳи матншиносӣ, тавзехи воқеӣ ва хелҳои ишора ва феҳристҳо) пайдарпай ҷой дода шудааст. Дар адабиёти тоҷик то ҳол Куллиёти академикии ягон адаби пешин ё мусир ба вучуд оварда нашудааст.

б) Чопи илмӣ чопи маъмулии нашри интиқодӣ мебошад. Талаботи нахустини ин чоп таҳияи амики матни асосӣ ва шарҳу тавзехи мукаммали ба хонандай мутахассис пешниҳодшуда мебошад. Дараҷаи фарогирии ин асар ба талаботи хонанда ва аҳамиятнокии эҷодиёти нависанда вобаста аст. Куллиёти 90-чилдаи Л.Н.Толстой мисоли ҷолибест дар ҳусуси чопи илмӣ. Ин Куллиётро, ки ба шарафи 100-солагии нависанда оғоз гардидааст, ҳарчанд ки тамоми осори адабии нависанда – бадей, адабӣ-танқидӣ, илмӣ-публitsистӣ, рӯznoma, китобчаҳои хотирот ва 10 000 мактубро дар бар кардааст, vale ҳангоми таҳия варианти нусхаҳои ҳаттӣ ва таҳrirҳои адаб интиҳобан оварда шудааст. Ин аст ки Куллиёти ҳаҷман бузург ва сифатан олии мазкур чопи илмӣ мебошад.

Дастгоҳи илмӣ-тавзехии чопи илмӣ ба дастгоҳи илмӣ-тавзехии чопи академикӣ наздик аст. Мақолаи «Аз нашриёт» ҳатмист, vale азбаски чопи илмӣ ба хонандай мутахассис пешниҳод шудааст, мақолаи таҳрихӣ-адабӣ лозим нест. Ҳамчунин, тавзехоти матншиносӣ бояд ҳамаи маълумоти лозимаро оид ба матн ва корҳои иҷрошудаи матншиносӣ дар бар гирад. Феҳристҳо ва дигар ишораҳо вобаста ба пешниҳоди матн тағйир меёбанд.

в) Чопи илмӣ-оммавӣ чопи басо паҳншуда мебошад. Матни ин чоп низ дар натиҷаи фаъолияти илмии мутахассисон омода карда мешавад, vale он ба доираи васеи хонандагон пешбинӣ шудааст. Дастгоҳи илмӣ-тавзехотии ин чоп шаклану мазмунан ҳусусияти умумӣ дорад. Мисоли чунин чоп дар адабиёти тоҷик Куллиёти 15-чилдаи Айнӣ буда метавонад. Ҳар як ҷилд бо сарсухан оғоз ёфта бо қисмати «Эзоҳот» анҷом меёбад. Аз ҷумла, дар қисмати «Эзоҳот»-и ҷ. 5 Куллиёти устод оид ба очерки «Тирози ҷаҳон» маълумоти зайл омадааст: «Тирози ҷаҳон» маҳсули сафари С.Айнӣ дар моҳи сентябри соли 1936 ба тарафҳои Ленинобод аст. Асар дар оҳири соли 1936 навишта шуда, соли 1937 дар журнали «Барои адабиёти сотсиалистӣ» (№ 5) ва соли 1939 ба шакли китобчаи алоҳида нашр гардидааст. Дар Куллиёт ҳамин нашри алоҳида ба асос гирифта шуд» (16, 270).

Чопи илмӣ нишонаи боло рафтани дараҷаи саводнокии хонанда мебошад, ки матни саҳҳ ва мақолаҳои оид ба таърихи эҷоди асар дарҷ шударо меписандад.

Маълум, ки ба вучуд овардани чопи академикӣ басо душвор буда, меҳнати токатфарсо ва вақти зиёдро тақозо дорад. Ин аст,

ки барои ба вучуд овардани он таҳкурсӣ ва пойдевор лозим аст ва ин пойдевор чопҳои илмӣ-оммавии асарҳои алоҳида буда метавонад. «Орзуи нашри пурраи куллиёти Пушкинро кардан нашояд, вакте ки ҳанӯз барои ҳар як асари алоҳидаи шоир корҳои вазнини муқоисаи матнҳо дар пеш аст. Аз куллиёти Пушкин оғоз кардан не, балки ба он анҷом додан лозим аст» (53,121).

Дар ҳақиқат чопи илмӣ-оммавии асарҳои алоҳидаи ин ё он нависанда рафта-рафта барои чопи академикии осори ӯ заминаи мусоид фароҳам меоварад. Соли 2010 нашриёти «Адиб» матни илмии қиссаи «Марги судхӯр»-и С. Айниро чоп намуд, ки ҳам ба хонандай мутахассис ва ҳам ба оммаи васеи хонандагон нигаронида шудааст. Ин асар аввалин чопи интиқодии қисса мебошад, ки дар асоси тадқиқи матншиносии се нусхай қаламӣ ва се нусхай чопӣ фароҳам омадааст. Чопи илмӣ-оммавии қиссаи «Марги судхӯр» бо сарсухани кӯтоҳ (Аз мураттиб) оғоз гардида, матни саҳҳи қисса ва иловахоро дар бар кардааст. Дар қисмати иловахо муқаддимаи нависанда ба чопи соли 1953, мақола оид ба таърихи эҷоди қисса ва тавзехоту ташреҳот ба хонандай мутахассис пешниҳод гардидааст. Ин чоп метавонад дар оянда асоси чопи қиссаи «Марги судхӯр» дар Куллиёти С. Айни бошад.

Дар чопи илмӣ-оммавӣ қисмати вариантҳо чой надоранд, вале дастгоҳи илмӣ-эзоҳии чоп, аз ҷумла мақолаҳои таъриҳӣ-адабӣ, адабӣ-танқидӣ, шарҳу тавзехи матншиносӣ, шарҳи воқеӣ ва лугот дар он барои хонанда басо зарур аст.

3. Чопи оммавӣ – чопе, ки матни он маҳсус тайёр нашуда, аз рӯйи матни интиқодии пешина рӯбардор мегардад. Он ба хонандай умум нигаронида шуда, паҳншудатарин навъи чоп ба шумор меравад. Бояд таъқид кард, ки чопи оммавӣ маҳз аз рӯйи чопи интиқодӣ сурат мегирад, зеро дар ҳолати аз рӯйи чопи оммавӣ ба вучуд омадан ғалатҳои чопи пешинаро дар шакли боз ҳам бештар идома ҳоҳад дод.

Дар чопи оммавӣ муҳаррир ҳукуқи тағиیر додан ё худсарона ба чопи интиқодӣ даҳл карданро надорад, танҳо метавонад агар дар чопи интиқодӣ ғалатҳои забонӣ чой дошта бошад, онҳоро ислоҳ намоядӯ ҳалос.

Соли 2011 нашриёти ТҶБ «Истиқбол» (Туркия) қиссаи «Марги судхӯр»-и С. Айниро бо муқоваи саҳт ва когази ҳушсифат бо төъдоди 8 000 нусха чоп намуд. Ин матн аз рӯйи ҷилди IV Куллиёт (с. 1961) нашр гардидааст, бинобар ин, ғалатҳои дар матни Куллиёт ҷойдошта дар чопи оммавии ТҶБ «Истиқбол» низ роҳ ёфтааст: «Ин роҳ он қадар бад набуд, яҳ бастагӣ бошад ҳам, оҳурчаҳои ҷарҳи ароба ҳам дошт, ки дар он ҷоҳо асп наранҷида қадам мегузошт» (23, 62). Агар матни оммавии ТҶБ «Истиқбол» аз рӯйи матни илмии «Марги судхӯр» (Адиб, 2010) сурат мегирифт,

он ғоҳ чойи вожаи ғалати наранцидаро вожаи дурусти **налағжида** мегирифт.

Баъзан барои боз ҳам саҳеҳтар табъ гардиданчи чопи оммавӣ баробари чопи илмӣ матнҳои дигари осори адиб низ истифода мешавад. Масалан, З. Аҳрорӣ – мураттиби «Мунтаҳабот»-и Соиб, ки соли 1980 аз тарафи нашриёти «Ирфон» бо төъдоди 20 000 нусха (тахияи Амирии Фирӯзқӯҳӣ) ба чоп расидааст, чунин иттилоъ додааст: «Дар ҷараёни бо алифбои имрӯзai тоҷик ба нашри оммавӣ ҳозир намудани ин маҷмӯа Куллиёти мазкур (Куллиёти соли 1333 ҳ.- К. А.) ба асос гирифта шуда, нусхай чопи сангӣ ҳамчун нусхай фаръӣ танҳо дар мавридиҳои зарурӣ истифода гардидааст» (35, 40).

Дар нашри оммавӣ шарҳи лугот зарур аст, то ки ба хонанда маънни калимаҳо ва мағҳумҳои душворписанд дастрас бошад. Файр аз ин бояд дар матни оммавӣ муҳтавои асарҳои чопшавандӣ низ ба эътибор гирифта шавад. Масалан, дар аксари матнҳои қаламӣ шӯҳихо ва хушгӯҳои аз одоб беруни адибон ҷой доранд, ки онҳоро ба оммаи хонанда, маҳсусан ба мактаббачагон, пешкаш кардан мувоғики мақсад нест. Дар чопи интиқодии «Бадоеъ-ул-вақоء» ном асари Зайниддин Маҳмуди Восифӣ, ки аз тарафи А. Болдириев дар ду ҷилд (Москва, 1961), ба табъ расидааст, як қатор латифа ва хушгӯҳои қабех ба назар мерасад, вале дар талхиси «Бадоеъ-ул-вақоء» (Душанбе, 1985), ки аз тарафи С. Айнӣ ба табъ расидааст, ин гуна суханҳо ҳазв шудаанд.

Дастгоҳи илмӣ-эзоҳотии чопи оммавӣ ба хонандай умум пешниҳод шудааст, бинобар ин мақолаи адабӣ-танқидии он дар шакли оммафаҳм ва дастрас пешниҳод мешавад, то хонанда ҳам ҳолномаи адиб ва ҳам мазмуну муҳтавои асари пешниҳодшударо равшану возех дарк карда тавонад. Сарсухани «Мунтаҳабот»-и Соиб, ки мураттиб Зоҳир Аҳрорӣ пешниҳод кардааст, аз ҷилд саҳифа иборат буда, дар он ҳолнома ва услуби эҷодии шоир ва дастовардҳои ӯ дар сабки ҳиндӣ басо муфассалу оммафаҳм баррасӣ шудааст.

Дар чопи оммавӣ, маҳсусан чопи оммавии нависандагони классик, қисмати эзоҳоти таъриҳӣ ва шарҳи лугот зиёда зарур аст. Мутаассифона, дар баъзе ҷопҳои оммавӣ, аз ҷумла дар «Мунтаҳабот»-и Соиби Табрезӣ эзоҳоти таъриҳӣ-адабӣ ва шарҳи лугот нест, ки ин ҳолат сабаби нарасидани фаҳми хонанда ба баъзе рамзҳо, мағҳумҳо ва образҳои шоир мегардад.

Нашри оммавии «Ашъори мунтаҳаб»-и Шоҳин (Сталинобод, 1960) бо сарсухан оғоз гардида, баъди матн шарҳи лугат оварда мешавад ва дар поварақ баъзе мағҳумҳо эзоҳ дода мешавад, ки ин ба талабот нисбатан мувоғик аст.

Ҳамин тарик, дар таҷрибаи матниносии мусоир се навъ ё хели чоп – чопҳои ҳучҷатӣ, интиқодӣ ва оммавӣ мушоҳида мешавад, ки онҳо аз якдигар моҳиятан фарки зиёд доранд, дар айни ҳол ба якдигар иртибот ҳам доранд. Чопи дипломатӣ бо тамоми амиқият ба матни он муносабати танқидиро тақозо дорад. Чопи илмӣ-оммавӣ бошад, ҳам хусусияти чопи илмӣ, ҳам хусусияти чопи оммавиро дар ҳуд инъикос кардааст. Чопи оммавӣ низ рӯбардори одии матни илмӣ нест, балки барои чопи сахехи матн меҳнати муайяни матниносро тақозо мекунад.

II. Навъҳои чоп вобаста ба гунҷойиш

Дар зери мағҳуми навъҳои табъу нашр вобаста ба гунҷойиш асосан дараҷаи дарбаргирии осори адибон дар маҷмӯаҳои ҳаттиву чопӣ дар назар дошта мешавад. Дар адабиёти классикии форсу тоҷик навъҳои гуногуни маҷмӯаӣ осори адибон мушоҳида мешавад, ки баъзе пештар ва баъзеи дигар баъдтар ташаккул ёфта, номгузорӣ шудаанд: Куллиёт, девон, баёз, радиоф-ул-ашъор, сафина, чунг, тазкира...

Куллиёт – матнест, ки кулли осори муаллифро (чи ба назм, чи ба наср эҷод гардида ва чи мактубот ва осори публицистиву илмӣ) фаро мегирад. Масалан, Куллиёти Мирзо Абдулқодири Бедил тамоми осори адибро фароҳам овардааст: «Дебоча», «Ирфон», «Тури маърифат», «Никот», «Ишорот ва ҳикоёт», «Рукъаот», «Чор унсур», «Муҳити аъзам», «Тилисми ҳайрат», «Ғазалиёт», «Рубоиёт», «Қасоид», «Қитъаот ва қитъаҳои таърихӣ», «Таркибот ва тарчеот», «Ташбеҳот ва тамсилот».

Куллиёт дар адабиёти форсу тоҷик асосан аз аспи XIII мелодӣ анъана шуда, минбаъд такмил меёбад. Қисмате аз суханварон куллиёти осорашонро худашон мураттаб намудаанд. Аз ҷумла, Абдурраҳмони Ҷомӣ Куллиёти осорашро худаш тартиб додаст, ки 37 асарро дарбар мегирад. Куллиёти Саъдии Шерозиро бошад, ки ҳуди адиб тартиб дода буд, бо гузашти солҳо Алӣ ибни Аҳмади Бесутун ном шахс таҷдиду такмил медиҳад. Куллиёти адибонро мувоғики жанру навъҳои адабӣ низ тартиб медиҳанд (Куллиёти газалиёти Амир Ҳусрав, Саъдӣ ва ғ.).

Анъанаи тартиб додани куллиёти адибону суханшиносони тоҷик дар давраи нав низ идома дорад ва дар шароити нави иҷтимоӣ аз нигоҳи пайдарпайии жанрҳои адабӣ такмил ёфтааст. Куллиёти С.Айнӣ, А.Лоҳутӣ...

Девон – маҷмӯи асарҳои лирикӣ аз қабили газал, қитъа, қасида, робӣ, мусаммат, тарчеот, мустазод ва гайра. Яъне маҷмӯае, ки дар он гайр аз достон ва асарҳои мансури адиб дигар ҳамаи асарҳои манзуими ў дохил мешавад. Девон аз оғаридаҳои адабиёти

форсун точик буда, тартиб додани он аз асрхон IX-X расм шудааст. Мувофики баязе маълумот аввалин шоири соҳибдевон Ҳанзалаи Бодғисӣ (ваф. 839м.) будааст. Баъзеи дигар, чун Давлатшохи Самарқандӣ, дар ин ақидаанд, ки нахустин девони адабиёти форсун точик ба устод Рӯдакӣ тааллук дорад.

Аз замони Шайх Саъдӣ (асри XIII) сар карда, қонуну қоидан муяйни девонсозӣ ҷорӣ гардид ва акнун газал, қасида, рубойӣ, қитъа, мусаммат, фард, тарчеот ва маснавиҳои хурди лирико дар девон алоҳида тақсимбандӣ мекарданд ва ҳангоми ҷобаҷогузории ҳар жанр тартиби алифбо («баҳри алиф», «баҳри бо», «баҳри те»...) ба ҳисоб гирифта мешуд. Ба гуфти адабиётшинос С. Сиддиков, «гайр аз «Қасоиди арабӣ», «Қасоиди форсӣ», «Таҷеъбанд», «Қитъаҳо, рубоиҳо ва фардҳо», ки бобҳои алоҳидаи Куллиёти Саъдиро ташкил додаанд, танҳо газалиёташ дар чаҳор девон («Девони тайибот», «Девони бадоевъ», «Девони ҳавотим», «Ғазалиёти қадим» фароҳам омадааст» (100, 19).

Девон дар адабиёти дигар ҳалқҳои Шарқ (аз ҷумла адабиёти ҳалқҳои туркзабон) низ маъмул гардид, ки намунаи барҷастаи ин девонҳои Алишери Навоӣ мебошад. Навоӣ ҳуд ашъори ўзбекиашро бо унвони «Ҳазоин-ул-маонӣ» дар чаҳор девон ҷамъ намуд: «Ғароиб - ус - сигар», «Наводир - уш-шубоб», «Бадоевъ-ул-васат», «Фавоид-ул-кибар» ё «Чаҳор девон». «Девони Фонӣ» бошад, ашъори лирикии форсӣ - тоҷикии ӯро фаро гирифтааст.

Анъанаи тартиб додани девон баъдҳо дар адабиёти тоҷик давом кард, чун девони Туграли Аҳорорӣ (1916). Аз шоирони давраи нави тоҷик устод Лоҳутӣ ду маротиба мачмӯаи ашъорашро дар шакли «Девон» ба ҷоп расонд. Аз адабони Ғарб И. Гёте, шоири бузурги немис, ашъори дар пайравии шоирони классикии форсун тоҷик эҷод кардаашро бо унвони «Девони ғарбӣ-шарқӣ» гирд овардааст.

Баёз – мачмӯаи ашъори баргузидай шоирони гуногун, ки ягон адаб ё котиби хушҳат мураттаб месозад. Баёзсозӣ дар асрҳои миёна ба ҳукми анъана даромада, ҳусусан аз охири асри XVIII бештар маъмул мегардад. Баъди пайдо шудани дастгоҳи ҷопӣ баёзҳои ҷопӣ пайдо шуданд. Ба гуфти Субҳон Давронов, «мураттибони баёзҳо одатан дӯстдорони шеъру адаб буданд ва ҳар яки онҳо мувофики ҷаҳонбинӣ, завқи бадей ва салиқаи шеърфаҳмии ҳуд ашъори шоирони гузаштаю мусосирашонро интиҳоб карда, мураттаб месоҳтанд» (46,228).

Баёзҳо аҳамияти қалони илмию тарбиявӣ доранд ва барои дастрас кардани ашъори шоироне, ки эҷодиёти онҳо ё тамоман ё қисман аз девону мачмӯаҳо дур мондаанд, мусоидат мекунанд.

Маълум, ки куллиёти шоири шинохтаи охири асри XIX ва ибтидои асри XX Ҳочӣ Ҳусайнӣ Ҳатлонӣ соли 1913 (1331 ҳ.) ба

табъ расида буд. Вале осори охири ҳаёти ў алҳол дастраси монест. Ба адабиётшинос Сайдумар Султон соли 1976 мақолае бо номи «Маълумоти тоза оид ба Ҳочӣ Ҳусайн» чоп намуд, ки мувофиқи он 278 мисраш шеъри Ҳочӣ аз баёзи аз тарафи Мирзо Ҳайти Саҳбо мураттабгардида дастрас шудааст» (104).

Дар адабиёти давраи нави тоҷик ҳам маҷмӯаҳои муштараки шоирон бо номҳои «Риштаборон», «Чароги фурӯзон», «Баёзи меҳр»... дар Тоҷикистон ҷоп шудаанд, ки шакли баёзҳои пешинаро ба хотир меоранд.

Радоиф-ул-ашъор – маҷмӯаи ашъори мунтаҳаби шоирони давраҳои гуногун, ки аз тарафи адибону шоирон ё худ муҳлисони адабиёт гирдоварӣ мешаванд. Радоиф-ул-ашъор аз рӯйи радифи байтҳои ғазал, қасида ва гайра мураттаб мегардад. Тартиб додани Радоиф-ул-ашъор тақрибан аз асрҳои XV-XVI, ки давраи инкишофи назирашарой мебошад, оғоз ёфта, дар асрҳои XVIII-XIX боз ҳам ривоҷ гирифтааст. Масалан, Радоиф-ул-ашъори Сайфӣ бо ин байти Саъдӣ:

Бо ман, ки сабухӣ задаам, хирқа ҳаром аст,

Эй маҷлисиён, роҳи ҳаробот қадом аст. –

оғоз ёфта, дар он ғазалҳои ҳамрадиғи 77 шоир ҷамъ оварда шудааст. Ё худ Радоиф-ул-ашъори Фаҳрии Ҳиравӣ (соли гирдовардааш 1523) аз аввалин ва машҳуртарин радиоф-ул-ашъорҳо буда, аз ғазалҳои истиқболияи 254 шоири асрҳои XII-XVI фароҳам омадааст.

Сафина – дар истилоҳ ба ду маъно истифода мешавад: якум, наклиёти обӣ: дувум, дафтари шеър, баёз, маҷмӯаи ашъор ва ғ. Сайидо гуфтааст: Абёт аз сафина чу симоб шуд равон...

Сафина низ чун тазкира, баёз, радиоф-ул-ашъор дар маҳфуз доштани ашъори шоирон ва асарҳои насрини бадеиву илмӣ аҳамияти қалон дорад. Шоир Соиби Табрезӣ соли 1724 «Сафина»-е тартиб додаст, ки дар он намунаи ашъори қариб 500 шоири Эрон, Ҳиндустон, Осиёи Миёна ҷамъоварӣ шудааст, ки дар миёни онҳо шеърҳои Рӯдакӣ, Шаҳиди Балҳӣ, Қатрон, Рашидии Самарқандӣ, Кисоии Марвазӣ низ ҷой доранд.

«Сафинаи Ҳушгӯ» бошад, тазкираест, ки шоир ва насрнависи форсизабони Ҳиндустон Биндробон Доси Ҳушгӯ солҳои 1724-1734 таълиф кардааст, ки он шарҳи ҳол ва намунаи ашъори 1418 шоири форсизабони давраҳои гуногунро дарбар мегирад(30,623).

Чунг – маҷмӯаи хаттиест, ки дар он ашъори шоирони гуногун, рисолаҳои илмии донишмандон ва қиссаву ҳикоёти ҳурди нависандагон ҷой дода мешавад. Анъанаи тартиб додани чунгҳо таҳминан аз асри XVIII ҷорӣ гардидааст. Чунг аз баёз қалонтар мебошад, инчунин дар чунгҳо асарҳои илмӣ чун фикҳ, риёзиёт, фалсафа ҷой дода мешавад. Чунг мӯковай саҳту мустаҳкам дорад

ва ин барои дар ҳолати хуб нигаҳдорӣ кардани маводи бадеиву илмӣ мусоидат мекунад.

Тазкира – дар илми адабиётшиносӣ асарест, ки дар он муҳтасари шарҳи ҳол ва намунаи эҷодиёти адабон оварда мешавад. Тазкиранависӣ дар адабиёти форсӯ тоҷик таърихи бою рангин дорад ва аввалин тазкираи комил дар ин адабиёт «Лубобул-албоб»-и Муҳаммад Авғони Бухорӣ мебошад, ки солҳои 1221-1222 мелодӣ таълиф гардидааст ва дар ду ҷилди он оид ба 299 шоири касбӣ ва гайриҳифай сухан меравад.

Анъанаи тазкиранависӣ дар ин адабиёт басо пуркуват аст ва аз «Маноқиб-уш-шуаро»-и Камолуддини Хотунӣ (асри XII) сар карда, то «Тазкират- уш- шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ (асри XV), «Тухфаи Сомӣ»-и Соммирзои Сафавӣ (асри XVI), «Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибӣ (асри XVI), «Музаккир-ул-асҳоб»-и Малеҳои Самарқандӣ (асри XVII), «Тазкори ашъор»-и Садри Зиё (ав. асри XX), «Намунаи адабиёти тоҷик»-и С. Айнӣ (ав. асри XX) тазкираҳои бисёре таълиф гардидаанд. Тазкираҳо хусусияти илмӣ доранд, зеро дар онҳо оид ба ҳусну қубҳи эҷодиёти адабон низ сухан меравад. Ҳамчунин асарҳои бадеие чун «Чаҳор мақола»-и Низомии Арӯзӣ ва «Баҳористон»-и Ҷомӣ ҳастанд, ки бобҳои алоҳидаашон чун тазкира дониста мешаванд.

Баъди инқилоби Октябр Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оилаи Иттифоқи Шӯравӣ қарор гирифт ва табиист, ки дар соҳаи чопи асарҳо низ системаи ягона ҷорӣ гардид. Бинобар ин, аксари маҷмӯаҳои тоинкилобӣ аз ҷиҳати бандубаст ва муҳтаво тағиیر ёфта, номҳояшон низ дигаргун шудаанд ва баъзеи онҳо (чун чунг, сафина...) тамоман аз байн рафтаанд. Дар ин давра ҷунин навъҳои чоп маъмул гардидаанд: куллиёт, асарҳо, осори мунтаҳаб (мунтаҳаби асарҳо, мунтаҳабот), маҷмӯаи асарҳо, асарҳои алоҳида як нависанда.

Дар айни ҳол бояд дар назар дошт, ки ин ҳелҳои чоп ба ғунҷойиш, ба дараҷаи илмии навъҳои чоп вобаста аст. Масалан, матни асарҳои мунтаҳаб ё маҷмӯаи асарҳои ба ҳонандай умум пешниҳодгардида бояд чун қоида аз ҷопҳои илмӣ-интиқодӣ интихоб шаванд.

Куллиёт дар давраи нав ҳам дараҷаи пурра фарогир будани осори як адабро дар назар дорад ва ҳар қадар ки принципи ҳар чи пурратар ба ҷоп омода кардани осори адаб риоя шавад, ин навъи чоп ба дараҷаи баланди илмӣ мерасад. Табъи дар ҳақиқат пурра ва комили осори нависанда, пеш аз ҳама, ҷопи куллиёти академикӣ буда метавонанд. Ба ин навъи куллиёт дар адабиёти рус Куллиёти А.С. Пушкин ва Куллиёти М.В.Гогол мисол шуда метавонад. Куллиёти 35-ҷилдаи А.С Пушкин комёбии барҷастаи матнишиносони шӯравӣ буд ва дар натиҷаи меҳнати зиёди илмӣ-

тадқикотӣ дар солҳои 1986-1999 тамоми осори шоир, ҳамаи он маводе, ки бо дасти ӯ китобат шудааст, то тозанавису сиёҳнавису мусаввадаҳо дар ин Куллиёт гирд оварда шудааст. Ин кори пуршарафро кормандони Институти адабиёти руси АИ СССР ба муносабати 200-солагии бузургдошти А.С.Пушкин (1999) ба субут расонданд. Дар ин Куллиёт бисёр норасоҳои Куллиёти 16-чилдаи шоир то хурдтарин далелҳои нав ислоҳ карда шуд.

Файр аз ин боз куллиёти илмӣ, куллиёти илмӣ-оммавӣ ва куллиёти оммавиро ном бурдан лозим аст. Масалан, дар Куллиёти 16-чилдаи Чернишевский қайдҳои адиб дар варақҳои сиёҳнавис, қайдҳо дар сахифаҳои китобҳои хондааш ҷой дода нашудаанд ва дар охир оид ба вариантҳо ва таҳрирҳои дигар низ маълумоти аниқ дастрас нест (89, 198). Ин далел гувоҳи он аст, ки Куллиёти 16-чилдаи Чернишевский ба дараҷаи академикӣ нарасида, дар сатҳи Куллиёти илмӣ қарор мегирад.

Куллиёти илмӣ-оммавӣ тамоми асарҳои бадей, публитсистӣ ва илмию мактуботи адибро фаро мегирад, vale дар он бъъзе мактубҳо, мақолаҳо ва нусхаҳои хаттии осори адиб ҳанӯз дарҷ наёфтаанд, ки ин ҳолат омӯхтани коргоҳи эҷодии нависандаро душвор мегардонад. Чунин нашрия гувоҳи он аст, ки он на ба мутахассисон-адабиётшиносон, балки ба оммаи васеи хонандагон пешниҳод шудааст. Дар адабиёти давраи нави тоҷик Куллиёти 15-чилдаи устод Айнӣ ба меъёри куллиёти илмӣ-оммавӣ қисман мувоғиқат дорад. Куллиёти илмӣ-оммавии 7-чилдаи устод Лоҳутӣ бошад, ду чилдаш ба табъ расидаасту ҳалос.

Ва, ниҳоят, навъи куллиёти ба оммаи хонандагон пешниҳод-гардидаро ном бурдан мумкин аст. Албатта ҳар он ҷизеро, ки барои куллиёти илмӣ зарур аст, ба оммаи хонанда пешниҳод кардан нашояд. Бинобар ин, дар ин навъи куллиёт, чи хеле ки аз мундариҷаи Куллиёти 5-чилдаи А.Дехотӣ ва Куллиёти 6-чилдаи устод Лоҳутӣ бармеояд, нусхаҳои хаттӣ, сиёҳнавису мусаввадаҳо пешниҳод намешаванд. Ҳамчунин, куллиёти ба оммаи хонанда нигаронида, чи хеле ки аз Куллиёти Ҳофизи Шерозӣ («Ирфон», 1983) бармеояд, метавонад дар як ҷилд ҳам омода гардад. Мураттиб ва муаллифи сарсухани ин Куллиёт Ҷамшед Шанбезода дар асоси татбиқи ҷанд нусхаи газалиёти Ҳофиз матни саҳехи Куллиёти шоирро ба оммаи хонандай тоҷик пешниҳод кардааст.

Асарҳо аз пахншудатарин навъи чопи осори нависандагони классик мебошад. Тахиягарони асарҳо бояд ба хонанда оид ба эҷодиёти адиб маълумоти муфассал ва фарогир диханд, ин нашрия бояд асарҳои асосии адибро дар бар гирад, на танҳо асарҳои бадей инҷунин асарҳои илмию публитсистӣ, ҳатто рӯзномаву мукотиботро (агар бошанд) дарҷ намояд.

Асарҳо ё осор илмӣ ва илмӣ-оммавӣ буда метавонанд. Масалан, дар «Муқаддима»-и Асарҳои 30-чилдаи Гертсен навишта шудааст: «Ин нашрия дар қиёс ба ҳамаи асарҳои пештар чоп шудаи Гертсен пурратар ва комилтар мебошад. Бо вучуди ин, он наметавонад тамоми маводи таълифкардаи адибро фаро гирад, зоро як қисмати зиёди мероси нависанда ҳанӯз дар бойгониҳо ва маҷмӯаҳои хусусии хориҷӣ маҳфузанд ва то ҳозир дастрас нестанд» (89, 200). Дар ҳолатҳои дигар матбаа ва нашриёт дониста ва огоҳона миқдори асарҳои адибро вобаста ба талаботи навъи нашрия маҳдуд менамоянд. Осори Абдураҳмони Чомиро, ки аз тарафи Пажӯшишгоҳи шарқшиносии АИ Тоҷикистон дар ҳашт чилд тайёр карда, тавассути нашриёти «Адид» солҳои 1987 -1990 ба табъ расидааст, Осори илмӣ-оммавӣ донистан ба мақсад мувоғиқ аст, зоро дар он қариб ҳамаи осори бадеӣ, илмӣ ва қисмати мукотиботи суханвар фароҳам омада бошад ҳам, вариантҳо ва нусхаҳои ҳаттии адиб дар он ҷой дода нашудаанд.

Осори ба омма пешниҳодшуда низ хусусияти худро дорад. Осори илмӣ бояд ба талаботи ҳонандай мутахассис ҷавобгӯ бошад, бинобар ин ҳачми онро миқдори матнҳои муаллиф муайян мекунад, vale осори оммавӣ талаботи ҳонандай умумро қонеъ мекунад ва нашриёт бояд дар бораи интихоби асарҳо фикр кунад. Ба дараҷаи илмии Осори 8-чилдаи Чомӣ сарсухан, тавзеҳот ва шарҳи лугат, ки дар ҳар чилд мушоҳида мешавад, ишора мекунад. Аммо Осори 8-чилдаи Абдулқодири Бедил, ки он ҳам аз тарафи нашриёти «Адид» табъ гардидааст, танҳо матни бадеии шоирро фаро гирифтааст, бинобар ин онро Осори ба омма пешниҳодшуда номидан зарур аст.

Осори мунтаҳаб (Мунтаҳабот). Таркиби асарҳои мунтаҳабро, пеш аз ҳама, сифати асарҳо ва талаботи ҳонанда муайян мекунад. Ба асарҳои мунтаҳаб асарҳои пурмуҳтаво, хунармандона навишта ва мувоғиқи талаби ҳонанда доҳил мешавад. Чи хеле ки аз сарсухани «Мунтаҳабот»-и Соиб (Ирфон, 1980, 704с.) бармеояд, ин нашрия «ба тарзи интихоб бехтарин намунаҳои осори Муҳаммадалии Соибро дар бар гирифтааст» (35,40).

Адибони дар ҳаётбуда, одатан, мунтаҳаби осорашонро худашон тартиб медиҳанд ва дар ҳама ҳолат меъёри мураттаб соҳтани осори мунтаҳаб бояд риоя шавад. Ҷун қоида, нашрияи «Мунтаҳаби осор» бояд танҳо дар шакли оммавӣ мураттаб гардад, зоро он асосан ба талаботи ҳонандай умум мувоғиқ аст. Асарҳои мунтаҳаби Сотим Улуғзода соли 1975 аз тарики нашриёти «Ирфон» дар ҷор ҷилд ба ҳонандай умум пешниҳод гардид, ки танҳо матнҳои ҷолибу бадеии нависандаро дар бар мегирад. Нашриёти «Адид» бо номи «Ахтарони адиб» мунтаҳаби осори адибони гузашта ва имрӯзаро дар 50 ҷилд ба ҳонандай умум

пешкаш карда истодааст, ки намунаи хуби фароҳам овардани осори мунтахаб мебошад.

Мачмӯаи асарҳо (Мачмӯаи ашъор). Мачмӯаи асарҳо нашрияи басо паҳншуда мебошад ва меъёри интихоби матн дар онҳо гуногун аст. Меъёри асосӣ ва умумии он мавзӯъ мебошад: А.С.Пушкин - «Шеърҳо дар бораи озодӣ», Горкий - «Оид ба адабиёт», Мирсаид Миршакар - «Ёди ёри меҳрубон» (хотираҳо дар васфи адабону суханварон), Мирзо Турсунзода - «Посбони оташ», Лоик Шералий - «Дасти дӯoi модар».

Инчунин, меъёри интихоб дар маҷмӯаи асарҳо жанр буда метавонад: Лермонтов - «Лирика», С.Улугзода - «Қиссаҳои драмавӣ», Гулруҳсор - «Сад барги ғазал» ...

Ғайр аз маҷмӯаи асарҳои як адаб метавонад маҷмӯаи осори адабони гуногун аз рӯи ягон аломат мураттаб гардад, чун маҷмӯаи шеърҳои Пирумкул Сатторӣ («Посира»), Зариф Ибод («Аз нигоҳи дил»), Алимуҳаммад Муродӣ («Роҳи рӯҳ»).

Асарҳои алоҳида. Ын навъи нашрия аз ҳама паҳншуда мебошад. Чун қоида, асарҳои алоҳида ба хонандай умум нигаронида шудаанд, vale нашри алоҳида нашри илмии дорои дастгоҳи муфассали илмӣ-эҷодӣ ҳам буда метавонад. Мисоли нашри илмии асарҳои алоҳида дар адабиёти тоҷик қиссаи «Одина» («Дониш», 1992) ва қиссаи «Марғи судҳӯр» («Адаб», 2010) ва «Гулшани роз»-и Шайх Маҳмуди Шабистарӣ (2015) мебошад, ки дар онҳо ғайр аз матни саҳҳои қиссаҳо боз дастгоҳи муфассали илмӣ (мақолаҳо оид ба таърихи эҷоди таълифот, эзоҳоту феҳристҳо ва шарҳи луғот) пешниҳод шудаанд, vale чунин матнҳо ҳоло ба ҳукми анъана надаромадааст.

Ҳамин таріқ, аз куллиёт то нашри алоҳида ба таври ҳаттӣ ва ҷопӣ ба табъ расидани асарҳо дар адабиёти тоҷик таърихи дуру дарозеро аз сар гузаронидааст. Навъҳои ҷоп ва хелҳои ҷоп аз рӯи ғунҷойиши онҳо боиси таҳқими назария ва амалияи матншиносии тоҷик мегардад.

15. Ба ҷоп омода соҳтани матнҳои осори классикӣ

Давраи нави матншиносии адабиёти тоинқилобии тоҷик бо номи устод С. Айнӣ вобаста аст. Фаъолияти таҳиягарии С. Айнӣ ҳанӯз пеш аз инқилоб оғоз гардида буд. Воеан дар аввалҳои асри XX аз тарафи С. Айнӣ, А. Мунзим ва Ҳайрат ба вучуд овардани нусҳаи комили «Наводир-ул-вақоءъ»-и Аҳмади Донишро профессор Р. Ҳодизода «тадқики аввалини ҷиддии «Наводир-ул-вақоءъ» ва таҷрибаи ҳозир намудани матни илмию интиқодии он» номидааст (125, 150). Устод баъди инқилоби Октябр барои ба ҷоп ҳозир кардани «Намунаи адабиёти тоҷик» (1926), «Бӯстон»-и

Саъдӣ (1945), «Хамса»-и Алишер Навоӣ (1947), «Бадоэй-ул-вақоэй»-и Восифӣ (1956), намунаҳои эҷодиёти Рӯдакӣ (1940), Абӯалӣ ибни Сино (1941), Бедил (1954) ва гайра тадқикоти чиддии матншиносӣ бурда, оид ба танқиди матни классикон як қатор фикрҳои пурқимати назариявӣ баён кардааст. Адабиётшинос А.Махмадаминов дар мақолаи «Аввалин матншиноси тоҷик» қайд кардааст, ки: «С.Айнӣ бо ин асар («Намунаи адабиёти тоҷик» – К.А.) бори аввал дар адабиётшиносии мусоири тоҷик ба матншиносӣ асос гузошт» (70,64).

Дар инкишофи матншиносии адабиёти классикии тоҷик ва барқарор намудани усулҳои илмии танқиди матни адабони тоинқилобӣ хизмати олимони мӯътабару муҳтарам Е. Э. Бертелс, А. Н. Болдирев, А. Мирзоев, Р. М. Алиев, М. Н. Османов, М. Бақоев, К. Айнӣ, Р. Ҳодизода, Ш. Ҳусейнзода, А. Афсаҳзод, Р. Мусулмонкулов, З. Аҳорӣ, А.Алимарданов, Ҳ. Рауфов, Ҷ. Азизқулов, А.Зуҳуриддинов, Ю.Салимов, Ҷ.Додалишоев, А.Девонақулов ва дигарон, ки дар кори таҳия ва табъи матнҳои саҳеху интиқодии осори Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Фаҳриддини Гургонӣ, Носири Ҳусрав, Саъдӣ, Амир Ҳусрав, Ҳофиз, Қамол, Ҷомӣ, Ҳотифӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Сайидо, Соиб, Аҳмади Дониш, Тошхӯҷаи Асири барин мутафаккирон қӯшиш намудаанд, қалон аст.

Дар байни намудҳои чопи интиқодӣ дар қисмати адабиёти тоинқилобии тоҷик нашри илмӣ-оммавӣ мавқеи қалон дорад, зоро он дар асоси танқиди матн тайёр шуда, дар айни ҳол ба доираи васеи ҳонандагон низ нигаронида шудааст. Аз солҳои 60-умии садаи XX дар ҷумҳурии мо тавассути меҳнати содиқона кормандони Институти шарқшиносӣ ва Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АИ Тоҷикистон табъи матнҳои оммавӣ ва илмӣ-оммавии осори классикон эътибор пайдо карда истодааст. Матнҳои саҳехи «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ (9 ҷ., «Ирфон», 1964-1966), Куллиёти Низомӣ (5 ҷ., «Ирфон», 1983-1984), Асарҳои мунтаҳаби Ҷомӣ (8 ҷ., 1984-1990), «Сафарнома»-и Носири Ҳусрав («Ирфон», 1970), Девони Анварӣ («Ирфон», 1971), Осори мунтаҳаби Ҳусрави Дехлавӣ (4 ҷ., «Ирфон», 1971-1975), Куллиёти Ҳофиз («Ирфон», 1983), Мунтаҳаботи Соиб («Ирфон», 1980), Асарҳои мунтаҳаби Сайидо Насафӣ («Ирфон», 1977), Куллиёти Саъдӣ (4 ҷ., «Адиб», 1988) ва гайра, ки бо муқаддимаи муҳтасар, шарҳи луғот ва тавзеҳот фаро гирифта шудаанд, ба талаботи ҳонандай имрӯз ҷавобгӯ мебошанд.

Дар байни нашрҳои номбурда матнҳои «Шоҳнома»и Фирдавсӣ ва Куллиёти Низомии Ганҷавӣ мӯътамадтар мебошанд, зоро онҳо ба талаботи илми матншиносӣ бештар мувоғиқат доранд. Ноширони шоҳасари Фирдавсӣ чопи як лугатеро ҳам ба

«Шохнома» дар ухда гирифтанд, ки соли 1992 аз тарики нашриёти «Адіб» ба табъ расид. Умуман, чи хеле ки аз фаъолияти таҳиягарони Осори 8-чилда Чомӣ бармеояд, дар чопҳои навбатӣ ҳусну қубҳи нашрҳои собиқро низ пурра ба ҳисоб гирифта, матни навро дар заминаи аз назари матншиносӣ мӯкаммалтар анҷом додан лозим аст. Чунин муносибат матнҳои минбаъдаро аз туногунхониҳо як андоза озод намуда, саҳеҳӣ ва мӯътамадии онҳоро ҳарчи бештар таъмин менамояд.

Аввалин матни илмии дар Тоҷикистон батабърасида «Рисола ё муҳтасаре аз таърихи салтанати ҳонадони Мангития»-и Аҳмади Доғиш (Сталинобод, 1960) буд, ки бо саъю қӯшиши академик Абдулғанӣ Мирзоев таҳия гардид. Чи хеле ки А. Афсаҳзод таъқид мекунад, ин матн дар баробари муваффақиятҳои бебаҳс, аз лиҳози танқиди матн аз баъзе камбудиҳо холӣ набуд (33, 40).

Камбудию норасоиҳои таҳиягарон дар матнҳои илмии минбаъда, аз ҷумла, дар «Дувалронӣ ва Ҳизрҳон»-и Амир Ҳусрав (таҳияи М. Бакоев), Осори адабии Чомӣ (таҳияи А. Афсаҳзод...) «Наводир-ул-вакоъ»-и Аҳмади Доғиш (таҳияи гурӯҳи кормандони шӯъбайи фалсафаи АИ Тоҷикистон), Ҷевони ашъори Шавкати Буҳорӣ (таҳияи Ҷ. Додалишоев), «Иёри доғиш»-и Абулғазли Алломӣ (таҳияи А. Алимардонов) беш аз пеш ислоҳ гардида, як қисми ин асарҳо бо танқиди дақиқи матн, шуруҳоту тавзехоти муфассал дар сатҳи баланди илмӣ-интиқодӣ қарор ёфтаанд. Вале дар матнҳои илмии баъзе асарҳо сатҳӣ будани танқиди матн боиси рӯҳ додани ғалатҳои бисёри ҳурду қалон гардидаанд.

Бояд гуфт, ки матнҳои илмии солҳои минбаъда батабърасида, аз ҷумла ҷопи дувуми «Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ (Душанбе, 1985-1991), «Куллиёти форсӣ»-и Муҳаммад Иқбол (Исломобод, 1997), «Таърихи Табарӣ» дар ду ҷилд (Техрон, 2001), Ҷавони Ҷалолуддин Муҳаммади Балҳӣ «Ҷевони кабир» дар ҷаҳор ҷилд (Техрон, 2001), Носири Ҳусрав «Куллиёт» дар се ҷилд (Душанбе, 2003), Ҷавони Ҷалолуддини Рӯмӣ «Ҷевони кабир» дар ҷаҳор ҷилд (Душанбе, 2007-2009), Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ «Ашъор» (Душанбе, 2007), Камолиддин Бинӣ «Ҷевони ашъор» (Душанбе, 2012), Нақибхони Туграл «Куллиёти ашъор» (Душанбе, 2015), маснавии Шайх Махмуди Шабистарӣ «Гулшани роз» (Душанбе, 2015), мунтазам тақмил ёфтани фаъолияти матншиносии мутахассисони осори классиқиро бозгӯ менамояд. Қодири Рустам дар тақризи ба ҷопи илмии «Гулшани роз» навиштааш самараи меҳнати таҳиягари он – Шодимуҳаммад Сӯғизодаро чунин арзёбӣ кардааст: «Мазияти ин ҷопи «Гулшани роз» на факат дар матни бенуксони он, балки шояд бештар аз он ҳам дар шарҳу тафсири

абёти он дар маҷмӯъ матни маснавӣ аст, ки адабиётшиносӣ тоҷик бо тасаллут бар мавзӯъ, дикқат ва ҳавсала анҷом додаст» (94,8).

Дар баробари матнҳои илмӣ ва илмӣ-оммавии осори классикий дар Тоҷикистон таҳия ва чопи мутуни факсимил ё чопи аксбардорӣ аз матни асл низ паҳн гардид. «Дафтари дилкушо»-и Соиб, «Бадоєъ-ул-афкор фӣ саноеъ-ул-ашъор»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, «Мунтакаб-ут-таворих»-и Муҳаммад Ҳакимхон (таҳиягарон ва муаллифони сарсуханҳо Р.Ходизода, Д.Сайдмуродов, Р.Мусулмонқулов, А.М.Муҳторов) аз ҳамин қабил асарҳо мебошанд.

Фаъолияти матншиносӣ ва таҳиягарии мутахассисони адабиёти классикии тоҷик берун аз Тоҷикистон низ доман паҳн карда доираи татбиқи он васеътар гардидааст. Мисоли барҷастаи ин солҳои 1999-2000 дар интишороти «Мактуб»-и Ҷумҳурии Исломии Эрон ба табъ расидани матни илмӣ-интиқодии Куллиёти ҳафтчилдаи Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ (бо саъю қӯшиши матншиносони варзида А.Афсаҳзод, Ҳ.А. Тарбият, З.Аҳрорӣ, А.Зуҳуриддинов, А.Ӯрунбоев, А.Раҳмонов) мебошад.

Дар ҳакиқат, матни бадей ҳангоми тадқик ба аркони **таърихият, мустанадӣ ва ҳучҷатнокӣ** қатъяни риоя кардани матншиносро тақозо дорад, зоро он дар айни ҳол, асоси матнҳои оммавӣ ва илмӣ-оммавии минбаъда низ мебошад.

Табиист, ки табъи мунтазами матнҳои илмӣ ва илмӣ-оммавии адабони тоинқилобӣ боиси беш аз пеш ташаккул ёфтани пояҳои назариявӣ ва тадқиқотии матншиносии тоҷик мегардад. Дар муқаддима ва сарсуханҳои чопҳои гуногун, дар тақризҳои ба ин матнҳо баҳшида ва дар баъзе мақолаву пешниҳодоти илмӣ масоили гуногуни танқиди матн мавриди муҳокима ва баррасӣ карор гирифтаанд. Андешаҳои Р. Ҳодизода, А. Афсаҳзод, Р. Мусулмонқулов, Ҳ. Шарифов, Н. Сайфиев, К. Айнӣ, С.Имронов, А. Алимардонов, А. Сатторов, А. Ҳаким, С. Нилобеков, М.Муллоаҳмад, Б.Мақсудов, А. Насриддин, А. Муҳаммади Ҳурсонӣ, А. Раҳмон, Н. Ҷаҳонғир, Ш. Сӯғизода ва бисёр дигарон боиси қувват ёфтани ҷанбаи тадқиқотии матншиносии адабиёти классикий гардидаанд.

Дар мақолаи А. Ҳаким «Бӯи ҷӯи Мӯлиён ё боди ҷӯи Мӯлиён» дикқати муҳаққиқони осори ниёғон ба яке аз проблемаҳои муҳимми танқиди матн – тақрир ҷалб карда мешавад. Муаллиф оид ба норасоиҳои ҷиддӣ дар вазну қофияи баъзе мисраҳои ашъори Рӯдакӣ сухан ронда, алҳол, то расидани лаҳзаи мувоғиқ таҳрир кардани ин костагиҳоро салоҳ медонад: «Маслиҳат ин аст, ки то вақте ки мо аз дастхатҳо, баёзҳо, тазкираҳо, лугатҳо ва ё маъҳазҳои дигари қадим ва мұтабар шакли дурусти мисраву байтҳоро пайдо мекунем, ҳоло ба қадри имкон аз рӯйи завки

сухан, таносуби мантиқ ва услуби вазн он нуқсонхоро бартараф кунем» (123, 7).

Дар ҳақиқат таҳрири матни адібони классик кори хеле нозук ва ғиддист ва ҳар як таҳмину гумон ҳам бояд дар заминаи воқеј қарор дошта бошад. Такрир ҳамон вақт эътибор дорад, ки матншинос на танҳо дурустӣ ва боварибахши матни пешниҳодшуда, инчунин сабаби костагии матни то қунун вучуддоштаро бо далелҳо эътимодбаҳш исбот карда тавонад.

Як катор мақолаҳои С. Нилобеков, А. Насриддин, Р. Ваҳҳобиён оид ба шаклҳои гуногуни таркибу порчаҳои адабӣ он фикреро тақвият медиҳанд, ки танқиди матн танҳо ба хотири таҳия ва чопи асари бадей бурда намешавад. Чунончи, дастовардҳо ва хулосаҳои «Оё Фирдавсӣ достони «Юсуф ва Зулайҳо» дорад?» ном мақолаи А. Насриддин дар тамоми соҳаҳои филология истифода мешаванд.

Дар баробари ин, мақолаҳои мубоҳисавии муаллифони номбурда, қатъӣ назар аз мундариҷаашон, дар матншиносии адабиёти классикии тоҷик гуногуннусҳагӣ, иродай эҷодии муаллиф барин масъалаҳои муҳимми танқиди матнро ба миён меғузоранд. Аз ҷумла, ба ақидаи мо, ҳарду порчай зерин:

Пароканда лашкар наояд ба кор,
Дусад марди ҷангӣ бех аз сад ҳазор.

Сиёҳии лашкар наояд ба кор,
Ду - се марди ҷангӣ бех аз сад ҳазор. -

ду таҳрири як байтанд ва матншинос водор аст, ки ба коргоҳи эҷодии муаллиф пурра доҳил гардида, дар қадоми ин байтҳо бештар ва хубтар ифода гардидани иродай эҷодии Абулқосими Фирдавсиро исбот намояд.

Воқеан, масъалаи гуногуннусҳагӣ ва таҳрироти гуногуни матн, ки тавассути фаъолияти А. Н. Болдирев, Р. Ҳодизода, А. Афсаҳзод, А. Алимардонов аллакай мавриди баррасӣ ва таваҷҷӯҳи матахассисон қарор гирифтааст, дар оянда дар адабиёти асримиёнагии форсу тоҷик ба яке аз қоидаҳои асосии тадқиқи таърихи матн мубаддал ҳоҷад гардид. Мисоли барҷастаи ин аз тарафи А. Н. Болдирев ба дараҷаи олий ба табъ расонидани «Бадоев - ул - вақоев»-и Восифӣ мебошад. Матншинос байди меҳнати дуру дарози дақиқкорона ба таври эътимодбаҳш исбот намуд, ки Восифӣ якчанд варианти сиёҳнависи ёддоштҳои худро тайёр намуда бошад ҳам, vale ба тозанавис кардани асара什 имкон наёфта буд. «Ман меҳоҳам бори дигар таъқид намоям, ки дар омӯзиши матни асар барои муайян намудани таърихи он (такрир, вариант, коркардҳо ва гайра) бо ин вариантҳову таҳрирҳо боз ҷиддан кор кардан лозим мешавад» (27, 88).

Матнишиси точик ба тадқики масъалаи осори асил ва машкук низ эҳтиёчи калон дорад. Ягонагии тахаллусинтихобкунӣ ва назирагӯй ба асарҳо, мавқеи зиёд доштани назирасарой ва ҷавобгӯй... дар адабиёти асримиёнагии форсу точик масъалаи мазкурро боз ҳам ҷиддитар ба миён мегузорад. Соли 1980 асари С. Улуғзода оид ба ҳаёт ва эҷодиёти Абӯалӣ ибни Сино бо номи «Пири ҳакимони машриқзамин» ба табъ расид. Муаллиф осори манзуми форсӣ - тоҷикӣ Шайхурраисро ба ду қисмат чудо карда, аввал шеърҳои асил ва баъд ашъори ба шоир нисбатдодаро сабт менамояд ва диққати мутахассисонро ба тадқики масъалаи осори машкук ва илҳоқӣ ҷалб менамояд: «Пас қадоме аз рубоиҳои дар боло овардашуда (ашъори ба шоир нисбатдошта - К.А.) ҳақиқатан аз они Ибни Сино мебошад ва қадоме аз шоирони дигар? Инро бояд тадқиқоти оянда муайян кунанд» (119, 150).

Дар ҳақиқат, эҷодиёти адабони ҷаҳоншумули форсу точик, аз ҷумла Ҳайёму Ҳофизро, ки ба осори онҳо матнҳои даҳил ва илҳоқӣ накши корӣ гузаштаанд, ба қисматҳои асилю машкук чудо карда ба табъ расондан, аз як тараф, барои дуруст муайян кардани симои ҳақиқии эҷодӣ ва мавқеи иҷтимоию таърихии онҳо мусоидат намояд, аз тарафи дигар, мутахассисонро водор мекунанд, ки тадқики ин бахши муҳимми матнишисиро ҳамвора дар мадди назар дошта бошанд.

Ҳамин тавр, нақди матни адабиёти тоинқилобии точик дар замони нав дараҷаи муайяни инкишофро аз сар гузаронида, натиҷаҳои амалию назариявии он дар «Лирикаи Абдурраҳмони Ҷомӣ. Проблемаи матн ва поэтика» (Маскав, «Наука», 1988), «Пайванди қарнҳо» (Душанбе, «Адиб», 1989) ном асарҳои А. Афсаҳзод ва «Матнишиси осори адабӣ» (Хуҷанд, - 2009) ном китоби дарсии А. Насриддин ҷамъбаст гардидааст. Махсусан, дар бахши якуми рисолаи «Пайванди қарнҳо» ва китоби «Матнишиси осори адабӣ» дар баробари тадқики амику мустанади таърихи матни адабиёти классикӣ, як қатор масъалаҳои матнишиси адабиёти муосири точик низ мавриди муҳокимаи илмӣ қарор гирифта, бо ҳамин пайвастагии услубии танқиди мутуни адабиёти тоинқилобиву муосир таъқид шудааст.

Бояд гуфт, ки дар замони Истиклолияти Тоҷикистон вобаста ба шароити мусоиди фарҳангӣ табъу нашри матнҳои мукаммали илмӣ ва илмӣ-оммавии осори адабони асримиёнагӣ боз ҳам зиёдтар гардид ва табиист, ки ин ҳолат аз матнишисон ва таҳиягарон масъулияти бештарро тақозо дорад. Алии Муҳаммади Ҳурсонӣ дар мақолаи «Матнишиси точик ва таҳаввули он дар 50 соли охир» қайд кардааст, ки: «Тайи солҳои Истиклолияти Тоҷикистон ба мероси ниёғон, аз ҷумла осори бадеии он, таваҷҷуҳи зиёд ба мушоҳида мерасад. Ниёзмандон

мехоҳанд аз он сарчашмаи ноб, ки дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ камтар барояшон насиб мегардид, ҳарчи бештар ташнагӣ шикананду шодоб гарданд. Аз ин рӯ, мебояд матншиносон дар ин кори заҳматталабу сангин бештар аз пештар масъулият эҳсос намоянд. Ҳаваскорон ва навраҳони ин соҳаи илм низ бояд ҳадди кудро донанд ва дар ниҳояти эҳтиёткорӣ бошанд» (122, 318).

16.Омӯзиши матн дар адабиёти муосир

Омӯзиши матн дар адабиёти муосир аз танқиди матни адабиёти тоинқилобӣ ба як қатор хусусиятҳои худ фарқ дорад. Аз ҷумла, **гуногуннусхагӣ**, иродай эҷодии **муаллиф**, **охирии нашри давраи ҳаёти нависанда** барин масъалаҳо матншиносӣ адабиёти муосирро водор мекунанд, ки пеш аз ҳама, ба таърихи эҷоди матни асари бадей дикқат дихад. Таърихи эҷоди матни асари бадей тамоми лаҳзаҳои дастнавис ва чопии матнро дар бар мегирад.

Муҳаққикони тоҷик на танҳо ба таърихи эҷоди дастнависҳои адабони муосири тоҷик, ки кори заҳматталаб ва душворест, ҳатто ба таърихи эҷоди матнҳои чопии он кам дикқат додаанд. Ҳол он ки ба гуфти А. Сайфуллоев, «аз устод Айнӣ ва устод Лоҳутӣ сар карда то нависандагони ҷавон асарҳояшонро дар ҳолати нашри нахустин намонда, борҳо таҳрир кардаанд» (98, 90).

Муҳаққикон А. Маниёзов (дар китоби «Публитистика ва назми устод Айнӣ»), С. Табаров (дар китоби «Пайрав Сулаймонӣ» ва мақолаи «Айнӣ ва тарҷимиаи «Қамар»-и Ҷӯшён»), Х. Отаконова (дар мақолаи «Қайдҳо дар ҳошия»), К. Юсуфов (дар китоби «Сотим Улугзода ва повести тарҷимиаҳолии ў «Субҳи ҷавонии мо»), Б. Камолиддинов (дар китоби «Забон ва услуби Ҳаким Карим») ҳангоми тадқиқи ин ё он масъалаи илмӣ бо мақсади беҳтар ва равшантар кушодани услуби адабӣ ва маҳорати эҷодии С. Айнӣ, Пайрав, Р. Ҷалил, С. Улугзода, Ҳаким Карим баъзе нусхаҳои асарҳои онҳоро бо ҳам қиёс намудаанд.

Чолиби дикқат аст, ки баъдҳо оид ба муқоисаи матнҳои чопии баъзе асарҳои адабони муосири тоҷик мақолаҳон алоҳида ба табъ расидаанд. Ю. Салимов (дар мақолаи «Сайқали маҳорат»), А. Кӯчаров (дар мақолаи «Чанд таҳрири як достон»), Х. Муҳибов (дар мақолаи «Доир ба таҳрири достони «Ҳасани аробакаш»), Х. Отаконова (дар мақолаҳои «Киссаи газали «Ҷуз ишқ ҷаҳон ҳунар надорад» ва «Таърихи эҷоди «Эй ранҷбари сиёҳтолеъ») оид ба таърихи эҷоди романни

«Одамони ҷовид», достони «Ҳасани аробакаш» ва ашъори А.Лохутӣ дар асоси татбиқи матнҳои чопии онҳо муҳокима рондаанд.

Инчунин оид ба масъалаҳои нақди матни адабиёти мусоири тоҷик китобҳои алоҳида, ҷун асарҳои А.Қӯҷаров «Масъалаҳои матншиносии адабиёти тоҷик» (Душанбе, 1994), Ҳ.Отахонова «Масъалаҳои матншиносии адабиёти мусоири тоҷик» (Душанбе, 1999), «Тадқиқи матншиносии осори адибон» (Душанбе, 2010), Сироҷиддини Эмомқул «Аз таърихи эҷоди романи «Восеъ»-и Сотим Улуғзода» (Душанбе, 2003), ба табъ расиданд.

Диққати олимони тоҷикро нусхаҳои чопии осори С. Айнӣ бештар ба ҳуд ҷалб намудааст. Аввалин касе, ки диққати адабиётшиносонро ба таърихи матнҳои чопии асарҳои С. Айнӣ ҷалб намудааст, А. Маниёзов мебошад. Ў дар китоби «Публистика ва назми устод Айнӣ» дар ҳусуси «Марши ҳуррият» сухан ронда, минбаъд тағиیر ёфтани матни ин шеърро қайд карда, бо ислоҳу такмили асарҳои ҳуд гаштаву баргашта муроҷиат намудан ва дар болои онҳо бисёр кор кардани С. Айниро хотирнишон месозад.

Фикри мазкур аз тарафи Р. Ҳошим дар мақолаи «Таҷрибаи омӯхтани як шеър» инкишоф дода мешавад. Дар ин мақола вобаста ба ҷаҳонбинии шоир ва шароити иҷтимоии давр такмил ёфтани «Марши ҳуррият» муфассал таҳлил мейбад. Муаллиф зарурияти тадқиқоти матншиносии асарҳои устод Айниро хотирнишон месозад: «Аз ин ҷиҳат (ба таври муқоиса - К.А.) омӯхтани асарҳои дигари Айнӣ низ аҳамияти маҳсусе пайдо мекунад ва барои адабиётшиносии мо, барои пурра ва ҳаматарафа омӯхтани коргоҳи эҷодии Айнӣ маълумоти пурбаҳое дода метавонад» (130, 15).

А. Сайфуллоев дар асоси татбиқи ду нашри «Ҷаллодони Бухоро» (чопи якуми узбекӣ ва ҷопи нахустини тоҷикӣ) дар ҳусуси муҳимтарин тағиироти минбаъда - дигаргуниҳо дар бандубаст, ихтизорот, иловажои нав, ивази порчаҳо ва такмили услуби асар сухан ронда, ба кори эҷодӣ серталаб будани С. Айниро як дараҷа муайян мекунад.

Мақолаи С. Салоҳ ба муқоисаи ду нашри «Марги судхӯр» баҳшида шудааст. Муҳаккӣ ба образҳо, забон ва услуб, бадеяти асар таъсири барҷаста расонидани тағиироти ба нашри аввал дохилкардаи нависандаро бо мисолҳо исбот карда, дар баробари ин, нисбат ба таҳрири минбаъда дар ифодаи мазмун бартарӣ доштани баъзе порчаҳои нашри

аввалро низ кайд кардааст. Вале маколаҳои мазкур ба сабаби маҳдудияти маводи тадқиқ имконияти дар эҷодиёти устод Айнӣ пурра ба миён гузоштани масъалаҳои танқиди матнро надоштанд.

Норасони айнишиносӣ дар соҳаи омӯзиши танқиди матн, маҳсусан, ҳангоми тайёрӣ ба гузаронидани ҷашни 100 - солагии нависанда баръало ба мушоҳида расид ва ин тақозои фарҳангӣ минбаъд боиси ба вуҷуд овардани тадқиқоти мукаммалтаре гардид. Дар маколаҳои К. Айнӣ - «Лугати Айнӣ», «Ду таҳрири як асари Садриддин Айнӣ», «Як асари барҷастаи Айнӣ дар бораи тоҷикон», А.Маҳмадаминов - «Аввалин матншиносӣ тоҷик», китобҳои А. Кӯчаров - «Тадқики текстологии «Одина»-и С. Айнӣ» (Душанбе, «Дониш», 1982), «Нақди матн ва масъалаҳои матншиносии насри С.Айнӣ» (Душанбе, 2002), Н.Қаландаров - «Таърихи матнҳои қаламии қиссаи «Марғи судхӯр» (Душанбе, 2003), рисолаи номзадии А. Ӯрунов - «Таърихи эҷоди романи «Ғуломон»-и С. Айнӣ» (Душанбе, 1987), муқаддимаи устод Табаров ба «Таҳзиб-ус-сибён» (Душанбе, 1994), сарсуханҳои А.С.Муҳаммадамин ба китобҳои «Тартил-ул-Қуръон» (Душанбе, 1996) ва «Зарурийёти динийя» (Душанбе, 2000) зимни омӯзиши таърихи матни осори устод як катор масъалаҳои илмию амалии матншиносии адабиёти мусоири тоҷик ба миён гузошта шудааст.

Омӯзиши маводи бойгонии нависанда ба К. Айнӣ имконият додаст, ки «Муҳтасари тарҷимаи ҳоли худам», «Маънои қалимаи «тоҷик», «Лугати нимтағсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик», «Таърихи инқилobi фикрӣ дар Бухоро» барин як катор асарҳои номатбӯи устодро дастрас карда таърихи матни онҳоро ба тадқиқ гирад. Ва оид ба санагузорӣ, таҳриrot ва тақрири матнҳои муаллиф ҳулосаҳои мұттамад барорад: «Аз он санаҳо, ки зикр шуд ва «Илова»-и муаллиф комилан равшан мегардад, ки мо бояд санаи таълифи «Муҳтасари тарҷимаи ҳоли худам»-ро ба тарзи катъӣ соли 1940 ҳисоб кунем, на солҳои 1941, 1947, 1948, 1949, ки дар нашрҳои гуногуни «Муҳтасари тарҷимаи ҳоли худам», дар тарҷумаҳои русии вай ва дар тадқиқот ва асарҳои бадеии дигарон омадааст» (3, 221).

Тадқики А.Ӯрунов бошад, дар асоси мукоисаи аввалин чопҳои ӯзбекӣ ва тоҷикии «Ғуломон» ба вуқӯй пайваста, ба масъалаи дигари матншиносӣ - биллингвизми эҷодиёти нависанда баҳшида шудааст. Дар ҳақиқат бе таҳқики амики масъалаи зуллисонайний С. Айнӣ масъалаи матншиносии эҷодиёти нависандаро ба таври мусбат ҳал кардан душвор аст,

зоро устод Айнӣ дар адабиёти мусоири тоҷик аввалин ва ягона нависандаест, ки асари асарҳои худро худ аз забони тоҷикӣ ба узбекӣ ё аз ӯзбекӣ ба тоҷикӣ гардондааст. Ин ҳолат инчунин масъалаи тарҷумаи муаллифро дар адабиёти мо ба миён мегузорад. Аз ин нуктаи назар, тадқиқоти А. Ӯронов ба ҳалли як қатор масъалаҳои назариявии матнишиносии адабиёти мусоир низ имконият медиҳад.

Дар китоби «Тадқиқи текстологии «Одина»-и С. Айнӣ» зимни андешаҳои мушаххас дар адабиёти мусоири тоҷик як қатор роҳу усулҳои матнишиносӣ, аз ҷумла қоиди аввали омӯҳтан ва байд ҷоп қардани матн ба миён гузашта мешавад. Дар асоси мӯкоисаи матнҳои гуногуни чопӣ тадқиқ намудани повести «Одина» ба мӯҳакқиқ имконият додааст, ки на танҳо ҳусусиятҳои эҷодиёт, ташаккули ҷаҳонбинӣ ва маҳоратиа ниғорандагии С. Айниро дар давраи муайянӣ таъриҳӣ маълум намуда, ғановату имконияти доҳилии усули тасвири воқеиро дар давраи аввали тараққиёти адабиёти мусоири тоҷик ошкор созад, инчунин ғалатҳои зиёди дар нашрҳои гуногуни повест ба даҳолати рӯбардоркунандагон, ҳуруфчинон, мӯҳаррирон ва дигар шаҳсони масъул пайдошударо ошкор соҳта, масъалаи чопи интиқодии асарро бо тамоми ҷиддият ба миён гузорад. Вале тадқиқоти мазкур низ таҳлили матнишиносии повести «Одина»-ро пурра фаро нағирифтааст, зоро он фақат дар асоси матнҳои чопии асар ба вуқӯй пайвастааст. Танҳо пас аз дастрас намудани таҳrirҳои гуногуни даствиси «Одина», ки таҳти рақамҳои 2802, 40/40, 40/41 дар осорхонаи устод Айнӣ ниғаҳдорӣ мешаванд (ниг. ба риштai «Сарчашмаи мӯътамадӣ матн») мӯҳаққиқ тавонист, ки тадқиқи матнишиносии қиссаи номбурдаро бо назардошти даствисҳо такмил дода ва дар ҳамин асос матни илмии асарро аз тарики нашриёти «Дониш» (соли 1992) пешкаши аҳли илму фарҳанг намояд.

Ҳамин тарик, матнишинос танҳо дар сурати дастрас будани нусхаҳои даствис ва чопӣ ба тадқиқи пурраи матни асари бадӣ мӯваффақ гардида, матни комилу интиқодии онро ба вучуд оварда метавонад. Аз ин ҷиҳат, ҳоло барои ба чопи интиқодӣ ҳозир қардани асарҳои адабони мусоири тоҷик, аз ҷумла асарҳои С. Айнӣ, М. Турсунзода барин устодон, ҳанӯз имконияти пурра фароҳам наомадааст, зоро бойгониҳои нависандагони мазкур ҳанӯз қобили истифодай мутахассисон нагардیدаанд. Аз тарафи дигар, чи дар нашрҳои оммавӣ, чи дар нашрҳои илмӣ-оммавӣ ва чи дар нашрҳои илмӣ-интиқодии

асарҳои адибони мусоири тоҷик ҳоло ҳам маҳдудияти малакаи ба чопхозиркунандагӣ мушоҳид мешавад.

Шарти аввалини саҳехияти чопҳои давраиҳаётӣ муносибати ҷиддии нависандагон ба нашри асарҳояшон мебошад. Нависандагони барчаsta, az ҷумла Горкий ва устод Айнӣ, барои ба чоп тайёр кардани асарҳояшон фаъолияти беандоза нишон дода, аксаран фаъолияти мусаххехиро худашон анҷом медоданд. Асарҳои мунтаҳаби 21-ҷилдаи М. Горкий (Берлин, «Книга», 1923 - 1928), ки бо иштироки бевоситаи муаллиф ба табъ расидааст, ба гуфти матншинос Е. И. Прохоров, беҳтарин нашр дар давраи ҳаёти нависанда ба шумор меравад. «Хеле ҳарисона кор карда, китобҳоямро бо дикқати том таҳrir намуда истодаам. Аллакай 10 ҷилдашро тайёр кардам. Чопи хубе мешавад», - навиштааст М. Горкий дар яке аз мактубҳояш ба П. Крючков аз 18 марта соли 1922 (91, 17).

Ҳамкории самимонаи мухаррирон ба муаллифон низ яке аз воситаҳои мӯътамадии нашрҳои дар давраи ҳаёти нависанда чопшуҳда ба шумор меравад. Масалан, матни Асарҳои мунтаҳаби якҷилдаи С. Айнӣ (НДТ, 1949) нисбат ба матнҳои пештараи асарҳои устод бартарии комил дорад, ки ин ҳолат, пеш аз ҳама, ба мухаррири он Абдусалом Деҳотӣ вобаста аст. А. Деҳотӣ ҳангоми ба чоп ҳозир кардани Асарҳои мунтаҳаби мазкур онро гаштаю баргашта ҳонда, баъзе фикрҳои ҳалталабро аз муаллиф мепурсад: «Дар вақти якумин бор ҳонда баромадани маҷмӯаи Асарҳои мунтаҳаб баъзе саволҳо пеш омада буд... Ҳозир, ки пас аз саҳифабандӣ як бори дигар ҳонда ба чоп имзо карда истодаам, боз ба ҳамон саволҳо воҳӯрдам, руҳсат дихед, акнун пурсам», - навиштааст Деҳотӣ дар мактубаш ба устод Айнӣ аз 6 октябри соли 1948. Мутаассифона, ҷунин ҷиддияти кори ба чопхозиркунандагӣ баъзан фаромӯш мешавад.

Бо ташаббуси нашриёти «Ирфон» аз нимаи дуюми солҳои 60-ум сар карда Асарҳои мунтаҳаби Р. Ҷалил (4 ҷ., 1967 - 1971), Асарҳои мунтаҳаби Ҷ. Икромӣ (4 ҷ., 1968 - 1973), Куллиёти М. Миршакар (3 ҷ., 1970 - 1974), Асарҳои мунтаҳаби С. Улугзода (4 ҷ., 1967 - 1976), Асарҳои мунтаҳаби Ф. Ниёзӣ (4 ҷ., 1974 - 1978), Ашъори мунтаҳаби Ф. Мирзо (2 ҷ., 1979 - 1980), Осори мунтаҳаби М. Қаноат (2 ҷ., 1982) ва гайра ба ҳонандагони сершумор пешниҳод шуданд, ки танҳо дар ҷилди аввали Ашъори мунтаҳаби Ф. Мирзо пешгуфтари мухтасари шоир оварда шудаасту ҳалос. Ҳол он ки барои маҷмӯаҳои номбурда, ҳамчун нашрҳои оммавӣ, пешгуфтore, ки моҳияти гоянию

бадеи эчдиёти адибонро ба таври содаву равшан маълум намояд, зарур буд. Инчунин, лозим буд, ки ақаллан дар тарафи муқобили варакаи унвонӣ дар асоси кадом нашр ба табъ расидани матни маҷмӯаҳо қайд гардад.

Бояд гуфт, ки дар замони Истиқлолияти Тоҷикистон осори худро дар шакли нисбатан пурра чоп кардани адибон низ мушоҳид мешавад. Дар Осори мунтахаби Салими Ҳатлонӣ дар 5 ҷилд, осори Фарзона бо номи «Ҳама гул, ҳама тарона» дар 2 ҷилд, Девони Муҳаммад Ғоиб, осори Низом Қосим бо номи «Аз ассалом то вассалом» тақрибан кулли эчдиёти номбурдагон гирд оварда шудаанд.

Нисбат ба ҷопҳо давраи ҳаёти нависанда масъулияти нашри асарҳои нависандагони мутаваффо зиёдтар буда, ҳусну қубҳи онҳо пурра ба зиммаи шахсони мутасаддии чоп меафтад. Дар ин ҳолат қоидаҳои даҳолат накардан ба матни муаллиф ва дар асоси муқоиса ба вучуд овардани матни саҳеху беолоишро пурра риоя кардан лозим аст. С. Табаров ҳанӯз соли 1962 ба масъалаи чопи асарҳои адибони тоҷики мутаваффо диккат дода, камбудии матни маҷмӯаҳои М. Сарвар, Н. Шерзода ва Б. Азизиро дар он медонад, ки: «Дар ҳеч яке аз ин ду маҷмӯаи номбаршуда (Ашъори мунтахаби М. Сарвар ва «Шеърҳо»-и Н. Шерзода – К.А.) ба қоидаҳои одитарини ба чоп тайёр кардани асарҳои нависандагони советӣ ва қонунҳои илми матншиносӣ риоя карда нашудааст» (109, 16).

Баъдҳо чопи оммавии чунин асарҳо қадре беҳтар гардид. Тавре аз пешгуфтори Ашъори мунтахаби 3-ҷилдаи М. Раҳимӣ («Ирфон», 1978 - 1982) маълум мешавад, тартибиҳандағон Ҳ. Отаконова ва Ҳ. Валихӯчаева барои ба вучуд овардани матни саҳехи муаллиф меҳнати зиёде ба ҳарҷ додаанд. Аз ҷумла таҳрирҳои пайдарпайи шеърҳои алоҳида мураттибонро водор намуд, муайян кунанд, ки қадоме аз ин нусхаҳоро ба мунтахабот доҳил намудан беҳтар аст. Мисли ҳамин, сарсухани Раҳим Ҳошим, риояи қоидаҳои мураттабӣ ва аз рӯйи мазмунӣ гоявӣ ба гурӯҳҳо чудо кардани ашъори М. Раҳимӣ қимати илмии чопи мазкурро як андоза таъмин намуда, барои ба вучуд овардани куллиёти минбаъдаи шоир заминаи мусоид фароҳам овардаанд.

Вале мураттибон на ҳамеша дастовардҳои нашрҳои пешинаро ба инобат мегиранд, ки ин боиси ноҳамвориҳои сифатии нашрҳои минбаъда мегардад. Масалан, соли 1966 нашриёти «Ирфон» китоби «Повест ва ҳикояҳо»-и Пӯлод Толисро аз ҷоп баровард, ки онро У. Пӯлодов, ва И. Рустамова

мураттаб сохтаанд. Эътибори матни ин асари 550-саҳифагиро пешгуфтори «Аз нашриёт», сарсухани Фазлидин Мұхаммадиев бо номи «Дар сұхбати Толис», маколаи С. Айні - «Мактуби күшода ба рафиқ Толис» ва тавзеҳоти мұхтасар, ки сахифаҳои ҳаёт ва эчодиёти нависандаро равshan менамоянд, боз ҳам афзузаанд. Аммо маводи илмій-тағсирин Куллиёти 2-чилдаи П. Толис («Ирфон», 1975 -1976) танҳо ба маколаи А. Сайфуллоев «Очерки эчодиёти Толис» маҳдуд гардидааст. Агар мураттиб ақаллан пешгуфтор ва тавзеҳоти мачмұаи «Повест ва ҳикоях»-ро бо андаке такмил дар Куллиёт истифода мебурд, қыммати илмии нашри музкур назаррастар мегардид.

Бояд гуфт, ки куллиёти адібони мутаваффо ғайр аз дарбаргирии тамоми осори бадей, публиктисстій, тарчумайхолій, таңкідій, таърихій ва мактубхой нависанда, инчунин бояд ба пешгуфторхой мұкаммали хусусияти адабиётшиносій ва матншиносій дошта таъмин бошад. Бар замми ин, чи хеле ки Ҳ. Мұхаммадиев оид ба тархи норавшаны Куллиёти М. Турсынзода (4 ч., «Ирфон», 1971 - 1985) бархақ таъкід намудааст, дар ҳар чилд будани тавзеҳоту лугат ва радду бадали нұсхаҳои интишорнағеттаи асархой адабій зарур аст, зеро «инҳо воситаҳои ёрирасонанд ва хонандаро аз таърихи таълифи асар ва коргохи нависанда, дуруст фаҳмиданы мұндарицаи он огоҳ менамоянд» (78, 8).

Дар фароҳам оварданы матнҳои илмій-оммавии асархой нависандагони точик хизмати К. Айні ва Р. Ҳодизода (мураттибони Куллиёти 15-чилдаи С. Айні), С. Бону-Лохутій ва Б. Сирус (мураттибони Куллиёти 6-чилдаи А. Лохутій), Ф. Декотій ва Ҳ. Отаконова (мураттибони Куллиёти 5-чилдаи А. Декотій) хурд нест. Вале азбаски то ҳол таърихи матни асархой адібони номбурда омұхта нашудааст, мураттибон, махсусан, мураттибони Куллиёти 6-чилдаи А. Лохутій ва Куллиёти 5-чилдаи А. Декотій нұсқан охиринни давраиҳаётин асархоро асоси нашри куллиёті қабул намуда, бо оварданы «Эзоҳот»-и мұхтасар иктифо намудаанд. «Куллиёт асосан аз рўйи мачмұаҳое, ки дар Иттифоки Советі нашр гардидаанд ва ба қалами муаллиф дар солхон охир аз нав таҳрір шудаанд, тартиб ёфтааст», - гуфта мешавад дар сарсухани чилди 1 Куллиёти 6-чилдаи А. Лохутій (67, 3).

Бояд эътироф кард, ки мураттибони Куллиёти С. Айні бо мәксади ҳарчи беҳтар ба табъ расониданы матни саҳехи асархой нависанда күшиши арзанда кардаанд. «Тахияи илмии материалҳои солхон гуногун барон чоп, тавзеҳи номҳо,

вокеаҳои таърихӣ, лугат ва ибораҳо, ишораҳо ва гайра, - қайд кардааст яке аз мутасаддиёни Куллиёт Камол Айнӣ, - чутучӯҳои зиёд, дида баромадани бойгонӣ ва фондҳои давлатӣ ва, ҳатто, бойгонии шахсони алоҳида, мутолия ва баррасӣ дар муддати солҳои дарозро тақозо мекарданд» (2, 218). Ва ин кӯшиш асосҳои илмии чопи Куллиёти С. Айниро таъмин намуд.

Чизи дигаре, ки матни илмӣ-оммавӣ будани Куллиёти С. Айниро тасдиқ мекунад, дар ҳар ҷилди он мавҷуд будани тавзехот ва ташреҳоти муфассал мебошад. «Эзоҳот»-и ҷилдҳои гуногуни Куллиёти С. Айнӣ моҳияти бисёр мағҳумҳои шарҳталабро равшан карда, бо ҳамин хонандай имрӯзаро ба маводи зарурӣ таъмин менамояд ва сабаби амиқтару возехтар гардидан мазмуни ғоявии асарҳои нависанда мегардад.

Бо вуҷуди ин, дар Куллиёти С. Айнӣ як қатор ҳатоҳои чопҳои пешина, ҳатто ҳатоҳои дар тасҳеҳоти нашрҳои аввалии асарҳои нависанда ислоҳгардида шакли нодурусти ҳудро нигоҳ доштанд. Як мисол: «Баъд аз он ба сари он бечора ҷиҳо омада бошад, ба ман маълум нест, ба ҳар ҳол **гумон мекунам**, ки то имрӯз зинда монда бошад» («Одина», 1927, 117). Афтидани префикси **на-** аз феъли **гумон кардан** ба услуби чумла ҳалал нарасонда бошад ҳам, ба он ба кулӣ маъни хилофро дода, мантиқи чумларо тамоман коҳондааст. Дар тасҳеҳи китоби мазкур шакли дурусти он - **гумон намекунам** қайд гардидааст. Вале дар нашрҳои минбаъда ва чопи куллиётии повест шакли дурусти таркиби боло барқарор нашудааст. Ё ҳуд як қатор шеърҳои С. Айнӣ ҳанӯз дар Куллиёти ашъори (ҷ. 8) адаб доҳил нагардидаанд (ниг. ба қисмати «Куллиёти ашъори С. Айнӣ ва такмили минбаъдаи он»).

Инчунин, бо таассуф бояд гуфт, ки то ҳол ба табъ расидани матнҳои илмӣ-интиқодии асарҳои бадеии адабони мусавири тоҷик дуруст ба роҳ монда нашудааст. Соли 1978 Институти шарқшиносӣ, Институти забон ва адабиёти АИ Тоҷикистон ва Музеи адабии Садриддин Айнӣ матни илмии «Муҳтасари тарҷимаи ҳоли ҳудам» ном асари устод Айниро бо ҳуруфи арабӣ ба табъ расонданд. Ба гуфти мураттиби он К. Айнӣ «Матни «Муҳтасари тарҷимаи ҳоли ҳудам» аз рӯйи дастхате, ки ба қалами ҳуди муаллиф нигошта шудааст, ба чоп таҳия шуд ва ба ин тарик галатҳои нашрҳои собиқ ислоҳ шуд» (3, 196).

Бо саъю эҳтимоми шуъбай матншиносии Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ таҳия намудани осори пурраи Абулқосим Лоҳутӣ дар 7 ҷилд иқдоми нек дар роҳи танқид ва табъи Куллиёти классикони адабиёти давраи нави тоҷик буд. Мураттибони ҷилди аввали Куллиёт (Душанбе, 1987) Ҳ. Отахонова ва Ҷ. Шарифов ҳамаи нусхаҳои чопӣ ва дастнависи

ашъори ин чилдро омӯхта, дар қисмати иловаҳо гуногунхонӣ ва таҳрирҳои шеърҳоро ҷойгир кунонидаанд ва доир ба ҳар як шеър маълумоти муҳтасари матншиносӣ додаанд. Диккати танқиди адабиро ҷиддан ба ҳуд ҷалб намудани ҷилди аввали Куллиёти номбурда гувоҳ ба он аст, ки хонандай тоҷик ва аҳли илму адаби ҷумҳурият чунин ҷопи мӯкаммалу мустанади илмиро дер боз интизор буданд. Мутаассифона, солҳои дароз ҷилдҳои дигари Куллиёт ба табъ нарасид ва то ҳол боз ҷилди дувуми ин Куллиёт табъ гардидаасту ҳалос. Ҳамчунин Ҳ.Отахонова Куллиёти илмии Пайрав Сулаймониро соли 2006 аз тарики нашриёти «Адиб» ба табъ расонд.

Оид ба ҷопи адабони мутаваффо сухан ронда, боз ҷанд китоби дигар, аз ҷумла, Куллиёти ашъори Нақибхони Туграл (Душанбе, 2015), Куллиёти Ҳочӣ Ҳусайнӣ Кангуртӣ (Душанбе, 1998), «Дафтари сабз»-и Сомеи Одиназодаи Ҳатлонӣ (Душанбе, 2004), ҷилди якуми Куллиёти 2-ҷилдаи Лоик Шералий (Душанбе, 2008), Куллиёти Ҳабибулло Файзулло (Душанбе, 1995), Куллиёти Сайдҷон Ҳакимзода (Душанбе, 2009)-ро ном бурдан лозим аст, ки мутасаддиёни ҷопи Мирзо Муллоаҳмад, Чиллазоди Техрайӣ ва Амирхӯҷа Абдураҳимӣ, Абдулҳай Маҳмадаминов, Баҳриддин Алавӣ, Ромиш Шералий, Шоҳайдар Ёдгорӣ, Шарифҷон Ҳакимзода дар фароҳам овардани қулли осори адабони номбурда заҳмати зиёд ба ҳарҷ додаанд.

Дар адабиёти мусоири тоҷик намунаи ҷопи факсимил ё нусҳаи мунъакиса низ мушоҳида мешавад. Соли 1989 нашриёти «Адиб» якҷанд шеъри Мирзо Турсунзодаро, ки соли 1975 дар Москвагӣ эҷод гардидаанд, дар таҳияи Парвиз Турсунзода ва пешгуфтори Лоик Шералий ҳам бо ҳуруфи кирилӣ ва ҳам бо роҳи мунъакиса пешкаши хонандагон намуд.

Чи хеле ки аз қисмати мунъакисаи «Нафаси гарм» низ бармеояд, дараҷаи ҷӯътимоникии ҷопи факсимил хеле баланд буда, он имконияти даҳолати берунаро ба осори адиб аз байн мебардорад. Вале дар ин навъи ҷопи низ танқиди матн ва шарҳу тағсири матншиносӣ зуур аст. Масалан, дар дастнависи шеъри «Илоҷам чист?» баъди сарлавҳа дар қавсайн ифодай «дар яке аз мамлакатҳои Шарқ гуфта шудааст» зикр гардида дар матни ҷопии шеъри номбурда бошад, порчаи дар қавсайн буда ихтисор гардида, дар охири он таркиби Москва, Кунсево, июн - июляи 1975 навишта шудааст. Шахсони масъули ҷопро лозим буд, ки сабабу моҳияти ин тағйиротро шарҳ диханд.

Одатан, ҷопи мунъакиса ҳоси матнҳои илмист. Умед аст, ки матншиносон дар кори таҳияи матнҳои мунъакиса ё факсимили осори адабиёти мусоири тоҷик саҳми муносиб мегузоранд.

КОРИ МУСТАҚИЛОНА (КМРО)

1. Сарчашмаи мұтамади матн

Дар бойгонии осорхонаи устод Айнӣ таҳти рақамҳои 44/40, 44/41 ва 2802 се дастнависи повести «Одина» маҳфуз аст. Ду дастнависи аввал нопурра мебошанд. Даствати рақами 44/40 ба забони ўзбекӣ буда аз 86 вараки 70X12 см иборат аст. Даствати рақами 44/41 аз 25 вараки ҳачман гуногун (7 вараки 34X21 см, 16 вараки 70X20 см ва 2 вараки 70X27 см) иборат буда, бо қалами сиёҳ китобат гардидааст. Хатти ин мусаввада настаълиқ буда, он кисмати охири асарро дар бар кардааст.

Даствати 2802 199 вараки ҳачмашон 34X20,5 см-ро дар бар кардааст. Даствавис бо ранги бунафш ва баъзан бо ранги сабз китобат гардида, дар он баъзе сатрҳо хат зада ё бо нештар пок карда шуда, бо ранги сурҳ ислоҳ ва илова гардидааст. Хаташ хонса ва равшан буда, қалимаву сатрҳо алоҳида – алоҳида ва аз ҳам дурҷӣ гирифтаанд. Чунин муносибати эҳтиёткорона ва заргаронаи нависанда ба ин дастват табиист. Зеро он тозанависест, ки барои нашриёт тайёр карда шудааст.

Даствати мазкур варакаи унвон надорад. Вале дар як мактуби ҳамроҳи дастватбудаи Абдусалом Деҳотӣ, ки ба муҳтарам Камол Айнӣ 8 ноябри соли 1956 навиштааст, оид ба варакаи унвони даствавис маълумоти муфассал дода мешавад: «Дар саҳифаи якумаш, - менависад А. Деҳотӣ, - «С. Айнӣ. Саргузашти як тоҷики камбагал ё ки Одина», байти:

Зи сар бигзашт бе ту оби ҷашмам,
Яке аз саргузаштам бе ту ин буд,

инчунин маркази «Нашриёти давлатии Тоҷикистон, Душанбе-Самарқанд, 1925» навишта шуда буд. Аммо он саҳифаи якум ё ин ки титульный лист дар солҳои охир канда (варакҳои даствавис бо ҳам хеле мустаҳкам дӯхта шудаанд –К.А.) ва гум шудааст».

Варакаи унвони дастват, ки А. Деҳотӣ шаҳодат додаст, бо варакаи унвони аввалин матни китобии «Одина» пурра мувофиқат мекунад. Танҳо на соли 1925, балки соли 1927 чоп гардидани повест моро ба чунин фикр водор мекунад, ки нашриёт чопи повестро ду сол қафо партофтааст. Маълум, ки нусхай аввали повест бо номи «Саргузашти як тоҷики камбагал» дар 13 шумораи рӯзномаи «Овози тоҷик» (аз 23 ноябри соли 1924 то 5 майи соли 1925) кисман ба табъ расида буд. С. Айнӣ баъди он ки бо сабабе аз муҳаррири «Овози тоҷик» Абдулқаюм Қурбӣ ранчида, чопи кисмати охири повестро мавқуф мегузорад, онро ба сурати як китоб тартиб медиҳад ва баробари «дар соли 1925 дар як хонаи хурди бинои №6 кӯчаи Ленини Самарқанд ташкил шудани Нашриёти давлатии Тоҷикистон» (Рахим Ҳошим) муаллиф

дастхати мазкурро ба нашриёт месупорад. Вале нашриёт «Одина»-ро танҳо соли 1927 ба табъ мерасонад.

Дастхат солҳои дароз дар бойгонии шӯъбаи самарқандии Нашриёти давлатии Тоҷикистон монда, бо як тасодуфи ҳушбахтонае ба дasti А. Дехотӣ меафтад ва баъдтар ба воситаи Камол Айнӣ ба бойгонии дар Душанбе будаи устод баргардонда мешавад. «Ин дастнавис, – қайд гардидааст дар мактуб, – таҳрири якуми «Одина» бояд бошад, ки дар вакти сӯзондани бойгонии шӯъбаи самарқандии Нашриёти давлатии Тоҷикистон (ба муносабати тамом шудани кори ин шӯъба дар охири соли 1934) додарам – марҳум Абдушукур аз байни когазҳои бисёре чудо карда гирифта ба ман дода буд».

Чумлаҳои дастхат (2802) фикри нависандаро хеле амиқ ифода менамоянд, ки ин ҳолат боиси ҳарчи возехтар ва равшантар баромадани фикр мегардад²: Шоҳмирзо: Ин ҷо ба қасе бошишгоҳ шуда наметавонад (д, 104); Шоҳмирзо имшаб Одинаро бемордорӣ кард (д, 105). Таркиби ба қасе (аз ҷумлаи якум) ва қалимаи имшаб (аз ҷумлаи дуюм) ба услуби баёни устод мувофиқати комил дошта, дар ифодаи возехтари маъно ва мундариҷаи гоявии повест қўмак мерасонанд. Вале онҳо дар ҳамаи нашрҳо аз матн афтидаанд.

Аз афтиданни қалима ва таркибҳо дар матнҳои чопӣ алоқаи ҷузъҳои ҷумла барҳам ҳӯрда, максадҳои гоявии муаллиф пурра ошкор намегарданд. Ин ҳолат ҳонандаро ба иштибоҳ наандохта наметавонад. Масалан, дар ин ҷумлаи дастхат: Як дуҳтари ҳурдсол дар (як) ҳонае, ки (имрӯз) мурда баромадааст, чӣ гуна танҳо меҳобад (д, 175) агар такрори қалимаи як ҳам танҳои Гулбибӣ ва ҳам ҳақиҷу назарногир будани қулбаи ўро таъкид намояд, қалимаи имрӯз қувваи даҳшатнокии ин қулбаи танҳоро меафзояд. Минбаъд аз дохили матни мазкур афтиданни қалимаҳои як ва имрӯз ҷумларо аз ҳусусиятҳои номбурда маҳрум намудааст.

Муқоисаи дастнавис ба матнҳои чопӣ нишон дод, ки минбаъд аз матни қисса афтиданни таркибу ибораҳои шахси ношинос, дидани ман, Гулбибиро бо Ибод, он ҳам, ҳоли гӯсфандон, ҳонаи мо, маҳбубаи худ... услуби баёни нависандаро дар ҷумлаҳои алоҳида костааст.

Дастхат инчунин барои бартараф намудани костагии услубию мантиқии баъзе ҷумлаҳои матнҳои чопӣ имконият медиҳад: Мо коргарон дар зери меҳнат ба камол расидаем (м, 87). Ибораи зери меҳнат, чи хеле ки аз дастхат бармеояд, ба сабаби аз дохили он афтиданни исми бор (зери бори меҳнат) маънои маҷозии худро дар ҷумла пурра зоҳир накардааст.

² Мисолҳо дар дастхат (д), матни 1927 (м) ва Куллиёт (к) оварда, саҳифаҳо нишон дода мешавад.

Дар матнҳои чопӣ ҳатто ҷузъҳои баъзе ибораҳои фразеологӣ низ тағиیر ёфтаанд, ки ин ҳолат ба ифоданокӣ ва хусусиятҳои ҳиссии чумлаҳо таъсири манғӣ расонда, мазмуни онҳоро тамоман ҳароб намудааст: Гумони ғолиб он аст, ки то он вакт ин кампири хафтодсолаи **пояш ба гӯр расида** ба бекасию бенавой ҷон медиҳад (м, 23). Дастват имконият медиҳад, ки дар чопҳои минбаъда ҳамаи ҷузъҳои ибораи рехтаи мазкур (**пояш ба лаби гӯр расида**) пурра барқарор гардад.

Дар чумлаи зерин калимаҳои мусаҷҷаи **калонтар** ва **намоёнтар** тасвирро пуртаясир намудаанд: Баъд аз синни онҳо (Ибод ва Гуландом – К.А.) **калонтар** ва ҳудҳошон ба назар **намоёнтар** шудан... дар кунҷу гӯшаҳо аз лаззатёбӣ аз ин ҳазлу мазоҳ фуруғузошт надоштанд (д, 120). Бо сабаби дар матнҳои чопӣ аз калимаи **калонтар** афтидани суффикси **–тар** оҳангнокӣ ва вазни таркибҳои алоҳидай чумлаи мазкур ҳароб гардидааст.

Ёхуд дар чумлаи зерини дастват такрори калимаи **соате** он изтиробу ҳаяҷон ва ҳолати мудҳишеро, ки аз шунидани ҳабари сафари наберааш дар Бибиоиша рӯй додааст, барҷаста ифода кардааст: Бечора Бибиоиша баъд аз он ки (**соате**) фарёду фигон кард ва **соате** бехуш афтод... бо як нигоҳи пурҳасрат ва аламноке ба рӯйи Одина нигарист (д, 94). Аз матнҳои чопӣ афтидани яке аз калимаҳои **соате** ба такрори мувофиқи фикр ҳалал расонда, боиси хира ифода ёфтани ҳолати музтарибонаи образ гардидааст.

Бояд гуфт, ки баъзе ҳатоҳои нахустин матни китобӣ минбаъд ислоҳ мешаванд. Вале агар дурусттар диққат дихем, бартарии мазмунӣ ва шаклии чумлаҳои дастват баръало маълум шуда меистад: Гурӯҳе, ки **на пул доштанд (ва на қувват, на зан доштанд)** **ва на фарзанд** ризо ба қазо дода Бухоро рафтани шуданд (д, 19). Дар аввалин матни китобӣ порчай дар қавсайнбуда аз матн афтидааст. Чумлаи мазкур дар матни Куллиёт чунин ислоҳ мешавад: Гурӯҳе, ки **на пул доштанд ва на фарзанд, на ҷавонӣ ва на зӯр** ризо ба қазо дода Бухоро рафтани шуданд (к, 198).

Пуркунанда аз ҳабари чумлаи дастват бо як вазну оҳангӣ муайян чида шуда, моҳияти муҳокимарониҳои нависандаро хеле мувофиқ таъмин кардаанд. Дар ҳақиқат, мантиқи гуфтор ва санъати лаффу нашр дар чумла ҳатман пайдарпай омадани калимаҳои **пул, қувват** ва баъд **зану фарзандро** талаб дорад. Вале дар Куллиёт ба сабаби пасу пеш омадани таркибҳои чидашуда ва ҳаробии мантиқии баён (таркибҳои **на ҷавонӣ ва на зӯр** ҳарду ба як маъно далолат мекунанд) пайдарпайӣ, вазну оҳанг ва бадеяти чумла костааст.

Баъзе калима ва таркибҳои дар нахустин нашри китобӣ галат чопгардида дар нашрҳои минбаъда тағиир ёфта, галатҳои матнро боз ҳам меафзоянд. Масалан, дар дастват ба чунин чумла дучор

мешавем: «Рахимхон... дар бозори Қаршӣ ба воситаи ҷарҷӯр ҷеф занонда занону духтарони асирабо ба толибонашон фурӯҳт» (133). Таркиби дар зераш ҳаткашида дар аввалин матни китобӣ ба гаркиби ҷеф зада ва дар матни Куллиёт ба ҷеф занондан табдил ёфтааст: «Рахимхон... дар бозори Қаршӣ ба воситаи ҷарҷӯр ҷеф занондан занону духтарони асирабо ба толибонашон фурӯҳт» (282).

Дастхат барои пурра барқарор кардани як қатор ҷумлаҳо ва сарҳатҳои тамоман аз матнҳои чопӣ афтида низ ёрӣ мерасонад. Яке аз лаҳзаҳои муҳимтарини асар тасвири ҷудоии дувумбораи Одина аз Гулбӣ ва Бибиоиша мебошад. Нависанда сӯзу гудози Бибиоишаро ҳангоми шунидани ҷудоии дигарбора аз наберааш ҷунин ба қалам додаст: «Бечора Бибиоиша аз ин ҳабари навмедиҳ шум ба андозае дар изтироб афтод, гӯё дар ҳолати назъ буд, ки чон медод, чун мори сарбурида ё монанди мӯи оташшида ба худ мепечид. Оре, навмедиҳ ногаҳонӣ пас аз умединии бисёр ва барҳам ҳӯрдани орзухо ба якборагӣ пас аз ҷазм кардани вуқӯи он бағоят даҳшатнок ва токатгудоз мешавад» (д, 94). Мутаассифона, ин порча, ки хонандаро ба рикқат оварда, ҳамдардии ўро ба образҳои асар ба таври амик ифода менамояд, дар аввалин матни китобӣ афтида, минбаъд барқарор нашудааст.

Устод Айнӣ, ба гуфти Раҳим Ҳошим, сармуҳаррир ва ягона муҳаррири шӯъбаи самарқандии нашриёти навбунёди Тоҷикистон ҳисоб меёфт ва бинобар ин, мумкин аст ба ҷунин фикр омад, ки баъзе ҷумлаҳоро худи нависанда ҳангоми хондани корректура аз матн партофта бошад. Вале чи хеле ки мушоҳида кардем, афтиданни калима, таркиб ва ҷумлаҳои алоҳида пайдарпайи фикрро дар матнҳои чопӣ ҳалалдор карда, ба костагии услубию мантиқии баён боис гардидаанд. Боз як мисол. Нависанда дар рӯзи мурдаи Бибиоиша ҳамдардӣ ва ғамхории модари Шарифро ба Гулбии азодор тасвир намуда, баъд сабаби ба ин хонадон рафтуомад кардани ин кампирро ҷунин шарҳ медиҳад: «**Модари Шариф ба ин ҷо бо як иттифоқи ачиба рафтуойнок шуда буд. Дар хотирҳост, ки ў барои дидани писараш ҳар ҳафта гашту гадой карда... рӯзе ба ин хона даромада ба Бибиоиша шинос шуда буд**» (д, 172).

Аз афтиданни ҷумлаи дар зераш ҳаткашида, аввалан, қувваи ҷозибанокии фикр як андоза костааст. Файр аз ин ба сабаби набудани ҷумлаи аввал ба ҷои қадом мубтадо омадани ҷонишини шаҳсии ҷумлаи дуюм – ў номаълум мемонад. Пас, аксари саҳву ҳатоҳои зикршуда аз бедиққатӣ ва саҳлангории ҳуруфчинон, мусаҳхехон ва дигар шаҳсони мутасаддии чоп сар задаст ва дар матни илмии қиссаи «Одина» (Душанбе: Доњи, 1992) ин галатҳо бартараф шуданд.

2 . Мусаввада – маъхази муҳим

Дар бойгонии осорхонаи устод Айнӣ таҳти рақами 19 дар қабати рӯзномае 20 варак махфуз аст ва дар болои рӯзнома бо қалами муаллиф «Мусаввадаи шеърҳои дар румони «Гуломон» дохилшуда» навишта шудааст. Ин маъхаз барои омӯхтани таърихи эҷоди порчаҳои шеърии романи «Гуломон» ва равшанӣ андохтан ба баязе лаҳзаҳои мундариҷавии асар аҳамият дошта, дар айни ҳол, муносибати муаллиифро бо имкониятҳои фаровону рӯҳи ҳалкӣ арӯзи тоҷикӣ муайян мекунад.

Дар насрин мусаввадаи тоҷик истифодаи порчаҳои шеърӣ анъанаест, ки собықаи бое дорад. Устод Айнӣ, ки фаъолияти эҷодии худро аз шоирӣ сар карда, баъди ба насрнависӣ гузаштанаш низ ба эҷоди шеър эътиқоди зиёде мепарварид, табиист, ки барои асарҳои насринаш аксаран худаш порчаҳои шеърӣ меофарид. Бинобар ин, нисбат ба асарҳои дигар адабони мусаввадаи тоҷик дар насрин С. Айнӣ порчаҳои манзуми адабиёти классикӣ ва эҷодиёти даҳонии ҳалқ кам истифода шудааст. Аз ҷумла, дар «Гуломон», ки ҷамъулҷамъ 143 байтро дар бар кардааст, агар нақароти «Ҳо, Лайлӣ, Лайлӣ, Лайлӣ»-ро ба ҳисоб нагирем, ҳамагӣ як рубоии Бобо Тоҳири Лурӣ, ҷор мисраъ аз газали Рафев ва ҷор мисраъ аз эҷодиёти даҳонии ҳалқ дохил гардидасту ҳалос:

Кам гӯ сухан, ки хотири дилдор нозук аст,
Бори гуҳар намекашад, ин тор нозук аст.
Бехуда сант бар дили озурдагон мазан,
Ават бубин, ки шиша ҷӣ миқдор нозук аст.

Бояд гуфт, ки дар мусаввада аз дувоздаҳ мисраи номбурда адаб танҳо порчай газали мазкурро ҷой дода, дар зери он ҷунин қайд кардааст: «Ин шеъри Рафев аст, ки аз ин дар «Гуломон» истифода карда шуд». Дар поёнтари варақ бошад, байте аз ҳуди устод Айнӣ ҷун назира ба мисраҳои Рафев китобат гардидааст.

Тори муҳаббате, ки зи дил баста шуд ба дил,
Менагсалад, ҷӣ қадр, ки бисёр нозук аст.

Дар роман мисраҳои Рафев аз забони Фотима ва байти устод Айнӣ аз забони Ҳасан баён ёфта, дар якҷояй ва мувоғиқати комили қонуниятиҳои назира муносибат, ҳолати рӯҳӣ ва ҳиссиёти ботинии ин ду ҷавони дилбоҳтаро бо тамоми рангорангӣ ва назаррабӣ ифода намудаанд.

Ҳамин тарик, ба истиснои 12 мисраи зикршуда, дигар тамоми порчаҳои шеърии мусаввада ба қалами ҳуди устод Айнӣ тааллук дошта, ҳамаи онҳо бори аввал ва маҳз барои «Гуломон» эҷод гардидаанд.

Чи хеле ки аз мусаввада бармеояд, порчаҳои шеърӣ дар рафти навишти роман (соли 1934) ва вобаста ба талаботи матн эҷод гардида, таҳрир ёфтаанд. Баъзе калима, таркиб ва мисраҳои таҳрирёфта ба дараҷаи хонданашавандагӣ ҳат зада шуда бошанд ҳам, аксари ҷузъҳои ислоҳшударо хондан ва ба ислоҳи минбаъдаашон қиёс кардан мумкин аст.

Чанде аз порчаҳои шеърии «Ғуломон» минбаъд аз нав таҳрир дид, чун асари алоҳида ба хонандагон пешкаш шудаанд. Чунончи, суруди инқилобии «Достони зафар» дар таҳрири нав дар маҷмӯаи «Ҷӯгорӣ» дохил мегардад: «Аз охири қисми ҷоруми романи «Ғуломон», – гуфта шудааст дар повараки маҷмӯа оид ба ин суруд, – дубора кор карда гирифта шуд» (9,62). Вале «Достони зафар» дар маҷмӯаи «Ҷӯгорӣ» ба тағйироти ҷиддие дучор наомадааст, зоро он ҳангоми барои роман эҷод гардидан таҳрири амиқро аз сар гузаронида буд.

Мусаввадаи «Достони зафар» се нусха дорад. Нусхай аввал, ки бо матлаи:

Мо зафар ёфтем дар раҳи инқилоб,
Хонаи босмачӣ гашт аз мо ҳароб-

оғоз меёбад, дар шакли маснавӣ ва дар ҳаҷми ҷордаҳ байт оғарида шудааст. Вале нусхай аввали суруди мазкур ҳам аз ҷиҳати лафзу маънӣ ва ҳам аз ҷиҳати услуби баён муаллиро қонеъ қунонида наметавонад, зоро дар он қувваи бузурги вахдати омма, ки сабаби табадуллоти ҳаёти сиёсиву иҷтимоии мамлакат гардидааст, ҳанӯз ба таври амиқу дикқатчалбунанда ба тасвир наомадааст. Тағйироти минбаъда бошад, дар баробари ҳаҷми сурудро ҷаҳонӣ намудан (дар таҳрири дувум ба 23 ва дар таҳрири савум ба 25 байт мерасад), мазмуни ғоявию оҳанги тантанавии онро низ қувват медиҳад. Аз ҷумла, матлаи суруд борҳо таҳрир дидаст.

Мо бо ҳам тоҳтем дар раҳи инқилоб,
Мо зафар ёфтем, гашт душман ҳароб.

Дар нусхай савум таркиби гашт душман ҳароб ба таркиби **босмачӣ шуд ҳароб** иваз мегардад. Ин дигаргунӣ вазни мисраъро андак коста бошад ҳам (ҳичойи аввали калимаи **босмачӣ** дар мисраъ вазнин аст), алоқаи сурудро ба мазмуни матн, ки галабаи комили ҳалқро бар ҳаракати босмачигарӣ дар бар кардааст, ҳарчи амиқтару мушаҳҳастар таъмин намудааст. Байти матлаъ, маҳсусан, вакте ки чун нақарот баъди ҳар ҷорӣ мисраъ такрор меёбад, қувваи ифоданокии бештаре касб карда, тамоми руҳҳои сурудро бо ҳам мепайвандад ва бо ҳамин мутантанӣ ва оҳанги публистикии онро дучанд таъмин менамояд.

Таҳрири мусаввадаи «Достони зафар» хеле ҷиддӣ, мулоҳизакорона ва бо назардошти ҷузъитарин тобишҳои лафзию

маънавии каломи бадеъ сурат гирифтааст, ки ин ҳолатро, алалхусус, аз тағири пайдарпайи байти зеррин мушохида кардан мумкин аст:

Дар гузаштазамон буд аҳволамон
Булбуле дар қафас, моҳие дар сароб.

Шакли минбъда таҳрирёфта на танҳо ноқисии қоғияро аз байн бардоштааст, инчунин ба ташбеҳу тазод рӯҳи иҷтимоӣ ато намуда, муносибати золимонаву омиранаи дороёнро ба мазлумони меҳнаткаш таъкид намудааст:

Дар гузаштазамон буд аҳволамон
Мурғу тиru камон, мешу бабри дамон.

Ин байт боз се маротиба дар шаклҳои гуногун китобат шуда, беш аз пеш мукаммалтар ва нисбат ба матн мушаххастар мегардад. Ҷобаҷогузории ҳиссаҳои ҷумла дар сатри аввал ва ба ҳисоб гирифтани нағистарин тобишҳои тазодии қалимаҳо дар сатри дувум (чун **мурғу шағол, мешу гург**) мазмуну мундариҷа ва шеърияти байтро афзудаанд:

Буд аҳволамон дар гузаштазамон
Мурғу ҷангӣ шағол, мешу гурги дамон.

Байти зерин дар шакли аввал ба сабаби орӣ будан аз воситаҳои тасвири бадеиву шеърият ба ифодаи фикр таъсири намоёне расонида наметавонад:

Дами обе агар ҳам ояд ин ҷо,
Наҳоҳад шуст гард аз рӯйи моён.

Шеъри мазкур баъди таҳрир моҳияти зиндагии ғуломонаро, чун бенасиби аз воситаҳои одии зиндагӣ, хеле возеҳ инъекос карда, мазмуни гоявии лаҳзаи муайяни матнро бомуваффақият ҷамъбаст менамояд:

Агар обе ҳам ояд ашкосо,
Нашӯяд гарди гам аз рӯйи моён.

Аз мусаввада маълум мешавад, ки устод Айнӣ ҳангоми оғаридани порчаҳои шеърии «Ғуломон» ба вазну оҳангҳои назми классикиву мардумӣ дикқати ҷиддӣ медиҳад ва дар ҳавои онҳо сурудҳо оғарида, бо ҳамин ба ифодаи пуркуввати оҳангҳои милливу сифати ҳалқии роман муваффақ мешавад. Адиб дар ифодаи ҳарчи возехтару фасехтари дунёи андешаи симоҳои асар ҳатто оҳангҳои мардумии ҳалқҳои ҳамсояро низ бо камоли маҳорат истифода кардааст. Аз ин ҷиҳат, суруди Некадам, ки дар ҳавои

Яллае, яллае, яллае, ялло
Яллае, яллае, яллае, ялло-

эҷод гардидааст, ҷолиби дикқат аст. Раҳим Ҳошим сухбати устод Айниро дар хусуси эҷоди суруди Некадам чунин ёдовар шудааст:

«Домулло мегуфт, ки ин шеърро бо оҳанги суруде, ки як вақтҳо аз як ҳофизи марвигихони Бухоро шунида буд, навиштааст» (121, 11).

Чи хеле ки аз мусаввада маълум мешавад, устод Айнӣ дар эҷоди суруди Некадам низ меҳнати зиёде ба ҳарҷ додааст. Суруди номбурда дар навишти аввал бо чунин матлаъ оғоз ёфтааст.

Аз ҳаво накҳати хуше меояд,

Ин магар аз сӯи Қаршӣ меояд?

Аммо нақарот дар ин шакл ба муаллиф писанд намеафтад, зеро дар он вазну таносуби сухан коста, ифодаи маъно ҳалал ёфтааст. Тахриру табдили минбаъда костагиҳои номбурдаро як андоза барҳам дода, вазну оҳанги сурудро ба эътидол меоварад:

Аз ҳаво мевазад накҳате форам,

Ин магар омад аз Қаршӣ аз ёрам?

Яллае, яллае, яллае, ялло,

Фоилан, фоилан, фоилан, фоил

Професор В. Асрорӣ тамоми суруду таронаҳои дар эҷодиёти С. Айнӣ истифодашударо ба ду гурӯҳ чудо намудааст: «Ба гурӯҳи якум сурудҳои доҳил мешаванд, ки асли онҳо ҳалқӣ буда, С. Айнӣ онҳоро айнан ё бо андаке таҳрир истифода кардааст. Сурудҳои гурӯҳи дуюмро бо услуб ва приёмҳои бадеии фолкорӣ эҷод кардааст» (32,70). Тамоми сурудҳои оҳанги ҳалқӣ доштаи «Ғуломон» ба гурӯҳи дуюм мутааллиқанд. Аз ҷумла, суруде, ки бо нақароти:

Ҳо, Лайлӣ, Лайлӣ, Лайлӣ,

Чонам фидои Лайлӣ-

тартиб ёфтааст, ғайр аз нақарот ҳамаи мисраъҳои дигар бо қалами худи нависанда эҷод гардидаанд. Мисраъҳои С. Айнӣ аз ҷиҳати вазну оҳанг ба нақароти «Ҳо, Лайлӣ» мувофиқат карда, дар якчоягӣ бо он як лавҳаи марғуби ишқӣ-ичтимоиро ба вучуд овардаанд. Ҳосияти мардумӣ, рӯҳи мусиқӣ ва раксиро, махсусан, ҳамовозии гурӯҳи ҷавонон бо яккахонон хеле хуб таъмин намудааст.

Таронаҳои ҳалқии бо нақароти «Ҳо, Лайлӣ, Лайлӣ, Лайлӣ» асосан оҳанги ишқӣ дошта, одатан, дар тӯйҳои арӯсӣ ҷун бадеҳа иҷро карда мешаванд. Онҳо ба тақозои оҳанг музиқӣ ба вазну танзими нақароти комилан мувофиқат кунанд ҳам, аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа ва кофиябанӣ ба маҳорати сароянда нигоҳ карда, тагиир меёбанд. Дар «Фолклори Бухоро» бо нақароти мазкур, аз ҷумла, порчаи зерин ҷур гардидааст.

Ба сари кӯят омадам,

Дидани рӯят омадам,

Ҳо, тӯи шумо муборак,

Соҳиби тӯй саломат (120, 40).

Устод Айнӣ бошад, бо нақароти «Ҳо, Лайлӣ, Лайлӣ, Лайлӣ» ду шакли шеърӣ –ҳам суруд ва ҳам бадеха оғаридааст. Дар мусаввада барои суруд шаш байт ва барои бадеха чор банди семисраъгӣ чудо карда шудааст. Дар суруд байтҳоро яккахон –Муҳаббат ва нақаротро гурӯҳи ҷавонон иҷро мекунанд. Бояд гуфт, ки байтҳои суруд дар ду қолиби баҳри ҳазаҷ – мағоилун, фаӯлун (2 бор) :

Канори рӯди Чилвон

Кунун шуда гулистон

ва мағоилун мағоилун мағоилун фаӯлун:

Шукуфта пахта ҳар тараф

Чунонки гул ба бустон –

эҷод гардидааст. Аммо ин фарқияти ҷузъӣ оҳангнокӣ ва тарзи дурусти талафғузи мисраъҳоро таъмин мекунад. Агар дар байти аввал ҳар мисраъ ба таври алоҳида талафғуз ёбад, пас зарур аст, ки мисраъҳои байти дуюм тезтар ва якҷоя талафғуз гарданд. Барои боз ҳам возеҳтар ошкор соҳтани моҳияти фарқияти ҷузъии вазн нависанда дар мусаввада бандҳои бадехаро семисраъгӣ соҳта, бо ҳамин пайдарпайи талафғузи мисраи сеюмро амиқтар таъмин кардааст:

Ба дил ғурур дорам

Зи пул нуғур дорам,

Барои ёрии худам ду дасти зӯр дорам.

Дар тозанавис (ва матнҳои чопӣ) бошад, дар ҳар банд нақароти «Ҳо, Лайлӣ» ҳамроҳ шуда, ҳам аз тарафи Фотима, ҳам аз тарафи Ҳасан ва ҳам аз тарафи гурӯҳи ҳамроҳи қунандагон мувофиқан суруда мешавад. Дар мусаввада дар паҳлуи бандҳои бадеха мисраъҳои зерин қайд гардидаанд:

- Ошиқаму бекарор,
- Косая бар зар биёҶ,
- Муфлисаму раҳгузар,
- ...нахӯру тез гузар.

Ва дар поёни порча С. Айнӣ ҷунин нигоштааст: «Ин шеъри ҳалқӣ аст, ки ба Тезгузар ном дехае, ки дар тумани Шоғирком аст, даҳл дорад». Ёдоварии ин суруди ҳалқӣ ва қайди нависанда қасро ба ду хулосаи бисёр мухим водор месозад. Аввал ин ки устод Айнӣ сурудҳои оғаридаи ҳудро натанҳо ба вазну оҳанг ва рӯҳи ифода, инчунин ба макону мавзеи истифодаи сурудҳои ҳалқӣ (бадехаи «Ҳо, Лайлӣ»-ро ҳам колхозчиёни ҷавони тумани Шоғирком иҷро мекунад) мувофиқат мекунонад.

Инчунин, адиг ба ин восита имкониятҳои фаровони арӯзи тоҷикиро, маҳсусан, дар эҷоди сурудҳои ҳалқӣ таъқид менамояд ва бо ҳамин ақидаи аз шеъри араб ба адабиёти тоҷик айнан ворид гардидани арӯзо ботил месозад. Устод Айнӣ дар мактуби 27

екабри соли 1948 ба Мирзо Турсунзода навиштааш оид ба мавқеи арұз дар шеъри точикии тоисломй мұхокима ронда, барои аз әндиёти халқ маҳз суруди «Ин чи нигоҳи ачиб»-ро ёдовар мешавад ва қайд мекунад, ки: «Ана, ҳар мисраи ин шеъри халқи ба «муфтаилун фоилот» як бор баробар аст ва ҳол он ки мисоли ин шеър дар девондои классикҳои мо нест ва вазнаш ҳам дар қатори вазнҳои анъанавӣ зикр наёфтааст».

Чустучӯҳои бобарори устод Айниро оид ба вазни шеъри точикий инчунин суруду таронаҳои дар «Одина», «Дохунда», «Гуломон» ва «Ятим» барин асархояш дохилгардида низ ошкор месозанд. Махсусан, порчаҳои шеърии романы «Гуломон», чи хеле ки аз қайдҳои нависанда дар мусаввада бармеояд, як навъ татбиқи имконияти беохир арұз дар шеъри мардумии точик ба хисоб меравад.

Имконияти вазну танзими арұз дар порчаҳои шеърии «Гуломон» ба қадом андоза истифода гардидааст? Аввал ин ки устод дар әндиши сурудҳои ин асар аксаран баҳрҳои мутадорик, **воғир** ва **комилро**, ки рукнҳои аввалий сехичой (фоилун) ва дуи дигар панҷхичой (мағоллатун, мутағоллун) буда, дар шеъри точикий ниҳоят кам истеммол мешаванд, ба кор бурдаааст. Аз ҷумла, дар ҳар мисраъ чор маротиба тақрор ёфтани рукни **фоилун** оҳангнокӣ ва мутантани «Суруди зафар»-ро хеле хуб таъмин кардааст:

Дар раҳи соҳтмон низ ҷавлон кунем,

Қасри сармояро ларз-ларзон кунем.

Фоилун фоилун фоилун.

Ғайр аз ин, устод Айни дар асоси рукнҳои баҳрҳои **воғир**, **комил** ва **тавил** худ рукнҳои панҷхичой оғаридаааст, ки онҳо ба оҳангнокӣ ва равонии худ ба сурудҳои халқи мувофиқати пурра пайдо кардаанд. Масалан, суруди Қалмоқим, ки дар асоси тақрори дубораи рукни **мустағъилотан** сохта шудааст, фикру андеша ва муносибати гӯяндаро ба дунёи ҷабру ситам бо тамоми возеҳӣ инъикос менамояд:

Акнун қанизи як бетамизам,

Ҳар хун, ки ҳўрдам, аз дида резам.

Мустағъилотан, мустағъилотан.

Ин вазн дар равониву ҳулоғандӣ аз ягон вазни маъмулии адабиёти классикий ва назми мардумии мо кам нест. Ҳатто истифодай саҷъ, ҷобаҷогузории мувофиқи ҳиссаҳои калом ва риояи зарби муайян мисраъҳои суруди Қалмоқимро нисбат ба шеърҳое, ки дар баҳрҳои **воғир** ва **комил** әндиғардидаанд, хотирнишону гӯшнавозтар намудаанд. Ба ҳадде ки дар матнҳои чопии «Гуломон» аз тақсими ҳар мисраъ ба пораҳои баробар суруд маънану шаклан коста нагардидааст.

Хар зан, ки хоҳад
Гирифтан гирад,
Бар болои зан
Садта зан гирад.

Агар дар суруди Қалмоқоим танҳо шакли солими рукни **мустафъилотаи** истифода шуда бошад, пас дар суруди зерин ҳам шакли солим ва ҳам шакли фаръии рукни номбурда мавриди истеъмол қарор гирифтааст:

Дар дил дардам ҳаст
Бар рӯ гардам ҳаст...
Охи сардам мегӯяд, ки дар дил дардам ҳаст,
Ранги зардам мегӯяд, ки бар рӯ гардам ҳаст.

Мусаввада меҳнати устодро дар роҳи ба вучуд овардани вазнҳои науву тоза ва ба арсаи истеъмол қашидани вазнҳои аз ёди шоирон фаромӯшшуда равшану возех нишон медиҳад. Масалан, барои байти нахусти шеъри боло адаб аввал ба қолиби **мустафъилан** **фөъ** муроҷиат мекунад ва баъд ин қолибро ба **мустафъилотан** иваз карда, ба он гайр аз суруди номбурда боз сурудҳои дигар низ эҷод менамояд.

Устод Айнӣ дар мактуби номбурдаи ба М. Турсунзода навиштааш чунин изҳори ақида карда буд: «Мо метавонем, ки ба асоси ин қоида (пасу пеш гузоштани ҳичоҳои рукнҳо - К.А.), ки асоси вазни шеъри тоҷикӣ аст, вазнҳои шеърҳои ҳалқиро кор карда баромада ва аз вазни шеърҳои классикӣ низ истифода бурда, вазнҳои нави дилчаспи пуроҳанг барорем». Адаб ин ақидаи худро дар порчаҳои шеърии романи «Ғуломон» бомуваффакият татбик намудааст. Мушоҳидаҳо нишон дод, ки устод барои оғаридани қолибҳои гуногуни рукнҳои панҷҳичой қӯшиши зиёде ба ҳарҷ додааст. Масалан, дар суруди поён шакли дигари рукни панҷҳичой (мағоилотун)-ро истифода кардааст, ки он аз рукни солими баҳри воғир (мағоилатун) бо тағирири фақат як ҳичо фарқ мекунад:

Канори Ҷилвон – мағоилотун
Шуда гулистон – мағоилотун

Ҳамаи порчаҳои шеърии «Ғуломон» аз забони персонажҳо баён ёфтаанд, ки ин ҳолат рӯҳи ҳалқии онҳоро тақвият дода, алоқаашонро бо матн боз ҳам мустаҳкамтар намудааст. Аз ҷумла, суруди аз забони баҳший баёнёфта низ, ки табъи болидан Қилиҷхалифа ва фарзандони ўро аз торочи навбатӣ ифода мекунад, дар мавқеи худ омада бори муайяни гоявию бадей ба дӯш дорад:

Фарзандони Қилиҷсӯфӣ баҳодуранд,
Инҳо тилло, инҳо гуҳар, инҳо дурранд.

Ба ҳар майдон ҷавлонкунон рӯ оваранд,
Душманашон дилкаф шуда яксар муранд.

Ин суруд низ дар мусаввада ба тагиирот дучор гардидааст. Аз ҷумла, иваз шудани калимаи Эронзамин (ба Астаробод) ва мисраъҳои Ҳалқи Ҳирот аз ҳайбаташ ҳайрон бошад (ба Морӣ, Пандӣ, Тачан ўро макон бошад), Бар ошёнат Абдураҳмон гузар кардааст (ба Абдураҳмонсардор он ҷо гузар кардааст) мазмуни сурудро мушаххастар намуда, оҳангнокии онро пурратар таъмин намудаанд. Суруд, маҳсусан, дар таҳрири минъбаъда қадами наҳс ва моҳияти горатгаронаву госибонаи туркманони бодиянишинон дар шахси Абдураҳмон ва Қилличхалифаву фарзандонаш барчаста таъкид намудааст:

Бо дуои Қилличсӯйӣ сафар кардаст,
Дашту кишти душман зеру забар кардаст,
Эй кафтари мулки Ҳирот, дигар мапар,
Абдураҳмонсардор он ҷо гузар кардаст.

Мутаассифона, ин суруд дар қатори порчаҳои шеърии романи «Гуломон» дар Куллиёти ашъори устод Айнӣ (ниг. ба Куллиёт. Ҷ. 8, саҳ. 331-339) ном бурда нашудааст. Мумкин, мураттибони Куллиёт ба эҷоди устод Айнӣ будани суруди мазкур шубҳа кардаанд. Ин шубҳаро матни мусаввадаи суруд ва таҳриру тақмили минъбаъдаи он аз тарафи муаллиф аз миён мебардорад. Зарур аст, ки ин тақрир дар чопи навбатии осори устод Айнӣ ба инобат гирифта шавад.

3. Андешаҳо оид ба тарҷумаи русии «Одина»

Ба дарачаи маҳорати тарҷумонҳо ва вазъияти асарҳои тарҷумашуда кам эътибор додани мунаққидону адабиётшиносони тоҷикро ҳанӯз устод Айнӣ таъкид намуда буд: «Ман гоҳо баъзе тарҷимаҳоро хонда дар ҳайрат мемонам, ки чӣ қадар онҳо суст ва якқолиба мебошанд. Мунаққидон дар ин бора хомӯшанд. Вале оё ин кори мунаққидон нест?» (13) Дар ҳақиқат, вакти он расидааст, ки адабиётшиносони мо таърихи тарҷумаи адабиёти мусосири тоҷикро ҳаматарафа омӯхта, дарачаи сифати тарҷумаҳои бадеиро муйян намуда, ба саволи «Оё ин ё он асари тарҷумашударо аз нав тарҷума кардан зарур аст ё не?» ҷавоби асосноки илмӣ диханд.

Дар мақолаи М. Шукуров «Тарҷума ва услуби хоси нависанд» ва асари З. Муллоҷонова «Стиль оригинала и перевод» хусну кубҳи тарҷумаҳои «Гуломон», «Ятим», «Марги судхӯр», «Ёддоштҳо» барин асарҳои С. Айнӣ ба таври амиқ таҳлилу тадқик ёфтааст. Барои боз ҳам пурратар омӯхтани вазъи тарҷумаи асарҳои устод Айнӣ тадқики тарҷумаи русии повести «Одина», ки аввалин кӯшишҳои тарҷумонӣ дар адабиёти мусосири тоҷик мебошад, ніҳоят заррур аст.

Вакте ки охири соли 1927 повести «Одина» чун китоби алоҳида ба табъ расид, танқиди адабии рус ба ин «меваи пешпазаки адабиёти советии точик» диккат дода, масъалаи дастраси хонандай рус гардонидани онро ба миён мегузорад. «Ин повест («Одина» - К.А.), – қайд мекунад В. Афанасев моҳи апрели соли 1928, - ба забони русӣ чоп нашудааст. Дар бораи он танҳо қайдҳои хушки газетавӣ вучуд дораду ҳалос. Вале умед аст, ки дар вақтҳои наздик ба забони русӣ чоп мегардад. Тарҷумаи повест аллакай вучуд дорад» (34, 32).

П. П. Введенский тарҷумаи русии «Одина»-ро ҳанӯз аввалҳои соли 1928 анҷом дода, онро ба нашриёт супурда буд. Вале С. Айнӣ ба тарҷумаи мувоғиқ ва дурусти повест шубҳа намуда, аз тарҷумон талаб мекунад, ки дар назди ўнусхай русии «Одина»-ро аз аввал то охир хонад. «Садриддин Айнӣ, – қайд мекунад М. Шевердин, – дар он вақтҳо, чи хеле ки ҳуди ў мегуфт, русиро на он қадар хуб медонист. Вале вакте бо талаби ў П. Введенский тарҷумаи русии повестро дар наздаш хонд, ҳамаро ба хубӣ фахмид. Фаҳмид, ки дар матни асари вай ҳатоҳо ва таҳрифоти зиёде доҳил гардидааст. Нависанда тоқат накарда эътиroz кард, ки нашриёт чопро қатъ намояд».³

Устод Айнӣ ғайр аз забондонӣ истеъоди нависандагӣ ва масъулиятшиносии тарҷумонро шарти асосӣ медонист. Бинобар ин, барои таҳрири тарҷумаи русии «Одина» ба шарқшинос, журналист ва нависандай ҷавон М. Шевердин, ки дар мақолаи «Повести ичтимоии шарқӣ» хусусиятҳои гоявию бадеӣ ва моҳияти ичтимоии повестро дуруст таҳлил намуда, бо ҳамин дикқати нависандаро бо ҳуд ҷалб намуда буд, муроҷиат мекунад. «Ман дар ин кор таҷрибаи бой надоштам, – ба ёд меоварад М. Шевердин, – бинобар ин, тамоми повестро, агар ҳамин тавр гуфтан мумкин бошад, дар гирди дастурҳон якҷоя бо муаллиф тарҷума кардам. Ҳар як саҳифаи тарҷумаи П. Введенский бо овози баланд хонда, ба матни тоҷикиаш татбиқ карда, аз нав таҳrir гардида, баъд ба мошинка дода мешуд. Саҳифаҳо, бе истисно аз ислоҳкуни яклухт қабуд гардида буданд». Ин таҳrir, ки матни русии повестро ба асл қисман наздик намуда буд, нависандаро, як андоза, қаноатманд гардонд.

Ҳамин тарик, аввалин матни русии «Одина» дар тарҷумаи П. П. Введенский танҳо соли 1929 аз чоп мебарояд ва дар андак

³ Ҷавобҳои хаттии донишманди муҳтарам Р.Хошим (аз таърихи 7.03.1975) ва Нависандай ҳалқии Ўзбекистон М.Шевердин (аз таърихи 25.04.1975) ба муаллифи ин сатрҳо оид ба фаъолияти кориву тарҷумонии П.П.Введенский ва муносабати Айнӣ ба аввалин тарҷумаи русии «Одина» асоси муҳокимаҳои мазкур гардидаанд.

муддат ба фурӯш меравад. Нашриёти давлатии Тоҷикистон талаботи хонандай русро ба инобат гирифта, тарҷумаи мазкури «Одина»-ро соли 1929 бори дувум ба табъ расонид.

Повести «Одина» дар айни ҳол аз тарафи шарқшинос ва нависандай рус З. Ҳатсревин, ки охирҳои солҳои 20 ва аввалҳои солҳои 30 садаи XX тамоми хоки Тоҷикистон, аз ҷумла Қаротегиро давр гашта, ба санъат, маданият ва урғу одати мардуми тоҷик аз наздик шинос шуда буд ва забони тоҷикиро ба қадри кифоя медонист, низ тарҷумаи шуда, солҳои 1930 ва 1931 (аз тарафи Нашриёти давлатии РСФСР ва Нашриёти давлатии Ӯзбекистон) ба табъ расид. Ҷопҳои минбаъдаи русии «Одина» солҳои 1946, 1949, 1951, 1960, 1973 (дар маҷмӯа ва китобҳои алоҳида) дар тарҷумаи З. Ҳатсревин сурат гирифтааст.

Чаро тарҷумаи П.П. Введенский минбаъд зътибор пайдо накард? П.П. Введенский чун ноиб-гумоштаи Ҳукумати Подшоҳии рус дар Бухоро ва бъди инқилоби Октябр чун коркуни ситоди разведкаи қисми ҳарбии Туркистон ба кори тарҷумонӣ алоқаи мустаҳкам дошт. Ӯ, мувофики ихтисосаш, ба тарҷумаи ҳуҷҷатҳои расмӣ ва илмӣ бисёр машғул шуда бошад ҳам, ба гуфти М. Шевердин, аз қоидаҳои одии тарҷумаи бадеи бехабар буд. Бинобар ин бъди таҳрири М. Шевердин низ бисёр норасиҳои мундариҷавиу гоявӣ ва услубию бадеии матни русии «Одина» дар тарҷумаи П. П. Введенский ислоҳ нашуда монд. Масалан, дар порчаи зерини матни асл сабаби асосии сафари дувумбораи қаҳрамони асосии асар – Одина, ки ба масъалаи тӯй ва тангии майшат саҳт вобаста аст, возеҳ тасвир ёфтааст. Лоғарии ҳар ва дар қӯҳистон ба фурӯш нарафтани он ҷузъест, барои ифодаи боз ҳам пуркуваттари мазмуни асосии порча: «Одинаи бечораро чизе намонда буд, ки тӯй кунад, марқаберо, ки аз Фарғона ҳарида оварда буд, ба сабаби қӯғти роҳ ҷунон логар шуда аз кор баромада буд, ки дар қӯҳистон ўро касе ба чизе намехарид. Барои ноншиканон кардан ҳам роҳ банд буд, зеро ба расми ноншиканон се-чор нафар қалоншавандагонро зиёфат кардану ба онҳо яқдонагӣ рӯймолча додан даркор буд, ҳол он ки ў як танга ҳам надошт ва ба пул мерафтагӣ чизаш ҳам намонда буд» (7,64).

Тарҷумаи П. П. Введенский: «У бедняка Адинэ ничего не осталось, чтобы отпраздновать «той». Осел, которого он привел с собой из Ферганы, благодаря тяжелой дороге и вечному недоеданию, так отошел, что совершенно негодился для работы. Никто ни за какую цену не хотел его покупать. Для того, чтобы получить право подкормить его где либо на сельском выгоне, нужно было, по крайней мере, трех-четырех наиболее влиятельных стариков села угостить и сверх того им дать по платку. На все это

требовалось, по меньшей мере, двадцать тенег. У Адинэ же не было ни гроша» (4,61).

Дар тарчума, бар хилофи нусхай асл, чузъи хари логар ва дар кўҳистон ба фурӯш нарафтани он чун лаҳзай муҳим тасаввур гардида, мазмуни асосии порча ба он тобеъ карда шудааст. Дар натиҷа, таркиби зиёфат кардан ва рӯймолча додан ба калоншавандагон, ки дар матни асл ба масъалаи ноншиканон саҳт вобаста аст, аз заминаи воқеи худ чудо шуда, ба ҷиддияти тасвири ва ифодаи амиқи мазмуни порча ҳалал расонидааст. Ҳамин тариқ, саргарми тарчумай ҳарф ба ҳарф шуда, ба обуранги миллӣ ва урғу одати кўҳистониён дикқат надодани П. П. Введенский сабаби ифодаи хираи мазмун ва костагии услуби баён гардидааст.

Тарзи тасвири нависанда низ дар як қатор лаҳзаҳои тарчума тавассути ба як персонаж нисбат додани сухани персонажи дигар дагалона таҳриф ёфтааст. Махсусан, ба персонажҳои мусбат нисбат додани сухани персонажҳои манғӣ (ва барьакс) тасвирро аз муҳити иҷтимоӣ ва заминаи воқеи худ дур карда, ба баёни торик ва як андоза муболигаомези мазмун боис мегардад. Аз ин ҷиҳат, дар муқоиса дидани лаҳзай хитоби арбоб Камол ба модари Шариф ҷолиби дикқат аст: «Арбоб Камол, ки то ин вақт тамкин карда истода буд, дигар ҳуддорӣ карда натавониста якбора шўрида ба гап ҳамроҳ шуд ва гуфт:

«Ин Бибиоиши тоза дар кучо буд, нав якеашро гўронида омадем, инаш боз аз қадом мазор омад...

Худи ту кистӣ? Аз кучо ба Бибиоиша ноибу ба Гулбибӣ соҳиб шуда омадӣ? Ҳозир по шав, вагарна, ҷангатро аз осмон меоварем (Ба домулло нигоҳ карда) шумо мешиносад, ин кист? Ман нашинохтам» (7,126).

Тарчумай П. П. Введенский: «До сих пор арбоб Камаль стоял спокойно в стороне. Но тут начал заметно волноваться и вмешался в разговор имама с матерью Шарифа.

— Это вновь испеченная Биби-Айша откуда взялась? Где она раньше была? Странно, странно, только что одну Биби -Айшу стащили в могилу, как другая появилась. С какого это кладбища?

— А ты сам-то такой, — кричала старуха, — Ты что же будешь помощником покойницы, ее управителем, а для Гуль-Биби хозяином, так что ли? Пошел вон отсюда, а не пойдешь, найду и на тебя управу. Поташу и тебя на кладбище (4,128).

Порчай мазкур ба сабаби аз ҳолати рӯҳияи гўяндаи худ (арбоб Камол) канда шудан аз тамоми ҳусусиятҳои ҳиссӣ-эстетикиаш маҳрум гардида, маънни матлубро ифода карда наметавонад.

Мутарчим чумлаҳои «ҳамин рӯзи озод туро дар сари ҳаллоҷӣ мебинам» ва «Гулбибӣ, ки ҷиҳил рӯз боз дар ин хона касе овози ўро нашунида буд»-ро чун фикраҳои «сегодня счастливый день, я

тебя вижу занятой» ва «Гуль-Биби, не слышавшая сорок дней человеческого голоса» тарчума намуда, аз як тараф, акси мақсади персонажро ба хонанда пешкаш карда бошад, аз тарафи дигар, воқеят ва хусусиятҳои аслии тасвирро як андоза хира ба қалам додааст.

Дар повести «Одина» анъанаи насри классикии тоҷик ва услуби романтикии тасвир мавқеи калон дорад. Ташбеҳу истиора, муболигаву тавсиф ва саҷӯу таҷнис барин санъатҳои бадей ба воқеаву амалиёт ва вазъияти рӯҳии персонаж алоқаи мустаҳкам пайдо карда, ба ифодаи боз ҳам барҷастаи мундариҷаи ғоявии асар сабаб шудаанд. Вале дар тарчума дар бисёр ҳолатҳо ин услуби тасвир аз байн рафтааст. Зиёда аз ин, баъзе санъатҳои бадей аз тарафи мутарҷим чунон бемавқеъ истифода шудааст, ки онҳо ҷиддияту дақиқкорӣ ва маҳорати ниғорандагии устод Айниро дар назди хонандай сершумори рус ба зери шубҳа мегузоранд. Масалан, Шариф аз тарафи ҳокими Қаротегин чӯбкорӣ карданашро накл карда мегӯяд:

«Баъд аз ду қатор чӯбкорӣ кардан мири ғазаб гуфт: – Монед! Акнун бояд чун бирешими чортор хуб нарм шуда бошад».

Боз маро рост карда нишондани шуданд, лекин ба ман ёрои нишастан намонда буд. Мири ғазаб гуфт: Чӣ тавр астӣ? Ҳанӯз як чӯб нашикаста худатро бой додӣ» (7,111).

Тарчумай П. П. Введенский: Три пучка прутьев изломали о мою спину.

Мир-Газаб остановил:

– Стой, пусть передохнет, нужно по легче.

Опять меня подняли и посадили. Но я уже не мог сидеть.

Заговорил Мир-Газаб:

– Ну, как твоё здоровье? Смотри, все еще прутья цели, не один не сломался (4,114).

Мутарҷим ташбеҳи бисёр хубу дилкаши матни аслро (бояд чун беришими чортор хуб нарм шуда бошад) ба эътибор нағирифта, дар айни ҳол таркиби «як- ду қатор чӯбкорӣ кардан»-ро ба таври иғроқомез (три пучка прутьев изломали о мою спину) ба қалам додааст. Чӣ қадар бемавқеъ ва хилоғи мантиқ будани тарчумаи порчаи мазкур баъди хондани таркиби «смотря, все еще прутья цели, не один не сломался» боз ҳам равшантар аён мегардад.

Ҳамин тарик, дар бисёр лаҳзаҳо ҳалал ёфтани пайдарпайии ҳатти сужет, таҳриф гардидани ҳақиқати воқеӣ ва далелҳои таъриҳӣ, маънои акро касб кардани сухани персонажҳо ва гайра поэтикаи повести «Одина» ва услуби фардии нависандаро як андоза коста, киммати матни русии повестро паст кардааст.

Таҷумай З. Ҳатсревин нисбат ба тарчумай П. П. Введенский пуркувваттар баромадааст. Порчаҳои зеринро бо ҳам қиёс мекунем.

Матни асл:

«Бибиоиша набераи худро ба он ҳол дид (ҳолати «касалай»—К.А.) соате бехуш афтод, баъд аз ба хуш омадан ба рӯйканий ва мӯйканий оғоз кард, ба андозае ки мӯи сафедаш аз хуни руҳсорааш лолагун гардида» (7,20).

Тарҷумаи П. П. Введенский:

«Биби-Айша увидев своего внука в том положении в ту же минуту сама лишилась сознания. Придя в себя старуха принялась причитать «кони мукони» (4,22).

Тарҷумаи З. Хатревин:

«Добрая старуха увидев своего внука в том жалком состоянии, лишилась чувств. Едва очнувшись, она стала кричать, царапать себя, пока ее седые волосы не обогрилась коровьью» (5,23).

Порчай мазкур дар тарҷумаи З. Хатревин (бар хилофи тарҷумаи П.П. Введенский) бо тамоми ифоданокӣ ва обу ранги миллияш тачассум ёфтааст. Тавсифҳои добрая старуха ва в таком жалком состоянии, ки мутарҷим озодона истифода кардааст, ба услуби баёни нависанда мувофиқат карда, мазмуни порчаро боз ҳам муассиртар гардонидаанд. Дар тарҷумаи З. Хатревин бадеяти матни аслӣ як андоза нигоҳ дошта шуда, таркибҳои фразеологӣ ва мақолу зарбулмасалҳо низ нисбатан дуруст тарҷума гардидаанд.

Бартарии тарҷумаи З.Хатревин махсусан ҳангоми аз назар гузаронидани порчаҳои шеърии повест баръало мушохид мешавад. Агар дар тарҷумаи П. П. Введенский танҳо маъни порчаҳои шеърий як андоза торик ифода ёфта бошад, пас дар тарҷумаи З. Хатревин мавзуният, оҳангнокӣ ва мураттабии қаломи манзум низ нигоҳ дошта шудааст.

Матни асл:

То маро он нури чашми меҳрубон аз даст рафт,

Тоқати тан, сабри дил, ороми чон аз даст рафт...

Рафт то домони ороми дилу чонам зи каф

Қисса кӯтаҳ мекунам, гӯё ки чон аз даст рафт (7,25).

Тарҷумаи П. П. Введенский:

Ушел от меня, ушел от меня мой милый

Ушли мои силы, не стало терпенья, ушел мой тихий покой...

Но спала повязка, ушел мой милый,

Ушел мой сердечный покой – без возвратно, ушла вся надежда моя (4,29).

Тарҷумаи З. Хатревин:

С той поры как милый серцу свет очей ушел навек,

От меня покой блаженный прежних дней ушел навек...

О, покой души, страданье, и терпенье, и любовь-
Все ушло и не вернется, жар костей ушел навек (5,28).

З.Хатревин барои пурра нигоҳ доштани рӯҳи нусхай асл ба хусусиятҳои мазмуни шаклии газал диққат додааст. Мувофиқати вазну кофия, радиф ва санъатҳои бадеии газал мазмунӣ матлубро ба таври дилҳоҳ ифода намуда, алоқаи онро ба матн пуркуват намудааст. Шояд танқиди адабии тоҷик ҳамин бартариҳои нисбии тарҷумаро дар назар дошта, матни русии «Одина»-ро дар қатори тарҷумаҳои беҳтарин гузаштааст: «Дар байни тарҷумаҳои беҳтарин «Ҷаллодони Бухоро» дар тарҷумаи В. Панкина, «Мактаби кӯҳна» дар тарҷумаи С. Бородин, «Одина» дар тарҷумаи З. Хатревин мебошанд» (76, 128).

Вале бояд гуфт, ки тарҷумаи З. Хатревин низ ба талаботи илмии назарияи тарҷума пурра ҷавоб дода наметавонад. Ба гуфти В. Г. Белинский, «дар тарҷумаи бадӣ ихтидор кардан, илова намудан ва тағиیر додан нашояд. Агар дар асар норасой мушоҳида шавад, онро ҳам айнан тарҷума кардан лозим аст» (38, 47).

Ин нуктаро маҳсусан ҳангоми тарҷумаи асарҳои С. Айнӣ барин нависандай барчаста ба инобат гирифтани даркор аст, зеро ӯ муҳточи «беҳтар кардани» тарҷумонҳо нест.

Пеш аз ҳама, ихтизороти З. Хатревин бемавқеъ метобад. Дар матни 1927 «Одина» 10 порҷаи шеърӣ дар ҳачми 53 байт оварда шудаанд, ки ҳар қадоми онҳо ба матн мувофиқати куллӣ дошта, вазифаҳои муайяни ғоявию бадеиро ичро менамоянд. Вале мутарҷим 5 порҷаи шеъриро дар ҳачми 20 байт тарҷума намудаасту бас. Масалан, дар нусхай асл «Суруди озодӣ» аз 9 банди 4-мисраъгӣ иборат аст ва ба мундариҷаи ғоявии асар алоқаи мустаҳкам дошта, як силсила бобҳои ба фаъолияти коргариҳи Одина баҳшидашударо ҷамъbast мекунад. Дар тарҷума бошад, танҳо се банди ин маршро дучор мекунем:

И доколе терпеть всем ненастье,
После знаменья радостных дней.
Прочь от нас угнетение! Счастье
Будет знаменем наших дней.

Бедняки! Угнетенные! Братья!
Время нашей своды пришло.
Раскройте друг другу объятия,
На земле солнце счастья вошло.

Месть за тех, кто поднявшись на бой,
Был растоптан железной пятой.
Сбросим тяжесть губительных уз,
Справедливость, свобода, союз!

Дар тарчумай З. Хатревин инчуний порчаҳои зиёди насрӣ бе хеч зарурат (ниг. аз чумла, ба сах. 26, 34, 35, 41, 43, 47, 55, 88, 94) ихтисор карда мешавад. Масалан, аз ихтисори дуюнимсаҳифагии боби «Хусни табий», ки дар он ҳиссиёти табиӣ ва ишқи бегаши Гулбибӣ вобаста ба манзараҳои табииати қӯҳистон бо маҳорати комил тасвир ёфтааст, ҳусусиятҳои ҳиссӣ-эстетикии боб дар матни русӣ ҳалал ёфта, алоқаи мантиқии он ба бобҳои дигари асар як андоза суст мегардад.

Дар «Хусни табий», «Зовуди пахта», «Дар қӯҳистони Бухоро» барин бобҳои повест услубҳои илмӣ ва публистикии тасвир ва муроҷиати дӯстона ҳонандаро водор мекунад, ки ба лаҳзаҳои ҷузъитарин назар андохта, аз онҳо ҳулосаҳои амиқ барорад. Аз чумла, муроҷиати нависанда дар боби «Зовуди пахта» ҳусусияти барҷастаи иҷтимоӣ дорад: «Агар шумо ба сари зинаи бинои пеши дари шамолкаш намебудед, ба муқобили ин ҷангӯ ҳокҳои қасифи бадбӯ нафасе истода натавониста бехуш шуда меафтодед. Акнун мулоҳиза фармоед: монанди шумо як фарзанди одам дар даруни ин ҳонае, ки шумо як дақиқа тоби истодан надоред, ҷӣ гуна рӯзе дувоздаҳ соат истода кор мекунад?» (7,35)

Вале матни русии «Одина» ба сабабҳои ихтисороти зиёд аз ҳамаи ҳусусиятҳои мазкур маҳрум гардидаст.

Қимати тарчумай З. Хатревинро як қатор таркибҳои мазмунан нодуруст тарчумагардида низ паст мекунад. Масалан, агар ибораи «шишаки сиёҳ» «черный шестилеток» тарчума шуда бошад, ҷумлаҳои «магар қадом зансеталок туро бероҳа кардааст?» ва «сангеро аз замин бардошта ба сари Одина зад» «какая три раза разведённая выкинула тебя на свет?» ва «схватил с земли несколько камней и ударил Одину по голове» тарчума гардидааст ва гайра.

Дар тарчумай З. Хатревин айнан такрор ёфтани як қатор ҳатоҳои тарчумай П.П. Введенский қасро ба ҷунун ҳулоса меорад, ки З. Хатревин аз тарчумай П. П. Введенский низ истифода кардааст. Масалан, С. Айнӣ баъди шунидани суханони Иван ба моҳияти инқилоби Октябр сарфаҳм рафтани Одинаро ҷунун таъкид мекунад: «Лекин (Одина— К.А.) аз суханони Иван ба таъриху сабаби инқилоб пай бурда, мазмуни ин шеърро аз дили ҳуд мегузаронад» (5,90). Ва дар поён шеъри «Инқилоб» оварда мешавад. Вале ҳар ду мутарҷим Одинаро ҷун шоир ба қалам додаанд.

Тарчуман П. П. Введенский:

«Слова Ивана оставила в голове Адина неизгладимый след и от чистого сердца он сочинил небольшое стихотворение» (4,90).

Тарчуман З. Хатревин:

«Шатаясь от слабости и шевеля губами, он начал слагать песню революции, восторженные и бурные строки, шедшие из сердца» (5,89).

На танҳо мутарчимон, инчунин муҳаррири нашрҳои минбаъдаи русии «Одина» – Сергей Бородин низ хусусиятҳои жанрию услубии повестро ба эътибор нагирифта, мумкин «барои таъмини мунтазамии ҳатти сужет ва пайдарпайи композитсионии асар» бошад, як қатор лавҳаҳои лаҳзахои онро ихтисор намудааст, ки ин «ба болои сӯхта намакоб» шудааст:

Церемония кончилась. Какой-то человек спросил:

– Что за человек был Одина? И кто-то ответил:

– Одина был бедняком таджиком. Он был нашим товарищем, один из членов нашей рабочей семьи. Одина рано ушел от нас. Он пал искупительной жертвой на заре лучшей жизни...

Задал этот вопрос Шомирзо, а ответил на него Шериф.

Затем все на один голос крикнули:

– Одина умер, да здравствует революция!

Потом люди медленно разошлись

(5,138).

Какой-то человек спросил:

– Кто он был, этот Одина?

И кто-то ответил:

– Одина был бедняком таджиком.

Он был нашим товарищем.

Люди медленно разошлись

(6, 132).

Мисли ҳамин, муҳаррир баъзан лаҳзахои муҳимми суҳбати персонажҳоро тамоман мепартояд. Масалан, ихтисори лавҳаи муроҷиати Одина ба Шариф ба инкишофи андешаҳои қаҳрамони асосӣ ҳалал мерасонад: «Но если мы на этом страшном опыте научимся понимать, что кто враги и друзья наши, если мы единой стеной станем на защиту наших жизней и прав, кровь рабочих и дехкан не будет литься подобно багровой реке» (5,101). Дар ҳақиқат, аз тарафи муҳаррир ихтисор намудани таркибҳои мазмуни гоявии асарро ҷамъbastкунанда ҳайратовар аст.

Ҳамин тариқ, матни русии «Одина» баъди аз нашр ба нашр «таҳтир» ёфта, ихтисор гардидан чун асари камзавқи бадей ба назар мерасад. Табиист, ки ин ҳолат С. Лиходзиевский, К. Зелинский, М. Сойфер барин адабиётшиносони намоёнро, ки аз рӯйи тарҷумаи русӣ оид ба повест изҳори ақида кардаанд, ба хулосаҳои нодуруст наоварда наметавонад: «Одина» ба повест чи тавре ки дохил шуда буд, аз он ҳамон тавр мебарояд, – мегӯяд К. Зелинский ақидаҳои М. Сойфер ва С. Лиходзиевскийро тақвият дода. – Ботинан ҳеч дигар намешавад (фарқ факат дар синну соли

уст). Ӯ тамошобини пассив ё ки объекти мухиту вөкөаҳо шуда мондан мегирад (зимнан вөкөаҳои дорои аҳамияти умумиҷаҳонӣ, яъне ду революсия)» (52, 138).

Хол он ки аз нусхай асл вобаста ба шароити иҷтимоӣ ва вөкөаҳои инқилобии давр тағиироти муайянни сифатиро аз сар гузаронидану моҳияти муборизаи синфири як андоза дарк намудани Одина хеле хуб ба назар мерасад.

4. Ду таҳрири як симои таъриҳӣ

Маҳорати баланди нависандагӣ ба устод Садриддин Айнӣ имкон дода, ки ба оғаридани як силсила симоҳои маъруфи вөкей-таъриҳӣ муваффақ шавад. Чунончи, симои инқилобари оташмичоз, сардори шуъбаи дар Бухорои Кӯҳан будаи фирқаи Коммунистии Бухоро Абдуллоҳӯча Тӯраев (аз романи «Доҳунда»), ки нависанда дар бораи ӯ дар «Бухоро инқилоби таърихи учун материаллар» (Асарлар, 1 т., 346 б.) хабар додаст.

Дуруст аст, ки устод Айнӣ ба сабаби дар Самарқанд маскан доштан ба мушоҳидаи бевоситаи фаъолияти инқилобии Абдуллоҳӯча ва лаҳзаҳои охири умри ӯ муваффақ нагардидааст. Вале маълумоти адаб дар бораи ӯ, ки ба воситаи қасони бозътимод, аз ҷумла бародараш - Абдураҳим Тӯраев ба даст даромадааст, дақиқ ва боварибахшанд.

Дар романи «Доҳунда» оид ба Абдуллоҳӯча боби «Оташи ниҳонӣ» чудо карда шудаасту ҳалос. Вале дар ҳамин як боб ҳам вай бо рӯҳи матини инқилобӣ, мӯҳокимаронӣ ва иродай баланду ҷасорати беҳамтои худ ҳусни таваҷҷуҳи ҳонандаро бедор карда, ӯро ба фикру андеша водор месозад.

Дар тозанависи роман, ки китобати он 10 марта соли 1930 анҷом мейбад, боби «Оташи ниҳонӣ» аввал дар ҳаҷми панҷ варак (саҳ. 267-272) нигошта шудааст. Вале нависанда пеш аз ҷоп дастхатро аз назар гузаронида, навиштаҳои варакҳои 270, 271 ва 272-ро ҳат мезанад ва ба ҷойи матни ҳатзадашуда порчай шашсаҳифагии наверо доҳил карда, дар вараки алоҳида (мумкин, муроҷиат ба мошинанавис ё ҳуруфчин бошад) «дар ҷоҳои ҳатзадашуда ҳамин саҳифаҳоро медароронед» гуфта таъқид мекунад. Илова дар когази мӯҷадвал бо ранги бунафш китобат ёфта саҳифаҳои он, то ки тартиби саҳифагузории дастхат ҳалал наёбад, бо ракамҳои изофадор (271¹ - 271⁶) ишора мегардад (дастхат, 279в. В.х. 44). Ҳамин тарик симои Абдуллоҳӯча дар таҳрири дувум аз панҷ то ёздаҳ саҳифа тафсил ёфтааст.

Дар таҳрири аввал сухани Абдуллоҳӯча ба Ҷадор дар ҳаҷми се саҳифа яклюҳт омадааст. Дароз будани монолог ва ба нутқи аз минбар гуфташуда монанд будани он имконияти тасвири бадеиро маҳдуд ва ба ин восита эҳтироснокӣ, таъсири эстетикий ва лаззати

бадеии матнро кам кардааст. Дар таҳрири сонӣ бошад, сухани Абдуллоҳӯча ба тарики маслиҳат ва мусоҳиба бо Ёдгор сурат ёфта, костагиҳои мундариҷавиу бадеии матн то андозае барҳам хӯрдааст.

Истифодаи муколама ба нависанда имкон додаст, ки вазъи ҷисмонӣ, ҳолати рӯҳӣ ва ҳислати ҳарду персонажро амиқтар ба тасвир гирад. Абдуллоҳӯчаи дар зери шиканҷаю азобҳои пайдарпай беҳолу бемадоргардида аввал канда-канда сухан мегӯяд, ҳавоси худро дар як ҷо ҷамъ карда наметавонад. Вале мақсади наҷиби адолатталабӣ ӯро водор мекунад, ки худро ба даст гирифта, лаҳзаҳои охири умрашро низ ба таргибу ташвиқи инқилоб сарф намояд: «Абдуллоҳӯча ҷашми ба хаёл рафтai худро боз карда ба тарафи Ёдгор як тег кашида нигоҳ кард; бо ин нигоҳи худ гӯё ӯро месанҷид, ки ба фахмидани суханонаш тайёр аст ё не? Дид, ки Ёдгор монанди пештара ба тарафи худаш сарсарӣ намебинад, балки дикқат мекунад, ки аз гуфтаҳояш ҷизе дарёбад. Бинобар ин, ҳамаи ҳавоси парокандашудаи худро ба як ҷо ҷамъ намуда, ҳамаи рӯзҳои ояндаи дар тасаввураш бударо пеши назар оварда гуфт» (дастхат, саҳ. 271¹).

Ин муколама барои баёни равшану возех ва дарки мавқеи иҷтимоии симои Ёдгор низ мусоидат кардааст. Дар таҳрири аввал, ба сабаби лоқайдона гӯш додан, муносибати Ёдгор ба суханони ҳамсuxбаташ барои хонанда номаълум мемонад. Дар таҳрири дуюм бошад, шахсияти Ёдгор хеле фаъол аст. Ӯ ба саволҳои пайдарпай дониши муайяни сиёсиашро ошкор соҳта, бо ҳамин дикқати Абдуллоҳӯчаро ба худ ҷалб менамояд: - Соли гузашта гуфтанд, ки ҷадидон бо большевикон як шуда ба амир тег кашидаанд (д., саҳ. 271³). Ҷо ки: - Ман баъзе бандиҳоро дидам, ки худҳошонро «мо ҷавонон» ва «ҷавонбуҳориён» гуфта гап мезаданд, инҳо қиҳоянд? (д., саҳ. 271⁵)

Чунин саволҳои Ёдгор барои боз ҳам пурратару барҷастатар инъикос ёфтани симои Абдуллоҳӯча мусоидат менамояд. Дар баъзе ҳолатҳо дар зимни ҷавоб ба саволҳои Ёдгор мантиқи гуфтор ва рӯҳи сиёсиу иҷтимоии ин қаҳрамон меафзояд, ки ин ҳолат аз васеии ҷаҳонбинии сиёсӣ, доираи тафаккур ва таҷрибаи инқилобии ӯ гувоҳӣ медиҳад. Масалан, Абдуллоҳӯча дар Бухоро ба вучуд омадани вазъияти пурҷӯшу ҳурӯши сиёсии Россияро ба дигар гӯшаву канорҳои Осиёи Миёна алоқаманд медонад. Ба фикри Абдуллоҳӯча, инқилобгарони Бухоро аз таҷрибаи инқилоби Октябр пурра оғоҳ буда, аз он дар фаъолияти амалии худ истифода мекунанд: - Акнун он воқеаро (инқилоби Октябрро - К.А.) шунида бошӣ, суханони маро дурусттар гӯш кун. Кори Русия бо бекор кардани Николай тамом нашуд. Коргарони фабрику завудҳои Русия ва саллотон, ки бо қуввату шӯриши онҳо

Николай бекор шуда буд, дар зери роҳбарии Фирқаи Коммунистӣ, ки ўро фирқаи большевик ҳам меноманд, ба бекор шудани Николай қаноат накарда, кори инқилобии худро боз пештар бурданд: дар натиҷа 25-уми моҳи ўқтабри соли 1917, яъне пас аз ҳашт моҳи бекор шудани Николай бозмондагони ўро ҳам аз миён бардоштанд (д., саҳ. 271¹ - 271²).

Ин таҳрири сонӣ ба забону ҳусусиятҳои бадеии боби «Оташи ниҳонӣ» низ таъсири амики мусбат расондааст. Истифодаи мақолу зарбулмасал, ташбеҳу истиора ва дигар санъату воситаҳои тасвири бадеи рӯҳи миллӣ ва ҳусусиятҳои ҳиссиву эстетикии пораҳои алоҳидай матнро афзуда, маъниро завқовартару нишонрастар гардонидааст. Ба ғурги бедандон ва мурғи бечангол нисбат додани давлатмандони аз сарвату дорояшон маҳруммонда боиси ифодаи ҷаззобу фасехи майли ҳалқиву моҳияти иҷтимоии инқилоби Бухоро гаштанд.

Ён ҳуд бадеият ифоданокии порчаи зеринро таъмин гардондааст: «Ҳоло Абдуллоҳӯча ба назари Ёдгор як шахси сафсатагӯи чонкандаистода наменамуд, балки як наррашере менамуд, ки бо вучуди афтоданаш ба қафаси оҳанин ва мачрӯҳ будани сару танаш аз ҳар буни мӯяш оташи шӯчоат шӯлаварӣ мекард. Ёдгор бо гирифтории ин наррашери гапдон афсӯс меҳӯрд, «бо ин фаҳму дониш ҷаро ба Самарқанду Тошканд нагурехта ба дасти амир гирифткор шудааст» гуфта тааҷҷуб мекард (д., саҳ. 271⁶).

Ташбеҳу истиора ва маҷозу тавсиф (чун наррашер, ҳар сари мӯй, қафаси оҳанин, наррашери гапдон, оташи шӯчоат) дар якчоягӣ симои озодихоҳу иродай матини Абдуллоҳӯчаро бо тамоми салобату курдат дар назари ҳонанда мучассам намуда, дар айни ҳол таваҷҷуҳу Ҷӯтиқоди Ёдгорро ба ин фарди ҷонғидо таъқид менамояд.

Вале бо ин ҳама беҳбудӣ таҳрири дувумро таҳрири тамоман саҳех донистан мушкил аст, зеро дар он костагие рӯҳ додаст, ки ҳам ба шахси Абдуллоҳӯча ва ҳам ба мазмуни гоявии асар таъсири манғӣ нарасонда наметавонад. Ин костагӣ аз баҳои Абдуллоҳӯча ба ҳаракати ҷадидӣ мувофиқи талаботи ғоявӣ - сиёсии солҳои сиём сар задаст. Масалан, ў ба саволи Ёдгор оид ба шарҳи ҳаракати ҷадидӣ ҷунин мегӯяд: - Ҷадидҳо?.. Ҷадидҳо ҳеч кор карда наметавонистанд ва пас аз ин ҳам ҳеч кор карда наметавонанд, дар асл ҳам онҳо ягон кори дуруст карданӣ набуданд, «давидани гӯсола то қаҳдон» гуфтаанд; ниҳояти матлаби инҳо «ислоҳи мактаб», «ислоҳи мадраса» ва «ислоҳи ҳукумати амир» буд. Ҳуд аз ҳуд маълум мешавад, ки ислоҳи як ҷиз нест кардани он ҷиз не, балки дурусттар карда пойдор намудани он ҷиз аст. Дуруст аст, ки ҷадидҳо ба сабаби ин талабҳои ҳурди ҳуд аз амир хеле зулм

диданд, хеле күшта шуданд; дар натиҷаи ин ҳол ба шахси амир ва ба чанд нафар калонони дарбори амир душман ҳам шуданд. Бо ин ҳама гуфта намешавад, ки онҳо ба амирӣ мӯқобиланд (д., саҳ. 271² - 271³).

Аз таърих маълум аст, ки Абдуллоҳӯча худ яке аз он ҷавонбуҳориён буд, ки пас аз «воқеаи Колесов» дар натиҷаи авчи иртиҷои амир дар ташкили фирмӯзи Коммунистии Бухоро дар шаҳри Тошканд саҳм гузоштааст. Минбаъд КМ фирмӯзи Коммунистии Бухоро дар Самарқанд ва Чорҷӯ, Марв, Каттакурғон, Когон барин ноҳияҳои атрофи Бухоро шуъбаҳои ҳудро ташкил дода, корҳои инқилобӣ мебурд. Чунин шуъбаи фирмӯзи дар Бухорои Кӯҳна бо ташабbusи ҳуди Абдуллоҳӯча Тӯраев дар хонаи ў ташкил ёфт, ки аъзоёни он аз Комитети Марказии фирмӯзи Коммунистии Бухоро дастурҳо гирифта, баҳри иҷрои барномаи фирмӯзи мубориза мебурданд. Раиси шуъба - Абдуллоҳӯча то ҳабс шуданаш дар охирҳои моҳи апрели соли 1920 ба большевикони Когон алоқаи мустаҳкам баста, корҳои бузурги инқилобӣ мебурд (20, 299).

Дар таҳрири аввали боби «Оташи ниҳонӣ» фикри Абдуллоҳӯча ба ҳақиқати таъриҳӣ мувоғиқати комил дорад. Аз ҷумла, ў дар байни коммунистони Бухоро ва ҷавонбуҳориён садде намегузорад: «Ин оташи ниҳонӣ дақиқа ба дақиқа дар зиёд шудан аст ва зуд аст, ки якбора даргирифта боло гирад, таҳту тоҷи амирро бо ёридиҳандагонаш сӯхта хокистар қунад. Равшантар гӯем: Вақте ки як қисм норозиён ба ҷазо расиданд, норозиёни дигар танҳо ба норизоӣ намонда кор сар карданд. Ба ин кор ҷавонбуҳориёне, ки ба Тошканд ва Самарқанд гурехтанд, роҳбарӣ намуданд. Мо норозиён ҷамъиятҳои маҳфӣ дуруст карда, фикри ҳудро паҳн кардем, дар шаҳру саҳро оташи ниҳонии мо решаш давонд. Вақти кори калон – инқилobi кабир наздик расид» (д., саҳ. 270-271).

Дар ҳар ду таҳрир ҳам муносибати Абдуллоҳӯча ба «воқеаи Колесов» ва саҳву ҳатои инқилобчиён, ки оқибат ба шикаст бурда мерасонад, баён ёфтааст. Вале баҳои сиёсии қаҳрамон ба ин воқеа ва оқибати он дар ду таҳрир аз ҳам фарқ дорад. Дар матни аввал саҳву ҳатоҳои инқилобгарон чун натиҷаи камтаҷрибагӣ ва ба дараҷаи даркорӣ муттағиқ набудану оммаро ба по ҳезонда натавонистани ҷавонбуҳориён маънидод карда мешавад. Ҳатто «воқеаи Колесов» чун инқилоби аввал, ки шикасти он барои муборизаи минбаъда ба ҷавонбуҳориён сабакӣ калоне шудааст, тавсиф меёбад.

Дар таҳрири дувум бошад, Абдуллохӯча шикасти ҳаракати мазкурро дар дудилагӣ, камҳавсалагӣ ва ҳатто дар хиёнати ҷадидон мебинад. Ў амалиёти камчуръатона ва андешамандонаи ҷавонбуҳориёнро ба буздилӣ ва тарсончакии онҳо нисбат дода, онҳоро бо истеҳзо ва тамасхур ёдовар мешавад. Аз ин ҷост, ки андешаҳои ў нисбат ба фаъолияти ҷадидон дар таҳрири дувум оҳанги эътиroz ба ин ҳаракатро гирифтааст:

— Мо ҳостем, ки саҳвҳои гузашта тақрор нашаванд. Ҷунончи, дар инқилоби гузашта - воқеаи Колесуф оммаи аҳолӣ бехабар монданд, ҳатто онҳое ҳам, ки аъзо ва ҳайроҳи тӯдаи ҷавонбуҳориён буданд, бехабар монда, ба воқеаи Колесуф монанди як воқеаи ногаҳонӣ воҳӯрданд. Ҷӣ кор қардани ҳудро надониста ва натавониста ба дасти амиру ҷаллодонаш гирифтор гардианд.

Аҳолӣ ҳам, ки аз ҳама чиз бехабар буд, барои ҳалосӣ ёфтанд аз торочи «мужикон - большевикон» ба таъсири муллоён ва фармони амир афтода ба муқобили ҷавонбуҳориён баромаданд (д., саҳ. 271).

Рост аст, ки ҷадидон ба Колесуф як шуда ва ба ёрмандии ў ба амир ҳучум қардани шуданд, лекин дар ин кор яқдила набуданд... Сабабаш ҳамин буд, ки дар рӯзҳои воқеаи Колесуф бо бекор шудани як күшбегӣ (Мирзои урганҷӣ), ба күшбегӣ шудани қаси дигаре (Усмонбек) ҷадидон ба ҳусули муддаои ҳуд умедвор шуда шодиҳо мекарданд. Вакте ки амир аз ин «тап-тапи зағома» натарсида корро ба ҷанг анҷомонид, боз ҳам ҷадидон аз дудилагӣ набаромаданд... Лекин ахвол ҳамин тарз шуда истода Колесуфро, ки пеш аз ҳучум ташвиқот бурданро лозим медонист, «сӣ ҳазор нафар инқилобчии мусаллаҳи дар даруни Бухоро тайёр дорем» гуфта фиреб доданд (д., саҳ. 271³).

Дар таҳрири аввал Абдуллохӯча дар байн ҷадидони рӯҳи инқилобидошта ва аъзои фирмай Коммунистии Бухоро тафриқа намегузарад ва «ба ин кор (корҳои инқилобӣ – К.А.) ҷавонбуҳориёне, ки ба Тошкант ва Самарқанд гурехтаанд, роҳбарӣ намуданд» гуфта аъзоёни Комитай фирмай Коммунистии Бухороро дар назар дорад. Ў дар сухбати ҳуд масъалаи аз «воқеаи Колесов» сабаки қалони сиёсӣ гирифта минбаъд мувоғики нақшай муайян ҳушӯрона амал қардан ва ба инқилоби ҳалқии Бухоро тайёри дидани инқилобчиёни

маҳаллиро ба миён мегузорад. Дар матни аввал оҳиста-оҳиста кувват гирифтани часорат, муташаккилӣ, ҷашмикордонӣ ва ҳушёрии синфии ин кувваи инқилобиро ошкор сохта, нисбат ба онҳо, аз ҷумла кувваҳои пешқадами ҷавонбуҳориён, ҳисси эҳтиром ва ҳамрайъиро бедор менамояд: – Мо меҳостем, – мегӯяд Абдуллоҳӯча, – ин дафъа аз воқеаҳои шуданӣ мардумро ҳабар қунем. То ки дӯстонамон ҳушдор шуда ба воқеа рӯ ба рӯ шаванд ва аз ноомадҳои кор ҳудро нигаҳдорӣ намоянд ва душманонамон дар тарсу даҳшат афтода саросемаву бесаришта гарданд. Бинобар ин, баённомаҳои дастнавис тайёр кардем. Мазмуни баённома аз наздик расидани рӯзи инқилоб – рӯзи ҷазои золимон ҳабар медод, инҳоро дар як шаб ва дар бештарин масҷидҳои Бухоро часпондем. Ин осон набуд: дар як шаб, дар як соати муайян дар бештарини масҷидҳо, ки дар як масофаи аз якдигар дур воқеъ шудаанд, дар сурате, ки тамоми кӯчаҳои шаҳр аз посбону шабгард пур аст ва қаровулон дар гирд даста-даста мегарданд, рӯй додани ин воқеа амир ва тарафдоронашро дар тарс андоҳт (ба дили душман тарс андоҳтан ҳам ними зафар аст) ва дили дӯсторони моро қавӣ карда, ба наздик омадани рӯзҳои масъуд онҳоро умедвор кард (д., саҳ. 271).

Аз таҳрири сонӣ бошад (ниг. ба сарҳати дуюми Куллиёт, ҷ. 2, саҳ. 238), тамоми муваффақияти инқилобгарони Бухоро дар роҳи наздик овардани галаба бар аморат маҳз ба фирқаи Коммунистии Россия нисбат дода шудааст, ки аз нодурустфаҳмии ин масъала гувоҳӣ надода наметавонад. Ба қавли Абдуллоҳӯча, фирқаи коммунистие, ки инқилоби Октябри Россияро ба вуҷуд овардааст, албатта, дар таҳти роҳбарии он инқилоби Бухоро ҳам ба пирӯзихо мерасад ва дар сурати мавҷуд будани чунин ҳомии пурқувват «аз дудилагии ҷадидон ҳеч тарсу бим нест».

Ҳамин тавр, хонанда дар боби «Оташи ниҳонӣ» аз он дилбоҳтагию пайвастагие, ки Абдуллоҳӯча дар таҳрири аввали матн ба ҷадидон зоҳир кардааст, нишоне намеёбад:

– Лекин як фалокат шуд, ки ман ба даст афтодам. **Як ҳатте аз ҷавонбуҳориён ба номи ман меомадааст**, аз роҳ ба дasti одамони амир афтодааст. **Маро дастгири кардаанд**. Акнун меҳоҳанд ҳамаи сирҳоро аз ман фаҳманд (д., саҳ. 272)

Оқибат сиррам күшода шуда, ба даст афтодам. Акнун меҳоҳанд ҳамаи сирҳоро аз ман фаҳманд (д., саҳ. 271⁶).

Чаро устод Айнӣ дар боби «Оташи ниҳонӣ»-и романи «Дохунда» пеш аз чоп чунин тағириот даровард ва оё ин тағириот дар ҳақиқат мувофики ҷаҳонбинӣ ва иродай эҷодии нависанда сурат ёфтааст? Ба ин саволҳо мактуби ба устод Айнӣ навиштаи доктори илмҳои таърих Алексей Михайлович Дяков (1986-1974), ки ҳамроҳи дастхати романи «Дохунда» дар бойгонии адаб зери рақами 43 маҳфуз аст, ҷавоби саҳҳ медиҳад.

Маълум мешавад, ки устод Айнӣ дастхати романро барои гирифтани маслиҳат ба А.М.Дяков, ки он вақтҳо шахси масъули бюрои Осиёимиёнагии КМ ВКП (б) буд, мефиристад. Ва дере нагузашта, яъне 19 майи соли 1930 нависанда аз шаҳри Тошканд мактуб мегирад, ки он бо чунин суханҳо оғоз ёфтааст: «Рафиқи муҳтарам Айнӣ! Китоби румони Шуморо мутолия ва аз назар гузаронидем ва чи тавре ки Шумо ҳоҳиш кардед, зикри худамонро дар бораи румон гуфта ва нуктаҳои зерро ба Шумо нишондод мекунем». Баъд дар панҷ саҳифаи нома мазмуну мундариҷа ва забону услуби роман мавриди муҳокима қарор мегирад.

Дар мактуб аҳамияти роман чун асари бадеӣ ҳамагӣ бо як ҷумла баён ёфта, баъд фикру мулоҳизаҳои А. М. Дяков оид ба «камбузидҳои сиёсии» асар таъқид мешавад. Ба ақидаи муаллифи мактуб, кори фирмӯзи Коммунистони Россия дар асар ба дараҷаи кофӣ ошкор ва равшан нашудааст. Аз ҷумла, бояд ҳамин нукта таъқид мегардид, ки: «Инқилоби Бухоро дар сояи инқилоби Ўқтабри Русия ба вучуд омад ва инқилоби Русия дар зери роҳбарияти бевоситаи фирмӯзи Коммунистӣ анҷом ёфт».

Инчунин А. М.Дяков диққати нависандаро ба шахси Абдуллоҳӯча ва андешаҳои ў ҷалб менамояд ва аз тарафи шахси ў ба ҷадидон нисбат додани фаъолияти инқилобгарони Бухороро ба зери шубҳа мегузорад. Ба пиндори муқарриз, камбузии асосии шахси Абдуллоҳӯча дар он аст, ки ў дар байни большевикон ва ҷадидон тафовут намебинад: «Масалан, - гуфта мешавад дар мактуб, - дар саҳифаҳои 296 - 310 (соҳиби мактуб саҳифаҳои дастхатро дар назар дорад. – К.А.) Абдуллоҳӯча мақсади ҷадидонро баён мекунад. Он ҷизе, ки мегӯяд, монанди роҳи сиёсии большевикҳо ҳаст. Мақсад - большевикӣ ва ҷадидонро бо ҳам пайвастан. Дар байни онҳо як тафовути асосӣ, ки ҳаст, нишон надодан дуруст нест». Ҳамин тарик, муаллифи мактуб гаштаву баргашта таъқид мекунад, ки дар сӯҳбати Абдуллоҳӯча бояд «ҷудоиҳои байни ҷадидҳо ва большевикҳо» нишон дода шавад.

Ҳамаи ин устод Айниро маҷбур месозад, ки иродай муқарризи сиёсии худро ба эътибор гирифта, ақаллан, ба боби «Оташи ниҳонӣ» ва шахси Абдуллоҳӯча чун аъзои фирмӯзи Коммунистии Бухоро тағириоту иловаго дохил намояд ва бо ҳамин асари худро ба талаби сиёсии давр мувофиқ созад. Ин тағириоти нависанда ҳарчанд ба ҳамаи эродҳои А. М.Дяков пурра ҷавоб дода наметавонист, ўро қаноатманд намуд ва ба нашри аввали «Доҳунда» сарсухан навишта, аз ҷумла хушнудии худро ҷунин иброз дошт: «Доҳунда»-ро на танҳо чун як асари нағиси адабӣ, балки чун як ҳуҷҷати таъриҳӣ, ки як қисми бисёр мӯҳимми таърихи инқилоби Осиёи Миёнро дарбар гирифтааст, ба назари хонанда тақдим мекунем» (11, 8).

Дар ҳақиқат бошад, тағириоти мазкур ба асосҳои гоявӣ-эстетикии роман коҳише даровардааст, зеро, чунонки далелҳои таъриҳӣ гувоҳӣ медиҳанд, ҷавонбуҳориёне, ки аъзои фирмӯзи Коммунистӣ гардида буданд, ташабbusкору иштироккунандагони инқилоби Бухоро буданд.

Пас, оё метавонем дар матнҳои минбаъдаи романи «Доҳунда» таҳрири аввали боби «Оташи ниҳонӣ»-ро, ки дар он мавқеи ҷаҳонбуҳориён дар инқилоби Бухоро дуруст муайян шудааст, барқарор намоем? Оё ин амалиёт ҳукми даҳолати беруна ба асари бадеиро надорад?

Назарияи матншиносӣ ҳангоми ба ҷоп тайёр кардани асарҳои бадеӣ ҳатман ба ҳисоб гирифтани иродай эҷодии муаллифи онро талаб дорад. Дар таҳрири дуюми боби «Оташи ниҳонӣ»-и романи «Доҳунда» бошад, иродай эҷодии муаллиф дар зери таъсири беруна ва тақозои сиёсии давр ифода ёфтааст: «Ба соҳаи меҳнати эҷодии нависанда, – қайд кардааст матншинос Л.Д.Опулская, – ҳамаи эҷодкориҳое, ки аз тарафи ў бошуурона ба ҷо оварда шудааст, ҳатто ин корҳо бо таъсири беруна ё бо маслиҳати шахси дигар ба вуқӯй пайваста бошанд ҳам, дохил мегарданд, вале ин таъсирро аз фишороварӣ ва даҳолате, ки ба он нависанда маҷбуран розӣ шудааст ё худ пассивона розигиашро додаст, фарқ кардан лозим аст» (89, 19).

Ҳамин тарик, рӯҳи маҷбурий доштани тағириоти гоявии боби «Оташи ниҳонӣ» бебаҳс аст, вале, чи хеле ки мушоҳида кардем, таҳрири мазкур аз ҷиҳати бандубаст нисбат ба таҳрири аввал пуркуваттар гардида, дар он меҳнати муайянни муаллиф сарф шудааст, ки ин ҳусусияти таҳrirро низ ба эътибор гирифтани лозим мешавад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки пеш аз ҳама, дар матни илмии роман таҳрири аввали боби «Оташи ниҳонӣ» дар

якчоягй бо таҳрири дувуми он чой дода бо ҳамин, иродай ҳақиқии эчодий нависанда барқарор карда шавад.

5. Таърихи матни қиссаи «Марги судхӯр»

Дар адабиёти мусоири точик асареро пайдо кардан душвор аст, ки чун «Марги судхӯр»-и устод Садриддин Айнӣ диққати мутахассисони ватанӣ ва хориҷиро ба чунин андозаи баланд ба худ ҷалб намуда бошад. Таърихи матни ин қисса низ як андоза тадқик шудааст. Агар баъзе муҳаққикон, аз ҷумла Г. Самандаров, В. Панкина, Н. Маъсумӣ, Иржи Бечка дар рафти сухан таърихи эчоди матнҳои чопии «Марги судхӯр»-ро иҷмолан ёдовар шуда бошанд, пас М. Бозоров, Т. Бозоров, С. Салоҳ ва Н. Қаландаров тагијироти минбаъдаи қиссанро мавриди гуфтугӯи алоҳида қарор додаанд. Яке аз маъказҳое, ки дар он моҳияти тағијироти матни соли 1953 қисса, як андоза, муайян шудааст, «Ду таҳрири қиссаи «Марги судхӯр» ном мақолаи С. Салоҳ мебошад. Муҳаққик дар асоси татбиқи порчаҳои алоҳидаи чопҳои солҳои 1939 ва 1953 ба як қатор ҳулосаҳои ҷолиб омадааст. Вале кам будани маводи тадқиқ ба С. Салоҳ имкон надодааст, ки ба коргоҳи эчодии нависанда амиқтар доҳил гардида, пояҳои таъриҳӣ, иҷтимоӣ ва эстетикии таҳрироти минбаъдаи қиссанро равшантар муайян намояд. Ҳулосаҳои муҳаққик, ки дар асоси татбиқи ду матни тоҷикии (чопҳои 1939 ва 1953) асар пайдо шудаанд, баъзан баҳсноканд. Дар «Таърихи матнҳои қаламии қиссаи «Марги судхӯр» ном асари адабиётшинос Н. Қаландаров бошад, се дастхати қиссан мазкур ба таври мукоиса омӯхта мешавад (58).

Ҳамин тариқ, таърихи таҳаввули «Марги судхӯр» танҳо дар сурати омӯзиши ҷиддии бойгонии нависандай он, ба ҳам киёс намудани кулли дастхатҳову таҳрирои чопии асар ва ба эътибор гирифтани матнҳои тоҷикиву ўзбекии қисса дуруст ва мувофиқи мақсад таҳдил мейбад.

* * *

«Кори С. Айнӣ аз болои матни «Марги судхӯр» гувоҳ бар он аст, – қайд кардааст В. Панкина, – ки ин асар аклу дили нависандаро қариб бист сол ба худ банд карда буд» (87,61). Дар ҳақиқат, ҳуччатҳои ба мо дастрас сабит менамоянд, ки устод Айнӣ ҳанӯз тобистони соли 1935 ба эчод кардани асаре дар ҳаққи судхӯрон омода будааст. «Дар ҳусуси номи ин повест дар хотири ман ин лаҳза нақш бастааст, – ёдовар шудааст Х. Айнӣ, – падарам

тобистони соли 1935 дар дасти ман тарчумаи тоҷикӣ ҳикояи «Марги чиновник»-и Чеховро дидо гуфт: «Ман ҳам дар бораи шаҳсе, ки аз тарс мемирад, ҳикоя менависам. Ҳикоя «Марги судхӯр» ном ҳоҳад гирифт. Факат ин одам аз тарси инқилоб мемирад» (24, 77).

Вале моҳу рӯзи ба қитобати қисса сар кардани устод Айнӣ маълум нест. Дар осорхонаи нависанда зери рақами 29 бо номи «Порчаҳо аз «Марги судхӯр» се пора аз қайдҳои муаллиф маҳфуз аст. Вараки аввал, ки бо сарлавҳаи «Марги судхӯр» оғоз мегардад, бо рақами «1» ва вараки дувум бо рақами «12» ишора гардида, вараки сеюм сахифа надорад.

Вараки аввал бо ҳатти настълик буда (тамоми асарҳои устод Айнӣ бо хуруфи арабӣ қитобат ёфтаанд), чунин оғоз меёбад: «Дар Бухоро як одами миёнақади сергӯшти гарданкӯтоҳ буд, ки ўро Қорииисмат меномиданд. Азбаски шиками ў бисёр калон буд, баъзеҳо бо номи ў «шикамба»-ро ҳамроҳ карда ўро Қорииисмати шикам мегуфтанд. Баъзеҳо кӯтоҳ карда «Қориишкам» ва баъзеҳо шӯҳӣ карда «Қориишкамба» мегуфтанд. Шиносоии ман ба ин одам дар солҳои 1895 буд». Дар вараки дувум воеаи тоқияфурӯшии Қориишкамба ба талабаи мадраса дарҷ ёфта, вале навиштаоти вараки сеюм ба воеаҳои қиссаи «Марги судхӯр» муносибате надорад. Ҳуҷҷатҳои номбурда гувоҳ бар онанд, ки рафти воеа, бандубаст ва инкишофи ҳатти сужети нусҳаи аввал ба нависанда писанд намеафтад ва устод навиштаи нахустинро дар шакли нимкора гузошта, ба эҷод кардани нусҳаи нави қисса мепардозад.

Аввалин маълумот оид ба санаи эҷоди «Марги судхӯр» дар мусаввадае, ки дар осорхонаи устод таҳти рақами 30 дар ҳаштоду панҷ вараки ҳаҷман калони (25 см ба 32 см) бехат сабт ёфтааст, ба назар мерасад. Ин дастҳат ду таҳрири қиссанро дарбар кардааст. Таҳрири якум аз XIV боб иборат буда, дар 76 варак қитобат шудааст. Дар поёни сахифаи 76-ум нависанда чунин қайд дорад: «Таҳрири аввал. 19 декабря соли 1936. Самарқанд. Айнӣ». Аммо дар ин нусха низ инкишофи воеаҳо, симои шаҳси асосӣ, хоса, лаҳзаи охири ҳаёти Қориишкамба, ки ҳусни мақтаи қисса мебошад, муаллифро конеъ карда наметавонад.

Ин аст ки нусҳаи мазбур дар муддати 10 рӯз аз нав таҳрир мебинад. Ҳангоми таҳрир дар пушти сахифаи 3 як сарҳат, дар кафои сахифаҳои 39 ва 40 якуним варак, дар пушти сахифаи 42 ним варак ва дар кафон сахифан 49 як варак илова мешавад. Ҳамчунин,

дуюним варақи охири боби XIV дар ҳаҷми нүх саҳифа васеъ карда, он ба боби алоҳида табдил дода мешавад. Таҳрири мазкур мундариҷаи ғояйӣ ва услуби ниғориши асарро пурра карда, хусусиятҳои ҳаҷвӣ-мазҳакавии қиссанро меафзояд.

Намуди қоғази мусаввада зардча ва сифати он паст мебошад. Ин ҳолат ба он сабаб шудааст, ки ранги бунафш (дастхатҳои устод Айнӣ аксаран бо ранги бунафш китобат шудаанд) дар варақҳо, маҳсусан, баъди ислоҳ кардан ва дар пушти варақҳо навиштан, «лағжид» хондани калимаву таркибҳоро душвор намояд. Вале китобати мусаввада ба дараҷае сарҳ аст, ки дар ҳамин ҳолат ҳам чузъҳои ҳарфҳоро ба хубӣ муайян кардан мумкин аст.

Устод Айнӣ 30 декабри соли 1936 таҳрири дуюми матни қиссанро анҷом дода, дар пушти варақи охирин чунин қайд кардааст: «Ин мусаввадаи дубора таҳрирёфтаяи «Марғи судҳӯр» аст. Аммо баъд аз таҳрири савум нусха ба ГИЗ фиристода шуд ва он аз ин мусаввада бисёр фарқ дорад».

Нусхай «аз мусаввада бисёр фарқдошта» тозанависест, ки бо хатти худи муаллиф дар ҳафт дафтари калонҳати 12-варақа мувофиқи талаботи матбаа китобат гардида, дар бойгонии нависанда таҳти рақами 31 маҳфуз аст. Дар варақи унвони ин дастхат баъди эпиграф:

Судҳӯр аз пули худ нон шиканад гар, ба масал

Шиша сандон шиканад, атола дандон шиканад.

«С.Айнӣ Марғи судҳӯр Китобхонаи бачагон ва навсаводони калонсол Нашриёти давлатии Тоҷикистон» навишта шудааст. Таърихи итноми ин тозанавис қайд нагардида бошад ҳам, китобати он моҳҳои аввали соли 1937 анҷом пазируфта будааст. Зоро нусхай дастхат баъди чопи мошина ба маҷаллаи «Барои адабиёти сотсиалистӣ» пешниҳод шуда, дар шумораҳои 3-4, 5 ва 6 маҷалла қисман дарҷ ёфтааст.

Чаро нусхай мазкурро устод Айнӣ таҳрири савум гуфтааст? Зоро он баробари рӯбардор шудан, аз эпиграф сар карда, тағириру такмил низ диддааст. Китобат бо ранги бунафш, тоза ва озода сурат гирифтааст. Бархе калимаву таркиботи ҳатошуда эҳтиёткорона бо нештар пок гардида, ислоҳ мешаванд. Дар радифи баъзе калимаҳои хонданашон душвор бо қалами сиёҳ шакли навишти лотиниашон таъкид меёбад. Вале таҳрири, аксаран, бо усули муқаррарӣ – ҳат зада аз нав навиштан, иловаҳои камтарро дар ҳошия ва иловаҳои ҳаҷман калонро дар варақҳои алоҳидаи дафтар қайд кардан – идома меёбад.

Бо вучуди ин эхтиёткорӣ, нусха аз саҳву хато пурра озод нагардидааст. Чанде аз он, мумкин гоҳи чопи мошин, бо ҳусни хатти дигар ислоҳ шудаанд. Мусаххех дар зери калима ё таркиби хато китобатшуда бо қалами сурҳ хат кашида, баъд бо ҳамон қалам шакли дурусти онро менависад. Мутаассифона, баъзе саҳву хатоҳои матн ислоҳ нашудаанд. Масалан, нависанда баъди китобати пурраи нусха воқеаҳои боби XI-ро аз нав тафсил дода, онро ба се боб (XI, XII, XIII) чудо мекунад. Бобҳои минбаъдаи XII, XIII, XIV мувофиқан бо рақамҳои XIV, XV, XVI ишора меёбанд. Вале боби XV, ки бояд бо рақами XVII ишора мегардид, бетагири мондааст.

Дар ҳакиқат, тағиироти мазкур, ба дараҷае ки боби XI-ро ба се боб ҷудо карда тавонад, муҳим аст. Иловай дуюнимсаҳифагӣ, ки дар он аввалин маротиба ба воқеаҳои барояш номақбул рӯ ба рӯ шудани Қориисмат ифода ёфтааст, дар ҳаёти ў як гардиши куллиест. Ин воқеа, яъне аз тарафи дуздон ба ғорат бурдани пулҳои бонки русӣ-хитой (осиёимиёнагӣ), ки сарватҳои Қорӣ ҳам он ҷо ҷамъ мегардид, барои ў зоҳирان безарар мегузарад. Вале ин лаҳза доираи иҷтимоии фаъолият ва ба пулу бонк, дуздони касбию ғоратгарони амирий пайваст будани тақдири минбаъдаи Қориишкамбаро муайян карда, бо ҳамин дар инкишофи воқеаҳои минбаъда заминаи мусоид фароҳам меоварад.

Пас, ин саҳв, яъне то охир тағиир наёфтани шуморай бобҳо оё ба қонунҳои матнинойи мувофиқат дорад? Бале. Нависандаи кори эҷодӣ мондагардида рақами XVI-ро дар як нигоҳ рақами XIV пиндошта, бо ҳамин рақами XV баъди он омадаро ислоҳ накардааст. Ва мошинанавис ҳам, зоҳиран бетагири будани боби XV – ро дида, тағиироти дувумбораи бобҳои пешинаро ба эътибор нагирифтааст. Ин аст, ки соли 1939 шуъбаи адабиёти бачагонаи Нашриёти давлатии Тоҷикистон киссаи «Марғи судҳӯр»-ро дар ҳаҷми XV боб дастраси хонандагон намуд.

* * *

Тақдири минбаъдаи матни «Марғи судҳӯр» низ ҷолиби диққат аст. Баъди анҷоми матни тоҷикии кисса зарурати ба забони ӯзбекӣ тайёр намудани он ба миён меояд: «Шуъбаи адабиёти бачагона, – гуфта мешавад дар мактуби аз 28 феврали соли 1938 ба устод Айнӣ фиристоди Нашриёти давлатии Ӯзбекистон, – аз соли 1938 сар карда ба ҷопи асарҳои оригиналий аҳамият медиҳад...Ҳикояи «Судҳӯрнинг ӯлими»-ро ба мо фиристед. Ваъда медиҳем, ки тез ҷоп мекунем» (бойгонии нависанда, № 300/17).

Устод мувофики ҳоҳиши Шокир Сулаймон, ки яке аз масъулони Нашриёти давлатии Ўзбекистон буд, ба тайёр кардани матни ўзбекии қисса шурӯй мекунад. Мувофики нақшай пешакии нависанда дастнависи «Судхўрнинг ўлими» бояд моҳи сентябр ё, ҳеч набошад, моҳи октябри соли 1938 ба анҷом расида, ба нашриёт фиристода мешуд.

Мувофики забонхати дар бойгонии нависанда маҳфуз «Судхўрнинг ўлими» 29 август дар ҳаҷми 164 саҳифаи дастхат ба Тошканд фиристода мешавад. Бо вуҷуди як ҷузъи чопӣ зиёд будан, таҳмин кардан мумкин аст, ки дастхати мазкур бандубаст ва ҳатти сужети матни тоҷикии қиссаро пурра нигоҳ дошта буд.

Аммо ба сабаби то ҳол ба мо номаълум дастхати «Судхўрнинг ўлими» боз ба муаллиф баргардонда мешавад. Аз мукотибаи устод Айнӣ ва Шокир Сулаймон ба хulosae омадан мумкин аст, ки чун дар ин давра кори шуъбаи адабиёти бачагонаи Нашриёти давлатии Ўзбекистон қатъ гардида, чопи асарро шуъбаи насири бадей ба зимма мегирад, устод дастхатро барои аз нав кор карда ба табъу завқи хонандай қалонсол мувофиқ намудан талаб карда мегирад. «Судхўрнинг ўлими» баъди таҳрири ҷиддӣ дар ҳаҷми 194 саҳифаи дастхат 11 январи соли 1939 дубора ба Нашриёти давлатии Ўзбекистон фиристода мешавад.

Матни ўзбекии қисса баъди таҳрири дуюм аз чопи тоҷикии соли 1939 ҳам аз ҷиҳати устухонбандӣ ва ҳам аз лиҳози мундариҷаву услуби баён ҷиддан фарқ мекунад. Маҳз дар ҳамин матн се боби нав (бобҳои X – XII), ки воқеаҳои ба деҳот сар даровардани Қориисматро дарбар кардаанд, илова мешавад. Инчунин, нависанда боберо, ки дар ҳаҷми 60 саҳифаи дастхат ба воқеаҳои бойбача, падари бойбача ва сафари талабаи мадраса ба Розмоз бахшида шудааст, аз қисса бардошта, баъзе бобҳои ҳаҷман қалони дигарро ба қисматҳо таксим мекунад (таваҷҷуҳ шавад ба ҷадвали тағиироти устухонбандии қисса).

Инчунин, дар таҳрири ўзбекӣ аксари порчаҳои шеърии чопи тоҷикии соли 1939 аз доҳили матни партофта мешавад. Байти:

Судхўр аз пули худ нон шиканад гар, ба масал

Шиша сандон шиканад, атола дандон шиканад, –

ки дар матни тоҷикӣ ҳам ба сифати эпиграф ва ҳам аз забони Қориишкамба дар доҳили асар истифода шудааст, низ дар матни ўзбекӣ иҳтизор мешавад. Умуман, таҳрири матни ўзбекии «Марғи судхўр» тамоми зиддияту низоъҳои асарро ба симои марказӣ – Қориишкамба тобеъ намуда, боиси боз ҳам пурқувват гардидани

мавзўи асосии кисса мешавад.

Устод Айнӣ дар мактуби аз 30 апрели соли 1939 ба устод Лоҳутӣ навиштааш «Марги судхӯр», «Ҷаллодони Бухоро»-ро ўзбекон ба матбаа додаанд, ки дар ҳамин наздикӣ мебароянд» гуфта хабар додаст. Аммо шуъбаи адабиёти нафисаи Нашриёти давлатии Ўзбекистон соли 1940 танҳо «Ҷаллодони Бухоро»-ро ба табъ мерасонаду ҳолос. Матни ўзбекии «Марги судхӯр», ниҳоят, соли 1946 рӯйи чопро мебинад, ки ин чопи аввалин ва охирини «Судхӯрнинг ўлимӣ» дар вакти зиндагии нависанда мебошад.

ТАҒӢИРОТИ УСТУХОНБАНДИИ МАТҲОИ «МАРГИ СУДХӮР»

Мусав. 1	Мусав. 2 III	Тозанавис, ҷопҳои 1939 ва 1948	Чопи ӯзбекӣ	Чопи 1953
(сарсуҳа и нест)	(сарсуҳан несть)	(сарсуҳан нест)	(сарсу- ҳан нест)	(сарсу- ҳан ҳаст)
(эпиграф несть)	(эпиграф нест)	(эпиграф ҳаст)	(эпиграф несть)	(эпиграф ҳаст) ⁴
БОБҲО				
I	I	I	I	I
II	II	II	II	II
III	III	III	III	III
IV	IV	IV	IV	IV
V	V	V	V	V
VI	VI	VI	VI	VI
VII	VII	VII	VII	VII
VIII	VIII	VIII	VIII	VIII
IX	IX	IX	IX	IX
X	X	X		X
XI	XI	XI	XIII- XIV ⁵	XI
			X	XII
			XI	XIII-XIV
			XII	XV
нисфи XI-XII-XIII- XIV	нисфи XI XII-XIII- XIV	XII XIII XIV XV	XV-XVI- XVII XVIII XIX	XVI XVII XVIII

⁴ Судхӯр аз пули худ нон шиканад гар, ба масал, Шиша сандон шиканад, атола дандон шиканад.

⁵ Воксаҳон боби XI дар матни ўзбекӣ баъди ҳодисаҳои дар деҳот сар даровардани Коринишкамба дар бобҳои XIII – XIV тасвир ёфтааст.

Матни тоҷикӣ «Марғи сұдхұр» баъди соли 1939 ҳангоми дар қайди ҳаёт будани муаллиф боз ду бори дигар – соли 1948 дар дохили «Асархой мұнтахаб» ва соли 1953 чун китоби алоҳида ба табъ мерасад. Баъзе мұхаққиқон, аз чумла Н. Маъсумй ва Иржи Бечка бар онанд, ки ҳам матни соли 1948 ва ҳам матни соли 1953 қисса таҳрир дидаанд. «Қисса «Марғи сұдхұр» се чопи асосии китобиро аз сар гузаронидааст: соли 1939 чун китоби алоҳида, соли 1948 дар шакли аз нав кор кардашуда дар дохили «Асархой мұнтахаб» ва дар охир бобҳои иловагардида дар маҷаллай «Шарқи сурх» (1952, № 9 ва № 10) ва матни пуррааш соли 1953 ба табъ мерасад» (39, 46).

Қисми дигари тадқиқотчиён, аз чумла Г. Самандаров, В. Панкина, С. Салоҳ ба сарсухани ба матни соли 1953 навишитай устод Айнӣ истинод карда, дар ин ақидаанд, ки асар баъди чопи нахустини китобй (1939) танҳо як бор таҳрир дидааст: «Хусусан, «Марғи сұдхұр» – ин шоҳасари адабиёти тоҷик, – қайд кардааст С. Салоҳ, – ки ду карат аз тарафи муаллифи он таҳрир ва тасҳех шудааст ва байнин ду чопи асосии он (нашрҳои солҳои 1939 ва 1953) тағовути қалон вучуд дорад, қобили тадқиқи ҳамаҷонибаи муқоисавист» (99, 76).

Дар ҳақиқати ҳол, чопи соли 1948 қиссано А. Деҳотй аз рӯйи матни соли 1939 таҳия намудааст ва ба чопи он нависанда, ғайр аз чанд маслиҳат ба мұхаррир оид ба ислоҳи баъзе галатҳои техникӣ, дахолат накардааст. Вале дар матни соли 1953 «Марғи сұдхұр» муаллиф боз меҳнати зиёди эчодиро ба харҷ дода «асарро дубора кор карда... камбудии асосии китобро ислоҳ карда» (С. Айнӣ), бо ҳамин матни тоҷикӣ қиссано низ ба завқу салиқаи хонандаи қалонсол мувоғиқ менамояд. Таҳрир ва ба чоп ҳозир карданни матни мазкури «Марғи сұдхұр» хеле тез сурат мегирад, ки яке аз сабабҳои он, чунонки Н. Маъсумй ишора мекунад, барои форсизабонон ба чоп тайёр карданни матни қисса буд (73, 223).

Дар аввалҳои соли 1952 ба муносибати аз нав бунёд гардидани матбаа бо ҳуруфи арабӣ Нашриёти давлатии Тоҷикистон чопи як силсила асархоро бо ин ҳуруф ба накша мегирад, ки дар қатори онҳо «Марғи сұдхұр» низ буд. «Гап дар он аст, ки, – гуфта мешавад дар мактуби аз 26 феврали соли 1952 ба устод Айнӣ навишитай Нурмадов, – Комитети Марказӣ дирўз аз мо рӯйхати китобҳоеро, ки бояд ба алифбои арабӣ нашр шаванд, талаб кард. Мо он рӯйхати соли гузашта дар Москвав тасдиқшударо пешниҳод кардем, ки КМ,

шахсан рафиқ Гафуров, байд аз мухокимаи он рўйхат ба чоп тайёр кардани факат китоби Шуморо (яъне, «Марги судхўр»-ро –К.А.) ба мо супурданд» (бойгонии нависанда, 169-69).

Устод Айнӣ бо вуҷуди серкорӣ, мумкин аз моҳи март сар карда, дар байни се-чор моҳ қиссаро ҷиддан қалам мезанад ва аввалҳои моҳи август асарро дар таҳрири нав ба матбаа месупорад. Шояд, барои ҳарчи тезтар тайёр гардиҳани таҳрири нави қисса шуъбаи адабиёти бадеии Нашриёти давлатии Тоҷикистон низ ёрӣ расонда бошад. «Барои тезтар шудани кор, – қайд кардааст дар мактуби номбурдааш Нурмадов, – ман ҳатто метавонам ягон рафиқро ба Самарқанд командировка кунам, ки ў ҳар рӯз як соат ё ду соат бо Шумо кор карда, барои таҳт кардани дастнавис ёрӣ мерасонад».

Дар ҳақиқат, 75 саҳифаи дастхати 268-саҳифагии «Марги судхўр», ки таҳти раками 34 дар осорхонаи нависанда маҳфуз аст, бо дasti шаҳси номаълум китобат шудааст ва ин саҳифаҳоро боз худи устод аз назар гузаронида, баъзан, қалам задааст. «Марги судхўр» дар асоси дастхати мазкур соли 1953 бо ҳуруфи кириллӣ ва соли 1956 бо ҳуруфи арабиасос ба табъ мерасад.

Устод Айнӣ дар матни соли 1953 барои боз ҳам пурратар таъмин намудани пайдарпайи бандубости асар воқеаҳои чор боби ба дехот баҳшидaro баъди боби XI (дар матни ўзбекӣ воқеаҳои ба дехот мутааллиқ пеш аз боби XI аст) чой медиҳад. Ин тарзи ҷобаҷогузорӣ ба С.Айнӣ имкон медиҳад костагии матни ўзбекиро, ки дар он хонанда ба фаъолияти симои асосӣ дар шаҳр дурусттар шинос нашуда, шоҳиди ба дехот рафтани ў мегардад, бартараф намуда, пайдарпайи мураттаби асарро аз соли 1895 то тирамоҳи соли 1917 таъмин намояд.

Ғайр аз ин, ба воситаи азнавсозии тартиби бобҳо ҳодисаҳои шикастхурии пайдарпайи образи асосиро баъди воқеаҳои аз дехот дилмонда шудани ў тасвир намуда, бо ҳамин бобҳои иловай асарро ба риштаи ягонаи сужет боз ҳам мустаҳкамтар пайваст медиҳад. Дар матни соли 1953 инчунин боби X аз нав дар шакли муқаммалтар омада, бобҳои хурд-хурди чопи ўзбекӣ боз якҷоя карда шудаанд. Ҳамаи ин таҳриrot ба пурра гардиҳани ҳусусиятҳои жанрии асар низ мусоидат намудаанд. «Марги судхўр» аз тарафи нависанда гоҳо очерк, гоҳо ҳикоя ва гоҳо повест ном бурда мешавад. Ин асар ба жанри повест ё худ қисса мутааллиқ аст.

Аз ин ручӯи иҷмолӣ ба коргоҳи эҷодии С.Айнӣ бармеояд, ки эҷоди қиссаи «Марги судхўр» аз соли 1935 то соли 1952 давом

ёфта, «ақлу дили нависандаро қариб бист сол ба худ банд карда бошад» (В. Панкина) ҳам, асоси устухонбандй ва мундариҷавии он дар байни солҳои 1936 – 1938 гузошта шудааст.

* * *

Тағиироти соли 1952 ба тамоми соҳаҳои ғоявию бадей ва услуби ниғоришоти асар таъсири мусбат расондааст. Устод Айн такмили мундариҷавию ғоявии қиссаро, пеш аз ҳама, ба воситаи таҳрири пайдарпайи симои асосии асар – Қориишкамба таъмин намудааст. Исту бист, фикру ақида ва рӯҳияи сарватпарастии Қориисмат беш аз пеш такмил ёфта, боиси ҳамвора қувват гирифтани низову зиддияти бадеии асар мегардад.

Аввалан, таҳрироти минбаъда хонандаро водор мекунад, ки ба симои зоҳирӣ ва сурати хандаовари Қориисмат дурусттар зехн монад. Масалан, барои тасдиқи сухани «– Шумо ба мӯйсаргирӣ пули бисёр сарф намекунед... шумо дар ду моҳ як бор мӯйсар мегиред ва музди дастро ҳам баробари нимаи музди дигарон дода мегурезед» гуфта шикоят кардани сартарош минбаъд аз номи талабаи мадраса порчай зерин илова мегардад: «Ман аз суханони сартарош огоҳӣ ёфта, ба сари Қориишкамба бо дикқат назар андохта дидам, ки дар ҳақиқат мӯйсараш монанди зиндониёни даври амирӣ баланд расида то пешонӣ ва буни гарданаш фуромадагӣ буда, торҳои мӯйсараш ба торҳои ришаши монанди тору пуди дар дастгоҳи боғандагӣ бофташуда ба ҳам печида буданд ва бар хилоғи сарҳои одӣ дар теппаи сараш ба қадри кафи даст як чойи бемӯй ҳам менамуд» (12, 12).

Инчунин, таҳрироти минбаъда то чӣ андоза мутаносиб афтодани зоҳиру ботин ва сурату сирати образи асосии асарро боз ҳам тақвият медиҳад. Қориишкамба дар бозор на танҳо ба инвои хӯрокворӣ, нӯшоқӣ ва ширавориҳои аз пеши роҳаш бароянда беихтиёри даст мезанад ва шиками чун чуссаи шутур бузургашро пур мекунад, инчунин, барои ягон имконияти шикампуркуниро аз даст надодан тамоми панҷ узви ҳиссиашро ба кор медарорад. Ягон сокини бозор гоҳи тановул имкони аз иштиҳои қозгир ва ҷашми зоғмонанди ўзмий монданро надорад: «Дар вақти гузаштанам аз пеши дуқони сандуқфурӯш ба гӯшай ҷашми худ дидам, ки соҳиби дуқон дар дарунтари дуқони худ нишаста ва чӯти ҳисобро монанди деворча рост гузошта ва дар паси вай қадом як чизи хӯрданиро монда аз назари роҳгузарон пинҳон карда меҳӯрад. Аммо ҷашми тезбини зоғмонанди Қориишкамба он чизи хӯрданиро дид, ба он ҷо нишастааст, ки фавран ба як паҳлу ёзида ва дасти худро ба паси чӯт

ёzonда, дар хўрдани он чизи «пинҳон кардашуда» ба сохиби дукон шарик шуд» (12, 16).

Дар ҳақиқат, ин бандай пул аз хурдтарин шароити мусоиди маблағчамъкунӣ, ҳатто аз камтарин имконияти сарфакорӣ, бигузор ба ивази маҳрумиятҳои зиёд бошад ҳам, истифода мекунад. Ин одати Қориишкамба тавассути таҳрироти пайдарпай боз ҳам қавитар зохир мегардад. Чунин иловаҳо ба дараҷаи баланд расидани кувваи ҳаҷвнигории устод Айниро, ки дар «Анҷоми кори як шайхи хилагар», «Одина», «Доҳунда» ва «Ғуломон» барин асарҳояш муҳоҳида мешуд, ошкор месозад:

(Корӣ) оташи лампаро қадре паст карда шишаашро ба остинаш гирифта ба даруни хона гузошт (10, 41).

Корӣ... лампаро... баъд аз қадре пасттар кардани пилтааш шишаашро бо дасташ гирифта ба замин гузошт.

Магар шишии лампа бисёр тафсон буда, дасташро саҳт сӯзонд, ки воҳ, воҳ дастакам! – гӯён ў панчаашро ба пеши даҳонаш бурда, «пуф-пуф» гӯён барои таскин додани сӯзиши сари ангуштонаш кӯшиш мекард.

– На ин ки шишии тафсонро бо дастатон гиред, – гуфтам ман ба ў бо оҳангӣ афсусхӯрӣ, – бояд бо остин ё ин ки бо рӯймолчаатон мегирифтед.

– Хайрият, ки бо остин ё ин ки бо рӯймолчаам нағирифта будаам, – гуфт Қорӣ дар ҳолате ки ҳанӯз сари ангуштонашро «пуф-пуф» мекард, – дар он вакът остин ё рӯймолча парт шуда нобуд мегардид, ки товони вайро ҳеч кас намедод ва ба ман зарари калон мерасид. Даст сӯзад, ямокаш аз худаш аст, худ ба худ дуруст мешаваду меравад ва маро ҳеч бало намезанад ва зарар ҳам намерасад... (12, 51)

Устод Айнӣ минбаъд дар асар чун тарҷумон, Муҳсин, Ҳамроҳрафик, Шодмон, Тӯрамурод, ноиб Мирзоҳӯча, арбоб Ҳамид, арбоб Рӯзӣ боз якчанд образҳои эҷобӣ ва манфии дигар ҳамроҳ карда, симои Қориишкамбаро дар муносибат ба гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ ба тасвир мегирад.

Яке аз симоҳое, ки ҳанӯз дар таҳрири дуюми мусаввада пайдо шуда, боиси авчи аълои зиддияту низоъҳои асар ва такони ҷиддии ҳолатҳои рӯҳии Қориишкамба гардидааст, тарҷумон аст. Маҳз ба тавассути ўқалимаи болшевик дар дили Қориишкамба тарсу ҳарос ҷой карда, оқибат сабаби ҳалокати ин бандай пул мегардад:

Қориишкамба аз тарҷумон пурсид:

– «Ба сари ҳукумати Русия большевик омадааст» мегӯянд, рост аст ё дурӯғ?

– Рост аст.

Қориишкамба боз як дараҷа ҳурсанд шуда пурсид:

– Магар ин ҳамон вел ё век, ё велкан, чӣ буд, сабилмондаро фаромӯш кардам, қинозе, ки управлишатон мегуфт, нест?

– Не-е, – гуфт тарҷумон мад қашида, – большевик линги қинозҳоро аз осмон меорад... (бойгонии нависанда, 30, в. 11)

Ҳабари тарҷумон воситае гардидааст, ки нависанда ба ботини образи асосии асар пурратар дохил гардида, изтиробу ҳаяҷони қалбии ўро бо тамоми нозуқӣ ба тасвир гирад. Тасвири рӯҳӣ, маҳсусан, ҳангоми инъикоси ҳолати интизории Қорӣ дар роҳи мудири бонки Бухоро қувват пайдо кардааст: «Дили Қориишкамба ба кафидан расид, ў гумон мекард, ки сари синааш, ки ҷанд гоҳ боз аз гӯшт фуромада лоғар шуда ба устухон часпида рафта буд, дамида истодааст. Дар ҳаёлаш чунин меомад, ки ҳамин замон он ҷояш кафида дилу шушаш аз он ҷо парида меравад. Сари синаашро бо ду дасташ пахш мекард, аммо дамидагии он ҷо зер намехӯрд, балки дақиқа ба дақиқа боз ҳам баландтар медамид» (бойгонии нависанда, 30, в. IV).

Дар таҳрири аввали мусаввада низ баъди нағмадии ҷонкоҳона дар масҷид бо дидани тобутҳо аз фикри ба даст даровардани ертиш як андоза беҳ гардидани ҳолати рӯҳии Қориишкамба тасвир ёфтааст. Вале таҳрири минбаъдаи як ҷузъи бадей (ба тобутҳои гуногунбизоат иваз кардани тобутҳои зарпӯш) боиси амиқрафти андешаҳои ин ғуломи ҳалқабаргӯши сарвату боигарӣ гардидааст:

(Кориишкамба) ночор ба лаби Ҳавзи Девонбегӣ даромад ва ба рӯйи саҳн баромад. Ҳамаи намозхонон саф кашида нишаста буданд. Дар пешгоҳи саҳн се ҷанозаи тобути зарпӯш ҳам менамуд.

Кориишкамба як дараҷа ҳурсанд шуд ва орзу кард, ки «Илоҳӣ ҳар се ин мурдаҳо ба як пушта раванд, то ки аз ҳар қадомашон ертиш гирам, ҳеч набошад, дуяш дар як пушта равад, то ки ба ду ертиш гирифтан комёб шавам. Агар Ҳудо накарда ҳар қадоми ин мурдаҳоро ба пуштаҳои ҷудогона баранд, маҷбур мешавам, ки ба як ертиш қаноат қунам...» (бойгонии ғависанда, 30, в. 75)

Кориишкамба ночор ба лаби Ҳавзи Девонбегӣ даромада ба саҳни хонақоҳ баромад. Даруну беруни хонақоҳ бо намозхонон пур буд. Ҳама дузону зада нигарони аzon шуда нишаста буданд.

Дар пешгоҳи сафи ҷанубии хонақоҳ се тобут менамуд, ки дар гирди яке аз онҳо сүф, ба атрофи дигаре зарринҷит ва ба даври савумӣ кимҳоби нави сурҳранг кашида буданд.

Кориишкамба қадре шодмон шуд. Ӯ дар дили ҳуд орзу кард, ки «Илоҳӣ ҳар се ин мурдаҳоро ба як пушта – қабристон баранд, ки ба се ертиш соҳиб шавам, ҳеч набошад, дуяшонро ба як пушта мебурданд, ба гирифтани ду ертиш комёб мегардидаам ва ҷои оше, ки аз ҳуҷранишинонам, ки имрӯз аз вай маҷbur махрум мондам, пур мешуд...»

«Хуб, агар ҳар қадомашонро ба як пуштаи дигар баранд, чӣ кор мекунам?» – гӯён Ӯ ҳуд ба ҳуд савол дод ва дар ҷавоб ба ин фикри катъӣ омад:

«Дар ин сурат аз паси тобуте, ки ба гирди он кимҳоб кашидаанд, меравам. Зоро аз гирди тобут маълум мешавад, ки ин мурда ҳам ҷавон аст ва ҳам аз ҳонадони боён. Албаттга ба ин мурда ертиши қалонтар ва пуркиматтар ҳоҳанд дод» (бойгонии ғависанда, 30, VIII).

Агар тасвири мазкур дар ҳаёти Қориишкамба масали «хонаравшанкуни бемор»-ро ба хотир оварад, пас, таркиби дар таҳрири дуюми мусаввада ҳамроҳшудаи «Оҳ, большевик!» аз забони ў чун нидои охирини ҳасрат садо медиҳад.

Хислатҳои Қориишкамба ба тавассути бобҳои иловашудаи XII – XV дар муносабату муомилааш ба сокинони деҳот боз ҳам возехтару равшантар ба назар мерасад. Дар ин бобҳо мавқеи иҷтимоӣ ва табииати ўро арбоб Рӯзӣ, арбоб Ҳамид ва Мирзоҳӯча барин «шаголони қишлоқӣ» тақвият медиҳанд. Аз ин лиҳоз илова гардидан симои Мирзоҳӯча ном судхӯри шаклану маънан ҳампояи Қориишкамба ҷолиби дикқат аст. Нависанда ҳангоми пешвозгирии Қориисмат сурати Мирзоҳӯчаро чунин ба қалам додааст: «Лекин давидани ноиб аз давидани сангпушт ҳеч фарқ надошт, чунки ў ҳам монанди Қориишкамба шикамкалон ва фарбех буда, гӯшти зери зақан ва пушти сари ў дамида баромада, гарданашро бо шикам ва таҳтапушташ ҳамрӯй карда буд. Фарке, ки ў аз Қориишкамба дошт, ҳамин буд, ки сараш хурд, ришаш кам ва поҳояш аз поҳои ў қўтоҳ буда, аз фарбехӣ ё аз варам монанди зерсутун ғафс менамуданд.

Ба ин шаклу шамоил намуди зоҳирӣ ишони тоҷирии ноиб ба ҷуволи пурӣ гандум монанд буд, ки даҳони вайро як қабза карда бо даҳонбанде баста бошанд» (12, 105).

Нависанда ҳакиқати ба деҳқонони деҳот «дилсӯзӣ» ва «дастгирӣ» карданҳои Қориро дар поёни мурофиае, ки ба тавассути векселбозиҳои ў дар қишлоқ баргузор гардида буд, бомуваффақият фош кардааст:

– Акнун ҳисоби байнҳудиро баробар карданамон даркор аст, – гуфт (Қориишкамба).

– Дар байни мо боз чӣ гуна ҳисоби баробарношуда ҳаст? – гуфт Арбоб, – шумо ба воситай вексел пулҳои дирӯз ба қарздодаатонро имрӯз ба фоидаи яксола ва дусолаашон рӯёнда гирифтед, ман бошам, заминҳоеро, ки умре ба онҳо соҳиб шуданро орзу доштам, ба даст даровардам. «Нома тамом вассалом! Дар ин ҷо боз чӣ гуна ҳисоби нобаробар шуда монд?

– Охир шумо ба воситай векселбозии ман заминҳоеро, ки сӣ ҳазор танга арзиш доштанд, бо дувоздаҳ ҳазор танга ба даст даровардед. Ман аз шумо ҳисоби ана ҳамин ҳаждаҳ ҳазор тангаро мепурсам.

– Он маблағ ҳаққи ҳалоли ман аст! – гуфт Арбоб.

— Харгиз ин тавр нест, — гуфт Қориишкамба, — шумо, Арбоб, чунойки худатон гуфта будед, дар муомила саг нашавед (12, 44).

Ҳамин тарик, дар таҳрироти минбаъда хусусиятҳои ҳаҷвии асар боз ҳам афзуда воеаҳо мояхияти баланди иҷтимоӣ касб мекунанд.

* * *

Таҳрирот ва такомули чандинбора ба забону услуб ва бадеиёти қисса таъсири мусбат расонда, рӯҳи ҳаёлангезӣ ва ҳиссиятпарварии матнро дучанд таъмин намудаанд.

Дар матнҳои аввали «Марғи судхӯр» линг, исқит, мурданӣ, ука, дунбол, ҳарина, шакқа барин калимаҳо истифода шудаанд, ки баъзеи онҳо дар таҳрироти минбаъда ба муродифҳои адабиашон иваз гардидаанд: **ука** – додар, хонем – хонаам ва гайра.

— Ука, дар қисса ман пули майда набудааст (10, 10). — Бародар, пули майдам набудааст (12, 15).

Аксари калимаҳои ҳалқӣ-гуфтугӯие, ки тобишҳои услубиашон пуркуват буда, барои ифодаи равшану возехи симоҳои қисса ва мақсадҳои ғоявии нависанда мусоидат доранд, дар таҳрироти оҳирин низ мавқеашонро нигоҳ доштаанд. Аммо ҳиссачаҳои дар матнҳои аввали қисса фаровони –ку, –дия, –кани, –мӣ дар таҳрири оҳирин аз истеъмол бароварда шудаанд:

— Ҳонда дихам-мӣ? — гуфта мепурсидам (10, 47).
— Кани, марҳамат кунед, асп тайёр шуд, — гуфт (10, 53).
— Пон бойбачаҳо нозук мешудааст-дия (10, 42).

— Ҳонда дихам? — гуфта мепурсидам (12, 59).
— Марҳамат кунед, асп тайёр шуд, — гуфт (12, 65).
— Нихоятдараҷа нозук будани пон бойбачагонро акнун фахмидам (12, 52).

Устод Айниро ҳолати аз воридоти бемайлони калимаҳои ҳалқӣ-гуфтугӯй торафт дурушту дағал гардидани таркиби луғавии забони адабӣ ба ташвиш оварда буд ва ин тараддуд дар қисматҳои дигари фаъолияти нависанда низ эҳсос мегардад. Устод Айни ҳангоми аз назар гузаронидани ҳикояи «Аз Москва чӣ овардӣ»-и Ҷалол Икромӣ дар зери ҷумлаҳои «Ҳамту, дар шаҳр корам аст», «Пул доретон-мӣ?» ҳат кашида, дар ҳошия чунин қайд мекунад: «Аз забони табелҷӣ ин гуна таъбири вайрон дуруст нест. Ҳатто аз забони бачагон ҳам. Бояд ба бача забон ёд дод, на ин ки ба забони вайрони ў тобеъ шуд» (бойгонии нависанда, 747).

Дар нимаи дуюми солҳои 30-юми садаи XX бо баҳонаи ба мундариҷаи сиёсӣ ва инқилобии ҳаёти мо мувофиқат накардан шакли навишти арабии мағҳумҳои сиёсӣ-ичтимоиро аз истеъмол бароварда, ба ҷойи он дар матбуот, хуччатҳои хизбиу давлатӣ, мактаб ва маориф, китобҳои дарсӣ ва адабиёти илмию бадей шакли навишти русии истилоҳҳои сиёсӣ-ичтимоиро дохил карданд. Ва табиист, ки ин ҳаракати номатлуб ба таркиби луғавии қиссаи «Марғи судхӯр» низ, ки дар авчи ин ҷунбиш эҷод гардида буд, бетаъсир намонд. Умуман, дар таркиби луғавии таҳрирҳои аввалии қисса калимаҳои революция, революционер, управляемый, закон, протест, компания, аптек, адрес... мушоҳида мешавад. Вале нависанда баъдтар ба забони миллий мувофиқ набудани калимаҳои болоро ҳис карда, дар таҳрири охирин онҳоро ба муродифҳои тоҷикиашон (инқилоб, инқилобӣ, мудир, қонун, фоиз, ҷамъият, биной доруворӣ, унвон ё нишона) иваз менамояд.

Управляемый ўро тасаллӣ дод Мудир ўро тасаллӣ дод (12, (10, 97). 165).

Революция Феврал рӯй дод Дар соли 1917 инқилоби Феврал (10, 98). ба вучуд омад (12, 165).

Ҳамчунин, агар ба калимаи ширинкор иваз шудани калимаи шутқарӣ аз муборизаи доимии С. Айнӣ дар роҳи тозагии забони адабии тоҷик дарак диҳад, ба калимаҳои тоқия, узангу иваз намудани калимаҳои калланпӯш, рикоб ба он далолат дорад, ки ҳусусиятҳои таъриҳӣ, тобишҳои маънӣ ва мавқеи услубии калимаву таркибҳо ҳамеша дар мадди назари нависанда будааст.

Ҳар як тафйироти хурдтарин ҳам, агар он беихтиёр рӯҳ надода бошад, ҷустуҷӯҳои муайянни эҷодии нависандаро ифода мекунад. Аз ҷумла, калимаи гулҳан низ, ки дар таҳрири соли 1953 «Марғи судхӯр» ҷойи калимаи «гӯлаҳ»-ро гирифтааст, натиҷаи андешаи муайянни муаллиф мебошад. Калимаи гӯлаҳ нисбат ба муродифи худ – гулҳан ба забони адабӣ баъдтар дохил гардида, дар забони зиндаи ҳалқ ба маънои мачозии бад, ноҳуб (гӯлаҳӣ – шахси гунаҳгор, дӯзахӣ) низ истифода мешавад. Мумкин, нависанда ҳамин нозуктарин тобишҳои услубии гӯлаҳро дар назар дошта, онро ба муродифи якмаънодораш – гулҳан иваз кардааст. Ин аст ки ҳангоми ба ҷоп тайёр кардани қисса истифодаи калимаи гӯлаҳ маънои даҳолати берунаро ба матни нависанда дошта, хилофи

қоидахой матниной мебошад.

Ҳангоми муқосай матнҳои гуногун беш аз пеш зохир гардидани хусусиятҳои муассирии симоҳои киссаи «Марги судхӯр» равшан ба назар мерасад. Нависанда барои ба завқи бадеъ ва талаботи маънавии хонанда комилан созгор намудани асар аз ғанҷинаи бебаҳои адабиёти классикӣ ва эҷодиёти ғании мардуми тоҷик санъаткорона истифода мекунад. Қисми кулли порчаҳои шеърӣ ва афоризмҳои асар маҳсули таҳриroti минбаъда мебошанд.

Порчаҳои шеърӣ, одатан, дар лаҳзаҳои пуршиддати қисса барои ҷамъбости муносибтари баҳшҳои алоҳидай ҳатти сужет истифода мешаванд. Кулли байтҳои аз мутафаккирони барҷаста чун Саъдӣ, Ҷалолиддини Балхӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ ва Мирзо Абдулқодири Бедил иқтибосшуда барои боз ҳам амиқтару равшантар ҳувайдо соҳтани ҳолатҳои рӯҳӣ, фикру андеша ва дунёи ботинии шаҳси асосӣ равона шудаанд. Аз ҷумла, нависанда дар матни соли 1953 дараҷаи баланди муҳабbat ва эътиқоду самимияти ба сарват доштаи Қориишкамбаро аз забони худи ў бо ин байти Бедил ҳулоса кардааст:

Дар дами мурдан маро бар зиндагӣ афсӯс нест,

Ҳайғи домонат, ки аз дастам раҳо ҳоҳад шудан (12, 171).

Устод Айнӣ ҳангоми таҳрири пайдарпайи матн ба маънои маҷозии воҳидҳои забонӣ ҳарчи бештар дикқат дода, аз ҳисоби истифодаи бамавриди таркибҳои фразеологӣ ва санъатҳои гуногуни бадеъ низ ифоданокӣ, ҷозибанокӣ, боигарии маънавии баён ва рӯҳи ҳалқии киссаи «Марги судхӯr»-ро дучанд афзун гардондааст. Аз ҷумла, воҳидҳои фразеологии ҳангоми таҳрирҳои минбаъда иловашуда чун ба замин ҷашм дӯхтан, дар оташи ҳирсу ҳасад сӯхтан, дил пур будан, аз даҳон бӯи шир омадан, гулӯи касеро равған кардан, лингро аз осмон овардан ва гайра баёнро рехта, музаз намудаанд.

Аксари ташбеҳшавандаҳо воеӣ, комил ва ба ҳаёти мардуми тоҷик саҳт марбут буда, бо сифатҳои умдаи ҳуд ташбеҳшавандаҳоро аз ягон ҷиҳат шарҳу эзоҳ медиҳанд. Ташбеҳи зерин ҳарисӣ, ҷашмгуруşnagӣ ва ҳайвонтибии Қорниишкамбаю Мирзоҳӯҷаро вобаста ба якдигар тасвири намуда, манзараи хандаовар ва нафраторваро пеши назари хонанда ҷилва медиҳад: «Дар ин вакт (вакти ҳӯрокхӯрӣ -К.А.) ин ду дӯст ба ду барзагови ҳамюғ ва ҳамкор монандӣ пайдо кардаанд, ҷунонки барзаговон ба сабаби ҳамкорӣ бо ҳам унс ва

улфат пайдо карда дар як охұр хұрок мекұранд ва дар вакти кунчорахұрый қарчанд яқдигарро шохзанай накунанд ҳам, бо сари ҳуд сари ҳарифи ҳудро фишор дода, аз охұр дуртар карда, ҳуд бисертар хұрдан меҳоңанд, инхо ҳам ба сару гардани ҳуд ба табақ наздиктар рафта, ҳамтабақи ҳудро танг карда наволаҳои қалонтарро аз они ҳуд кардан меҳостанд» (12, 107).

Дар таҳрироти минбаъда нависанда бадеяти асарро аз ҳисоби муболиғақо низ афзун гардондааст. Дар иловаи поён, аз як тараф, баднафсай, ишкампаратай ва, аз тарафи дигар, беномусиу бефаросатии Кориишкамба таъкид ёфтааст:

– Хуб, ба ҳисоби абераш нею барои Худо боз як белча гүлқанд дихед, ки меъдаам хунук шуда рафта аз иштиҳо мондаам. Дуо мекунам: Илохӣ, тӯи фарзандонатро бинед!

– Ҳайрият, ки меъдаатон хунук шуда аз иштиҳо монда будаед, вагарна тамоми дунёро наҳоида фурӯ мебурдед, – гуфт аттор бо оҳанги нимшӯхиву нимчиждӣ (12,20).

Ҳамин тарик, дар натиҷаи истифодай бемайлони гули эҷодиёти ҳалқ, воситаҳои гуногуни тасвири бадей забони қисса мунтазам сайқал ёфта ва пуробурангтар гардида, мазмуну мундариҷаи қисса боз ҳам саҳехтар шудааст.

Шояд матнҳои чопии «Марги судхұр» аз ҳама нашрҳои асарҳои дигари устод Айнӣ як андоза бегалаттар бошад. Дар ин кор, пеш аз ҳама, хизмати Абдусалом Декотиро, ки мухарририи се чопи қиссаро (соли 1948 – Асарҳои мунтажаб, соли 1953 – китоби алоҳида ва соли 1961 – Куллиёт) ба уҳда дошт ва ба чопхозиркунандагони матни Куллиёт – К. Айнӣ ва X. Айниро қадр кардан зарур аст.

Фаъолияти мухарририи А. Декотиро дар матни соли 1953 «Марги судхұр» намуна аст. Дар матни соли 1953 ҷойи баъзе аъзои чумла тағиیر дода, бархе аз таркибҳо ба дигаргунии андаке аз қавсайн озод мешаванд, гурӯхи қалимаҳо ба муродиғояшон иваз мегарданд ва ғайра. Чунин таҷдиди матн бо розигии муаллиф ба вүкӯл пайваста, боиси равшани маъно ва мустаҳкамии услуби баён гардидааст.

Вале як катор тағиироти чопи соли 1953 ба матн таъсири манғай расонидааст. Бархе аз хатоҳо аз безътиборӣ нисбат ба ҳуруфи арабӣ сар задааст. Масалан, дар вараки 10-и дастхат ба таркиби ғӯзахо шукуфта дучор мешавем. Вале он дар сах. 125 чопи соли 1953 тамоман бемавкеъ дар шакли ғӯзахо ва пахтаҳо

шүкуфта истифода шудааст. Мәлүм аст, ки дар матн сухан дар борай пахтай маҳаллй меравад, ки ин маңноро калимаи ғұза пурра ифода менамояд. Агар ба ин маңнори лугавии ғұзаро (пүчоки пахта бо пахтааш, дар ҳолате ки пахтаашро ҳанұз аз вай чудо карда нагирифта бошанд) илова намоем, дар матн тамоман зарурат надоштани иловаи калимаи **пахта** аёй мегардад.

Хатто байзә пораҳои яклухти дастхат, ки ба мундарицаи минбаъдаи матн таъсири муайян доранд, аз матни соли 1953 афтидаанд. Масалан, порчай зерини дастхати № 34 ба воеаҳои ба деҳот сар даровардани Қориишкамба комилан марбут буда, ба хусусиятҳои мазҳакавии чанд лаҳзай минбаъдаи қисса низ рұшной меандозад: «Ӯ (Қориишкамба – К. А.), ки ҳар бомдод ба масциди Мағоки Бухоро рафта маснавии Ҷалолиддини Румиро мешунид ва ҳар гоҳ, ки хирси судхұриаш боло гирифта шавки ба деҳот рафтап дар дилаш құш занад, байти зерини маснавии мазкурро, ки:

Дех марав, дех мардро ахмак кунад,

Ақлро беравнақ кунад –

мебошад, зери лаб такрор карда ба худ тасаллй медод ва «ман ахмак нестам, ки ба умеди фойдаи калон ба деҳот рафта, ҳам ҷони худро ва ҳам пули худро, ки аз ҷон ҳам ширинтар аст, дар зери хавфи талаф шудан гузорам», мегуфт» (в. 152).

Ихтисори порчай боло тасодуфан рух надодааст. Шахсони масъули чоп, мумкин, аз хавфи ба мазмуни байт хурдагирий кардани сиёсатбозон, аз порчай боло танҳо چумлаи охирро истифода карда, барои барқарор намудани робита дар поёни چумла таркиби худ ба худро илова намудаанд: «Ман ахмак нестам, ки бо умеди фойдаи калон ба деҳот рафта, ҳам ҷони худро ва ҳам пули худро... дар зери хавфи талаф шудан гузорам» мегуфт худ ба худ» (12, 98).

Дар чопи куллиётини қисса (саҳ. 103) матни ихтисоршудаи фавқ пура барқарор гардида, vale таркиби худ ба худ аз چумла бардошта нашудааст.

Ҳамин тарик, дар чопи соли 1953 аз дохили матн афтиданы калимаҳои паси вай, ки... ва ба калимаҳои замин, фуромада... иваз гаридани калимаҳои зимн, фуроварда... қимати асарро ҳамчун охирин матни давраиҳаётй кам кардаааст. Нисбат ба матни охирини давраи ҳаётні нависанда матни куллиётини «Марғи судхұр» (1961) пурратар ва мукаммалтар мебошад. Масъулони чоп зимнн татбикати матнҳои чопий ва дастхати қисса,

чунонки қайд гардид, бисёр ғалатҳои дар матни соли 1953 руҳдодаро ислоҳ намудаанд. Масалан, калимаи **равғанхӯрӣ** (д., 141), ки дар матни соли 1953 (с. 92) дар шакли **равғанхарӣ** омадааст, дар матни Куллиёт ислоҳ гардидааст: «Қориисмат баъд аз муомилаи худро ба савдогарони калон сар кардан аз ҳумори гӯшту **равғанхӯрӣ** баромад» (саҳ. 97). Инчунин, қимати матни куллиётин қиссано тавзеҳоти он афзудааст.

Бо вучуди ин, матни Куллиёт ба дараҷаи баланди илмӣ тайёр нагардидааст. Зоро, аввалан, дар он як қатор саҳву ҳатоҳои матни соли 1953 ислоҳ нашудааст. Масалан, дар вараки 104 дастҳат чунин ҷумла ҳаст: «Ин роҳ он қадар бад набуд, ях бастагӣ бошад ҳам, охурчаҳои ҷарҳи ароба ҳам дошт, ки дар он ҷоҳо асп **налагжид** қадам мегузозшт». Калимаи **налагжид** дар матни соли 1953 саҳван ба шакли **наранҷид** (с. 73) омада, ин носаҳеҳӣ дар матни Куллиёт низ (с. 78) ислоҳ нагардидааст.

Сониян, дар матни Куллиёт як қатор ҳатоҳои хурду калони техникӣ ба мисли **зиндонхона** (ба ҷойи зинҳона), ҳамашро (ба ҷойи ҳамаашро), **гирифта** (ба ҷойи гирифтам), ҷӣ гуна (ба ҷойи ҷӣ гӯфта), **тамом қунам** (ба ҷойи **тамом қанам**) ва (ба ҷойи **ба**) низ сар зада, фасехии мундариҷаи асарро ҳалалдор кардаанд.

Барои ба вучуд овардани матни илмӣ муйян намудани **сарчашмаи матни асосӣ**, ки дараҷаи саҳеҳии ҳамаи нусхаҳои дигари қисса дар мукоиса ба он санҷида шавад, зарур аст. Чунин нусхаи пурқимати «Марғи судҳӯр», ки бо дасти устод Айнӣ, бо назардошти тамоми таҳрирҳои минбаъда, китобат шудааст ва охирин матни давраиҳаётини қисса низ аз рӯи он ба табъ расидааст, дастҳати № 34 мебошад. Вале дар ин дастҳат низ, чи хеле ки дидем, баъзе саҳву ҳатоҳо роҳ ёфтаанд.

Ҳамин тарик, ҳангоми ба вучуд овардани матни саҳеҳи «Марғи судҳӯр» лозим донистем, ки тамоми нусхаҳои дастнавису чопии асарро ҷиддан аз назар гузаронида, ба ягон нусха, ҳатто ба сарчашмаи матни асосӣ – дастҳати № 34 низ аз будаш зиёд баҳо надиҳем.

6. Куллиёти ашъори Айнӣ ва такмили минбаъдаи он

Ба табъ расидани Куллиёти 15-ҷилдаи Садриддин Айнӣ нашрест, ки дар асоси татбиқи матнҳои ҷопӣ ба дастнависҳои муаллиф ба вучуд омада, ҳам ба доираи васеи хонандагон ва ҳам ба мутахассисон имконият медиҳад, ки ба матни як андоза саҳеҳи мухимтарин қисмати осори бадей, публистистӣ,

адабиётшиносӣ, таъриҳӣ ва тарҷумавии устод шинос гарданд.

Ҷилди VIII Куллиёт («Ирфон», 1981), ки ашъори устод Айниро фароҳам овардааст, низ дар асоси меҳнати муайянни матншиносӣ фароҳам омадааст. Мураттибони Куллиёти ашъор (Салоҳат Айнӣ, Холида Айнӣ ва Камол Айнӣ) барои ҷамъоварии осори манзуми устод на танҳо мачмӯаҳои пешина, асарҳои насрӣ ва бойгонии муаллиф, инчунин тазкираҳо ва баёзҳои охирҳои асри XIX ва ибтидои асри XX-ро низ аз назар гузаронидаанд.

Куллиёти ашъор аз ду қисм – шеърҳои то инқилоб, ки аз рӯи се дафтари муаллиф тайёр карда шудаанд ва шеърҳои пас аз инқилоб, ки дар асоси матнҳои чопии нависанда фароҳам омадаанд, иборат мебошад. Агар дар қисми ашъори то инқилоб тартиби жанрҳо ва ҳарфҳои охири мисраъҳо аз рӯи алифбои арабӣ риоя шуда бошад, қисми ашъори баъд аз инқилоб аз рӯи тартиби солҳои навишта шуданашон ҷойгир карда шудаанд.

То андозае матни илмӣ-оммавӣ будани Куллиёти ашъори устод Айниро инчунин охирсухан, тавзеҳоти муфассал ва шарҳи лугот, ки баъди матни асосӣ ҷой дода шудаанд, таъмин намудаанд.

Дар тавзеҳоти Куллиёти ашъори устод Айнӣ сабабҳои пайдоиш, манбаи чоп ва таърихи эҷоди ҳар як асари манзум мухтасар баён гардида, моҳияти таъриҳӣ, урғӣ ва ҷуғрофии мағҳумҳои алоҳида шарҳ дода шудаанд. Масалан, шарҳи зерин, номҳои гуногун, вазъияти навишт ва таърихи чопи достони «Одаму об»-ро мухтасар, вале амиқ муайян намудааст: Ҷангӣ одаму об. Достони Вахш... дар 5 дафтари 12-варака (дафтари 5-ум иборат аз 6 варак аст) сабт шудааст, ки ҳамагӣ дорои 107 саҳ. мебошад. Таърихи итноми ин достон 10 апрели соли 1937, ҷойи навишта шуданаш Самарқанд буда, бори аввал порчае аз ин достон – «Достони Вена ва Мирзогул» дар газетаи «Комсомоли Тоҷикистон», соли 1937, 8 май ва пуррааш дар шакли китоби алоҳида дар Нашриёти давлатии Тоҷикистон, шуъбайи адабиёти бадӣ, Столинобод – Ленинград, с. 1940 нашр шудааст (17,501).

Моҳияти илмӣ-матншиносии тавзеҳотро дар он овардани як катор китъаҳои ба шарафи устод гуфташуда ва нусхаҳову таҳрироти баъзе порчаҳои шеърҳои худи муаллиф низ муайян мекунад. Масалан, китъаи адиби эронӣ Алӣ Асғари Ҳикмат ва шарҳи сабаби навишта шудани он ба ҳонанда барои дарки амиқи таърихи пайдоиш ва ҳусусиятҳои гоявию бадеии шеъри

«Барги сабз аз қабили тиккаи мұхаббат»-и С. Айні, ки ба Алі Асгар бахшидааст, ёрі мерасонад. Аммо, ба фикри мо, дар қисмати тавзехот овардани як газал ва як мухаммаси устод, ки бо таҳаллуси «Сифлій» навишта шудаанд, ба мақсад мувофиқ нест. Газал ва мухаммаси мазкур чун матни асосй дар қатори дигар газалиёт ва мухаммасоти шоир меомад, хуб мешуд.

Чунин ҳолат ҳангоми интихоби матни асосии «Суруди озодй» ҳам ба назар мерасад. Маълум аст, ки «Суруди озодй» се маротиба аз тарафи муаллиф таҳрір дидидааст. Нұсхаюи аввал ва сеюми «Суруди озодй» дар тавзехот пурра дарч гардидааст, нұсхай дувуми он ба сифати матни асосй қабул шудааст, зеро, ба гүфти мураттибон, «дар таҳрири дувум муаллиф иттиҳоди ранҷбару дәхқонро, ки асоси Ҳокимияти Советй мебошад, дар навбати аввал гузаштааст» (17,493).

Интиқом, интиқом, эй рафиқон!

Эй чағодидагон, эй шафиқон!

Баъд аз ин дар ҹаҳон ҳукмрон бод,

Ранҷбар, барзгар бо тифоқ!

Вале, чунонки Соҳиб Табаров дар «Матни аслии «Суруди озодй» кадом аст?» ном мақолааш исбот намудааст, матни асосии шеъри мазкур дар нақароти зерин мебошад:

Интиқом, интиқом, эй рафиқон!

Эй чағодидагон, эй шафиқон!

Баъд аз ин дар ҹаҳон ҳукмрон бод,

Пролетар, пролетар, пролетар!(107, 3)

Дар ҳақиқат, матни мазкур чун натиҷаи таҳрири соли 1935 муаллиф иродай охири устод Айниро ифода мекунад ва ба гүфти матншинос С. А. Рейсер «ба сифати матни асосй, матне қабул карда мешавад, ки дар он иродай охирини нависанда тамоман пурра ифода ёфта бошад» (92, 17). Соли 1978 нашриёти «Ирфон» ба мұносибати 100-солагии устод «Суруди озодй»-ро ба сифати китоби алоҳида ба 15 забони чумхуриҳои бародар нашр намуд, ки матни тоҷикии он хеле мувофиқ дар асоси иродай охирини нависанда чоп гардидааст.

Куллиёти ашъор ба доираи васеи хонандагон нигаронида шудааст. Бинобар ин табиист, ки мураттибон ҷамъоварии пурраи ашъори устодро ба зимма нагирифта, дар маҷмӯа дарч карданы як қатор шеърҳои комил ва баъзе порчаҳои шеърии муаллифро салоҳ надидаанд. Масалан, дар тавзехот «Гарчи будам дур аз он мөхрүй» чунин шарҳ ёфтааст: «Ин мисраъ, ки дар Да 3, 135 (дафтари 3, сах. 135 – К. А.) омадааст, дар маҷмӯаи ҳозир дарч карда нашуд» (17,496). Ё худ шеъри «Ба

Пушкин» бо ихтисори 8 мисраъ чоп шудааст ва гайра.

Маълум аст, ки Куллиёти 15-цилда, аз чумла, маҷмӯаи ашъори мазкур дар оянда барои ба вучуд овардани чопи илмий-интиқодии Куллиёти пурраи устод хизмат хоҳад кард. Бинобар ин, баёни бальзе мулоҳизаҳо дар такмили минбаъдаи Куллиёти ашъор аз аҳамият ҳолӣ наҳоҳад буд.

Тавре ки қайд гардид, яке аз масъалаҳои муҳимми илми матншиносӣ интихоби сарчашмаи матни асосӣ мебошад. Е. И. Прохоров дар ду ҷой чоп гардидани шеърҳои Максим Горкийро, ки бо тағйирот дар ду матн воҳӯрдаанд, зарур донистааст, зеро ҳар таҳрир сарчашмаи матни асосии алоҳида дорад. Мисли ҳамин, дар Куллиёти ашъори устод Айнӣ ҷой додани порчаҳои шеърии «Одина», «Доҳунда», «Ғуломон», «Ятим», «Ёддоштҳо» барин асарҳои насрин нависанда мувофиқи мақсад аст. Дар ин сурат, минбаъд порчаҳои шеърии устодро аз дигар маъказҳо, аз чумла, аз асарҳои таъриҳӣ ва тарҷумавии ў низ ҷамъоварӣ намудан лозим мешавад. Масалан, устод Айнӣ дар сарсухани тарҷумаи тоҷикии «Қамар» ном романи Фердинанд Дюшен гуфтааст: «Завки ҳонандагони тоҷикро, ки назмро зиёда дӯст медоранд, ба назар гирифта бальзе тасвирҳо бо порчаҳои шеър ва фикраҳои шеърмонанд зинат дода шуд» (21, 305). Чи хеле ки аз «Рӯйхати асарҳои назмии Садриддин Айнӣ» (Дар «Роҳи шоирии Садриддин Айнӣ» ном асари Ҳомид Ниёзов) низ маълум мешавад, бальзе порчаҳои шеърии тарҷумаи тоҷикии романи «Қамар» мисли қитъаи «Лаби лаълаш» ва газали «Ба кунчи қафасе» аз худи мутарҷим мебошанд:

Лаби лаълаш ба ним ҳандидан,
Анҷуманро тамом гулшан кард.
Ё магар субҳи содике бидамид,
Ки ҷаҳонро ба нур равшан кард.
Не, якин чакрае зи оби ҳаёт
Битаровиду рӯҳ ба тан кард (21, 331).

Ё худ сарсухани «Восифӣ ва хulosai «Бадоэъ-ул-вақоэъ» ном асари устод бо рубоии зерин ҷамъбаст шудааст:

Ин боғ зи нахли куҳан оростаам,
В-он нахл ба теги ҳома пиростаам.
Сайронгаҳе зиёда кардам ба шумо
Ҳарчанд зи умри худ басе костаам (21, 22).

Академик Муҳаммадҷон Шакуров рубоии мазкурро дар назар дошта менависад: «Айнӣ пас аз он ки кори худро дар бораи ёддоштҳои Восифӣ ба охир расонид, рубоиен навиштааст,

ки аз «Бадоэй-ул-вақоэй» то чӣ андоза мутаассир шудани худро нишон медиҳад» (136, 134). Умуман, чунин порчаҳои шаклану мазмунан мукаммале, ки таълифоти устод Айнӣ будани онҳо аллакай исбот гардида, vale дар Куллиёти ашъори ҳозира дохил нашудаанд, бисёранд.

Ҳангоми ба вучуд овардани Куллиёти пурраи ашъори муаллиф инчунин тамоми дастхатҳо ва варианҷҳои чопии таълифоти нависандаро аз назар гузаронидан лозим меояд. Адид дар нусхаҳои нахустини осори насрини солҳои бистуми худ газалро хуб истифода кардааст. Вале минбаъд баъзеи онҳоро, ки ба ҳусусиятҳои гоявӣ-бадей ва услуби тасвир пурра мувофиқат накардаанд, аз матн ихтисор намудааст. Масалан, дар 11 боби повести «Саргузашти як тоҷики камбагал» (нашри нопурраи рӯзномавии «Одина») панҷ газал истифода шудааст. Вале дар нахустин чопи китобии повест (соли 1927) сетон ин газалҳо партофта шуда, онҳо дар Куллиёти ашъор дар қисмати шеърҳо аз повести «Одина» дохил нагардидаанд. Дутои ин газалҳо («Дар татаббӯй ва тазмини Камоли Исфаҳонӣ» ва «Дар тазмини газали Бедил»), мумкин ба сабаби дар дафтари ашъори тоинқилобии устод маҳфуз буданашон, дар қисмати газалҳои Куллиёти ашъор (сах. 43 ва 105) бо баъзе тағиирот дучор омаданд. Аммо газали зерин дар Куллиёти ашъор дучор наомад:

Эй Худо, ин ишку ин ҳичрон чаро?

Эй Худо, ин дарди бедармон чаро?

Эй Худо, бо ин ҳама зории ман

Ин гурури нозу ин түгён чаро?

Эй Худо, шодӣ накардиям насиб,

Ин ҳама андӯҳи бепоён чаро?

Эй Худо, чун ёр рӯй аз ман битофт,

Осмонро ин маҳи тобон чаро?

Чун ба бахти ман намехандад ҳабиб,

Эй Худо, ин дидай гирён чаро?

Газали мазкур, ки аз номи Гулбиӣ баён ёфтааст, бо содагӣ, равонӣ ва ҳусусиятҳои барикқатоварандагии худ оҳанги маҳзунонаю андӯҳовари матни «Одина»-ро афзуда, гаму андӯҳ ва изтиробу бекарории ба сабаби ҷудоӣ аз Одина дар ў рӯйдодаро дучанд таъмин намудааст. Аз як тараф, таълифоти Айнӣ будани ҳамаи порчаҳои шеърии повести «Одина» ва, аз тарафи дигар, ба дӯстдоштатарин вазни устод – рамал эҷод гардидани газали мазкур касро ба ҳулосае меорад, ки он ба қалами худи муаллиф тааллук дошта, ҳангоми навиштани нусхай аввали повест эҷод гардидааст.

Дар таърихи адабиёти ҷаҳон ба ду ва якчанд забон эҷод кардани адабон ҳодисаи маъмул аст. Вале то ҳол методҳои ба Куллиёти пурраи адабон ҷой додани асарҳои ба дигар забонҳо навиштаи онҳо аз ҷиҳати назариявӣ пурра асоснок нашудааст. Масалан, ба гуфти матншинос М. П. Алексеев, дар Куллиёти 28-чилдаи И. С. Тургенев дохил намудани асарҳои ба забонҳои франсавӣ, англисӣ, немисӣ ва гайра эҷодкардаи нависандаро зарур нашуморидаанд. «Бинобар ин, - қайд мекунад М. П. Алексеев, - лозим омад, ки ба эътибори доираи нисбатан хурди хонандагон дар яке аз ҷилдҳои иловагии Куллиёти пурраи нависанда ҷой додани тамоми асарҳои ба забонҳои хориҷӣ навиштаи Тургенев ба оянда мавқуф гузошта шавад» (28, 12).

Хушбахтона, хонандагони асарҳои ўзбекии устод Айнӣ зиёданд. Бинобар ин, ба фикри мо, минбаъд дар қатори матнҳои тоҷикӣ тамоми матнҳои асарҳои ўзбекӣ, аз ҷумла шеърҳои ўзбекии адабро, ки мувофики феҳрист ба 30-35 мерасанд, низ ҷиддан омӯхта, ба ҷилдҳои алоҳидаи Куллиёти оянда дохил кардан ба мақсад мувофиқ аст.

7. Се таҳрири достони «Парии Бахт»

Абулқосим Лоҳутӣ ҳанӯз солҳои баяни Ҷонги Бузурги Ватаниӣ дар фикри эҷодӣ асари қалонҳаҷм оид ба мардони фотехи ҷомеаи шӯравӣ меафтад, зоро ғалабаи ҳалқҳои мамлакати шӯравӣ бар урдуҳои фашистӣ қудрати ваҳдату дӯстии ҳалқҳоро бори дигар нишон дода буд ва ин сабаки таъриҳи боиси болу пари дучанди услуби романтикий-рамзии тасвири шоир мегардад:

Сабаб ин шуд, ки соле аз ин пеш,
Гуфтам ин фикри одилона ба хеш...
Паҳлавонҳои кишвари советӣ,
Фотехон бар ситам дар ин гетӣ.
Бештар лоиқанд, к-аз онҳо
Ҳалқи олам шавад фасонасаро.
Пас гирифтам қалам, навиштам ин
Достон аз ҳаёту асри навин(65,166).

Лоҳутӣ достони «Парии Бахт»-ро соли 1947 ба анҷом расонда, дастнависи онро охирҳои ноябри ҳамон сол ба муҳокимаи аъзои Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пешниҳод мекунад. Узви вобастаи АИ Тоҷикистон С.Табаров вазъияти муҳокимаи достонро чунин ёдовар мешавад: «Дар он рӯзҳо устод Лоҳутӣ дар истироҳатгоҳи Шӯрои Вазирони

Тоҷикистон истиқомат дошт. Дар муддати якчанд рӯз, одатан дар нимаи дуюми он, адибони Тоҷикистон бо сарварии устод Айнӣ ва М.Турсунзода дар хонаи ӯ чамъ омада, бо дикқати том «Парии Бахт»-ро гӯш мекарданд» (108,8). Шоир дар яке аз мактубҳояш ба С. Бану вазъияти муҳокимаи «Парии Бахт»-ро ҷунин шарҳ медиҳад: «Аз муҳтарам Айнӣ гирифта ҳамаи шунавандагон болотарин баҳо ба ин асар додаанд» (68, 152).

Чи хеле ки аз мактуби номбурда бармеояд, шоир дар худи ҳамон шаби баъди муҳокима дастхати достонро мувофики маслиҳатҳои ҳамкорон таҳрир намуда, дарҳол барои чоп ба мачалла пешниҳод мекунад. Ҳамин тарик, «Парии Бахт» бори аввал дар мачаллаи «Шарқи сурҳ» (1947, №12, 1948, №1, №2) ва баъди таҳрири муфассал моҳи июли соли 1948 дар шакли китоби алоҳида бо тиражи 7000 нусха ба табъ мерасад (65).

Мутаассифона, матни китобии достон 19 марта соли 1949 дар такризи Н.Кладо «Дар асорати париҳо» (рӯзномаи «Коммунист Таджикистана») дучори танқиди саҳт гардид. Танқиди «Парии Бахт» маҳсусан дар Даҳаи адабиёти шӯроии тоҷик дар Москв (сентябри соли 1949) вакти муҳокимаи асарҳои шоирони Тоҷикистон бераҳмона буд. Аз ҷумла В.М.Инбер «Парии Бахт»-ро дар таърихи адабиёти шӯроии тоҷик асари тасодуғӣ ва ба асосҳои методи реализми сотсиалистӣ бегона мешуморад (47,131).

Ҷунин муносибати ноодилона ба достон, ки то аввалҳои солҳои 50-ум давом кард, «Парии Бахт»-ро минбаъд аз назари ҳонандагон ва аҳли илму адаб як қадар дур намуд. Танҳо аз охириҳои солҳои 50-ум сар карда, Н.Маъсумӣ, С.Табаров, М.Шукуров, А.Сайфуллоев, Х.Отахонова ба мундариҷаи гоявӣ мувофиқат намудани услуби рамзӣ-тафсилӣ тасвири онро таъкид намудаанд. Достон дар солҳои дар қайди ҳаёт будани муаллифи он дигар нашр нашуда, танҳо соли 1961 дар ҷилди III Куллиёти шоир ба табъ мерасад.

Ҳамин тавр, матни куллиёти «Парии Бахт» баъди чор соли вофоти Лоҳутӣ ба табъ расидааст. Вале аз ягонагии услуби нигоришот дар таҳрирҳои гуногун ва шаҳодати ҳаттии мураттиби Куллиёт С.Бану ба ҷунин хулосаи пешакӣ омадан мумкин аст, ки тағйироти матни куллиёти асар ба қалами худи Лоҳутӣ тааллук доштааст: «Чизе ки ба итминони комил метавонед пазиред, – ба банда лутфанд маълум намудаанд С.Бану аз 17 апрели соли 1980, – ин аст, ки таҳрири ҳақиқатан калоне, ки дар нусхай Куллиёт нисбат ба матни «Парии Бахт» ба вучӯд омадааст, тамоман ба худи устод Лоҳутӣ тааллук дорад».

Устод Лоҳутй ҳангоми таҳрири минбаъда аз асар ягон бобро ихтисор ва ба он боберо илова накардааст. Вале инкишофи задухӯрду низоъҳо, рафти воқеаву ҳодисаҳо ва маҳдудии хатти сужети достон шоирро водор намудаанд, ки ба ҷобаҷогузории воқеаву ҳодисаҳо дикқат дода, мундариҷаи нашрҳои минбаъдаро тағиیر дихад.

Тағиироти бандубости асар бештар дар нашри III мушоҳида мешавад. Масалан, бобҳои IX ва X нашри I, ки воқеаи муборизаи паҳлавононро ба Деви Ситам ва аз ҷоҳ озод намудани Парии Бахтро дар бар мегиранд, дар чопи III ба як боб табдил ёфтаанд. Ё худ тағиiri бандубости боби VI нашри I низ маҳз ба нашри куллиётӣ мутааллиқ аст: ин боб ҳусусияти тарҷумаиҳолӣ дошта, ба зиндагии душвору талхи оилаи шоир дар Эрон, роҳи тайкарда ва орзуҳои ў дар ҳусуси ояндаи кишвари азизаш бахшида шудааст. Шоир дар оҳири боби мазкур:

Гӯям акнун чи гуна дар ҷаҳи санг

Парии Бахти ҳалқ буд дилтанг(1, 49),⁶

гуфта ба тасвири рамзӣ, ки то андозае ба пайдарпайии устуҳонбандии асар ҳалал мерасонад, гузаштааст. Бинобар ин дар чопи куллиётӣ порҷаи рамзӣ ба оҳири боби ҷорум оварда шудааст, ки баъди тасвири вазъияти ногувори ҷӯяндагони баҳт дар бораи асирии Парии Бахт ва ба умеди озодӣ ҷашм дар роҳи дидори инсон будани он мазмуну мундариҷаи ғоявии асарро боз ҳам пуркуvvаттару равшантару намудааст:

Дилам садпора шуд, ман ташни дидори инсонам,

Шавам ҷон пешӣ ў, аз ў чудо ман ҷисми бечонам.

Манам озодию бе ў асири банду занчирам,

Манам шодию дур аз ў Ситам кардаст нолонам...(III, 192)

Ғайр аз ин, шоир ба ин восита гӯё ҷойи холигии асарро пур кардааст. Зоро вакте ки рӯз мешавад, ҷӯяндагони Баҳт барои эҳтиёткорӣ:

Шаби дигар, ки мерасад, аз нав

Пеши ҷашма мекунем алав(III, 192)

гӯён дар байнӣ ҳалқ пинҳон мешаванд, ки ин лаҳза барои баёни вазъи Парии Баҳт фурсати муносибест.

Боби V чопи I низ, ки ба воҳӯрӣ, шиносолӣ ва баёни саргузашти муфассали Сергей, Шогадо, Эсхел, Ладо, Латуге, Собит ва Тӯҳтасун бахшида шудааст, дар нашрҳои минбаъда ба

⁶ Матни мачалла бо раками I, матни соли 1948 бо II ва матни Куллиёт бо III ишора мешавад.

ду боб чудо карда мешавад. Аввалан, ин таҳрири навбатй пурборй ва якнавохтии баёнро барҳам дода воқеъият ва табииати ҳодисаҳои тасвиршавандаро як андоза таъмин намудааст. Файр аз ин, минбаъд баъди саргузашти Шогадо ва Эсхел не (чи хеле ки дар нашри I ҳаст), балки дар чойи шашум, дар байнини нақли Тӯҳтасуну Сергей омадани ҳикояи Ладо ба пайдарпайи ва торафт моҳияти иҷтимоӣ пайдо кардани нақлҳои ҷӯяндагони Бахт мусоидат мекунад. Вале на ҳама тағиироти устухонбандӣ боиси такмили минбаъдаи бандубости асар гардидааст. Бинобар ин, баъзан аз сари нав ҷобаҷоузории матни аввал барқарор карда мешавад. Аз ин ҷиҳат, ҳангоми таҳрири охир (чи хеле ки дар нашри I буд) ба ду бобӣ (бобҳои I- II ва VII-VIII) тақсим намудани бобҳои I ва VI матни II ҷолиби дикқат аст.

Нашр	I	II	III
Боб	X	VIII	IX
Ҳачм	1682	2090	1790
Илова		370м.	130м.
Иҳтисор		142м.	430м.

Чи хеле ки аз ин ҷадвал бармеояд, дар матни II илова ва дар матни III иҳтисорот мавқеи калон дорад. Як қатор иловаҳои матни II, ҷунонки баъдтар мушоҳид мекунем, боиси боз ҳам такмил ёфтани мундариҷаи гоявӣ ва образҳои асар гардидаанд. Дар баробари ин, иловаҳо лаҳзаҳои алоҳидай асарро беандоза тафсил дода ё ба тақрор ёфтани ва ё ба пурбор гардида мазмуни нашрҳои минбаъда сабаб шудаанд. Иҳтисори байтҳо ва порчаҳои яклухти чопи III асарро аз тақрори нолозим озод намуда, барои ифодай мӯҷазу рехтаи фикр ёрӣ расондаанд. Масалан, дар матни II, вакте ки бахтҷӯён бо роҳбарӣ ва роҳбаладии Сергей ба назди Ҳакими Бахтшинос меоянд, Ладо:

Ҳар як аз мо зи кишваре дигар

Солҳо пеш аз ин намуда сафар (70)-

гӯён дар ҳачми 20 мисраъ воқеаҳои аз сар гузаронидаашонро мухтасар баён мекунад, ки дар натиҷа ин порча қувваи муассирии сужетро як андоза суст намудааст. Бинобар ин, шоир дар таҳрири нав 20 мисраи номбурдаро ба ду мисраъ иваз намудаасту бас:

Вале аз саргузашти он ёрон,

Бишуд огоҳ марди толеъдон (III, 202).

Дар матни II тафсили аз ҳад зиёди саргузашти баъзе баҳтчӯён хонандаро ба олами афсона бурда, воқеият ва табиияти мавзӯй ва мундариҷаро як андоза ҳалалдор кардааст. Масалан, Тӯхтасун аҳволи бади ҳуд ва ҳалқи ҳудро ба воситай фочиаи ба сари дуҳтараш омада дар ҳачми 108 мисрарь баён мекунад, ки ин услубан ҳикоя шуда, нишонрас набаромадааст.

Дар матни II ба амал омадани орзуи деринаи баҳтчӯён ба тасвир гирифта шудааст, ки дар он ҳатто мисраъҳо ва фикраҳои алоҳида айнан такрор ёфтаанд. Чунончи, байти:

Шояд аз шоҳи умр гул чинам,

Рӯйи фарзанди хешро бинам,-

дар саҳифаҳои 40 ва 89 аз номи Эсхел қариб бетагирир такрор ёфтааст. Файр аз ин, дар бобҳои охири матни II чун дар байти:

Шодии ҳалқҳо зи ҳад бигузашт,

Пур шуд аз бонги «Зинда бод» он дашт(92)

оҳангҳои соғ публистистӣ, ки муносибати шоирро ба дӯстӣ ва муборизаи баҳтчӯён бар зидди Ҷеви Ситам баён менамоянд, ҳам ба назар мерасанд. Бинобар ин, ихтисори бобҳои охири матни III, ки 72 байтро ташкил медиҳад, ба костагиҳои зикршуда хотима дода, бо ҳамин кувваи таъсири сужет ва бадеяти асанро боз ҳам афзудаанд.

Тагириоти минбаъдаи образҳои «Парии Баҳт» низ қобили таваҷҷӯҳ аст. Маълум, ки дар маркази гоявӣ-бадеии достон дӯстӣ, муттафиқӣ ба муборизаи мазлумон барои баҳту саодат меистад. Образҳои Ҳакими Баҳтшинос (В.И.Ленин), Парии Баҳт, Сергей (рус), Шогадо (тоҷик), Собит (туркман), Эсхел (намояндаи ҳалқҳои соҳили Волга), Латуге (намояндаи ҳалқҳои Шимоли Дур), Ладо (гурҷӣ), Тӯхтасун (ӯзбек) ва Дев (душмани ҳалқи меҳнаткаш), ки дар давраи муайяни таъриҳӣ амалиёт мегузаронанд, ба услуби баёни шоир ва рӯҳи ҳалқию воқеии достон комилан мувоғиқ омада, боиси ифодай равшану возехи мундариҷаи гоявӣ гардидаанд.

Дар матнҳои I ва II асар образи Ҳомии Баҳт (Сталин) мавқеи муайян дорад. Дар матни III ин образ аз ҷиҳати вазифаи бадӣ ва моҳияти гоявӣ ба образи Сергей як шуда, онро пуркувваттару мукаммалтар намудааст. Дар мисоли зерини нашри III на Ҳомӣ, балки Сергей ба ҷӯндағони Баҳт дастурҳо медиҳад:

Дӯстон, гуфтугӯ шурӯй кунем,

Шояд осон шавад азоби азим.

Ҳар яке аз шумо бигӯяд кист,

Аз кучоясту орзуяш чист.

То равад аз дил ар шакле бошад,
Балки рохи ҳама яке бошад. (186)

Сергей дар матни III чун типи барчастай коргаре ба назар мерасад, ки ҳангоми вохӯрӣ ва суҳбат шахсияти роҳбар ва гояҳои ўро бо тамоми ҳастӣ ҳис карда, роҳи Ленинро роҳи ягонаи ба мақсад мувоғиқ донистааст. Суҳанони сода, самимӣ ва пур аз меҳру мӯҳаббати Сергей дар бораи Ҳакими Бахтинос, хислату ҳарактер ва услуби кору зиндагии ў ба ҷӯяндагони Бахт умеди зиндагии нек баҳшида, онҳоро ба мубориза ба муқобили Деви Ситам муттаҳид менамояд:

Ёфтам роҳ пеши як одам,
Вах, чи сон одам! Олимӣ олам...
Суҳани ў ба дил асарбахш аст,
Сояи парчамаш зафарбахш аст...
Чун уқоби гаюри кӯҳсорист.
Аз тазалзул иродаш орист...
Даҳр нозода ҳамсари ў кас,
Дев танҳо аз ў ба ваҳшату бас,
Ҳикмати ўст оҳирин уммедин,
Пеши ў меравем, барҳезед! (198-199)

Дар матни III нутқи як қатор персонажҳои дигар низ баъзан ба Сергей нисбат дода шудааст. Дар матнҳои I ва II баъзан ба дидори Ҳакими Бахтинос мушарраф гардиданӣ баҳтҷӯён дида мешавад. Аввал Ладо «Эй ки панди ту аст бандкушо, Банди мо бин, даҳон ба панд кушо» (II, 70) гӯён ба Бахтинос муроҷиат карда, дар ҳаҷми 8 байт аз ў макони Бахтро пурсон мешавад. Дар матни III муроҷиати аввалин ба зиммаи Сергей гузошта шудааст, ки он ҳам хеле кӯтоҳ ва реҳта буда, мавқеи образи ўро чун раҳнамои баҳтҷӯён ва шиноси деринаи Бахтинос баландтар мебардорад:

Рӯ ба ў кард паҳлавон Сергей,
Бо дили пур зи меҳр гуфт бо вай.
Эй ки панди ту аст бандкушо,
Банди мо бин, даҳон ба панд кушо!
Ту, ки ҳар сир ба дидат пайдост,
Ёдамон дех, ки ҷойи Бахт кучост (202-203).

Хулоса, тағиироти образи Сергей симои ўро чун тарғиботчии роҳи Бахт боз ҳам равшантар намуда, бо ҳамин мавқеи гоявӣ ва хусусиятҳои ахлоқии онро барчастатар гардондааст.

Образи марказии достон - Ҳакими Бахтинос бошад, ба тағиироти кам дучор гардидааст. Бо вуҷуди ин, шоир ҳангоми

тахрири матни II ба суҳбати Ҳакими Баҳтинос бо баҳтчӯён, ки муҳимтарин лаҳзаи асар ба шумор меравад, якчанд мисръ илова кардааст:

Дар ҷаҳон рӯҳи Деви Зулм яkest,
Ҳайкалаш мағрибӣ в-ар маккист.
Дар бари ҳирси ў бувад яксон
Сайдаш аҳли кучост, аз чӣ забон.
Одамон ҳам агар орзу доранд
Гардани Девро ба банд оранд.
Бояд аз ҷангҳои лафзу начот,
Урфу одоту дин шаванд озод.
Ҳамаи зӯру илму азму улум
Сарф созанд ба зидди хасми умум...(III, 205)

Порчай мазкур чун яке аз руқнҳои асосии дастурҳои Ҳакими Баҳтинос ба баҳтчӯён заковат, истеъоди баланди фитрӣ ва диди амиқи сиёсии доҳиро пурратар ошкор соҳтааст. Ин илова алоқаи мантиқии қисматҳои асарро низ мустаҳкамтар намуда, имконият додааст, ки хонанда ба воситаи муносибати Мирвалий ва Шогадо ғояи дӯстии ҳалқҳо ва талоши онҳоро бар зидди хасми умум возехтар дарк намояд. Ҳангоми озод кардани Парии Баҳт дар гӯши Шогадо овозе меояд, ки:

Парӣ чун раҳо шавад, нагузор
Кофирон з-ӯ шаванд барҳурдор.
Қӯшише кун, қ-азони мо бишавад,
Ин асал дар даҳони мо бираవад.
Панди ҳамкеши хешро бишнав,
Ту бар бегонагон рафиқ нашав (III, 210).

Вале Шогадо панди Ҳакими Баҳтиносро ба ёд оварда, Мирвалии гаддорро ба хок яксон мекунад. Ин аст, ки образи Ҳакими Баҳтинос баъди таҳрири боло рӯҳи амиқи иҷтимоӣ ва кувваи баланди маърифатпарварӣ касб карда, симои роҳбарро пурратар инъикос намудааст.

Дар таҳрири матни II дар баробари тасвири образҳои Давлат (падари Шогадо), Деви Ситам ва Миралӣ як катор образҳои дигари мусбату манғӣ низ тағири тақмил диданд. Аз ин ҷиҳат, таҳрири лаҳзаи эътирози Шогадо ба «маслиҳати» Мирвалий, ки ўро аз ҷустуҷӯи Баҳт боздоштаний шуда, барои ба қазову қадар тан додану ба насиби худ розӣ шудан даъват мекунад, ҷолиби дикқат аст. Образи Шогадо маҳз баъди таҳрир чун ҷавони боазму субот, соҳиби ироди матин ва ба зулму ситам дигар муросо намекардагӣ барчаста ба назар мерасад.

Матни I:

Монданам нест чуз ҳаёте паст,
Лек дар рафтанам умеде ҳаст (1947, № 12, 13).

Матни II:

Эй мусофир, бас аст ин суханон,
Ту матарсон маро зи додани чон.
Шубҳае нест бойи беномус
Оқибат мекунад маро маҳбус.
Беҳтар аст, ин ки аз пайи шодӣ
Чон дихад дар фазои озодӣ.
То ки дар ҳабси ҳокимони шарир,
Пӯсад одам ба гарданаш занҷир (19-20).

Дар матни I на ҷӯшу ҳурӯши ҷавонӣ, балки як навъ тамкин ва дурандешии пирона ҳис мешавад. Беҳуда нест, ки ин байт дар нашрҳои минбаъда аз номи падари Шогадо оварда шудааст. Давлат «монданат нест чуз ҳаёте паст, лек дар рафтанат умеде ҳаст» гӯён бо як хирадмандӣ ва заковат азми писарашибро тасдиқ мекунад. Байти мазкур ва ду мисраи иловашудае, ки баҳри таскини маҳбубаи дар фироzi ёр нолони Шогадо гуфта шудааст, бо моҳияти пандуахлоқии худ ба синну соли Давлат мувофиқ афтода, симои ӯро ҳамчун пири хирад ва шахси рӯзгордида возехтар ҷилва медиҳад:

Надеҳ умеди васлро аз даст,
Агар умед ҳаст, нусрат ҳаст (II, 25).

Хусусиятҳои гоявию бадей ва услубии «Парии Баҳт» аз ҳисоби таҳрири минбаъдаи қаҳрамони лирикӣ низ такмил ёфтааст. Амалиёти қаҳрамони лирикӣ агар дар матнҳои I ва II дар давоми ҳатти сужети асар ба вуқӯъ пайвандад, дар нашри III аз худи «Пешгуфтори якум» дар ҳачми 40 байт оғоз меёбад. Қаҳрамони лирикӣ дар порҷаи иловагардида ба тору пуди мардуми меҳнатӣ, аз ҷумла ҳалқи Эрон, чун гӯшту нохун пайваст гардидааст. Мурод аз навиштани «Парии Баҳт» низ мувофиқи шавқу завқи мардуми меҳнатӣ ба ӯ пешкаш намудани корномаи мардони кор аст:

Солҳо рафт бар сарам бисёр,
То ба мулки совет күшодам бор.
Дидам: ин ҷо ягона иклимест,
Ки дар он деви зулм ҳоким нест
Дидам он қувваро, ки бо умед
Ҳалқи ман дар ҳаёли худ мединд...
Пас гирифтам қалам, навиштам ин
Достон аз ҳаёту асри навин(166).

Лохутай ҳанұз дар Даҳаи адабиёти шұрои точик дар Маскав ба танқидчиёни «Парии Баҳт», ки камбуди асосй ва сабаби бемуваффакиятты асарро дар шакли афсонавии баён ва услуби рамзӣ-тамсилли он мединанд, чунин ғавоб дода буд: «Ман ин достонро дар шакли афсонаи ҳалқ навиштам, зеро медонам, ҳалқ чунин тарзи баёнро ва чунин қаҳрамононро дұст медорад. Вале дар достони ман реализм ҳаст, зеро қаҳрамони он ҳалқ аст ва ин күвваи реалист» (47, 130). Асоси реалистии достон ва ба завқи эстетикии ҳалқ мувоғиқ будани он дар иловаи «Пешгуфтори якум»-и матни III тавассути қаҳрамони лирик мұфассал баён гардидааст.

Моҳияти таҳрироти минбаъдаи достонро на танҳо илова ва ихтисороти зиёд, инчунин радду бадали калима, таркиб, ибора ва мисраъхои алоҳида низ муайян мекунанд. Таҳрироти мазкур асосан ба забон, услуб ва санъатхои бадеи асар оид буда, боиси ифодай амиктари мазмуни эстетикуи андешапарварй дар нашрхои минбаъда гардидаанд. Дар матни I вақте ки дәхқонон аз нияти нопоки Дев огоҳ шуда Сүнбулро ба паноҳи дұстдораш – Шогадо меоранд, ү чунин миннатдорй мекунад:

Барои он ки ҳимоят намудаед зи Сүнбул

Ба чони ӯ, ки ман аз чону дил сипосгузорам (1, 11).

Байти мазкур, ки дар он ба сабаби норасоии услубио грамматик ҳолати рӯйи Шогадо ва муносибати самимонааш бо дәхқонон як андоза торик мондааст, дар матни II муносиб ислоҳ гардидааст:

Барои ёриатон, дұстон, ба Сүнбули бекас

Ба чони ӯ қасам, аз чону дил сипосгузорам (16).

Дар ҳақиқат, аз ихтисори чонишини шахсий **ман** ва иловаи калимахои дұстон, бекас ва қасам байт сода, самимй ва дилкаш баромада, қадршиносй ва муҳаббати бегаши Шогадо амиқтар ифода ёфтааст.

Баъзан таҳрири дуюмбора низ шоирро қонеъ карда наметавонад. Аз ин чихат, муқоссаи таҳрирхои зерин, ки ба тавсифи хусни Сүнбул бахшида шудаанд, низ ғолиби диққат аст.

Матни I:

Чашм гүянда , гесүяш нилий

Рух чу манғушай рафоилй (1947, № 12, 10).

Матни II:

Чашм гүянда, мүй нилиранг

Рүй монанди сурати Аржанг (14).

Дар матни I, аз як тараф, ба ранги нил монанд кардани гесүй Сунбул номуносиб афтода бошад, аз тарафи дигар, нисбати тасвирхой аврупой гирифтани сурати духтари точик ба хусусиятхой миллӣ ва анъанавии тасвир халал расондааст. Ва ин костагӣ маҳз дар матни III пурра бартараф гардидааст:

Чашм гӯянда, мӯй мушкниранг

Рӯй монанди сурати Аржанг (173).

Дар достон баъзе калимаву ибораҳое, ки вазифаи услубӣ ва бадеяишон ниҳоят маҳдуд буда, гӯё танҳо ба хотири вазну қофия истифода шудаанд, низ таҳриру ислоҳ шудаанд. Бартарии сифатии матни III-ро инчунин бартараф кардани як қатор нуқсонҳои техникӣ таъмин намудааст. Дар матни II калима ва таркибҳои хато чопшуда шакли дурусти худро гирифтаанд, инчунин мисраъҳои алоҳидаи пештар аз матн афтида аз нав барқарор гардидаанд:

Манам озодию бе ў асири банду занчирам,

Манам шодиу дур аз ў Ситам кардаст нолонам (I, 40)

Мисраи аввали байти боло, ки дар матни II (с. 67) саҳван афтидааст, дар матни III (с. 192) аз нав ҷояшро гирифтааст. Мутаассифона, на ҳама костагиҳои техникӣ дар матни III ислоҳ гардидаанд (барои равшантар гардондани муҳокима мисраъҳоро мувофиқи тартибашон бо рақамҳо ишора мекунем):

1. Дил кунад ёд Ҳавзи майдонро
2. Қаҳрамон Маҳрами сухандонро...
7. Дил кунад ёд ранҷбарҳоро
8. Дар пайи Баҳт дарбадарҳоро (1948, № 2, 58).

Дар матни II муносибати саҳлангоронаи нусхабардор ё хуруфчин ба таркиби дил кунад ёд, ки дар аввали ҳар байт такрор шудааст, боиси афтиданি мисраи I ва дубора чоп гардиданি мисраи 7 гардидааст.

7. Дил кунад ёд ранҷбарҳоро
2. Қаҳрамон Марҳами сухандонро...
7. Дил кунад ёд ранҷбарҳоро
8. Дар пайи баҳт дар ба дарҳоро (77).

Ҳангоми таҳрири матни II муаллиф (ва шояд ба чоп ҳозиркунандагони Куллиёт) костагии байти авваларо ҳис карда, ҳар мисраи онро ба ҷуфтҳои мувофиқашон якҷоя мекунад, ки ин боиси такроран омадани як байт мегардад:

8. Дар пайи Баҳт дарбадарҳоро
7. Дил кунад ёд ранҷбарҳоро
8. Дар пайи Баҳт дарбадарҳоро

1. Дил кунад ёд Ҳавзи майдонро
2. Қаҳрамон, Маҳрами сухандонро...
7. Дил кунад ёд ранҷбарҳоро (207).

Зиёда аз ин, дар чопи куллиётии «Парии Бахт» баъзан ноқисии вазни мисраъҳо мушоҳида мешавад. Чунончи, дар охири мисраи якуми байти зерин як ҳичойи кӯтоҳ намерасад:

Дид он лаҳза бо суури **том**

Ҳар яке хешро расида ба ком (212).

Дар матни II мисраи якуми варианти дигари ин байт бо калимаи **тамом** ба охир мерасад. Аз ин рӯ, таҳмин кардан мумкин аст, ки калимаи охири нахустмисраи байти мазкур **тамом** буда, ҳангоми чопи мошинка ё ҳуруфчинӣ шакли кӯтоҳи он – **том** пайдо гардидааст. Барқарор кардани он костагии вазнро барҳам дода, оҳангнокии матнро таъмин менамояд: Дид он лаҳза бо суури **тамом**...

Ҳамин тарик, аз се таҳрири матни чопии «Парии Бахт» такомули тафаккури бадей, ҷустуҷӯҳо гоявӣ-эстетикий ва ҳамовозии гарму чӯшони шоир ба воеаҳои муҳимтарини давр барчаста ошкор мегардад ва ин ба муҳаққиқон имкон медиҳад, ки мавқеи достонро дар эҷодиёти Лоҳутӣ ва умуман дар адабиёти даври нави тоҷик дурусттар муайян намоянд.

8. Аз таърихи эҷоди достони «Ҳасани аробакаш»

Дар муайян кардани ташаккули маҳорат ва мавқеи нависандагон дар таърихи адабиёт тадқики нусхаҳои гуногуни асарҳои онҳо аҳамияти калон дорад. Ин кор ба муҳаққиқ имкон медиҳад, ки таҳаввули услубию бадей ва инкишифи ҷараёни эҷодии ҳар як нависандаро басо амику дақиқ ба мушоҳида гирад.

Яке аз достонҳои барчасти адабиёти давраи нави тоҷик «Ҳасани аробакаш»-и устод Турсунзода дар ин масъала маводи фаровон медиҳад. Муаллиф дар таҳрирҳои минбаъда, ба гайр аз гуногунҳониҳои ҷузъӣ, боз ба матн 46 банди ҷаҳормисраъӣ илова кардааст, ки ин тағијрот мазмуну мавзӯъ, гояву услуб ва баденяти достонро мукаммалу ҷолибтар намудааст.

Достони «Ҳасани аробакаш» бори аввал дар мачаллаи «Шарқи сурҳ» (ҳоло «Садои Шарқ») соли 1953, № 12, соли 1954, № 1-7 ва худи соли 1954 ҳамчун китоби алоҳида нашр шудааст.

Ин достон соли 1955 дар Асарҳои мунтаҳаби шоир ҷой дода шуда, соли 1961 дар маҷмӯаи «Садои Осиё» ва дар ҷилди якуми Асарҳои мунтаҳаб, соли 1962 дар ҷилди дувуми Асарҳои

мунтахаб ва соли 1971 дар чилди дувуми Куллиёти шашчилдаи шоир чоп шудааст. Ба ҳамин тарик, ин асар дар замони зиндагии муаллиф ҳафт маротиба ба забони тоҷикӣ ба табъ расида, таҳрир ёфтааст.

Таҳрири ҷиддии матни тоҷикии достон ба нашри соли 1961 рост меояд. Вале, чи хел ки устод X. Муҳибов қайд менамояд, ин тағириот як сол пеш дар нашри русии достон ба вуқӯй пайваста будааст: «Соли 1960 М. Турсунзода барои достони «Ҳасани аробакаш» ва маҷмӯаи шеърҳои «Садои Осиё» сазовори Мукофоти Ленинӣ гардид. Ба ин муносибат, соли 1960 маҷмӯаи шеърҳо ва достонҳои шоир бо унвони «Голос Азии». «Ҳасан-арбакеш» нашр мешавад. Мукоиса нишон дод, ки муаллиф ҳангоми ҳамин нашри русии достон онро ба таври ҷиддӣ аз нау таҳрир кардааст» (81, 57).

Аз тарафи адібон таҳрир кардани асарҳояшон ба сабабҳои гуногун ба вӯқӯй мепайвандад. Баъзан, нависандагон, ҷунонки аз тағириоти матнҳои қиссаи «Марғи судхӯр»-и устод Айнӣ бармеояд, ҳуд дар нусхай чопии асарҳояшон костагӣ ё норасой эҳсос карда, ҳангоми чопи наවbatӣ матнро тағириру такмил медиҳанд. Гоҳо адібон, чи хеле ки аз тағириоти матнҳои чопии достони «Парии Бахт»-и устод Лоҳутӣ мушоҳида мешавад, бо мулоҳизаҳои тағирири вазъи сиёсии давр ба таҳрири матнҳои асарҳояшон мепардозанд. Ва, аксаран, мулоҳизаҳои нақди адабӣ адібонро ба тағириру такмили матни асарҳояшон водор мекунад.

Баъди чопи нахустини достони «Ҳасани аробакаш» мунаққидони зиёде, аз қабили Ю.Бобоев, Н. Маъсумӣ, А. Сафронов, С. Табаров, Р. Тошматов оид ба мундариҷа ва услуби асар сухан карда, онро чун асари марҳалавии адабиёти нави тоҷик қаламдод карданд. Дар баробари ин нақди адабӣ баъзе норасоҳои лафзиву маънавии достони «Ҳасани аробакаш»-ро низ ошкор намуд.

М.Турсунзода ба нақди адабӣ муносибати хайрҳоҳона дошт ва дуруст ба роҳ мондани онро ғарави рушди адабиёти бадей медонист. Аз ин рӯ, нақди «Ҳасани аробакаш» муаллифро водор мекунад, ки матни достонро дигарбора аз назари таҳрир гузаронад. «Ҳарчанд ки ҳуди М.Турсунзода, – қайд кардааст X.Муҳибов,– дар ин ҳусус, яъне ба инобат гирифтани фикру мулоҳизаҳои танқидии С.Табаров ишорае накардааст, вале аз таҳриру иловаҳои достони «Ҳасани аробакаш» равшан мешавад, ки шоир он фикру мулоҳизаҳои танқидиро бодиккат

омӯхта, барои ислоҳи як қисми муҳимми он қӯшиш карда будааст» (81, 60).

Ҳангоми муқоиса маълум гардид, ки тагйироту иловаҳои нашри соли 1961, пеш аз ҳама, барои боз ҳам пурратар ифода гардидани мазмун ва барҷастатар баромадани образҳо ба ҷо оварда шудааст. Қисми зиёди таҳрироти нашри соли 1961 ба образи Ҳасан даҳл дорад. Ҳасанро шоир дар матни аввал ҷавони босалобат ва мағурӯр тасвир мекунад. Чунин хислати ўро чи аз намуди зоҳираиаш ва ҷо дар амалиёташ мушоҳида кардан мумкин аст. Дар нашри якуми достон симои Ҳасан ин тавр оғарида шудааст:

Мӯйлаб тоб дода то паси гӯш,
Даст дар остин ниҳон мегашт.
Бо сари синаи баражнаи худ
Мисли олуфтай замон мегашт (363).⁷

Мисраъҳои болоӣ ба викору мағрурии Ҳасан далолат кунанд ҳам, хислати фардии вайро пурра кушода наметавонистанд. Бинобар ин, банди боло дар нашри соли 1961 ба тарики зер тағиیر ёғааст:

Ба сараҷ монда лабшикан тоқӣ,
Ҳасани мо ғами зиёд надошт.
Набароварда мӯйи лаб, худро
Дар сафи мардҳо ҳамепиндошт (173).

Дар мисраъҳои таҳрирёфта қиёғаи Ҳасан ба дунёи ботинӣ ва фикру хиссиёти ў дар вобастагии қавӣ тасвир ёфтааст ва ҳонанда аз мутолиаи банди мазкур мағрури касбу кори худ будану пешрафти ҷамъияти навро ба инобат нағирифтани қаҳрамони асарро ба осонӣ дарк мекунад. Ҳатто на ҳамчун одами калонсол (чунонки дар нашри 1954 дига мешавад – «Мӯйлаб тоб дода то паси гӯш»), балки чун ҷавони ҳанӯз «мӯйи лаб набароварда» тасвир ёфтани Ҳасан барои боз ҳам табиитар баромадани симои ў қӯмак мерасонад, зоро хислатҳои якравӣ ва бепарвоно беъзиной зиёдтар ба ҷавонони гармию сардии ҳаётро начашида хос аст.

Мирзо Турсунзода ҳангоми таҳрири дубора ба тасвири олами ботинӣ ва ташаккули тадриҷии хислати Ҳасан дикқати ҷиддӣ дода, бо илова кардани лаҳзаҳои ҷудогона хислатҳои асосии ўро мукаммал кардааст. Ҳасани кӯхнапараст ва ба зуҳуроти муносибатҳои ҳаёти нав бепарворо насиҳати

⁷ Мисолҳои таҳрири аввал аз Асарҳои мунтажаб (Сталинобод, 1955) ва таҳрири дувум аз Осори мунтажаб (Душанбе, 1981) оварда мешаванд.

кинояомези Иван Кузмич, ки дар ҳар ду нашр ҳам дида мешавад, бори аввал барои ба таври чиддӣ фикр кардан водор менамояд:

Додарам, давраи ароба гузашт,
Қадами сангпушт лозим нест,
Ҷуз машина, азизи ман, худ гӯй,
Коросонкунанда дигар чист? (383; 196)

Шоир дар нашри соли 1961 ба ин лаҳзай хеле муҳимми достон ҳашт мисраъ илова карда, вазъияти рӯҳии қаҳрамони худро баъди суханони Иван Кузмич нишон додааст:

Ба Ҳасан ин ҷавоб сангин буд,
Шуд ба болои сӯхта намакоб!
Ба қафо гашт сарҳаму мустар,
Ғами онро набуд ҳадду ҳисоб.

Рафт, дар кунчи чойхона нишасти,
Ба замин ҳат қашид бо ҷӯбе,
Ҳамдаме ку, ки дарди дил гӯяд,
Ку ягон маслиҳатгари хубе? (196-197)

Дар ҳақиқат, танҳогардӣ ва канораҷӯй аз меҳнати дастҷамъӣ дар ҳар сари қадам ба Ҳасан барин кӯхнапарастон нокомӣ ва душвориҳо ба бор меовард ва онҳоро водор месоҳт, ки дар хусуси аз ин ҳолати ногувор ҳалос шудан ҷораҳо андешанд. Шоир ба воситай бандҳои боло вазъияти ногувори қаҳрамонро нишон додааст.

Шоир ба воситай як қатор иловаҳои нашри соли 1961 басо мураккабу пеҷдарпек будани ҳислату табииати Ҳасанро таъкид кардааст. Ў батаъкид нишон медиҳад, ки худро ба муносибатҳои нав мутобиқ намудани қаҳрамони асосӣ ба асонӣ ба вуқӯй наомадааст. Муаллиф ба ҷойи се банди мураббаи нашри соли 1954, ки дар онҳо баъди нокомии аввалин дар назди Садаф ва ишқи ў худро очиз шумурдани Ҳасан таъкид мейёбад, бандҳоеро илова кардааст, ки тавассути онҳо якравӣ, ҳавобаландию мағрурии Ҳасан мучассамтар ба назар мерасанд. Шоир чунин сатрҳои нашри соли 1954-ро:

Балки ў хонда осмон шудааст,
Мани нохондаро чӣ кор қунад?
Балки ў аз аробакаш мардум
Шарм дорад, ҳамеша ор қунад? (384) –

дар нашри соли 1961 ин зайл тағиیر додааст:

Аз Садаф шиква кард гарчи Ҳасан,
Бехабар буд аз гуноҳи худ,

Ба садаф охир ў ягон боре

Мисли ошиқ забони хуш накушуд (198).

М.Турсунзода ҳангоми таҳрир банди мазкури нашри соли 1954-ро, ки дар он маҳбубаашро аз худ боло гузоштани Ҳасан баён ёфтааст, ба банди аз чиҳати мазмун тамоман дигар иваз мекунад ва дар он бо мисраъҳои нав ба қадри ишқи Садаф нарасидани қаҳрамони асарро таъкид мекунад. Дар ҳақиқат, бо нишон додани муносибати дағалонаи Ҳасан нисбат ба Садаф, ки ягона каси ба дил қаринаш ҳисоб меёфт, нафақат ҳавобаландӣ, инчунин ақидаи кӯҳнапарастонаи ў нисбат ба занон низ таъкид меёбад ва ба ин восита симои Ҳасан боз ҳам пурратар мегардад.

Зиддияти достон дар қисми сеюм тезутунд шуда, дар он, дар айни ҳол, баъзе норасоиҳои лафзию маънавӣ, аз ҷумла, ифодаи як андоза хираи муборизаҳои қувваҳои мухолиф мушоҳида мешуд, ки ин ҳолат аз назари танқиди адабӣ низ дур намонда буд: «Як қатор эпизодҳои достони «Ҳасани аробакаш» ва маҳсусан бобҳои сеюм ва ҷоруми он, – қайд кардааст устод С.Табаров, – ки аз чиҳати инъикоси воқеаҳо ва муборизаю зиддиятҳо суст мебошанд, таҳрир ва иловаҳои навро талаб мекунанд, чунки дар достон ва маҳсусан дар бобҳои номбурда зиддиятҳои ҳаётин давра ҳоло кам тасвир ёфтааст» (109, 213).

Дар ҳақиқат, ҳаёти иҷтимиои Тоҷикистонро дар охири солҳои 20-ум ва аввали солҳои 30-ум, дар солҳое, ки воқеаҳои достон ба амал меоянд, бе муборизаи ду қувва ва бе задухӯрди шадиди синғӣ тасаввур кардан мумкин нест. Ҳаминро ба назар гирифта, шоир дар нашри соли 1961 лаҳзай мочарои Ҳасан ва савдогари сароикамариро илова кардааст. Ба воситаи ин порча, ки 21 банди мураббаъ аст, муаллиф никобро аз рӯйи қувваҳои иртиҷои барканда, симои ҳақиқии онҳоро ошкор месозад. Мисраъҳои иловашуда ҳақиқати зиндагӣ, муносибатҳои иҷтимиоиро манзури хонандагон карда, қимати асарро афзудаанд:

Соли сӣ, сию як барои ватан

Солҳои пурхатар буданд,

Душманон ошкору пинҳонӣ

Аз пайи зарбаю зарар буданд.

Тӯдаи муфтҳӯр – ҷаллобон,

Фаллаю донаро ниҳон карданд,

Қаҳатиро намуда олати хеш,

Чанг бо давлати ҷавон карданд (208).

Тавассути иловаи мазкур олами ботинии қаҳрамони асосӣ ба таври барчаsta тасвир ёфтааст. Вақте ки Ҳасан аз савдогари сароикамарӣ суханҳои:

Зудтар меравем, ки имрӯз
Орд камчину ордхар бисёр,
Ҳа нагуфта ба ҷеби ман ояд
Дахлу ҳарчи тамоми ин бозор (208) –

ро мешунавад, дар дили ў нисбат ба қаллоб ҳисси нафрат пайдо мешавад. Ўакнун кӣ будани ҳаннотро мефаҳмад, аммо то замоне газабу нафрини худро пинҳон медорад. Савдогар ҳомӯшии Ҳасанро барои иҷрои нақшашои разилонаи худ фоли нек пиндошта, ўро барои «ба он тарафи дарё гузаштан» ва «шоҳворона зиндагӣ кардан» ташвиқ мекунад:

Мешудӣ гар асо ба дasti ягон
Марди хуби савобҷӯй чу ман.
Ба Ҳудо, ки насибаат мегашт
Шоҳворона зиндагӣ кардан (209).

Ин таклифи манфиатҷӯёни савдогар дар пеши назари Ҳасан рӯзҳои гузаштаи пуразобу машаққатро ҷилвагар месозад. Ў нахустин бор давраи ғуломию бандагии камбагалонро ба ёд оварда, аз ғояти қаҳру газаб ба савдогар дармеафтад:

Ҳасани мо аробаи худро
Аз алам саҳнаи мубориза соҳт.
Бойро бо ду даст боло кард,
Бо ҳама қувва бар замин андоҳт.

Дар ароба ҷуволи орд намонд,
Ҳамаро ў ба хоки роҳ афканд.
Пуштро карда бар Сароикамар,
Ба раҳи дигаре нигоҳ афканд (210).

Аз лаҳзаи боло чун қаҳрамони мусбати мубориз намоён шудани симои Ҳасанро надидан мумкин нест. Шодравон Носирҷон Маъсумӣ дар мақолаи «Достони табаддулоти ҳаёт» бар зидди ордҷаллоб ба мубориза барҳостани Ҳасанро дар назар дошта навиштааст: «Ин кирдори нек дар инкишифӣ шуури қаҳрамони асар гардиши муҳим аст ва нишон медиҳад, ки ў дар ҳаёти ҷамъияти шахси бепарво ва бетараф намебошад.

Вай одами ҷамъияти советӣ аст, вале бо ҳусусиятҳои маҳсуси худ» (72,275). Маҳз аз ҳамин вақт сар карда дар фикру ақидаи Ҳасан дигаргунии ҷиддие ба вучуд меояд.

Дар охири қисми сеюм ва дар тамоми қисми чахоруми достон Ҳасан ҳамчун шахси фаъоли чамъияти нав намудор мегардад. Вобаста ба ин, як қатор иловаҳои нашри соли 1961 барои боз ҳам пурратар нишон додани фаъолияти чамъияти Ҳасан равона шудаанд. Масалан, дар иловаи зерин аз таъсири муҳит тағиیر ёфтани мафкураи қаҳрамони асар табий ва боварибахш нишон дода шудааст. Вақте ки Ҳасан аз раиси яке аз колхозҳои водии Вахш дар бораи интихоб кардани касби мувофиқ маслиҳат мепурсад, раис як қатор касбҳои мувофиқро тавсия мекунад. Аз ҷумла, ӯ ба Ҳасан таклиф мекунад, ки касби аробакаширо давом диҳад:

Асп ҳоҳӣ ту, асп ҳам дорем,
Лақай аспи зотӣ ҳам бисёр,
Гар ту ҳоҳӣ аробакаш монӣ,
Хочагиро ароба ҳам даркор (216).

Лекин Ҳасани пештар ҳаёти худро бе аспу ароба тасаввур карда наметавонистагӣ ба таклифи раис розӣ нашуда, аз аспу ароба абадӣ даст мекашад, ки ин ҳолат аз дигаргунии қатъии шуuri қаҳрамон дарак медиҳад.

Мирзо Турсунзода ба воситаи панҷ банди дар охири нашри соли 1961 достон иловашуда таҳаввули хислату ҳолати рӯҳии образи асосиро боз ҳам возеҳтар нишон медиҳад. Зиндагӣ дар назари Ҳасан акнун ба ранги тамоман дигар ҷилдигар шуда, «ҳаёт», «шукӯҳ», «муҳаббат» барин мафхумҳо барояш маънии науву тоза пайдо мекунанд:

Дил он ин шукӯҳро дар хеш,
Дар Садаф, дар нигоҳи ҷашми сиёҳ.
Дар суруде, ки мешунид аз дил,
Дар насиме, ки мевазид аз роҳ.

Дар уфуки баланди ҳалқаи қӯҳ,
Дар ҳудуди васеи мулки азиз,
Дар сафедии рӯдҳои шӯҳ,
Дар қабудии сабзаи наххез (229).

Хислатҳои зебоиписандию базмталабӣ дар Ҳасан ҳанӯз аз давраҳои ҷавонӣ пайдо шуда буд. Ҳасани ҷавон тӯйгардӣ, «ҷашмакзани ҷавонон», «қӯша-қӯша арӯс бурдан» ва «газал аз духтарон шунидан»-ро дӯст медошт ва бо ин хислатҳояш гули сари сабади мардум гардида буд. Шоири нуктасанҷ дар нашри соли 1961 достон ба лавҳаи шаби тӯй се банд илова карда, зиндадилию хушсӯҳбатии қаҳрамони худро таъқид менамояд:

Ҳасан имшаб арӯси нав овард,
Чилави аспро гирифта ба тӯй.
Ӯ ба домод ҳар замон мегуфт,
Ки «Ман овардам ин арӯси накӯй!»

Чун даромад ба тӯйхона Ҳасан,
Тӯй чӯшиду шуъла зад гулхан.
Кард рухсораҳои ахли тӯй
Гулхани осмонбаро равшан (175).

Симои Ҳасан бо тагийир додани ин ё он калима дар мисраъ ва байте низ пурратар гардидааст. Масалан, дар нашри соли 1954 достон чунин мисраъҳоро меҳонем:

Ба Садаф гуфт, ки – Ту дидӣ-мӣ
Чӣ қадар ин машина тездав аст (408).

Чунин тарзи муроҷиат ба ошиқи пазмони дидори маҳбуба хос нест. Бинобар ин, шоир ҳангоми таҳрири банди боло ҷонишини шахсии «ту»-ро ба калимаи «ҷонакам» иваз карда, ҳиссачаи саволии «мӣ»-ро партофтааст:

Ба Садаф гуфт: – Ҷонакам, дидӣ?
Чӣ қадар ин машина тездав аст (229).

Таҳрири минбаъда ба бадеиёт ва забону услуби асар низ таъсир расонидааст. Рӯчӯи лирикӣ, тасвири манзараҳои табиат, санъатҳои гуногуни бадӣ, мақолу зарбулмасалҳои ҳалқӣ, ки дар нашри соли 1961 илова шудаанд, забони достонро боз ҳам дилчасптар карда, мавзӯй ва мундариҷаи ғоявии онро пурра кардааст.

Рӯчӯи лирикие, ки ҳангоми таҳрир дар қисматҳои сеюм ва ҷаҳоруми достон илова шудааст, барои равшантар ифода кардани гоя ва ҳолати рӯҳии қаҳрамони асар хизмат мекунад. Шоир ҳангоми тасвири сафари Ҳасан ба қӯҳистон дар ҳаҷми ҷаҳор банд рӯчӯй карда, тавассути муқоисаи гузаштаю ҳозираи қӯҳистон аз файзи замони нав баҳравар шудани онро нишон дода, ду давраи зиндагии қаҳрамонро ба ҳам муқобил мегузорад. Дар гузашта:

Дар бағалҳои қӯҳ ҳалқи мо
Зиндагӣ кард мисли зиндонӣ,
Ба ҷаҳон дӯҳт дидоҳояшро
Бо дили пурумед пинҳонӣ (205).

Имрӯз бошад:

Осмону замини кӯҳистон
Ҳама акнун дар ихтиёри ваянд,
Сомолёту машинаҳо шабу рӯз
Мушкилосонкунанда ёри ваянд (205).

Ҳангоми таҳрир муаллиф ба тасвири рангини манзараҳои табииати Тоҷикистон низ эътибор додааст. Бандҳои иловашуда, ки ба тасвири кӯҳистони тоҷик бахшида шудаанд, меҳру муҳаббати хонандаро ба Ватан ва табииати зебои он бедор мекунад:

Дар раҳи худ аробакаш медиҳид
Кӯҳсори баландқоматро,
Рӯдҳои ба кӯҳ ларзафикан,
Пиряҳҳои бошаҳоматро.

Дар фазо абрпораҳои сафед
Сояандози кӯҳҳо буданд.
Осмону замини кӯҳистон
Чун баҳорони пурсафо буданд (204).

Шоир дар як банди иловашуда мазмуни зарбулмасали «хурӯс дар дар ҳама ҷо як хел садо медиҳад» ва мақоли «ба гузашта салавот»-ро чунин ифода кардааст:

Дар ҳама ҷо ба гӯши кас як хел
Мерасад, – дӯстам – садои хурӯс.
Фикри ояндаро намо минбаъд,
Ба гузашта маҳӯр ҳеч афсӯс! (209).

Ҳамин тавр, илова ва тағиироти ба достони «Ҳасани аробакаш» доҳилкардаи Мирзо Турсунзода гоя ва бадеияти асарро муқаммал карда, ҷанбаи воқеии онро қавӣ гардонидааст.

Муқоисаи нашрҳои гуногуни осори Турсунзода ба муҳаққиқон имкон медиҳад, ки бо коргоҳи эҷодии шоир ворид гардида, ҷустуҷӯҳои пайваста, пешравии эҷодӣ ва такмили маҳорати шоирро ба хубӣ дарк кунанд.

9. Аз таърихи эҷоди романи «Шӯроб»-и Р.Ҷалил

«Шӯроб»-ро ман дар зарфи 10 сол навиштам», - қайд кардааст нависанда дар яке аз суханрониҳояш (132, 127). Дар ҳақиқат, вақти эҷоди асари мазкур аз нимаи дуюми соли 1956 (аз нашри журналии нахустин порчаҳои китоби аввал) то

нимай якуми соли 1967 (то чопи алоҳидаи китобҳои дуюм ва сеюми асар) давом карда, зиёда аз 10 солро дарбар мегирад⁸. Ин солҳо барои Раҳим Ҷалил солҳои меҳнати ҷонкоҳонаву пурмашақати эҷодӣ буд. Нависанда дар баробари ба таълифи асар машғул будан, қисматҳои эҷодшудаи онро ба қаҳрамонони худ - ангиштканони Шӯроб ҳонда ва аз онҳо маслиҳатҳо мегирифт ва қисматҳои чопшудаи асарро ба эътибори танқиди адабӣ ҷиддан таҳrir намуда, аз нав ба чоп ҳозир мекард.

Романи «Шӯроб» аз се китоб иборат аст. Вокеаҳои асар аз солҳои 1913-1914 шурӯъ гардида, бо баъзе танаффусҳо то ибтиди солҳои 60 давом ёфтаанд. Китоби якуми роман бори аввал бо номи «Ангиштканон» дар ёздаҳ шумораи маҷаллаи «Шарки сурх» (1956, №8-12; 1957, №2-4; 1958, №11-12; 1959, №9 дарч гардид. Чопи мазкур нопурра буда, аз ҷиҳати устухонбандӣ низ баъзе костагиҳо дорад. Масалан, боби «Дар оғӯши кӯҳистон» бо шарҳи зерини маҷалла чоп шудааст: «Нависанда Раҳим Ҷалил китоби якуми романи «Ангиштканон»-ро навишта ба анҷом расонид. Муаллиф ба он бобҳое, ки дар журналомон табъ гардидаанд, ислоҳҳои бисёре ва се боби нав ҳам дохил намудааст, ки чоп кардани яке аз он бобҳои илова: «Дар оғӯши кӯҳистон» дар баробари бақияи китоби якум лозим дониста шуд».

Мундариҷаи ин се боби иловагардида ба қисматҳои аллакай чопшудаи асар тааллуқ дошта, баъди боби 19 - «Рашки Давлат» овардани онҳо пайдарпайи композитсионӣ ва мунтазамии ҳатти сюжети асарро ҳалалдор мекард. Идораи маҷалла ба дарч кардани яке аз ин бобҳо қаноат карда бошад ҳам, шумораи онҳоро ба ҳисоб мегирад: баъди боби 19 - «Рашки Давлат» боби 23 - «Фишори ангиштканон» омада, воеаҳо ба боби 31 - «Заволи зулм» ба охир мерасанд. Ҳамин тарик, аз 31 боби китоби якуми роман дар саҳифаҳои маҷалла 29 боби он (ғайр аз бобҳои 5 - «Пир нест, табдир нест» ва 9 - «Аҳди бародарӣ») чоп мешаванд.

Наҳустин нашри алоҳидаи китоби якуми роман аввалҳои соли 1959 бо номи «Шӯроб» ба табъ расид, ки дар он, чунонки

⁸ Романи «Шӯроб» бо нашрҳои маҷаллавӣ панҷ маротиба ба забони тоҷикиӣ ба табъ расидааст. Р. Ҷалил. Ангиштканон. Шарки сурх (1956, №8-12; 1957, №2-4; 1958, №11-12; 1959 №1). Р.Ҷалил. Шӯроб. Китоби I, Сталинобод: НДТ, 1959; Р. Ҷалил Шӯроб. Китоби I, Душанбе: НДТ, 1961; Р. Ҷалил. Шӯроб (аз китоби якум). Садои Шарқ, 1964, №10, китоби дуюм. Садои шарқ, 1964, №11-12; 1965, №1-11 Р. Ҷалил. Шӯроб. Китобҳои I, II, III. Душанбе: Ирфон, 1967. Минбаъд нашрҳои номбурда мувоғикан бо рақамҳои 1, 11, 111, 1У, У ишора мешавад.

ишора рафт, нависанда ислоҳҳои бисёре ва се боби нав ҳам дохил намудааст. Баъди боби 4.- «Шамол аз қадом тараф овард?» боби «Пир нест, тадбир нест» илова мешавад. Бобҳои «Сафари диёри дур» ва «Он чоро Шӯроб меноманд» васеъ карда шуда, ҳар қадом ба ду бобӣ- «Сафари диёри дур», «Аҳди бародарӣ» (II, 67–82) ва «Дар оғӯши кӯҳистон», «Шӯроб ҳамин аст» (II, 82–98) тақсим мешавад, ки аз ин матни китобӣ нисбат ба матни мачаллавӣ мукаммал гардидааст. Масалан, дар боби «Сафари диёри дур»-и матни 1 (1956, №10) гайр аз тайёри дидану аз Помир ба сафар баромадани Пётру Давлат, ҳангоми сафари пурхатар боз ҳам наздиктар шудану қасами бародарӣ ёд кардани ин ду образ низ тасвир ёфтааст. Ин аст, ки ба ду боб тақсим шудани боби мазкур воқеаҳои тасвирёфтари боз ҳам муҳаҳастар намуда, диққати хонандаро бештар ба масъалаҳои асосии асар ҷалб менамояд.

Ҳамин тарик, Р.Чалил шумораи бобҳои нахустин нашри алоҳидаи китоби якуми «Шӯроб»-ро ба 31 расонда, бо галабаи инқилоби Октябр анҷом медиҳад. Чопи соли 1961 китоби якуми «Шӯроб» бошад, аз рӯйи матни соли 1959 асар ба вучуд оварда шуда, ба он пурра мувофиқат меқунад.

Хулоса, китоби якуми романи «Шӯроб» дар муддати панҷ сол (1956–1961) се маротиба ба забони тоҷикӣ ва баъдан ба забонҳои русӣ ва ўзбекӣ низ тарҷума ва чоп мешавад. Вале нависанда ҳоло ҳам матни китоби якумро пурра тақмилёфта ҳисоб намекунад ва дар баробари навиштани китоби дуюми «Шӯроб» аз рӯйи фикру мулоҳиза ва машварати ҳамкасбон, эроду қайди танқиди адабӣ барои китоби якум се боби нав навишта, ду боби охири онро аз нав таҳrir ва тасниф менамояд. Бобҳои «Мулоқоти дӯстон», «Хуб шуд, ки омадӣ, Ҳол», «Пас, сазовори боварӣ бош!», «Маҳками Муҳтор», «Дар бараки ангиштканон», «Заволи зулм», ки дар шумораи 10 «Садои Шарқ» (1964) ба ҷойи ду боби охири нашрҳои пешинаи китоби якум («Овози мунодӣ» ва «Заволи зулм») омадаанд, ба ҳодисаҳои муҳимми сиёсӣ даҳл дошта, фъолияти иҷтимоӣ ва амалиёти пинҳонкоронаи Ҳоли Ворӯҳӣ, Даря, Маҳками Муҳтор барин образҳои асарро муфассал ва амиқ инъикос намудаад.

Такмили соҳту таркиби китоби якуми роман бо ҳамин ба охир намерасад. «Дар романи «Шӯроб», – гуфтааст X. Отаконова, – нашрҳои пешинаи китоби якуми асарро дар назар дошта, – воқеаҳо мунтазам, ба таври хронологӣ давом намекунанд. Дар аввали асар, то саҳифаи 50-ум Раҳим Чалил

ҳаёти имрӯзай ангиштканони тоҷикро нишон дода, баъд аз он ба тасвири зиндагӣ ва кору бори пешазинқилобии онҳо мегузарад... Бобҳое, ки ба зиндагии имрӯзай ангиштканон баҳшида шудаанд, бо дигар бобҳои асар алоқаи мустаҳкаме надоранд ва чун як қисми алоҳида ҷудо шуда меистанд» (85, 147).

Муаллиф панҷ боби аввали китоби якуми асар— «Ҳасрати Ақбар-амак», «Мурғи баҳт ё рӯзи саҳт», «Мочарои «каллақанди сиёҳ», «Шамол аз қадом тараф овард?», «Пир нест, тадбир нест»-ро бо таҳрири навбатӣ ва иловаву ихтисорот ба китоби дуюми роман, ки ба тасвири ҳаёти имрӯзай ангиштканон баҳшида шудааст, мебарад ва бо ҳамин пайдарпайи таркибӣ ва мунтазами хатти сужети китобҳои якум ва дуюми асарро таъмин менамояд.

Китоби дуюми роман, ки ба 40-солагии РСС Тоҷикистон ва Партияи Коммунистии он баҳшида шудааст, бори аввал дар саҳифаҳои «Садои Шарқ» (1964, №11-12; 1965, №1-11) дар ҳамми 36 боб ба табъ мерасад. Вокеаҳои 27 боби аввал мунтазам давом ёфта, аз давраи ҷанги гражданий то нимаҳои соли 1921-ро дарбар мегирад. Симоҳои мусбати асар, ки акнун соҳибони ҳақиқии кони ангишти Шӯроб гардидаанд, дар мубориза ба муқобили босмачиён обутоб ёфта, чун ташкилотчиёни бомаҳорати корҳои ҳизбӣ ва давлатӣ ба воя расидаанд. Дӯстии Давлату Ҳидоят, Даряву Арслонаӣ, Петру Лида аз имтиҳони ҷиддии давр гузашта, ба муносибатҳои хешутгaborӣ ва оиласӣ табдил меёбад.

Вокеаҳои нуҳ боби минбаъда бошад, ба охирҳои солҳои панҷоҳ ва ибтидои солҳои шаст тааллук дошта, фаъолияти иҷтимоӣ ва ташкилотчигии қаҳрамонони асосиро дар пионсолӣ дар бар гирифтаанд. Нависанда ба воситаи амалиёт ва муносибату муомилаи ин пиони хирад масъалаи идоракунии дастчамъӣ ва тарбияи одами навро ба миён мегузорад. Фосилаи қариб 40-солаи вокеаҳо як навъ мустакилияти бобҳои мазкурро таъмин намудаанд.

Романи дучилдаи «Шӯроб» ва маҳсусан, ҷидди дуюми он дар Анҷумани V нависандагони Тоҷикистон (21 апрели 1966) мавриди муҳокимаи ҷиддӣ қарор гирифт. Аз ҷумла, М. Турсунзода дар китоби дуюми «Шӯроб» бисёр ҷизҳои барзиёд ва дуюмдарacha афтода монданашро хотирнишон намуда, орзу карда буд, ки шояд нависанда дар нашри дуюмбораи романаш баъзе ҷизҳоро ислоҳ ва ихтисор кунад (114, 181).

Ин аст ки ҳангоми ба чопи навбатй ҳозир кардан нависанда китоби дуюми романи «Шўроб»-ро чиддан такмил дода, онро вобаста ба инкишофи воқеаву фосилаи байни ҳодисаҳои тасвиршаванда ба китобҳои дуюм ва сеюм тақсим менамояд. Китоби якуми роман 30 боб, китоби дуюм 22 боб ва китоби сеюм 17 бобро ташкил медиҳанд.

Моҳияти таҳриротро, пеш аз ҳама, иловаҳо муайян менамоянд. Масалан, дар боби «Сафари диёри дур»-и нашри I аз кӯҳистони Помир ба тарафи Фаргона сафар кардану дар роҳ аҳди бародарӣ бастани Петру Давлат тасвир мёбад. Ин боб дар чопҳои II ва минбаъда тафсил ёфта, ба се боб – «Сафари диёри дур», «Аҳди бародарӣ» ва «Дар оғӯши кӯҳистон» тақсим мешавад. Иловаи панҷсаҳифагӣ дар баробари тасвири кӯҳҳои сар ба фалаккашида ва табииати ба худ хоси сарзамини Помир, зиндагии душвору тоқатфарсои кӯҳистониёни тоинқилобӣ ва муносибати Петру Давлатро ба вазъияти мавҷуда таъкид карда, дӯстии ҳалқҳоро, ки яке аз мавзӯъҳои марказии ин асари сегона ба ҳисоб меравад, дар мисоли муносибату аҳду паймони Петру Давлат хеле хуб таъмин менамояд.

Ёхуд дар нашрҳои I–III китоби якум ба воқеаҳои пурҷӯшу ҳурӯши сиёсии арафаи инқилоб ҳамагӣ як боб – «Овози мунодӣ» баҳшида шудааст. Дар он ба Маҳқами Мухтор барин роҳбарони ҳукумати нав алоқа пайдо кардани Холи Ворӯҳӣ муҳтасар тасвир гардида бошад ҳам, вазъияти тоинқилобии Шўроб – чун макони синфи коргари тоҷик, сарчашмаи фаъолияти иҷтимоӣ ва амалиёти бевоситаи Холу ҳаммасалаконаш инъикос наёфтаанд. Бобҳои «Мулоқоти дӯстон», «Хуб шуд, ки омадӣ, Хол», «Пас, сазовори боварӣ бош!», ки дар нашри IV пеш аз боби «Овози мунодӣ» илова гардидаанд, костагии ин қисмати муҳимми асарро бартараф намудаанд. Бобҳои иловашуда, пеш аз ҳама, ба такмили образи Холи Ворӯҳӣ равона шудаанд. Азобу маشاқати ҳабсхона ва шиносой ба Камолиддин ном равшанфир дар инкишофи шуури сиёсии Хол таъсири чиддие расонд.

Амалиёту суханрониҳои Хол баъди аз ҳабс баргаштан эҳтиёткорона ва оқилона буда, Буров барин роҳбарони ботаҷрибаро ба вачд меорад: –Бале. Баъд мебинам, ки пурҳаракат, донотар, аз замона оғоҳ шуда омадай. Ману ту, дӯстам, китф ба китф истода, бояд кор кунем. Барои на факат мазлумони Шўроби шўрбаҳт, балки мазлумони тамоми дунё (V, 250).

Хол азми «дандони хукро шикастану нохуни гургро буридан» дорад. Ү гүяндаи суруди:

Ин чаҳанинам кошки мешуд ҳароб,
Мешуд ангишташ ҳама хоку туроб-ро
мазаммат карда, сабаби ҳақиқии бадбахтии онро дуруст ва
возеҳ шарҳ медиҳад: «Боз кадом фалокатзада ин байтҳоро
гуфтаасту ин овози шиноснамо аз они кист? – дар дил Хол аз
худ пурсид. – Ҳар кас, ки бошӣ, гӯлу гумроҳӣ, додарҷон, туро
кон не, ҳӯҷаинҳо бадбахт кардаанд. Ту ба ҷойи ин ҳаробу туроб
шудани давлату савлати Александрову Давидов, Журавлёву
Наздрёвҳоро орзу мекардӣ, нафсулаҳи гап мебуд. Ту сода
гумон мекунӣ, ки аз ин ҷо ҳалос шавӣ, кори осонтару
хушдаромад мейёбӣ? Ҳобатро ба об гӯй... Корфармо ҳаминҳо
бошанд, дар ҳама ҷо ҳам оҳатро боло карда наметавонӣ» (V, 245).

Боби иловашудаи «Укубати эҷод» низ ба инкишоғу
такомули симоҳои асосии асар, аз ҷумла Даря, бахшида
шудааст. Дар ин боб Даря чун сармуҳандиси сертараддуду
эҷодкор ва эътиқотманди муъҷизаҳои техника ташаббуси
Халил Манонов барин ҳамкоронашро дар бораи лоиҳаи
комбайн ангишткании нав дастгирӣ карда, ба онҳо ҷиддан ёрӣ
мерасонад ва эҷоди яқҷояи ин ташабbusкорон самари хуб
медиҳад:

– Нишин, – гуфт Арслоналий. – Мебинам, ки хуб монда шудай. –
Рост мегӯй, – гуфт Даря Александровна. – Аммо кор давад,
монда шудан ҳам писанд набудааст.

– Ба ҳамин тариқ?

– Комбайн яқуним баробар ангишт қанд.

– Наход? Пас, биё, ки табрикат кунам, – қомати ба қалонсолӣ
нигоҳ накарда бетагӣир мондаи мавзунро ба канор гирифт
Арслоналий. – Аз ин мебарояд, ки далелу исботи душвор,
шабзиндадориҳо, укубати эҷод ҳама ба комронӣ табдил
мешаванд? (V, 450–451)

Моҳияти таҳрироти нависандаро инчунин ихтизороти
ҳаҷман қалону хурди минбаъда, ки дар се китоби «Шӯроб»
фаровон мушоҳида шуд, муайян мекунад. Дар нашрҳои I–III
китоби якуми роман ҳусни таваҷҷуҳ, рағбат ва нафроти
нависанда ба симоҳои мусбату манғӣ хеле равшан ба назар
мерасад, ки ин майли гарму ҷӯшони муаллиф баъзан ба
муҳоботи бемавриди қаҳрамонони мусбат ва ба тасвири сатҳии
амалиёти симоҳои манғӣ сабаб мешавад. Масалан, дар порчай
зерин қалонсолона сипосгузорӣ ва узроҳӣ кардан табиати

тасвир ва фардияти симои Давлати хурдсолро як андоза костааст:

—Ман беодобӣ кардам, бобоҷон, — узрҳоҳӣ мекард Давлат бо одобу эҳтироми қалонона. — Шумо ба ман на факат ҳаққи нону намак доред, балки ба ҷойи падарам ҳастед,— гирия боз гулӯгири бача шуд ва Саломатшоҳи раҳмдил ҳам худдорӣ карда натавониста, оби дида кард.—Агар шумою модаркалонам розӣ шавед...— Давлат дигар сухан гуфта натавониста, худро ба оғӯши васеъ, сари синаи кушоди пирамард андохт (III, 77).

Бинобар ин, ҳангоми таҳрири минбаъда ихтисори порчай боло (ва, умуман, ихтисори гиряҳои бемавриди Давлат ҳангоми тайёрии сафари Шӯроб) айни муддаост. Мисли ҳамин, дар ҷопҳои аввал ҳабари дар Шӯроб амалиёт гузаронидани шӯришгаронро шунида ба тарсу таҳлӯка афтодани хӯҷанини кон - Александрову занаш дар ҳаҷми сеюним саҳифа (III, 157–160) баён ёфтааст. Дар нашри V тамоми ин мазмун дар як сарҳат ҳеле хуб ҷамъбаст шудааст: —Вой дод, мо ҳалок шудем, ин чӣ бедодӣ! Ошӯбгарон ҳонаро ихота кардаанд! — Зан (зани Александров – К.А.) ба фарбехии аз ҳад зиёди худ нигоҳ накарда монанди гӯсфанди думбакалони ҳисорӣ, ки гургро дидо монда ҷонҳавлӣ худро ба ҳар тарафи гӯсфандхона зада истода бошад, аз ин сӯ ба он сӯи роҳрав тоҳта чунон фарёди фалакпече зад, ки ин дафъа Александров қариб заҳракаф шуда буд (V, 88–89).

Дар нашрҳои пешина саргузашт, муносибату муомила ва амалиёти Хол, Аверченко, Пётр, Эсанпай, Даря барин симоҳои мусбат ҳеле муфассал баён ёфтааст. Пурбории нутқ ва шарҳи аллакай маълуми воқеаҳо сабаби тафсилоти бемавриди ҳатти сужети асар гардида, диққати ҳонандаро аз воқеаҳои асосӣ баъзан дур месозад. Дар матнҳои аввал Холи Ворӯҳӣ дар як сухан кардан ба ҷанд мавзӯъ даҳл мекунад. Суҳбати Аверченкои ба ҷоҳ ба ангиштканӣ даромада бо Давлат дар ҳаҷми якуним саҳифа тӯл мекашад, ки чунин тарзи баён, маҳсусан дар вазъияти мураккаби баъдинқилобӣ, воқеияти тасвирро кам мекунад. Ин костагиҳо минбаъд бартараф карда мешаванд.

Суҳбатҳои дуру дароз, гапгузарониҳо ва муҳокимарониҳои бемавкеъ, ки дар матни IV боз ҳам зиёдтар ба назар мерасанд, тавассути ихтисороти пайдарпайи нашри алоҳидай китобҳои дуюм ва сеюм ҳеле хуб таҳрир ёфтаанд. Масалан, воқеаи аз Конибодом аввал ба Исфара ва баъд ба Шӯроб рафтани Арслоналии аз армия ҷавобгардида дар боби «Висол»-и матни

мачалла (1965, №3, 18–30) бо тамоми тафсилот баён гардидааст, ки баъзе лаҳзашо ба хатти сужети асар ва қаҳрамон муносибате надоранд. Ин боб баъди он ки дар ҳашми шаш саҳифаи журнал иҳтисор меёбад, музазу рехта гардида, инкишофи ҷаҳонбинии Арслоналиро дар зарфи солҳои дар сафи артиш хизмат карданаш дуруст ифода менамояд. Аз сафҳои артиш баргашта аввал хатти сарфармондехро бо ревкоми Исфара дода, супориш гирифтан ва байд ба Шӯроб рафта модару ҳоҳар ва маҳбубааш – Дашаро зиёрат кардани Арслоналий гувоҳи он аст, ки барои ў мағҳумҳои Ватан, модар ва маҳбуба ҷудошавандаанд.

Чунин иҳтисорот, ки аз аввал то охири матни V «Шӯроб» давом ёфта ба зиёда аз панҷоҳ сахифа мерасад, дар ифодай равшану возехи масъалаҳои асосӣ, тасвири барҷастаи амалиёти персонажҳо таъсири мусбат расонида, шиддатнокии инкишофи воқеаҳои асарро дуруст таъмин намудаанд.

Таҳриrot забону услуг ва бадеияти нашрҳои минбаъдаи асарро низ фаро гирифтааст. Ҳанӯз соли 1959 М. Шукуров ва А. Сайфуллоев оид ба баъзе костагиҳои забони китоби якуми романи «Шӯроб» сухан ронда, таҳрири минбаъдаи забони асарро хотирнишон намуда буданд: «Агар нависандай меҳнатдӯсти мо забони асарро боз як бори дигар таҳрир кунад, ин гуна камбузидҳо бартараф мегардад ва қимати бадеии он боз ҳам афзуда, ба дили хонандагон бештар роҳ меёбад» (135, 53).

Дар ҳақиқат, қисми кулли ҷумлаҳо, ки дар матни аввал дорои якчанд муайянкунанда, ду-се пешванд ва пасванд ва қалимаю ибораҳои туфайлий буда, моҳияти тасвириро як андоза хира намудаанд, баъди таҳрир музаз, рехта ва фасех гардидаанд:

Онҳо Акбарамак Азимовро
диданд, ки ин марди ҳамеша
зуккими дар зери бори гарони
кулфати зани ноаҳл қоматаш
ҳам ва пайваста парешон
хушгуру хандон буд (1965, №10.10).

Онҳо Акбарамак Азимовро
диданд, ки ин марди пайваста
парешон ҳоло хушгуру хандон
буд (V,389).

Истифодаи ҷумлаҳои тафсилёфта ба муколамаҳои аввал низ гаронӣ овардаанд. Тавассути таҳриroti минбаъда муколамаҳои моҳияти тасвириро дуруст муайян кардаанд. Инчунин таъкидҳои пайдарпайи нависанда оид ба қаҳрамонони асар ва воқеаҳои тасвиришаванда дар матнҳои аввал фаровон мушоҳида мешавад, ки аксари онҳо минбаъд ислоҳ гардидаанд. Дар матнҳои аввал баъзан истифодаи бемавқei порчаҳои шеърӣ, мақолу-

зарбулмасалҳо, таркибҳои маҷозӣ ва қалимаву таркибҳои шевагӣ мушоҳида мешавад, ки ҳангоми таҳрир ин костагиҳо, асосан, бартараф карда шудаанд.

Вале на ҳамаи тағиӣирот ва ихтисороти нависанда бомуваффақият баромадааст. Як қатор тағиӣироти минбаъда ба возехии баёни фикр ҳалал додаанд, ки инро, алалхусус, муқойсаи порчаҳои зерин событ месозад. Масалан, дар матнҳои I–III ба чунин чумла дучор мешавем: Ба ҳолашон мурғони ҳаво мегириянд, на фақат одамон (III, 168). Дар матни IV ва минбаъда чумла чунин тағиӣир ёфтааст: Ба ҳолашон мурғони ҳаво мегириянд, фақат одамон не (V, 91). Ба фикри мо, чумлаи нашрҳои аввал маънии матлуб – дилсӯзии бениҳояти мардумро ба қӯдакони бепарастормондаи Ҳол дурусттар ифода мекунад. Таркиби тағиӣирёфтаи **фақат одамон не** бошад, нисбат ба қисмати аввали чумла тобиши мухолиф низ (фақат одамон намегириянд) дода, ба возехии баён ҳалал расондааст.

Дар нашри аввали асар баъзе ҳатоҳои бо айби нусхабардорон ё хуруфчинон ва ё мусаҳҳеҳон ба вуҷуд омада мушоҳида мешавад, ки як қисми онҳо ҳангоми таҳрироти навбатӣ ислоҳ гардида бошанд ҳам, баъзеи онҳо, чун мисоли поён ислоҳ нашуда мондаанд: - Ба ҷонам ҳамроҳ мешудаму... – мад қашид Ҷавлат, - лекин аввал ризоию маслиҳати акааш Пётр, ҳоҳараш Даша ва устодаш Буровро гирифтан лозим буд (V, 151). Дар ин ҷо Ҷавлат дар бораи ҳудаш гап зада истодааст, вале ба ҷойи бандаки шахси якуми танҳо (-ам) бандаки шахси сеюми танҳо (-аш) омада, мазмуни чумларо ҳалалдор кардааст.

Дар матни охир низ ҳатоҳои нусхабардорон, хуруфчинон ва мусаҳҳеҳон кам нестанд, ки баъзеи онҳо маънои чумлаҳои алоҳидаро тамоман барҳам додаанд:

Маълум шуд, ки вай ҳам
монанди онҳо аз **фош кардан**
дид, маргро беҳтар мешуморад
(III, 205).

Маълум шуд, ки вай ҳам
монанди онҳо аз **шудан дид**
маргро беҳтар мешуморад (V, 127).

Мумкин, нависанда барои бартараф кардани костагии маъноии феъли **фош кардан** онро ба шакли **фош шудан** иваз намуда бошад. Вале ҳангоми чоп аз ин таркиб ҷузъи асосии феъл – **фош** аз матн афтида, чумла услубан ноқис гардидааст.

Дар матни V баъзан номи персонажҳо иваз шудааст. Махсусан, ба ҷойи номи шахси манғӣ омадани номи шахси мусбат хонандаро ба иштибоҳ меорад.

Эргаш бойбача як чома, як тўпию рўймол ва як самовари калонро ба Хол инъом намуд (1964, №12, 35).

Пўлод бойбача як чома, як тўпию рўймол ва як самовари калонро ба Хол инъом намуд (V,56).

Пўлод Кодиров дар асар аввал чун фармондехи отряди фидоиён ва байд чун котиби вилоятини ҳизб фаъолият дорад. Бинобар ин, ба чойи ҳанноти гузаро - Эргаш бойбача истифода шудани номи Пўлод галати техникии фаҳш аст.

Умуман, муқоисай матнҳои чопии «Шўроб» ва тадқики тағиироти нависанда сабит менамояд, ки нашрҳои минбаъда ба таври куллӣ такмил ёфта бошанд ҳам, байде галатҳои мундариҷавӣ, забонӣ, услугӣ ва имловӣ ҳанӯз дар роман чой доранд.

10.Аз таърихи эчоди «Сурӯши Сталинград»

Достони «Сурӯши Сталинград»-и Муъмин Қаноат кайҳост, ки диққати адабиётшиносонро ба худ ҷалб намудааст. Ҳусусиятҳои гоявӣ ва бадеиу услугубии достон, мувофиқати тасвироти лирикию эпикӣ дар асар ва алоқаи мустаҳкамони он ба ҳаёти воқеӣ дар мақолаҳои Г. Ломидзе, В. Коротич, С. Табаров, А. Сайфуллоев, Г. Середин, Е. Уманская, Ҳ. Шарифов, А. Ҳаким, Ю. Акбарзода, М. Числов ва дигарон муфассал таҳлил ёфтаанд.

Бояд гуфт, ки то ҳол танҳо нусхай охири асар мавзӯи тадқиқоти илмӣ қарор гирифтааст. Барои боз ҳам пурратар мушоҳида намудани ҳусусиятҳои таркибӣ ва услугубии достон ба таърихи эчоди «Сурӯши Сталинград», аз ҷумла, ба нусхаҳои чопии достон муроҷиат кардан мувофиқи мақсад аст.

Чи хеле ки худи Муъмин Қаноат низ эътироф мекунад, шоир «оид ба бандубаст, ҳатти сужет ва образҳои асарҳояш муддати мадиде фикр карда, онҳоро дар ақлу дил ва ҳаёлот пухта намуда», байд ба рўйи когаз меорад. Бинобар ин, ба таҳрири минбаъда қариб зарурате намемонад. Бо вучуди ин, шоири нисбат ба кори эчодӣ серталаб асарҳои чопшудаашро низ аз назари ҷиддии таҳrir мегузаронад. С. Табаров дар бораи таҳрири навбатии яке аз аввалин шеърои М. Қаноат чунин мегӯяд: «Шоир дар соли 1963 шеъри «Аҳсант ба одам»-ро аз нав таҳrir карда, матни тоза ва хеле пурмазмуну баландсанъати онро... манзури хонандагон намуд» (109, 300).

Ё худ мустазоди «Башорати субҳ», ки дар ҳаҷми б мисраъ тавлиди рӯзи пурфайзи баҳорро бисёр диққатчалбкунанда

тасвир мекунад, борҳо таҳрир ёфтааст. Махсусан, ду мисрае, ки дар охири нусхай Осори мунтахаб (1982) ба мустазоди мазкур илова гардидааст, шеърро тамомият бахшидааст:

Боз як рӯзи азими кишварам оғоз шуд,

Рӯзи пурфайзи баҳор,

Зиндагонӣ ҳамраҳи хуршед дар парвоз шуд,

Сӯи фардои диёр!

Матнҳои чопии асарҳои калонҳаҷми М. Қаноат, аз ҷумла, достонҳои «Мавҷҳои Днепр», «Достони оташ» ва «Сурӯши Сталинград» низ аз тарафи шоир ҷиддан таҳриру такмил ёфтаанд. Шакли ҳозираи матни «Сурӯши Сталалинград» маҳсули ранҷи дуру дароз ва таҳриру такмили ҷиддӣ мебошад. Соли 1965 М. Қаноат чун иштирокчии Даҳаи адабиёт ва маданияти тоҷик дар Россия ба шаҳри Волгоград сафар мекунад ва дар ин айём дар вай ҳаёли навиштани асаре оид ба муҳосираи Сталинград пайдо мешавад. Ҷараёни омӯзиш ва ҷустуҷӯ панҷ соли расо давом мекунад. «Бояд бигӯям, ки, – ба хотир меорад баъдҳо шоир, – ман бехтарин байтҳои достонро дар худи Қӯрӯгони Мамай, дар худи хонаи Павлов, дар сари қабри шаҳидон, дар лаби дарёи Волга навишта будам. Шабҳо ҳоб намерафтам ва ҷангҳои шабонаро тасвир мекардам» (60,3). Матни пурраи нусхай аввали асар бошад, дар хонаи эҷодиёти Малеевка дар муддати як-ду моҳ эҷод гардида, номи «Достони Сталинград»-ро гирифтааст.

Аз соли 1967 сар карда порчаҳои алоҳидаи ин асар дар саҳифаҳои рӯзномаҳо («Монологи замин» дар «Тоҷикистони Советӣ» – 22 октябри 1967; «Садои Волга» дар «Маориф ва маданият» – 11 ноябряри 1967; Сарсухан дар «Маориф ва маданият» – 9 майи 1970; «Монологи Михаил Паникако» дар «Тоҷикистони Советӣ» – 13 майи 1970) дарҷ шудан мегирад. 9 майи соли 1970 рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» порчаеро аз достон бо номи «Рози дили модар» бо пешгуфтори муҳтасар дарҷ намуд. Дар пешгуфтор, аз ҷумла, навишта шудааст: «Шоири ширинкаломи тоҷик, дорандай ҷойизаи комсомоли ленинии республика Муъмин Қаноат ба муносибати 25-солагии рӯзи галабаи ҳалқи советӣ бар Германияи Фашистӣ асари нави ҳуд «Достони Сталинград»-ро навишта ба охир расонд. «Достони Сталинград»-ро мачаллаи «Садои Шарқ» аз шумораи 7 сар карда ба табъ мерасонад». Вале матни пурраи ин асар соли 1970 не (чунонки рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» ваъда карда буд), соли 1971 дар шумораҳои 5 ва 6 «Садои Шарқ» ба номи «Сурӯши Сталинград» дарҷ гардид.

Ба фикри мо, сабаби таъхир ёфтани чопи достон дар мачалла он аст, ки шоир матни асарро чиддан таҳрир намудааст. Аввалин нашри алоҳидай асар бошад (Душанбе: «Ирфон», 1972), дар асоси матни «Садои Шарқ» фароҳам омада, он гайр аз ивазшавии якчанд калимаву ибора тағйироти дигаре надидааст.

Таҳрироти М. Қаноат нукта ба нукта, мунтазам ва суботкорона буда, ба соҳт, мазмуну мундариҷа, услуби нигоришу бадеияти асар таъсири мусбат расонидааст. Шоир дар байни номи асар («Достони Сталинград») ва номи бобҳои матни рӯзнома («Монологи Замин», «Садои Волга», «Монологи Михайл Паникако», «Рози дили Модар») як навъ ҷудой ҳис карда, алоқаи сарлавҳаҳоро ба мазмуну мундариҷаи асар суст пиндоштааст. Ин аст, ки ҳангоми таҳрир ба воситаи вожаи сурӯш алоқаи ногусастани номи асар («Сурӯши Сталинград») ва бобҳои онро («Сурӯши якум. Замин»; «Сурӯши дуюм. Дарё»; «Сурӯши сеюм. Маллоҳи Баҳри Сиёҳ»; «Сурӯши модарон»...) бомуваффақият таъмин намуда, сарлавҳаҳоро ба қисми таркибӣ ва ҷудонашавандай асар табдил додааст, ки ин барои боз ҳам пуркувваттар гардиҷани садоҳо ва оҳангҳои қаҳрамононаи достон ва равшан ифода ёфтани мазмуни асосии асар ёрӣ мерасонад.

Дар матни рӯзнома арзи эҳтируму садоқати Дарё ба Замин ва дар лаҳзаҳои душвортарин бо тамоми қувва зоҳир гардиҷани ин вафодорӣ, аз ҷумла, ҷунин таъқид ёфтааст:

Замистон аст,
Яҳбандам—
Ба роҳат пул мебандам.
Зи фарёдат хурӯшидам,
Ман акнун ҷавшани пӯлод пӯшидам,
Ки ман гурдофариҷам, гурдавлодам.
Ту озодӣ,
Чу ман дарёи озодам,
Туро фарзанд—пайвандам.

Дар мисоли мазкур аввал яҳбандии Дарё ва баъд аз фарёди Замин ба түғён омадану намуди ҷангварона гирифтани он тасвир гардида, бо ҳамин пайдарпайии баён ва алоқаи мантиқии мисраъҳо ҳалалдор гардидааст. Ин костагӣ дар матни мачалла барҳам хурдааст:

Дамидам, то заминро ташналаб дидам,
Баногаҳ душманатро хунталаб дидам.
Хӯрушидам,
Ман акнун ҷавшани пӯлод пӯшидам,

Ки ман гурдофарида, гурдавлодам.

Ту озодӣ,

Чу ман дарёи озодам.

Зимистон аст,

Яхбандам—

Ба роҳат шаҳпӯле аз хеш мебандам,

Туро фарзанд—пайвандам.

Махсусан, пайдарпай омадани мисраъҳои «**Зимистон аст, яхбандам. Ба роҳат шаҳпӯле аз хеш мебандам. Туро фарзанд—пайвандам**», ки дар нусхай аввал аз ҳам тамоман дуранд, пайванди мантиқии мисраъҳоро таъмин намуда, барои ифодаи мақсад зиёда мусоидат кардаанд.

Такмили лаҳзаҳои таркибӣ дар бобҳои дигари асар низ мушоҳида мегардад. Дар матни рӯзнома пеш аз оғози боби «Монологи Михаил Паникако» чунин порчаи насрӣ оварда шудааст: «Данко фарзанди рӯҳи шоир аст ва Паникако фарзанди модар. Ў ривоятро ба ҳақиқат гардонд».

Ин порча асосан ба қисмати хотимавии боб тааллук дошта, он моҳияти симои воқеӣ – Мишаро, ки ҳангоми ба «Пантера»-и душман рӯ ба рӯ шудан шишаи мои сӯзанда дар дасташ таркида, худ аланга гирифта, бо шуълаи баданаш танкро оташ мезанад, як андоза дуруст мекушояд:

Саропо оташи зинда,

Ба сӯи танк метозад.

Чу танк аз оташи ў шуъла мегирад,

Ҳамин чо ҷанг мемирад.

Вале шоир байнӣ порчаи насрӣ мазкур ва лаҳзаҳои асосии тасвир як навъ ҷудоии таркибӣ ҳис карда, мақтаи бобро ба дараҷаи зарурӣ ҷамъбаст нашуда мешуморад. Ин аст ки банди боло дар матни маҷалла ба таври зайл тагириру такмил дода шудааст:

Саропо оташи зинда,

Ба зери танк метозад,

Ба ин дастур Данкоро замоне зинда месозад.

Аз ин оташ тамоми шуълаҳо ҳомӯш мегардад.

Аз ин мардӣ аду бехуш мегардад.

Сурӯше бесадо бар гӯш меояд,

Замин бар ҳуш меояд,

Чу меҳри модарӣ ин шуъларо дар сина мегирад,

(Ҳамин чо ҷанг мемирад...)

Ҳамин чо зинда мегардад,

Ба мисли шуъла мекандад.

Мисраъхо иловашууда барчастагии амалиёти Михайл Паникако, ба аду ниҳоят гарон афтодан ва ба Ватан чӣ қадар арзиш доштани ин корнамоӣ, аз ин марги муқаддас умри ҷовидон ёфтани қаҳрамон ва шикасти ногузири фашизмро инъикос намуда, бо ҳамин мазмуни бобро бисёр хуб ҷамъбаст намудаанд. Тасвири вусъатноки фалсафӣ ва истифодаи мохиронаи санъатҳои бадӣ дар матни мачалла таъсири лаҳзаи авчи боби «Маллоҳи Баҳри Сиёҳ»-ро дучанд афзуда, Мишаро ба намоёнтарин симои воқеии асар табдил додааст.

Як қатор тағйирот ва иловаҳо ба такмили симоҳои рамзии асар равона шудаанд. Аз ин ҷиҳат, таҳрири зерини тимсоли Дарё ҷолиби дикқат аст.

«Достони Сталинград»:

Пари об гаштам.
Дар ҳарии мавҷ пеҷидам.
Зи домони гулафшони ту гул чидам.
Чу духтарҳои ҳаждаҳсола ҳандидам.

«Сурӯши Сталинград»:

Парии обро ман бо ҳарори
мавҷ пеҷидам,
Чу духтарҳо зи домони ту
гул чиданд,
гул чидам.

Чу ҳандиданд, ҳандидам.
Дамидам, то заминро ташналаб дидам.
Валекин душманатро ҳунталаб дидам.

Баҳампайвастагии Дарёву Замин ба ҳаёти иҷтимоӣ ва маънавии инсон дар матни II равшантар гардидааст. Ба шодию курсандӣ ва ризку рӯзии мардум шарик будан масъулияти дарёи Волгаро дар рӯзҳои ҳатари умумииинсонӣ боз ҳам зиёдтар менамояд. Ин аст ки таҳрири мазкур ба заминаи иҷтимоии образ даҳл намуда, бо ҳамин мавқеи онро боз ҳам баландтар мебардорад.

Аз мисрай охири матни мачалла – Валекин душманатро ҳунталаб дидам – қалимаи **валекин** ба шоир маъқул намешавад, зоро он бар хилофи меҳнати бунёдкорона ва гулгулшукуфии тарзи ҳаёти солим сар шудани ҷангӣ ҳонумонсӯзро таъкид намояд ҳам, ҳусусияти аҳдшиканона ва ногаҳонӣ доштани ҳуҷуми фашизмро дуруст ифода карда наметавонад. Бинобар ин, дар матни китоб қалимаи мазкур бо вожаи **баногаҳ** иваз карда мешавад, ки аз ин амиқияти мазмун таъмин мегардад.

Такмили образҳо ва мундариҷаи достон на танҳо ба воситаи иловаҳо, инчунин бо роҳи ихтисори порчаҳои алоҳидаи матни рӯзнома низ ба вуқӯй пайвастааст. Ихтисори мисраъҳо, ибораҳо ва қалимаҳои алоҳида боиси баёни муҳтасар ва мучази фикр гардида, дикқати ҳонандаро ба мундариҷаи гоявии матн бештар ҷалб менамояд. Ин ҳолатро, алалхусус, аз муқоисаи порчаҳои зерин возеху равшан мушоҳида кардан мумкин аст.

«Достони Сталинград»:

1. Зи сарват–аҷзу эъчозам,
2. Шуморо ман фақат эъчоз бахшидам,
3. Ки танҳо модари гамхор гӯедам,
4. Худам лабташна мегаштам,
5. Шуморо об медодам,
6. Ба зери барф меҳуфтам,
7. Шуморо болини санҷоб медодам,
8. Ки аз пайванди мо пайдост
охир одаму олам.

«Сурӯши Сталинград»:

1. Чу модар аз **бисотам**
2. Бар шумо эъчоз бахшидам
3. Зи ҷазби худ гузаштам,
4. Бар Шумо парвоз бахшидам,
5. Ки **боре** модари гамхор гӯедам.

Аввал ин ки мазмуни 5 мисраи (4–8) матни якум дар ду мисраи (3–4) матни дуюм аз ҷиҳати бадей пуркувату дикқатчалбунанда ифода карда шудааст. Инчунин, аз иваз гардидани калимаҳои **сарват–аҷзу эъчоз ба бисот**, **танҳо ба боре** ва ихтисори калимаи **фақат** такрори нолозим хотима ёфта, хислатҳои модаронаи замин барҷастатар ҳувайдо мегардад.

Дар баробари ин, шоир як қатор мисраъҳои матни рӯзномаро, ки дар тасвир мавқеи дуюмдарача дошта, боиси такрори фикр гардидаанд, тамоман ҳат мезанад:

1. Машав маъюс, эй модар,
2. Ба ту аз ҷашмаҳо уммедин меорам.
3. Зи рӯйи қуллаи Помир ман хуршед меорам,
4. Ки шабҳои сиёҳи ту шавад равшан.
5. Манам дарёи тӯфондидаю дарё намемирад,
6. Ки то ман зиндаам,
7. Душман зи домонат намегирад.

Ихтисори мисраъҳои 5–7, ба фикри мо, ду сабаб дорад. Аввалан, мазмуни мисраъҳои ихтисоршуда дар тамоми боб, аз ҷумла, дар миранҷои 1–4 порчай боло пуробуранг ифода ёфтааст. Аз тарафи дигар, мисраъҳои 5–7 ба пайдарпайии тасвир, ки то охир ба таври муроҷиат ба Модар–Замин давом мекунад, мувоғиҷати қуллӣ надорад. Бинобар ин, аз ихтисори мисраъҳои 5–7 боби «Сурӯши дуюм. Дарё» мазмунану шаклан такмил ёфтааст.

Такмили матнҳои минбаъдаи достон ба воситаи ихтисори калима, таркиб ва ибораҳои алоҳида низ таъмин гардидааст. Масалан, дар матни маҷалла агар ихтисори калимаи **азодорам** аз мисраи **Сияҳпӯшам, азодорам** такрори фикро аз байн бурда, таносуби ифодаро қавӣ карда бошад, ихтисори ибораи зи **сӯзи дил** аз мисраи **Зи сӯзи дил гирифтӣ дар канорат санги соҳилро ба шарҳи зиёдатии воқеа хотима гузаштааст**, зеро боби «Сурӯши модарон» сар то по баёни сӯзи дили Модари инсон аст.

«Як хусусияти бетакрори шоирии Мұймин Қаноат дар он аст, ки, – қайд мекунад Лойк Шералй, – ў ҳамчун сарроф ҳар калима, ҳар мағұмро, ки бешубха дар он маншаи шеър ё нутфаи шеър аст, бо ҳама **тобишхон аслию маңозы үшін мантика** **фалсағы** бар мекашад» (134, 3). Мұқисай матнҳои чопии «Сурұши Сталинград» ин душворписандии меңнати әздөдий шоирро басо равшан ҳувайдо месозад. Дар боби «Монологи Михаил Паникако»-и матни рұзнома чунин мисраъхо сабт гардидаанд:

а) Ба чойи мавчи дарё

Чанг сахро дар таги поям.

б) Навои охиронро дар лабонаш сұхт.

Калимахои **чанг** ва **наво** ҳарчанд ки маъноҳои матлубро ба таври умумй ифода менамоянд, аммо аз қиҳати мавқеи ифода ва тобишхони услугбай ба мазмуни матн, ки ба як лаҳзаи мудхиштарини чанг бахшида шудааст, мувофиқати комил надоранд. Зеро агар калимаи **чанг** маъноҳои зиёд дошта, ба маънои зарраҳои хурдтарини хок дар адабиёти хаттй хеле кам истифода шавад, калимаи **наво** гайр аз суруду оханг овозозеро ифода менамояд, ки ҳангоми хурсандию шодй танинандоз мегардад. Ин аст, ки шоир дар матни мачалла калимахои **чанг** ва **наворо** ба калимахои **гард** ва **нидо** иваз намуда, бо ҳамин костагии услугбии мисраъхои мазкурро тамоман барҳам додааст.

Агар илова ё ихтисори мисраъхо ва چойивазкунии таркибии лаҳзахои алоҳидай достон танҳо ҳангоми таҳрири матни рұзнома мушохидა шавад, пас тағиироти калима ва ибораҳои алоҳида ба нашри мачалла низ тааллук дорад. Масалан, дар боби «Монологи Замин»-и матни рұзнома Модар–Замин муносибати худро ба тазодҳои зиндагй, аз چумла, чунин баён намудааст:

Ба рўзи нек ҳамчун тифл ҳандидам,

Ба рўзи **марг** **беовоз** ларзидам.

М. Қаноат ҳангоми таҳрири матни рұзнома дар байни калимахои **марг**, **беовоз** ва тамоми байт як навъ костагии тобишхони маънай дарёфта, онхоро ба калимаи **бад** ва таркиби **чу ахли** дард иваз мекунад. Шоир байди таҳрири мазкур низ хусусиятхони услугбай ва тобишхон тазоддии байтре пурра зохир нашуда пиндошта, дар нашри китоб таркиби **чу ахли дардро** ба таркиби **чу марди пир** иваз мекунад:

Ба рӯзи нек ҳамчун тифл ҳандидам,
Ба рӯзи бад чу марди пир ларзидам.

Дар ҳақиқат, таҳрири чандинкаратаи боло маънои мисраъхоро васеъ ва равшан, таносуби каломро пуркувват намуда, муносибати маънавии байтро бо мисраъҳои дигари шеър боз ҳам қавитар гардонадааст.

Аз муқоисаи матнҳои чопии «Сурӯши Сталинград» масъулияти эҷодӣ, маҳорати нигорандагӣ ва баъзе хусусиятҳои услуби тасвири Муъмин Қаноат як андоза ошкор мегардад. Ҳангоми таҳрир дикқати шоирро, пеш аз ҳама, муносибати мантиқии калом ва алоқаи мутақобилаи мағҳумҳо ҷалб менамоянд.

«Достони Сталинград»:
Суханро сехри мурдан, зинда
гардидан,
Чу гул дар хок рафтан боз
сабзидан,

«Сурӯши Сталинград»:
Суханро сехри мурдан, зинда гардидан,
Ҳазон дидан, баҳорон боз сабзидан,

Шоир таркиби **ҳазон диданро** ба калимаи **сабзидан** ва **ҳазонро** ба **баҳор**, ки ба калимаҳои мисраи якуми байт низ муносибати комили мантиқӣ доранд, рӯ ба рӯ гузашта, бо ҳамин алоқаи тазоддии мисраъхоро пуркувваттар намуда, қудрати беандозаи суханро возехтар мекушояд. Таҳриrotи мазкур, азбаски дар мисраъҳои минбаъда **туҳми гул** ва ба хок ректа баҳорон боз сабзидани он тасвир гардонадааст, такрори фикрро низ барҳам додааст.

Як қатор тағиирот, аз ҷумла, таҳрири зерин мувофиқати пурраи тобишҳои маъноии калимаҳоро ба вазъияти мушаххаси тасвир таъмин намудаанд:

- Гули худро намеёбӣ миёни **сабзаву** гулҳои худрӯй.
- Гули худро намеёбӣ миёни **буттаву** гулҳои худрӯй.

Ин мисраъ ба тасвири ҳолати модароне, ки дар ёди фарзандони курбоншудаашон ба хокдони шаҳидони Кӯргони Мамай рафта сӯгворӣ мекунанд, тааллук дорад. Модоме ки фарзанди дар сурати ҳайкал ҷовидгардидаи модар ба **гул** нисбат дода шудааст, пас ҳампайкарони ў нисбати **сабзаро** не, нисбати **гулбуттаҳоро** доранд.

Аз муқоисаи порчаҳои зерин дар ифодаи ғояи асосии асар нақши муҳим бозидани ташбех, истиора, муболига, такрор барин санъатҳои бадеи иловагардида равшан собит мегардад.

«Достони Сталинград»:

Замин дар ларза омад аз садои танк,
Ва душман ҳамлавар шуд аз қафои танк,
Ва ҳар дам танкҳо наздиктар мешуд.
Чу умри одамӣ роҳи миён кӯтоҳтар мешуд.

«Сурӯши Сталинград»:
Замин чун киштие ларзид ногаҳ аз садои танк
Ва душман чун сиёҳӣ аз қафои танк
Дамодам танкҳо наздиктар-наздиктар мешуд.
Чу умри ҷангҷӯ роҳи миён кӯтоҳтар мешуд.

Ба ларзиши киштӣ монанд кардани ларзиши замини аз садои танк бехолгардида, ба сиёҳӣ нисбат додани душмани гаддор ва ба такор додани калимаи наздиктар дар пешӣ назари хонанда мудхишӣ ва даҳшатангезии ин лаҳзаи ҳучуми душманд бо тамоми барҷастагӣ намоён сохта, ўро зиёда мутаассир мегардонад. Ба ибораи умри ҷангҷӯ иваз кардани умри одамӣ бошад, маколи ҷоҳқан зери ҷоҳро таъкид намуда, рӯҳи ҳайрҳоҳонаи асарро қувват медиҳад. Ҳамаи ин симои Мишаро, ки ба муқобили чунин ҳучуми шадид мардонавор истодагарӣ карда, номуси ҳалқу Ватанро ба нақди ҷон меҳарад, равшантар мекунад.

Баъзе таҳрироти шоир мавқеи санъатҳои тавсиф ва саҷъро дар ифодаи муҳимтарин ҳодиса ва воқеаҳои нашрҳои минбаъдаи асар муайян мекунад, чунончи:

- а) **Ба дарди ҳоку ранги зарди ҳок** оҳиста дил бастам,
- б) **Ба ранги зарди ҳоки дарднок** оҳиста дил бастам.

Аз як тараф, барҳам додани такори калимаи ҳок, аз тарафи дигар, ба калимаи ҳок ҳамроҳ кардани муайянкунандай дарднок оҳангнокӣ, мусиқавият ва бадеяти мисраи таҳрирёфтари таъмин карда, ифодаи маъноии онро дучанд намудааст.

Қисми тасҳедот, аз ҷумла, таҳрири зерин ба вазн оид аст. Калимаи ҳанӯз аз як ҳичойи кӯтоҳ ва як ҳичойи қимати якуним ҳичдошта (у-у) иборат буда, сабаби як андоза гаронии вазни мисраи гардидааст. Ба калимаи ҳамоно иваз намудани калимаи ҳанӯз ва ихтисори калимаи аст вазни мисраи таҳрирёфтари сайқал дода, онро мукаммалтару гӯшнавозтар гардондааст:

- а) Камони ў ҳанӯз гарм аст аз оташ.
- б) Камони ў ҳамоно гарм аз оташ.

Як ҳусусияти ҷолиби дикқати фаъолияти эҷодии Муъмин Қаноат дар он аст, ки ў матни ҳар як асари ба ҷоп ҳозир кардаашро борҳо аз назар мегузаронад. Чунин муносибати

чиддӣ ба шоир имкон додааст, ки пеши роҳи сар задани хатоҳои матбааро гирифта, хатоҳои бо айби шахсони масъули ба чопхозиркунанда дар маҷмӯаҳои пешинааш содиршударо ислоҳ намояд.

Ҳамин тарик, меҳнати душворписанди эҷодӣ ва таҳриroti чиддӣ матни «Сурӯши Сталинград»-ро ба дараҷаот мукаммал намуда, асарро ба яке аз шоҳкориҳои адабиёти мусоир табдил додаанд.

11. Ду таҳрири повести «Камони Рустам»

Повести «Камони Рустам»-и Саттор Турсун ба ҳаёти оилавӣ ва муҳаббату фаъолияти иҷтимоии ҷавонон барин мавзӯъҳои муҳимми рӯз ва ҳалолкорӣ, ростқавлӣ, сарбаландӣ барин маъсаляҳои аввалиндараваи ахлоқӣ бахшида шудааст. Ин асар дар зарфи даҳ сол ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ ҷорӣ маротиба ҷоп гардида, аз тарафи адабон ва адабиётшиносони маъруф чун устод Турсунзода, И. С. Брагинский, М. Шукurov, М. Қаноат, И. В. Денисова, Ф. Муҳаммадиев, Ҷ. Бақозода, С. Саъдиев ва дигарон баҳои мусбат гирифтааст.

Соли 1980 идораи «Садои Шарқ» ба пешвози Анҷумани нависандагони Тоҷикистон оид ба маъсаляҳои насри мусоир «Мизи мудаввар» ташкил намуд. Дар он маҳсусан, вазъияти ташвишовари забони насри тоҷикӣ дар солҳои 70 таъкид гардид.

Чунин гуфтугӯи чиддӣ ва як қатор мулоҳизаҳои дигари танқиди адабӣ оид ба нашрҳои тоҷикӣ ва русии «Камони Рустам» муаллифро водор намуд, ки повестро бори дигар таҳrir намояд. «Ин нусхай «Камони Рустам»-ро нависанда ба эътибори услубу баён ҷиддан таҳrir кардааст», – гуфтааст Ҷ. Бақозода дар охирсухани чопи 1982 повест (36, 171).

Қисми кулли ихтисорот, иловахо, бадалшавии ибораю ҷумлаҳо ва қалимаҳо ба амалиёту муносабати персонажҳо комилан мусоидат намуда, ташаккули забон ва услуби нависандаро низ як андоза муйян кардааст.

Дар нашри I повести «Камони Рустам»⁹ қалима ва ибораҳои душворфаҳме, ки ба хонандай имрӯз номафҳум бошанд, вонамехӯранд. Бо вучуди ин, нависанда ҳангоми таҳrir таваққуф, қабл, таҳайюр, тараҳҳум барин қалимаҳоро ба

⁹ Ин ҷо ва минбаъд чопи 1976 «Камони Рустам»-ро бо нашри I, чопи соли 1982 повестро бо нашри II ва саҳифаҳояшонро бо ракамҳои арабӣ ишора мекунем.

муродифхон боз ҳам содатар ва ба матн мувофиқтарашон – истодан, пеш, хайрат, раҳм иваз кардааст, ки ин ҳолат, маҳсусан вакте ки сухан дар бораи одамони одии меҳнатӣ меравад, ба асар таъсири мусбат расондааст:

Муйсафед...сар бардошта,
ба оҳанги таҳайюр:
– Фирӯз? - гуфт (I, 89).

Мўйсафед... сар бардошта,
ба оҳанги ҳайрат:
– Фирӯз? - гуфт (II, 63).

Саттор Турсун ҳангоми таҳрир тобишҳои нозуктарини калима ва ибораҳоро ба ҳисоб гирифтааст. Масалан, дар таҳрири зерин таркиби **рӯй тофтан** хеле хуб ба таркиби **чашм қандан** иваз гардидааст:

Мард... аз вай **рӯй тофт** (1,6). Мард... аз **вай ҷашм қанд** (II,4).

Маълум, ки таркиби **рӯй тофтан** тобиши маънои нафрат кардан ва бад диданро низ дорад. Бинобар ин, ба матн таркиби **ҷашм қандан**, ки ба ҳамсӯҳбати худ дигар эътибор надода, ба дигар тараф нигоҳ кардани Шарифи шабқӯрро дуруст ифода менамояд, мувофиқ аст.

Тобишҳои маънӣ ва услубии як қатор калима ва таркибҳои таҳрирёфта дар алоқамандӣ ба матн хислат ва мавқеи қаҳрамонҳоро бештар ошкор месозад. Агар ба ҷойи калимаи **мурд** истифода шудани таркиби **қазо кард** ахлоқи ҳамидаи симои асосӣ – Фирӯз ва таваҷҷуҳи ўро ба падари дилдодааш равшан созад, ба калимаи **бемагз** иваз гардидани калимаи **бемайна** дагалӣ, бадмуомилагӣ ва рӯйинатани симои манғӣ – Аскаровро дучанд таъмин намудааст:

а) – Падари Назокат қазо кард? – сухани ўро бурид Фирӯз (II,7).

б) – Ман ба ту **бемагз** гашта мегӯям, ки дуюмбора ба вай занак рӯбарӯ нашав, – гуфт (II,129).

Ҳамин тарик, ба калима, таркиб ва ибораҳои **беташвиш**, **бачагиям**, **бардоштан**, **чехра**, **роҳҳат**, ба зимма, даъват кардан, акл ёд додан, канори роҳ, фарзанд ёфтагист, даст пок кард, **тифли шашрӯза**, **касофати ятимат** ва гайра иваз гардидани калима, таркиб ва ибораҳои бебало, айёми **кӯдакиям**, **кашола** кардан, сару **рӯй**, **путевка**, ба сар, ҷеғ задан, акл шудан, қади роҳ, фарзандор шудагист, тамом кард, **кӯдаки шашрӯза**, **касофати бачаат** ва гайра боиси воқентар гардидани ҳусусиятҳои услубию бадени асар шудаанд.

Яке аз масъалаҳои аз ҷиҳати забонӣ муҳим, ки дикқати аҳли илму адабро мунтазам ҷалб менамояд, тарзи дар асарҳои бадеии хаттӣ истифода намудани таркиби луғавии забони зиндаи ҳалқ мебошад. Нависандаи ҳалқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев вазъияти насли мусирро дар назар дошта гуфтааст: «Гоҳо бо нияти неки аз лаҳҷаҳои гуногун ба забони адабӣ бештар дохил кардани намунаҳо саргарм шуда, қайларо аз мазза мегузаронем» (80, 127). Ҳушбахтона, Саттор Турсун дар истифодай забони зиндаи ҳалқ хеле эҳтиёткор аст.

Дар повести «Камони Рустам» чун аёл, ҳингил, шиштан, чок, читу, инту, қаровул, трактирҷӣ як қатор ифодаҳои лаҳҷавие истифода шудаанд, ки бо тобишҳои услубии худ фардияти нутки гӯяндаро таъмин карда, сабаби ҷозибанокии лаҳҷаҳои ҳаҷвии асар гардидаанд. Як қатор қалима ва таркибҳои шевагии дигар, ки тобишҳои маъноии хиратаре дошта, тозагӣ ва сүфтагии забони повестро як андоза ҳалалдор кардаанд, ҳангоми таҳрир хеле мувоғиқ ба муродифҳои адабиашон иваз шудаанд: **бачем–писарам, даревос–паҳлударӣ, реча–накша, қалитак меафтад–гирех меафтад, қиллик–ҳунар, чуруқӣ накардан–овоз набаровардан, алов–оташ** ва ғайра:

Ба Ҳудо, ки ғингӣ гӯем (I, 216). Ба Ҳудо, ки лом намегӯем (II, 154).

Ба таркиби реҳтаи лом **нагуфтан** иваз намудани ифодаи шевагии ғингӣ **накардан** ба рӯҳи матн (гуфтугӯи ҷиддии ду ҷавон) дучанд мувоғиқ афтода, аз як тараф, ифоданокии матн ва, аз тарафи дигар, амиқияти фикро таъмин намудааст.

Қўшиши мунтазами Саттор Турсунро барои тозагии забони адабӣ аз тағйироти минбаъдаи феълҳои таркибии қолиби баромада мондан, бино монда гаштан, шишта истодан, ҷашм андохта гирифтган, афшонда мондан, ки бъди инқилоби Октябр аз забони зинда ба забони адабии тоҷик дохил гардидаанд, низ пай бурдан мумкин аст. Дар нашри II даст кашидан аз аксари феълҳои типи мазкур гувоҳи ташаккули мунтазами услубии фардии нависанда аст:

—Гузар, Фирӯз, шишта ист (I, 132).
—Ҳа-а... фаҳмидан меҳоҳӣ,
ки барои чӣ ман ин қадар
ба худ **бино монда гаштаам?** (I, 68)

—Гузар, Фирӯз, шин (II, 97).
—Ҳа-а...фаҳмидан меҳоҳӣ,
ки барои чӣ ман ин қадар ба
худ **бино мондаам?** (II, 48)

Тобишҳои маънӣ ва услубии матнро баъзан тағйироти сарфии як қалима низ таъмин менамояд. Масалан, яке аз симоҳои асосии асар, ки бо мушфиқию меҳрубонии худ хонандаро мафтун

месозад, Шарофатхола мебошад. Нависанда усули ручӯи тасвирро истифода карда, як лаҳзай давраи арӯсии ўро тасвир намудааст. Дар ин холат, дар таркиби исми хос омадани байёнияи **хола**, ки эҳтиромро нисбат ба зани калонсол мефаҳмонад, зиёдатӣ аст. Ин костагӣ дар матни II ислоҳ гардидааст:

—Не нагӯед, апа—исрор
кард Шарофат-хола (I,36).

— Не нагӯед, апа,—исрор кард
Шарофат (II, 26).

Моҳияти таҳриroti нависандаро тағиyrоти минбаъдаи наҳвии асар боз ҳам хубтар ошкор сохтааст. Ҷузъитарин тағиyrоти синтаксисӣ, дар баробари такмили шаклӣ, ба мазмуни чумлаҳои нашри II таъсири мусбат расонидааст. Дар матни I баъзан тарзи чумласозии забони адабии ҳозираи тоҷик, мавқеи сараъзо ва аъзои пайрав дар чумла дуруст риоя шудааст. Аз ин ҷиҳат, таҳрири баъзе чумлаҳои матни I ҷолиби дикқат аст:

Охир, вай аз овони бачагӣ
Носирро мешиноҳт (I, 74).

Вай, охир, **Носирро** аз овони
бачагӣ мешиноҳт (II,52).

Аз ин таҳрир маҳз ба кӣ (**Носирро**) тааллук доштани таркиби аз овони бачагӣ равшан гардида, бо ҳамин якмаънӣ ва ифоданокии чумла дурусттар таъмин гардидааст. Дар баробари ин, ҷойивазкуни қисмҳои чумлаҳо боиси ифодаи фасехтари маънни иҷтимоии матн гардидааст. Дар мисоли зерин дар аввали чумлаи пайрав омадани таркиби **ҳавлиро фурӯш** мақсади асосии Аскаровро, ки ба даст даровардани ҳавлии падари Фирӯз мебошад, таъкид намуда, ҳирси дунёнпарастии ўро бештар намоиш медиҳад:

Ман хуб фикр карда, аввал
хостам, ки ба ту **ҳавлиро**
фурӯш гӯям (I,117).

Ман хуб фикр карда, аввал
хостам, ки **ҳавлиро** **фурӯш**
гӯям ба ту (II, 82).

Ҳамин тарик, иваз шудани ҷои муқаррарии пуркунданаи бевосита ва хабари чумлаи пайрав барои ифодаи тобишҳои маъноии таъкид хизмат кардаанд.

С. Турсун баъзан барои таъмини ҳусусиятҳои тезутундӣ ва модалии матни II аз тақрори аъзои чумла низ истифода бурдааст. Дар мисоли поён кувваи муассирии чумла ҳам ба воситаи тақрори калимаи **бародараш** ва ҷиҳада шуда омадани муайянкунданаи тавсифӣ зохир гардида, якҷоя бо матн

решаҳои чукури зиддияти Носиру Фирӯзро равшан ифода намудааст:

Шояд барои бародараши шуда
рашк кунад (I, 101).

Шояд барои бародараши,
бародари ҳамхуну ҳамтанаши
рашк мебарад (II, 70).

Барои ифодаи амики фикр ва возехии маъно баъзан чумлаҳои содаи нашри 1 ба чумлаҳои мураккаб табдил дода мешавад:

Шарофатхола...ҳамроҳи
Асламамак роҳи район, роҳи
хонаи додари ў Аскаровро
пеш гирифт (I, 40).

Шарофатхола...ҳамроҳи
Асламамак ба ҳавлии додари ў
Аскаров, ки дар маркази район
буд, раҳсипор гардиш (II, 28).

Дар мисоли аввал аз ду манбаъро – **роҳи район** ва **роҳи хонаро** – ба худ тобеъ кардани хабари чумла аниқият ва ягонагии маъно як андоза ҳалал диддааст. Баъди таҳrir, аз як тараф, иловай калимаи **ҳавли** ва чун чумлаи пайрав тобеъ гардидани таркиби **маркази район** ягонагии маъно ва баёни содатари фикро таъмин кардааст.

Вале бояд гуфт, ки дар нашри II иловай калима, ибора ва чумлаҳо ниҳоят кам мушоҳида шуд. Баръакс, тағйироти минбаъдаи нахвӣ асосан бо роҳи ихтисороти ҷузъҳои алоҳидаи чумлаҳо сурат ёфтааст. Дар натиҷаи тағйироти чумлаҳои зиёд ва ихтисори садҳо калимаву таркибҳо чумлаҳои нашри II кӯтоҳтару сүфтатар ва фикр боз ҳам равшантару нишонрастар гардидааст. Масалан, таҳрири зерин, ки сухбати Фирӯзаи касалманд ва Шарофати ба касалхона ба дидорбинии ў омадаро ҷамъбаст намудааст, айни муддаост:

–Хайр, тоқат накарда
оварданӣ бошед, ихтиёратон,—
гуфт Фирӯза (I, 36)

–Хайр, ихтиёратон,—гуфт
Фирӯза (II, 26).

Дар нашри I таркиби **тоқат накарда оварданӣ бошед** боиси хира баромадани маънои модалии чумла ва ҳолати рӯҳии гӯянда гардидааст. Зоро фикри куртаи Фирӯзаро, ки дӯхта тамом кардааст, ба касалхона овардан хостани Шарофат аллакай баён гардида буд. Аз тарафи дигар, таркиби мазкур чумларо пурбор намуда, ба ҳолати пешазмаргии Фирӯза, ки чанд дақиқа боз ба Назокат гуфтушунид дошт, мувофиқат намекунад. Чумлаи дукалимагии **хайр, ихтиёратон** дар як вақт ҳам маънои розигӣ ба гуфтаҳои Шарофат ва ҳам вазифаи хайрухушро ба ҷо оварда,

холати аз бемадорй ва вазнинии касалй, дигар майли сухбат надоштани Фирӯзаро барчаста нишон додааст.

Ё худ чумлаи зерин баъди таҳрири навбатӣ кӯтоҳтар ва мазмунану шаклан мушаххастар гардида, муносибати бадбинонаи қаҳрамони асосӣ – Фирӯзро ба директори совхоз Наимов ба таври қатъӣ муайян мекунад, зоро тамоми аъзои чумлаи нашри II дар мавкеи худ омада, вазифаи муайяни маънӣ ва бадеи доранд:

Ҳаминаш маълум, ки нисбат ба Наимов вай (Фирӯз-К.А.) як хисси ба нафрат монанде дорад (I, 66).

Маълум, ки вай (Фирӯз-К.А.) ба Наимов нафрат дорад (II, 46).

Мисли ҳамин бисёр чумлаҳои повест баъди ихтизори бемайлони нависанда боз ҳам нишонрастар гардида, мазмуни гоявии асарро амиқтар ва обуранги бадеии онро пурцилотар намудаанд. Гурӯҳи чумлаҳсе низ, ки ба мазмуни асар, инкишофи воқеаҳо ва хислати симоҳои асар таъсире нарасонда, чун тақрори фикрҳои пешина сабаби носолимии маъно гардидаанд, гоҳи таҳрири ихтизор шудаанд:

– Метарсидам, ки безътиноӣ мекунӣ. Охир он гапҳои ба ту мегӯям гуфта тайёр кардаам гапҳое будаанд, ки кас дар умраш як бор мегӯяд (I, 78).

– Метарсидам, ки безътиноӣ мекунӣ (II, 55).

Як худи чумлаи **метарсидам, ки безътиноӣ мекунӣ** бечуръятини Фирӯзро, ки сабаби асосии дар вакташ ба Назокат изҳори муҳаббат накардани ў гардида буд, бомуваффакият ифода кардааст. Бинобар ин, ба чумлаи дуюм, ки ба пахлӯи дигари сухан ишора намуда, мазмуни чумлаи аввалро тақвият намедихад, зарурат намемонад. Вале ихтизори порчаҳои ду ё сечумлагӣ мушоҳида нашуд.

«Тарзи баёни Саттор Турсун сода буда, дар асари ў бандҳои мураккаби синтаксисӣ қариб дучор намешаванд, асоси повестро чумлаҳои сода ва мураккаби камаъзо ташкил менамоянд», - гуфтааст Ш. Рустамов (95, 235). Повести «Камони Рустам» нишон медиҳад, ки нависанда барои ба услуби хоси эҷодӣ табдил додани чунин тарзи баён меҳнати зиёд ба харҷ додааст.

Нависанда ба маъниҳои мачозии воҳидҳои забонӣ низ диккати ҷиддӣ медиҳад. Маъниҳои кӯчида аз боигарии забони нависанда дарак дода, ифоданокӣ ва ҷозибанокии забони

«Камони Рустам»-ро меафзояд. Аз ин чиҳат, тахриру иловаи ибораҳои фразеологӣ ва мақолу зарбулмасалҳо ҷолиби дикқат аст. Бояд гуфт, ки дар нашри I аз истифодаи бемавқеи баъзе ҷузъҳои ибораҳои рехта барҳам хурдани хусусиятҳои устувории ибора ва ифоданокии фикр мушоҳид мешавад:

Асламамак акнун даҳон
чуфт карда, аз қафои ӯ чизе
гуфтани буд, ки Ҳидоятамак
оринчи ӯро дошт (I, 87).

Асламамак **боз** чизе
гуфтани буд, ки Ҳидоятамак
оринчи ӯро дошт ((II, 61).

Аввалан, таносуби сухан ва мантиқи гуфтор талаб мекунад, ки таркиби **чуфт кардан** на ба қалима **даҳон**, ки маъни ҳамон сифати сухан шурӯъи ҷонваронро дорад. Ҳолони ки (ҷонварони аз иловаи қалимаи **боз** дар нашри II низ бармеояд), Асламамак аллакай ба занаш ҷанд сухан радду бадал карда буд.

Умуман, дар нашри I таркиби **даҳон** **чуфт кардан** бисёр вомехӯрад, ки дар нашри II аксари онҳо ба таркиби **лаб** **чуфт кардан** иваз шудаанд. Дар таҳрири зерин бошад, **лаб** **чуфт кардан** хислати амаки Фирӯз – Аскаровро, ки бо суханҳои қалонгирана ва оромона мардумро ба дом мекашад, равшан намудааст:

Вай ба амакаш, ки **даҳон**
чуфт карда, чизе гуфтан
мехост, эътиборе надода
ба ҳавлӣ даромад (I, 84).

Вай ба Аскаров, ки **лаб**
чуфт карда, чизе гуфтан
мехост, эътибор надода...
ба ҳавлӣ даромад (II, 130).

Нависанда ҳангоми таҳрир ба нозуктарин тобишҳои услубии ифодаҳои устувор мӯшикофона эътибор медиҳад. Дар муқоисаи зер ҳам ифодаи **гапро ду накардан** ва ҳам **гапро ба замин назадан** як маъноро ифода кунанд ҳам, якумӣ тобиши маъноии талаб ва дуюмӣ тобиши маъноии ҳоҳиширо доранд:

Ниҳоят занак «**гапи мардакро**
ду накунед, апа. Рост мегӯянд
...» гуфт (I, 119).

Ниҳоят занак «**гапи мардакро**
ба замин назанед, апа. Рост
мегӯянд...» гуфт (II, 83).

Маълум, ки баъди вафоти Асламамак ҳавлии ӯ ба ихтиёри ҳамсаравӣ, ки ҳоҳари қалони зани Аскаров буд, мегузараад. Аскаров ва зани ӯ аз ин муносибати хешутаборӣ истифода бурда, барои ба даст даровардани ҳавлӣ қӯшиш мекунанд ва

барои ба мақсад расидан одоби сухбатро хеле эҳтиёткорона риоя менамоянд. Риёкорӣ ва забонбозии онҳо ба воситаи таркиби матни II – **гапро ба замин назадан** амиқтар баён гардидааст.

Дар баробари ин, ифодаҳои устувори дастбагиребон шудаи, дастуто **хӯрдан**, аз дунё гузаштан, лаб кушодан ва гайра, ки дар нашри II ба ҷойи таркибу ибораҳои озоди синтаксисӣ омадаанд, чун муште аз хирвори «гули эҷодиёти ҳалқ» сабаби боз ҳам афзудани ҳусусиятҳои миллӣ ва тобишҳои услубии повести «Камони Рустам» гардидаанд.

Муносибат, нафрату газаб ва ҳусни таваҷҷуҳи нависанд ба образҳои мусбату манғӣ аз ҳисоби иловавӣ **аввал андеша, байд гуфтор, кал додари кӯр** барин мақолҳои ҳалқӣ боз ҳам возехтар намудор гардидааст:

–Инаш чӣ ҳел?–гуфт
Носир бо як оҳангӣ дилпурӣ, ки
гӯё ҳама бо як овоз «зӯр»
менуғта бошанд.

–Аз яқдигараш бадтар,—
гуфт Фирӯз, ки то ҳол ҳомӯш буд
(I,100).

– Инаш чӣ ҳел?—пурсид бо як
оҳангӣ дилпурӣ, ки ҳозир ҳама
фавран «зӯр» мегӯянд.
– Кал додари кӯр,—овоз баровард кассе.
– Аз яқдигараш бадтар,—гуфт Фирӯз
ҳам, ки то ҳол ҳомӯш буд (II,70).

Мақоли **кал додари кӯр** муносибати ҳамкоронро ба сурудҳои мазмунану шаклан ҳароби дар магнитофони шахси манғӣ— Носир сабтшуда нишон дода, аз як тараф, ахлоқи пасти соҳиби магнитофон ва, аз тарафи дигар, ҳусни таваҷҷуҳи мардумро ба сурудҳои баландгоя таъкид кардааст. Вале дар нашри II сухани Фирӯз (аз **яқдигараш бадтар**) такрори хираи мақоли мазкур шуда мемонад. Ба фикри мо, агар мақоли боло аз забони Фирӯз баён мешуд, ҳам ифоданокии сухани қаҳрамони асосӣ таъмин мегардид ва ҳам такрори фикр барҳам меҳӯрд: - **Кал додари кӯр, - гуфт Фирӯз, ки то ҳол ҳомӯш буд.**

Муассирий ва ифоданокии матни II повестро воситаҳои тасвир, маҳсусан тавсиф ва ташбехҳои иловагардида афзун намудаанд. Тавсифҳои ҷашмони **фаттонаш**, каси меҳрубои, дуҳтарни **ҳандонирӯй**, зани бадқавоқ, китфи бакувват, ҷеҳран **зъфарон**, **шайтони лайн** ва гайра, дар баробари афзудани таровати матн, табиат, хислат ва дунёи ботинии симоҳои асарро саҳехтар ошкор месозад:

Ҳидоятамак... ба китфаш
даст партофт (I, 25).

Ҳидоятамак... ба китфи
бакуввати Фирӯз даст
партофт (II,17).

Ибораи китфи бақувват ба инкишофи чисмонии Фирӯз ҳангоми хизмат дар сафи артиши шӯравӣ ишора карда, дар баробари ин, ифтихори падарро аз камолоти чисмонии писар низ таъкид менамояд.

Матни таҳрирёфта аз ташбехҳои иловашуда низ қувваи баланди ифоданокӣ қасб карда, таассуроту эҳтиросоти хонандаро ба мазмун ва симоҳои мусбату манфии асар равшантар месозад. Масалан, агар ба кабӯтари зебои болҳояш нуқрафом ташбех кардани рӯҳи модари Фирӯз муносибати ҳайрҳоҳона ва самимонаи хонандаро ба ин зани бофаросати ноком таъкид намояд, ба хирагии пашша монанд кардан шилқинӣ, берӯй ва баддаҳонии Аскаровро дурусттар ошкор месозад:

Зан бо як мижҷа кашидан
ғайб зад (I, 16).

Зан ҳуди ҳамон замон мисли
кабутари зебои болҳояш
нуқрафом ба осмон рафт (II, 11).

Вале на ҳама тағириот ба матн чунин таъсири мусбат расонидаанд:

Як рӯз бедаромад шишта
наметавонист (I, 10).

Як рӯзашро бефоида намегузаронад
(II, 7).

Сухан дар бораи Шарифи шабқӯр меравад, ки тамоми умрашро ба савдогарию ҳаннотӣ сарф кардааст. Дар ин маврид таркиби **бедаромад шишта натавонистан** бо тобиши манфии худ мисбат ба таркиби **бефоида нагузаронидани рӯз**, ки тобиши мусбат дорад, ба рӯҳи матн мувофиқати комилтаре дорад. Ё ҳуд ҷумлаи **маслиҳат карда будем** (I, 103) дар нашри II шакли **маслиҳат андохта будем** (II, 72)-ро гирифта, маънои умумӣ ва оммафаҳми ҳудро костааст.

Мисли ҳамин, ифодаҳои **рӯйи офтоб бардошта** (II, 18), **кӯчаи маркази район** (II, 110), зинаҳои айвон (II, 32), чигот андохт (II, 26), ҷандала мекард (II, 24), ду иафар марди миёнсол (II, 192), ба ҷойи ифодаҳои **рӯйи офтобсӯҳта** (I, 21), **кӯчаи марказии район** (I, 156), зинаи айвон (I, 46), ваҷоҳати гирифта (I, 37), **кӯшиш мекард** (I, 37), ду марди миёнсол (I, 192) омада амиқият ва тобишҳои услубии лаҳзаҳои алоҳидаи матнро хира гардондаанд.

Ба гуфти устод М. Горкий, мундариҷаи адабиёти бадеӣ аз се ҷузъи асосӣ – забон, мавзӯъ ва сужет таркиб ёфтааст. Агар, дар баробари таҳрири ҷиддии забонӣ, баъзе лаҳзаҳои ҳатти сужети «Камони Рустам» низ таҳрир меёфт, мазмуни асар, ба фикри мо, боз ҳам мушаххастар мегардид. Масалан, нақли лаҳзаи ҳарҳоро гирифта барои ангишт рафтани Ҳидоятамак, ки

латифаҳои ҳалқиро ба ёд меорад, дар ду сахифа (ниг. ба нашри I, с. 158–160) давом ёфтааст. Ҳол он ки ҳусусиятҳои умдаи чунин лавҳаҳо кӯтоҳию рехтагии онҳост. Ё худ накли Фирӯз дар бораи ба Носир ном ҳамсинфаш дастбагиребон шудану аз ўфаҳмидани ҳақиқати ҳол дар бораи падару модараш дар ҳаҷми чор сахифа қашол ёфтааст. Махсусан, сабабҳои ба Носир дастбагиребон шудани Фирӯз хеле давом ёфтааст.

Ташаккулу такомули асари бадей ба меҳнати мунтазаму бобардошти эчдой комилан вобаста аст. Повести «Камони Рустам» ҳам дар натиҷаи такмили минбаъда ба яке аз асарҳои сазовори адабиёти тоҷик табдил ҳоҳад ёфт.

НАМУНАИ САВОЛҲОИ ТЕСТӢ

1. Предмети омӯзиши матншиносӣ чист?
A) Асари бадей; B) Ҳаёт ва осори адібон; C) Таърихи матни бадей; D) Қонуниятҳои назарии адабиёти бадей; E) Асарҳои ба тозагӣ дастраси хонанда гардида.
2. Муродифи истилоҳи матншиносиро муайян кунед:
A) Накди адабӣ; B) Накди матн; C) Шеършиносӣ;
D) Китобшиносӣ; E) Манбаъшиносӣ.
3. Матншиносӣ чанд вазифа дорад?
A) Як вазифа (омӯзиши таърихи матни асар); B) Ду вазифа (омӯзиши таърихи матн ва ба чоп омода намудани асар); C) Се вазифа (Тадқиқи таърихи матн, таҳия ва чопи асар); D) Чор вазифа (тадқиқи қонуниятҳои назарии адабиёт, омӯзиши таърихи матн, таҳия ва чопи асар); E) Вазифаҳои бисёр дорад.
4. Вобаста ба маводи тадқиқ матншиносӣ ба чанд қисмат чудо мешавад?
A) Ба ду қисмат (накди мутуни адабиёти қадим ва фолклор);
B) Ба се қисмат (накди мутуни адабиёти қадим, адабиёти асримиёнагӣ ва тарҷумаи бадей); D) Ба панҷ қисмат (матншиносии адабиёти қадим, адабиёти асримиёнагӣ, адабиёти давраи нав, фолклор, тарҷумаи адабӣ); E) Ба қисматҳо чудо намешавад.
5. «Тадқиқи матншиносӣ таҳқурсиест, ки тамоми кори минбаъдаи адабиётшиносӣ дар болои он сохта мешавад». Ин суханро қадом матншиноси рус гуфтааст?
A) Шахматов А.А.; B) Томашевский Б.В.; C) Лихачев Д.С.;
D) Прохоров Е.И.; E) Тимина С.И.
6. «Боре накди мутун асоси ҳар навъ дигар аз анвои наққодӣ аст, хишти аввал ва рукни аъзами накди адабӣ аст». Ин сухани қадом матншинос аст?
A) Рустам Алиев; B) Нурий Османов; C) Аълоҳон Афсаҳзод;
D) Абдулҳусайн Зарринқӯб; E) Хуршеда Отаконова.
7. Қадом қисмати адабиётшиносӣ матнҳои қаламӣ ва чопии асари бадеиро дар давраи ҳаёт ва баъди вафоти нависанда меомӯзад?
A) Назарияи адабиёт; B) Накди адабӣ; C) Таърихи адабиёт;
D) Китобшиносӣ; E) Матншиносӣ.
8. Қадом илм ба илмҳои забоншиносӣ, палеография, археология, таъриҳ, шарқшиносӣ, китобшиносӣ алоқаи мустаҳкам дорад?

А) Физика; В) Химия; С) Матншиносӣ; Д) Табиатшиносӣ; Е) Ҷуғрофия.

9. Истилоҳи текстология (матншиносӣ) бори аввал кай ва аз ҷониби қадом олимӣ рус истифода шудааст?

А) Шахматов А.А., соли 1898; В) Эйхенбаум Б., соли 1925; С) Лахтман К., соли 1930; Д) Добровский И., соли 1920; Е) Томашевский В.В., соли 1922.

10. Аввалин чопи китобии қиссаи нахустини С.Айнӣ чӣ ном дорад?

А) «Саргузашти як тоҷики камбагал»; В) «Саргузашти як тоҷики камбагал ё ки Одина»; С) «Одина» (аз хотираҳои истибдод); Д) «Одина»; Е) «Саргузашт».

11. Қадом матн иродаи эҷодии адибро пурра ифода мекунад?

А) Мусаввада; В) Сиёҳнавис; С) Матни рӯзнома; Д) Матни маҷалла; Е) Чопи китобии замони зандағии адиб.

12. Марҳалаи маҷаллавии матн дар ҷӣ зоҳир мегардад?

А) Матни асари бадеӣ аввалин маротиба ба тавассути матбуоти даврӣ дастраси хонанда мегардад; В) Оид ба асар дар матбуот тақриз ҷоп мешавад; С) Оид ба ҷопи асар дар матбуот ҳабар дода мешавад; Д) Оид ба асар мусоҳибаи рӯзноманигор ба адиб дарҷ мегардад; Е) Асар муаррифӣ мешавад.

13. Моҳияти ҳамкории муҳаррирро бо муаллиф муайян намоед:

А) Муҳаррир ба асар баҳо медиҳад; В) Матни асари бадеиро бе розигии муаллиф тағиیر медиҳад; С) Камбудӣ ва нуқсонҳои матнро бо розигии муаллиф ислоҳ менамояд; Д) Танҳо галатҳои имловӣ ва аломатҳои китобатро ислоҳ мекунад; Е) Ба матн даҳолат намекунад.

14. Дар қадом ҳолат тарҷума метавонад аз матни аслӣ фарқи кулӣ дошта бошад?

А) Тарҷумони қасбӣ матни аслро тағиیر медиҳад; В) Муаллиф ҳуд асарашро ба дигар забон тарҷума мекунад; С) Тарҷума аз рӯйи тарҷумай матн сурат ёбад; Д) Тарҷумай таҳтуллафз бошад; Е) Тарҷума агар аз рӯйи матни дубора таҳрирефта сурат гирад.

15. Устод Айнӣ «Қамар» ном романни нависандай фаронсавӣ Фердинанд Дюшенро аз қадом забон ба тоҷикӣ тарҷума кардааст?

А) Бевосита аз забони фаронсавӣ; В) Аз рӯйи тарҷумай русӣ; С) Аз рӯйи тарҷумай ўзбекӣ; Д) Аз забони туркӣ; Е) Аз рӯйи тарҷумай арабӣ.

16. Чаро матни форсии «Таърихи Табарӣ»-ро «Табарии форсӣ» ва «Таърихи Балъамӣ» низ ном мебаранд?

А) «Таърихи Табарӣ»-ро Абӯалий Муҳаммад Балъамӣ аз арабӣ ба форсӣ тарҷума кардааст; В) Мутарҷим баробари тарҷума асарро ҷиддан ихтисор карда, иловаҳо ворид намудааст; С) Абӯалии Балъамӣ роҳбарии гурӯҳи мутарҷимони ин асар будааст; Д) Абӯалии Балъамӣ муҳаррири тарҷумаи форсии «Таърихи Табарӣ» будааст; Е) Ин асарро Абӯалии Балъамӣ таълиф намудааст.

17. Таърихи матншиносии форсизабонон аз кай оғоз мегардад?

А) Аз асри X, аз таҳияи «Шоҳнома»-и Абӯмансури; В) Аз асри XV, аз таҳияи асарҳои адібон дар бунгоҳи китобсозии Ҳирот бо сардории шоҳзода Бойсунгур (1397-1433); С) Аз асри XVI, аз табъи «Ҳадоик-ул-ҳақоик»-и Саной аз тарафи Ҳоча Абдулатиф; Д) Аз асри XVII, ҳангоми таҳияи «Ҳамса»-и Низомӣ аз тарафи Дӯстмуҳаммади Дарахҷӣ; Е) Аз асри IX пеш аз мелод, ҳангоми таҳияи матни қисмати «Готҳо»-и Авасто.

18. Кадом олимӣ барҷастаи рус чун асосгузори матншиносии мусоир эътироф гардидааст?

А) Добровский И.; В) Шлетсер А.; С) Лахтман К.; Д) Шахматов А.; Е) Лихачев Д.

19. Матншиноси барҷастаи асри XIX Озар Абдулғании Холисақоризода нусҳай аз ҳама беҳтарро бо кадом истилоҳифода намудааст?

А) Нусҳай мұттамад; В) Нусҳай саҳеҳ; С) Нусҳай ғасита; Д) Нусҳай ҳасана; Е) Нусҳай аввал.

20. «Аввалин қўшиши ба таври танқидӣ дарк кардан ва барқарор намудани матни ҳакиқии «Шоҳнома» дар асри XV бо супориши набераи Темур – Бойсунгур ба вуқӯъ пайвастааст». Ин сухани кадом матншинос аст?

А) Рустам Алиев; В) Аълоҳон Афсаҳзод; С) Нурий Османов; Д) Соҳиб Табаров; Е) Абдуманнони Насриддин.

21. Дар бунгоҳи азими китобсозии Ҳирот, ки дар асри XV аз тарафи шоҳзода Бойсунгур таъсис ёфта буд, ҷанд нафар таҳиягарон фаъолият доштанд?

А) Зиёда аз бист нафар; В) Зиёда аз чил нафар; С) Зиёда аз шашт мутахассис; Д) Зиёда аз ҳаштод мутахассис; Е) Зиёда аз сад нафар.

22. «Бойсунгурхон сайд ва ҷаҳди бисёре намуд дар ҷамъ овардани суханони Амир Ҳусрав ва ҳамоно 120 ҳазор байт ҷамъ намуда ва баъд аз он ду ҳазор байт аз газалиёти Ҳусрав

чое ёфта, ки дар девони ў набуда». Ин сухани кадом тазкиранавис мебошад?

А) Хондамир дар «Ҳабиб-ус-сияр»; В) Соммирзо дар «Тұхфаи Сомй»; С) Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Газкират-уш-шуаро»; Д) Малеҳо дар «Музокир-ул-асҳоб»; Е) Возех дар «Тұхфат-ул-аҳбоб».

23. Дар кадом асар бори аввал матншиносӣ чун илми мустақил ном бурда, гуфта шудааст, ки: «Матншиносӣ соҳаи ёрирасони вазифааш аз чопи дурусти матн иборат нест, балки илми мустақилест, ки таърихи матни асарро меомӯзад»?

А) «Текстология»-и Д.С.Лихачев (1962); В) «Асосҳои текстология» (1962); С) «Нависанда ва қитоб»-и Б. В. Томашевский (1928); Д) «Матншиносии адабиёти славянӣ» (1973); Е) «Роҳи қитоб»-и С. И. Тимина (1975).

24. Кадом шорехи асримиёнагӣ дар зарфи 35 сол дар асоси татбиқи 60 нусха матни комили «Маснавии маънавӣ»-ро мураттаб намуда, ин матнро дар байни солҳои 1024-1031 ҳичрӣ боз ба 20 нусхай дигар татбиқ намуда, феҳристи асарро тартиб медиҳад?

А) Сурурӣ; В) Муҳаммад Акрами Мултонӣ; С) Муҳаммад Фиёсиддин; Д) Сироҷиддини Алихони Орзу; Е) Абдулатиф бинни Адуллоҳи Аббосӣ.

25. Муътамадтарин ва муътабартарин нусхай асари бадей кадом нусха ҳисоб мейбад?

А) Матне, ки дар асоси татбиқи чандин матнҳои байди сари нависанда таҳия гардидааст; В) Аввалин матни чопии асари бадей; С) Охирин матни чопии асари бадей; Д) Даствати нависанда; Е) Матне, ки аз рӯйи даствати муаллиф рӯйбардор шудааст.

26. Шорехи «Гулистон» Алихони Орзу аз рӯйи кадом принсипи нақди матн мисраъҳои:

Вар набувад маркаби раҳвор ром,
Пой тавонад, ки равад чанд гом – ро
байти даҳил пиндошта, онро аз матн хориҷ кардааст?

А) Принсипи коррексия; В) Принсипи казовати мантиқӣ; С) Ба услуби эҷоди Саъдӣ мувоғиқ надонистааст; Д) Дар чанд матни «Гулистон» мушоҳида накардааст; Е) Байтро ба ягон шоири дигар нисбат додааст.

27. Фаъолияти бошууона ва мақсадноки адиб, ки дар шакли матни асари бадей воқеъ гардидааст, бо кадом мағҳум ифода мейбад?

А) Иродай нависанда; В) Иродай эчодии нависанда; С) Охирин иродай эчодии нависанда; Д) Маҳорати нависанда; Е) Таълифоти нависанда.

28. Мағхуми иродай эчодии нависанда бори аввал кай ва аз тарафи кадом матнини рус истифода шудааст?

А) Соли 1910, А.А.Шахматов; В) Соли 1920, Б.В.Томашевский; С) Соли 1925, М.Л.Гофман; Д) Соли 1923, Н.К.Пиксанов; Е) Соли 1927, Г.О.Винокур.

29. Дар кадом матн «Охирин иродай эчодии нависанда» таҷассум мейбад?

А) Дар сиёҳнавис; В) Дар тозанавис; С) Дар аввалин матни чопӣ; Д) Дар матне, ки охирин маротиба аз тарафи муаллиф таҳрир ёфтааст; Е) Дар матне, ки баъди вафоти нависанда чоп гардидааст.

30. Кадом чопи қиссаи «Одина» ифодакунандай охирин иродай эчодии нависанда мебошад?

А) Матни соли 1927; В) Матни соли 1931; С) Матни соли 1935; Д) Матни соли 1938; Е) Матни соли 1948.

31. Қаробат ва фарқияти таърихи матни асар ва таърихи эчоди асар дар чӣ зохир мешавад?

А) Таърихи матн ва таърихи эчод ҳарду як чиз мебошанд; В) Таърихи матн ва таърихи эчод ба якдигар қаробат надоранд; С) Таърихи эчод тамоми матнҳои қаламӣ ва чопии асарро дар замони зиндагӣ ва баъди ҳаёти нависанда фаро мегирад; Д) Таърихи эчод аз аввалин мулоҳизаҳо оид ба асар оғоз гардида, баъди вафоти нависанда қатъ мейбад; Е) Таърихи эчод танҳо матнҳои баъди вафоти нависандаро меомӯзад.

32. Кадом олимни рус таърихи эчодро роҳи самараноктарини тадқики асари бадеъ медонад, ки он муҳакқиқро аз банди ҳама гуна муҳокимаи субъективӣ озод менамояд.

А) Н.Л.Бродский; В) Н.К.Пиксанов; С) Б.В.Томашевский; Д) П.Н.Сакулин; Е) Д.С.Лихачев.

33. Кадом олими аврупой барои ба вучуд овардани матни интиқодии «Шоҳнома» чил соли ҳаёташро (1838-1878) сарф кардааст?

А) Т. Мокон; В) Вуллерс; С) Платс – Рочерс; Д) Жол Мол; Е) Георгио Гентино.

34. Баркарор ва муайян кардани нависандаи асар ба кадом истилоҳи матнини ифода мейбад?

А) Илҳок; В) Талхис; С) Фехраст; Д) Конъектура; Е) Атрибутсия.

35. Ба қалами Амир Хусрав тааллук надоштани «Чордарвеш»-ро кй муайян намуд?

А) Җалол Икромий; В) Абулқосим Лоҳутӣ; С) Ҳолик Мирзозода; Д) Сотим Улугзода; Е) Садриддин Айнӣ.

36. Дар тадқики атрибутсияи асарҳо қадом роҳдоро истифода кардан лозим аст?

А) Дар асоси таҳлили ҳуҷҷатҳо; В) Дар асоси таҳлили гоявии асар; С) Дар асоси таҳлили услубии асар; Д) Дар асоси таҳлили ҳуҷҷатӣ, гоявӣ ва услубии асар; Е) Дар асоси истифодаи мағҳуми машкукияти асар.

37. Истилоҳи атрибутсия ба қадом забон тааллук дорад?

А) Ба забони юнонӣ; В) Ба забони англисӣ; С) Ба забони лотинӣ; Д) Ба забони русӣ; Е) Ба забони тоҷикиӣ.

38. Истилоҳи санагузорӣ дар қадом маврид истифода мешавад?

А) Барои муайян кардани муаллифи асар; В) Ҳангоми таҳлили дастхатҳо; С) Ҳангоми таҳлили матнҳои чопӣ; Д) Барои муайян намудани таърихи таълифи асар; Е) Ҳангоми тартиб додани феҳристи асар.

39. Таъйини сана қадом қисмати матни асарро фаро мегирад?

А) Қисмати мусаввадаро; В) Қисмати тозанависро; С) Чопи аввали китобиро; Д) Чопи охири китобиро; Е) Аз мусаввада, сиёҳнавису тозанавис ва матнҳои чопӣ сар карда, тамоми давраҳои эҷоди бадеиро фаро мегирад.

40. Лаҳзаҳои асосии санагузории матн қадомҳоянд?

А) Оғози кор аз болои матн; В) Аңҷоми кор аз болои матн; С) Таърихи чопи нахусин; Д) Таърихи чопи охирин; Е) Оғози кор аз болои матн, аңҷоми кор аз болои матн ва таърихи чопи нахустин.

41. Сабаби соли 1952 чоп нашудани «Мирзо Абдулқодири Бедил» ном асари С.Айниро муайян намоед:

А) Асар ба аңҷом нарасида буд; В) Сармуҳаррири Нашриёти Давлатии Тоҷикистон ба чопаш иҷозат надод; С) Такризи сардори Главлити Тоҷикистон ба чопаш монеъ шуд; Д) Ҳуди нависанда чопи асарро мавқуф гузошт; Е) Аз мӯҳокимаи Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон нагузошта буд.

42. Чаро «Одина»-ро аввалин асари насрин адабиёти шӯравии тоҷик меноманд?

А) Дар замони шӯравӣ аввалин маротиба аз тарафи С.Айни киссаи «Одина» таълиф шудааст; В) Қиссаи «Одина» пеш аз киссаи «Ҷаллодони Бухоро» таълиф шудааст; С) Қиссаи

«Одина» баъди «Чаллодони Бухоро» таълиф гардида бошад ҳам, пеш аз «Чаллодони Бухоро» ба табъ расидааст; Д) Қиссаи «Одина» аввалин асари насрӣ дар адабиёти давраи нави тоҷик мебошад; Е) Тасвири реалистӣ бори аввал дар қиссаи «Одина» муроҳида мешавад.

43. Дар газали «Илочам чист?» М.Турсунзода аз ҳачри ёру диёр шикоят карда, аз ҷумла, гуфтааст:

Туро ман ёд кардам, кӯҳсори ман, илочам чист?
Шудам дур аз канори ту, диёри ман, илочам чист?
Илочи ман ягона боз гаштан бар Ватан бошад,
Шабу рӯзе шуд ин мақсад шиори ман, илочам чист?

Санаи навишти ин газалро муайян кунед.

А) Москва, июн-июли 1975; В) Покистон, ноябрин соли 1949;
С) Ҳиндустон, марта 1947; Д) Тошканд, 1968; Е) Алма-ато, соли 1973.

44. Аз рӯйи фаҳму фаросат барқарор намудани матни ҳатогардидаро бо қадом истилоҳ ифода менамоянд?

А) Санагузори матн; В) Таъиноти муаллиф (атрибуция); С) Такрир (конъектура); Д) Машкук (dubia); Е) Тавзехот.

45. Матни ҳатошудаи ин байти Ҳофиз:

Эй боди насим, ёр дорӣ,
З-он нофай мушкбор дорӣ – ро

бо қадом усули нақди матн истроҳ кардан мумкин аст?

А) Таъиноти муаллиф; В) Муайян намудани санаи матн; С) Усули тақрир (конъектура); Д) Машкук; Е) Тавзехот.

46. Гуногунхониҳоеро, ки дар мутун аз тарафи шахсони мутасаддии чоп пайдо мешаванд, бо қадом истилоҳ ифода мекунанд?

А) Машкук; В) Такрир; С) Нусхабадал; Д) Талхис; Е) Ташреҳот.

47. Вожаи ифодакунандай гуногунхониҳои аз тарафи нависанда ба матн воридшударо муайян намоед.

А) Вариант (карина); В) Тахриф; С) Тахрир; Д) Тахриб; Е) Тасҳех.

48. Даҳолати номуносиби ашҳоси беруна ба матни нависанда бо қадом истилоҳ ифода меёбад?

А) Тахрир; В) Тахриф; С) Вариант; Д) Тасҳех; Е) Такмил.

49. Матни «Бадоеъ-ул-вақоєъ»-и Восифиро, ки С.Айнӣ таҳия намудааст, бо қадом истилоҳ ифода мекунанд?

А) Машкук; В) Илҳок; С) Талхис; Д) Феҳраст; Е) Такрир.

50. Ҳангоми тарчумаи асари бисёрчилдаи «Таърихи Табарӣ» Абӯалии Балъамӣ қадом усули таҳияи матнро истифода кардааст?

А) Илҳоқ; В) Таъиноти муаллиф; С) Феҳраст; Д) Такрир; Е) Талхис.

Калиди саволҳои тестӣ

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1. С; | 24. Е; | 47. С; |
| 2. В; | 25. Д; | 48. В; |
| 3. В; | 26. А; | 49. С; |
| 4. Д; | 27. В; | 50. Е; |
| 5. С; | 28. Д; | |
| 6. Д; | 29. Д; | |
| 7. Е; | 30. Е; | |
| 8. С; | 31. Д; | |
| 9. Е; | 32. В; | |
| 10. В; | 33. Д; | |
| 11. Е; | 34. Е; | |
| 12. А; | 35. Е; | |
| 13. С; | 36. Д; | |
| 14. В; | 37. С; | |
| 15. С; | 38. Д; | |
| 16. В; | 39. Е; | |
| 17. Е; | 40. Е; | |
| 18. Д; | 41. С; | |
| 19. А; | 42. С; | |
| 20. С; | 43. В; | |
| 21. В; | 44. С; | |
| 22. С; | 45. С; | |
| 23. А; | 46. С; | |

Китобнома

1. Абӯалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. –Ч. 1. – Душанбе: Ирфон, 1992. – 825 с.
2. Айнӣ К. Дируз ва имрӯз. – Душанбе: Адиб, 1989. – 288с.
3. Айнӣ К. Илова ба китоби С.Айнӣ «Мухтасари тарҷимаи ҳоли худам». –Душанбе: Дониш, 1978. – С. 3-22.
4. Айни С. Адинэ (Повесть из недавнего прошлого таджикской бедноты). – Ташкент-Самарқанд: Таджгиз, 1929.
5. Айни С. Одина или похождения бедняка-таджики. – М.-Л.: Госиздат, 1930.
6. Айни С. Собрание сочинений в шести томах. – Т.3. – М.: Художественная литература, 1973.
7. Айнӣ С. Саргузашти як тоҷики камбағал ё ки Одина. – Душанбе-Самарқанд: НДТ, 1927.
8. Айнӣ С.Одина (Az хотираҳои истибдод). – Сталиnobod, 1931.
9. Айнӣ С. Ёдгорӣ. – Сталиnobod: НДТ, 1935.
10. Айнӣ С. Марги судхӯр.– Сталиnobod: НДТ, 1939.
11. Айнӣ С.Доҳунда. – Қазон, 1930. – 380 с.
12. Айнӣ С. Марги судхӯр. – Сталиnobod: НДТ, 1953.
13. Айни С. Литературные заметки// Правда. – 1954. 13.XII.
14. Айнӣ С. Куллиёт. –Ч.1. – Сталиnobod, 1958. – 346 с.
15. Айнӣ С. Куллиёт. –Ч. 3. – Сталиnobod: НДТ, 1960. –622 с.
16. Айнӣ С. Куллиёт. – Ч.4. – Душанбе: Ирфон, 1961. – 352с.
17. Айнӣ С. Куллиёт. –Ч. 8. – Душанбе: Ирфон, 1981.– 524с.
18. Айнӣ С. Куллиёт. – Ч.11(Китоби якум). – Душанбе: НДТ, 1961.–508 с.
19. Айнӣ С. Куллиёт. –Ч.11(Китоби дуюм). – Душанбе: Ирфон, 1964. – 436с.
20. Айнӣ С. Таърихи инқилоби Бухоро. – Душанбе: Адиб, 1987.
21. Айнӣ С. Куллиёт. – Ч.13. – Душанбе: Ирфон, 1977.
22. Айнӣ С. Мунтаҳаби асарҳои илмӣ. –Ч.1– Душанбе, 2008. – 256 с.
23. Айнӣ С. Марги судхӯр. – Душанбе: ҶТБ «Истиқбол», 2011. –156 с.
24. Айни X. Жизнь Садриддина Айни. – Душанбе: Дониш, 1982.
25. Ақбарзода Ю. Ҳосили умр ё гановати шеър// Садои Шарқ. – 2015. – № 3. –С. 112-130.
26. Ақбаров Ю. Талаби ҳаёт ва қисмати адабиёт. – Душанбе: Ирфон, 1977. – 128с.

27. Акимушкин О.Ф. Вопросы восточной текстологии// Советское востоковедение. Проблемы и перспективы. – М.: Наука, 1988.
28. Алексеев М.П. Текстологические особенности издания И.С.Тургенева// Текстология славянских литератур. – Л., 1973. – С.3-23.
29. Алиев Р. Матнишоисӣ// Паёми навин. Давраи ҳафтум. Тирмохи 1344ҳ., шумораи 6. – С. 20-29.
30. Алимарданов А. Сафинаи «Сафинаи Хушгӯ»// Энциклопедияи советии тоҷик. – Ч.6.– Душанбе, 1986. – С.623.
31. Ал-Муаммарӣ. «Шоҳнома»-и Абӯмансурий// Дурдонаҳои наср (асрҳои X-XIII). – Ч.1. – Душанбе: Ирфон, 1987. – С. 25-26.
32. Асрорӣ В. Адабиёт ва фолклор. – Душанбе: Ирфон, 1987.
33. Афсаҳзод А. Пайванди қарнҳо. – Душанбе: Адиб, 1989.
34. Афансьев В. Восток и литература// Читатель и писатель. – 1928.- №17.
35. Аҳрорӣ З. Сарсухан ба Мунтахаботи Соиб. – Душанбе: Ирфон, 1980. – С.5-40.
36. Бақозода Ҷ. Охирсухани мунаққид// С.Турсун. Камони Рустам. – Душанбе: Маориф, 1982. – С. 165 – 173.
37. Бектош Н. Садриддин Айни ва эҷодиёти ў. – Сталинобод: НДТ, 1933.
38. Белинский В.Г. ПСС. – Т. 2. – М., 1953.
39. Бечка И. К отражению реальности в повести Садриддина Айни «Марги судхӯр»// Известия отделения общественных наук АН Тадж. ССР. – 1966. -№ 4(6).
40. Бухштаб Б.Я. О предмете текстологии и проблеме выбора основного текста// Русская литература. – 1965. – № 3.
41. Виноградов В.В. Лингвистические основы критики текста// Вопросы языкоznания. М.: Изд-ва АН СССР, 1958. – С.3-9.
42. Гришунин А.Л. Исследовательские аспекты текстологии// Русский язык. М.: Наука, 1981.
43. Громова Л.Д. Проблемы текстологии русской литературы XIX в. – М., 1962. –400 с.
44. Гудзий Н.К., Жданов В.А. Вопросы текстологии// Новый мир. – 1953. – № 3.
45. Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкират-уш-шуаро (Таджику тасҳехи Муҳаммад Ансор ва Аъзами Худодод). – Душанбе, 1999. – 160 с.
46. Давронов С. Баёз// Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Ч.1. –Душанбе, 1988. – С. 228.
47. Декада таджикской советской литературы в Москве (Сборник материалов). – Сталинобод: ТГИ, 1950. – С.131.
48. Дехотӣ А. Куллиёт. –Ч.5. – Душанбе: Ирфон, 1966.

49. Душина Л.Н. История создания «Светланы» В.А.Жуковского// Пути анализа литературного произведения. – М., 1981. – С.188-194.
50. Дяков А.Н. Сарсухан ба китоби С.Айнӣ «Доҳунда». – Қазон: НДТ, 1930.
51. Зарринқуб А. Равиши илмӣ дар нақду тасхехи адабӣ//Ойинаи мерос. Соли аввал. Шумораи як. Тобистони 1377 ҳ.
52. Зелинский К. Тасвири образи одам// Садои Шарқ. –1965. – № 11.
53. Измайлова Н.В. Текстологическое изучение поэмы Пушкина «Мёдный всадник»//Текстология славянских литературы. –Л.: Наука, 1973.– С.119-130.
54. Икромӣ Ҷ. Устоди ман, мактаби ман, худи ман. – Душанбе: Ирфон, 1970. –126 с.
55. Исоматов М. «Таърихи Табарӣ»-и Абӯалии Балъамӣ (Пажуҳише андар муносибатҳои Сосониён ва Ҳайтолиён). – Душанбе, 1998.
56. Қўчаров А. Масъалаҳои матншиносии адабиёти тоҷик. – Душанбе: Маориф, 1994. – 143 с.
57. Қўчаров А. Накди матн ва масъалаҳои матншиносии наспи Айнӣ. – Душанбе: Матбуот, 2002. – 268 с.
58. Қаландаров Н. Таърихи матни қаламии қиссаи «Марги судхӯр». – Душанбе, 2003. – 63 с.
59. Қаноат М. Мехри сипеҳр. – Душанбе: Адиб, 2007. – 376 с.
60. Қаноат М. Сурӯши илҳом// Маориф ва маданият. – 1982. 7 май.
61. Қурбон Ҳ. Теги одамкуш. – Москва, 2008. – 245с.
62. Лихачёв Д.С. Основные принципы текстологических исследований памятников древнерусской литературы // Текстология славянских литературу. – М.: Наука, 1973. – С. 219-234.
63. Лихачёв Д.С. Текстология (Краткий очерк). – М.-Л., 1964.
64. Лихачёв Д.С. Текстология. – Л.: Наука, 1983.
65. Лоҳутӣ А. Парии Баҳт. –Сталинобод: НДТ, 1948.
66. Лоҳутӣ А. Қуллиёт. – Ҷ. 3. – Сталинобод: НДТ, 1961.
67. Лоҳутӣ А. Қуллиёт. – Ҷ. 1. –Душанбе: НДТ, 1963.
68. Лоҳутӣ А. Қуллиёт. – Ҷ.6. – Душанбе: НДТ, 1963.
69. Мактуби Айнӣ С. Ба сарредаксияи «Ду панҷсола» аз 10 июни 1936. Дастҳат. – 1 в. в.ҳ. 285/1.
70. Махмадаминов А. Айнишиносӣ ва замони ҳозира. – Душанбе: Эҷод, 2005. – 160 с.
71. Махмадаминов А. Ислом – иурбахши адабиёт ва фарҳанг. – Ҷ. 1. – Душанбе, 2004. – 214 с.
72. Мъсумӣ Н. Асарҳои мунаҳаб. –Ҷ.2. –Душанбе: Ирфон, 1980. –352с.

73. Маъсумй Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. – Сталинобод, 1959.
74. Молдавский Д. «Смерт ростовщика» Садриддина Айни// Звезда. – 1947. – № 3.
75. Муллоаҳмадов М. Рубоиҳои асили Умари Ҳайём ва меъёрҳои шинохти онҳо// Адаб. – 2000. – № 4. – С. 4-6.
76. Муллоджанова З. Стиль оригинала и перевод. – Душанбе: Дониш, 1976.
77. Мусулмониён Р. Назарияи адабиёт. – Душанбе: Маориф, 1990.
78. Муҳаммадиев Ҳ. Пайванди сухан ба ҳаёт// Адабиёт ва санъат. – 1988. 31 июл.
79. Муҳаммадиев Ф. Дӯстон точи сар! – Душанбе: Ирфон, 1976. – 416с.
80. Муҳаммадиев Ф. Забон ва наср// Садои Шарқ. – 1981. – №1–С.124-128.
81. Муҳибов Ҳ. Доир ба таҳрири достони «Ҳасани арабакаш»-и М.Турсунзода ва сабаби он// Маҳорати эҷодии Мирзо Турсунзода. – Душанбе, 1981. – С.57-64.
82. Насриддин А. Матншиносии осори адабӣ. –Хучанд, 2009. – 392с.
83. Насриддинов А. Маърифат ва шарҳи адабиёт. –Душанбе: Ирфон, 1991. – 160с.
84. Отахонова Ҳ. Масъалаҳои матншиносии адабиёти мусоири тоҷик. – Душанбе, Дониш, 1999. – 196 с.
85. Отахонова Ҳ. Раҳим Ҷалил ва эҷодиёти ў. –Душанбе, 1962.
86. Отахонова Ҳ. Тадқики матншиносии осори адабон. – Душанбе, 2010. – 160 с.
87. Панкина В. Повесть «Смерт ростовщика» – одно из высших достижений творчества С.Айни// Известия отделения общественных наук АН Тадж. ССР. 1957. –№15. С. 61-90.
88. Прохоров Е.И. История текста романа Н.А.Островского «Как закалась сталь»// Текстология произведений советской литературы. – В. IV. – М.: Наука, 1967. –С.278-324.
89. Прохоров Е.И. Текстология. –М.: Высшая школа, 1966. – 228с.
90. Прохоров Е.И. Текстология как научная дисциплина// Лебедова Е.Д. Текстология русской литературы ХУ111-ХХ вв. – М., 1978. – С.7-10.
91. Прохоров Е.И. Текстология художественных произведений М.Горького. – М.: Наука, 1983. – 280 с.
92. Рейсер А.А. Основы текстологии. –М.: Просвещение, 1978.
93. Рустам Қ. Ифшои як тақаллуби адабӣ// Адабиёт ва санъат. – 2015. 17 сентябр.

- 94.** Рустам Қ. Кашшофи асрори маонӣ// Адабиёт ва санъат. 2016. – 7. 01.
- 95.** Рустамов Ш. Забон ва замон. – Душанбе: Ирфон, 1981.
- 96.** Саидов С. «Хат ба кабутар чӣ фиристам?»// Адабиёт ва санъат. – 2015. –24 сентябр.
- 97.** Сайдо. Асарҳои мунтахаб. – Душанбе, 1977.
- 98.** Сайфуллоев А. Кори эҷодии устод Айнӣ дар таълифи повести «Ҷаллодони Бухоро»// Ҷаҳонномаи Айнӣ. – Ҷ.1У. – Душанбе: Дониш, 1971.
- 99.** Салоҳ С. Ду таҳрири қиссаи «Марги судҳӯр»// Ҷаҳонномаи Айнӣ. – Ҷ.5. – Душанбе: Дониш, 1973.
- 100.** Сиддиқов С. Муқаддима ба Куллиёти Саъдии Шерозӣ. – Ҷ.1. – Душанбе: Адаб, 1988. – С. 5-32.
- 101.** Смирнова Л.Н. Литературное наследие Сейфуллиной (Текстологический обзор)// Текстология произведений советской литературы. – В. IV. – М., 1967. – С. 325-358.
- 102.** Сулаймон С. Таваҷҷуҳ ба осори ниёгон// Тоҷикистони советӣ. – 1989. – 1 декабр.
- 103.** Саломатшоева Л. Пешгуфткор ба Девони Ҳасани Деҳлавӣ. – Душанбе: Ирфон, 1990.—С. 111- XXXII.
- 104.** Султон С. Маълумоти тоза оид ба Ҳочӣ Ҳусайн// Маориф ва маданият. – 1976. – 13 ноябр.
- 105.** Табаров С. С.Айнӣ ва тарчимаи «Қамар»-и Фердинанд Дюшен// Ҷаҳонномаи Айнӣ. – Ҷ. 2. – Душанбе, 1963. – С. 46-116.
- 106.** Табаров С. Таърихи адабиёти асри бистумро бояд ба вуҷуд овард// Садои Шарқ. – 2001. – № 7-12. – С.133-143.
- 107.** Табаров С. Матни аслии «Суруди озодӣ» кадом аст?// Маориф ва маданият. – 1977. – 4 август.
- 108.** Табаров С. Таърихи эҷоди «Парии Баҳт»// Адабиёт ва санъат.—1978. 16 июл.
- 109.** Табаров С. Ҳаёт, адабиёт, реализм. – Душанбе: Ирфон, 1966.– 324с.
- 110.** Тимина С.И. Путь книги. – Л., 1975. – 152с.
- 111.** Тимина С.И. Текстология советской литературы: основные методологические проблемы. Взаимосвязь с журналистикой и критикой в системе филологических наук. Л., 1978. – 38с.
- 112.** Томашевский Б.В. Писатель и книга (Очерк текстологии).— М.: Искусство, 1959. – 280с.
- 113.** Тошходжа Асири Ҳуджанди. Избранные произведения. – М.: Наука, 1982. – 175с.
- 114.** Турсунзода М. Куллиёт. – Ҷ.3. – Душанбе: Ирфон, 1979. – 439с.
- 115.** Турсунзода М. Куллиёт. – Ҷ.4.—Душанбе: Ирфон, 1985. – 352с.

- 116.**Турсунзода М. Осори мунтахаб. –Ч. 2.—Душанбе, 1981.
- 117.**Турсунзода М. Осори мунтахаб. – Ч. 1. – Душанбе, 1981.
- 118.**Улугзода С. Дар бораи якчанд қайди устод Айнӣ// Садои Шарқ.—1968.— №5. – С. 74-77.
- 119.**Улугзода С. Пири ҳакимони машриқзамин. – Душанбе: Маориф, 1980. – 200с.
- 120.**Фолклори Бухоро. – Душанбе: Ирфон, 1989.
- 121.**Хатлонӣ С. Мунтахаби ашъор.—Ч. 3.—Душанбе: Истеъдод, 2010.- 680с.
- 122.**Хуресонӣ А.М. Матншиносии тоҷик ва таҳаввули он дар панҷоҳ соли охир// Мехру муշтарӣ. – Душанбе: Адиб, 2010. – С. 306-318.
- 123.**Ҳакимов А. Бӯи ҷӯи Мӯлиён ё боди ҷӯи Мӯлиён// Адабиёт ва санъат.—1985. –24 январ.
- 124.**Ҳодии Алӣ. Шарҳи «Гулистон». –Бомбай, 1320ҳ.
- 125.**Ҳодизода Р. Аҳмади Дониш. – Душанбе: Ирфон, 1976.
- 126.**Ҳодии Самарқандӣ. Девон (Бо муқаддима, таҳшия ва фаҳориси дуктур Иброҳими Худоёр). –Техрон, 1382ҳ. –200с.
- 127.**Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт (Мураттиби китоб ва муаллифи сарсухан Ҷ.Шанбезода). – Душанбе: Ирфон, 1983. – 670с.
- 128.**Ҳошим Р. Сухан аз устодон ва дӯстон.—Душанбе: Ирфон, 1971. – 224с.
- 129.**Ҳошим Р.Сухан аз устодон ва дӯстон. –Душанбе: Ирфон, 1983. –272с.
- 130.**Ҳошим Р. Таҷрибаи омӯхтани як шеър// Ҷашинонаи Айнӣ. –Ч.3. –Душанбе: Дониш, 1966. –С. 9-15.
- 131.**Ҳошим Р. Ҳамсоли республика// Садои Шарқ. –1974. – №10. –С.21-26.
- 132.**Ҷалил Р. Ин парастиш нест// Садои Шарқ. –1981.– № 1.– С.123-128.
- 133.**Ҷалолиддини Ҳумоӣ. Муқаддимаи «Тарабхона». Рубоиёти Умари Ҳайёми Нишопурӣ (Таълифи Ёраҳмад бинни Ҳусайнӣ Рашидии Табрезӣ). –Чопи тобон, 867ҳ.
- 134.**Шералий Л. Рӯҳи қаҳрамонии назм// Маориф ва маданият.—1975. –25.08.
- 135.**Шукуров М., Сайфуллоев А. Раҳим Ҷалил. –Сталинобод: НДТ, 1959.
- 136.**Шукуров М.Хусусиятҳои ғоявию бадеии «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ. – Душанбе: Дониш, 1966.
- 137.**Эмомкул С. Аз таърихи эҷоди романи «Восеъ»-и Сотим Улугзода. – Душанбе, 2003. – 134 с.

Иборак жетфи басуу МУНДАРИЧА чысмочини Фирүз
холгомын хизмат дар саби артиши шүрөвий ишора көрд, дар
Сарсухан.....3

Дарсхон назарый ва амалй

1.Матншиной – соҳаи мустакили адабиётчиной.....	5
2. Матншиносии умумӣ ва матншиносии фардӣ.....	13
3. Муносибати матншиноӣ ба илмҳои дигар.....	18
4. Матни асл ва тарҷумаи бадеӣ.....	23
5. Матншиной ва рӯзноманигорӣ.....	28
6. Нигоҳе ба таърихи нақди матн.....	36
7. Иродай эҷодии нависандা.....	45
8. Таърихи матн ва ҷараёни эҷод.....	50
9. Муаммоҳо ва шартҳои нақди матн.....	56
10. Омӯзиши матн пеш аз ҷопи он.....	65
11. Матни асосӣ ва сарҷашмаи матни асосии асар.....	68
12. Барқарор намудани матни илмӣ-танқидӣ.....	71
13. Дастигоҳи ёрирасони матн.....	76
14. Хелҳо ва навъҳои ҷопи осори адабон.....	84
15. Ба ҷоп омода соҳтани матнҳои осори классикий.....	97
16. Омӯзиши матн дар адабиёти мусоир.....	103

Кори мустакилона (КМРО)

1.Сарҷашмаи мӯътамади матн.....	112
2.Мусаввада – маъҳази муҳим.....	116
3.Андешиҳо оид ба тарҷумаи русии «Одина».....	123
4.Ду таҳрири як симои таъриҳӣ.....	132
5.Таърихи матни киссаи «Марги судҳӯр».....	140
6.Куллиёти ашъори Айнӣ ва тақмили минбаъдаи он	158
7.Се таҳрири достони «Парии Бахт».....	163
8.Аз таърихи эҷоди достони «Ҳасани арабакаш».....	173
9.Аз таърихи эҷоди романи «Шӯроб»-и Раҳим Ҷалил.....	181
10.Аз Таърихи эҷоди достони «Сурӯши Сталинград».....	190
11.Ду таҳрири повести «Камони Рустам»-и С.Турсун.....	199

Намунаи саволҳои тестӣ.....209

Калидн саволҳои тестӣ.....216

Китобнома.....217

Захидон шоҳидон матиро зира гарондианд.

Ба дарифа дарози М.Турсун мундариҷаи адабиёти бадеӣ аз се
чӯйи сабрӣ, ҷарроҳӣ, ҷонӣ, ҷонубӣ тақиҷи сарваст. Аз ҷонубӣ
баробаре Ҳасани арабакаш, Ҳасани арабакашон ҳатти субти
«Камони Рустам»-и С.Турсун монанди Ҳасар, ба фикри
ми, баъд замон шоҳидъистар мегардад. Мисалан, ишғоли замон
бардоро Гарифта Ҳарон айниш, рафтани Ҳисботиама.

Кӯчаров Аламхон

МАТНШИНОСӢ

**китоби дарсӣ барои донишҷӯёни
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ**

Муҳаррири техникӣ Э. Қодиров

Ба матбаа 18.12.2017 супорида шуд.
Ба чоп 02 01. 2018 иҷозат дода шуд.
Анҷозаи 60x90 1/16. 14 ҷузъи чопӣ.
Адади нашр 1000 нусха. Супориши 14а.

Бо фармоиши Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар матбааи ҶДММ «ТоРус» чоп шудааст.
шахри Душанбе, кӯч. Айнӣ, 128/1



9 789997 580276

«Мо^Ры»